



КАМОЛИ ХУЧАНДИ

Фаслномаи илми-адабӣ

№ 2(6) 2016

*Яке аз вазифаҳои аввалиндарагаш
агадиёт тарбияи маҷнавии инсон,
тарзиҳи ахлоқи ҳамида, симонши
ҳамдлибу ҳамкорӣ, судоту осоиш, ба
роҳи рост ва ба муҳити солими
маҷнавӣ ҳидоят намудани инсон
мебошад.*

*Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон*

**МАҚОМОТИ ИЧРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ
ДАВЛАТИИ ВИЛОЯТИ СУФД**

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ
«МАРКАЗИ ИЛМИИ КАМОЛИ ХУЧАНДӢ»**

КАМОЛИ ХУЧАНДӢ

Фаслномаи илмӣ-адабӣ

№ 2(6) 2016

Хуҷанд – 2016

ББК 83.3(2)Т

УДК 8 Т 2

Ф – 42

Сармуҳаррир:
Фахриддин Насриддинов

Мушовирони илмӣ:

Носирҷон Салимӣ – академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон; **Фарзона Шоири** ҳалқии Тоҷикистон; **Пригарина Наталя Илиннична** – доктори илмҳои филологӣ, профессор (Русия); **Аҳмадҷони Раҳматзод** – Шоири ҳалқии Тоҷикистон; **Низомиддин Зоҳидӣ** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил** – доктори забон ва адаби форсӣ (Эрон); **Рейснер Марина Лвовна** – доктори илмҳои филологӣ, профессор (Русия); **Маҳдии Мухаккиқ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Эрон); **Матлуба Хоҷаева** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Мирзо Муллоаҳмад** – узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон; **Ориф Навшоҳӣ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Покистон); **Абдунабӣ Сатторзода** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Мустафо Чичиклар** – доктори забон ва адаби форсӣ (Туркия); **Ҳайзер Александр Робертович** – доктори забон ва адаби форсӣ (Олмон); **Хусайн Қосимӣ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Ҳиндустон).

Ҳайати таҳририя:

Умеда Ғаффорова – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Нуруллохон Фиёсов** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Тоҷибой Султонӣ** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Муҳлиса Нуруллоева** – номзади илмҳои филологӣ; **Баҳром Раҳматов** (котиби масъул).

МУНДАРИЧА

Таҳқиқ

Абдувалӣ Махкамов. Нигоҳе ба тарҷумаҳои русии “Бӯстон” .	5
Баҳром Раҳматов. Шайх Камоли Хуҷандӣ ва Фонӣ	13
Иzzатбек Шехимов. Нигоҳе ба шеъри Мирзо Ҷалоли Асир .	22
Лӯқмон Бойматов. Далоили асорат ва таҳвили Бесс ба Искандар	32
Маърифат Анварова. “Латоифу-л-амсол”-и Ватвот ва ташаккули амсолнависии форсу тоҷик (<i>дар мисоли фанни</i> <i>дувоздаҳуми “Нафоису-л-фунун”-и Муҳаммади Омулӣ</i>)	41
Муҳбираҳон Собирова. Ковише дар мактаби вожасозии Камоли Хуҷандӣ (<i>Ибораҳои рехта ва фразеологӣ бо истифода</i> <i>аз вожаҳои соматикий дар ашъори Камоли Хуҷандӣ</i>)	51
Садриддин Мирзоев. Муаррифии қадимтарин нусҳаи осори Соинуддини Хуҷандӣ	56
Фаҳриддин Насриддинов. Таҳқиқ дар маърифати орифони ҳамнишин бо Ҳоча Камоли Хуҷандӣ	61

Тарчума ва сарчашмашиносӣ

Алишер Навоӣ. Вақфномаи «Ихлосия»	77
Маҳмуд ибни Умари Замахшарӣ. Баҳори хубон	83
Хайриддин Зириклий. Баҳрамандони фазилат	95
«Нигористон»-и Муинуддини Ҷувайнӣ	99
«Тазкирату-л-хавотин»-и Маликулкуттоби Шерозӣ	103
«Матлаи съдайн ва маҷмаи баҳрайн» ва чанд нусахи тозаёби он	105

Бузургони илму адаб

Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ	109
Халил ибни Аҳмад	112

Мутун

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Дар илми тиб ва ҳидояти табиб (Таҳия ва тавзехи Фаҳриддин Насриддинов)	123
Саноии Ғазнавӣ. Сайру-л-ибод (Таҳия ва тавзехи Мухлиса Нуруллоева)	150
Хондамир. Дар баёни фазилати шеър ва изами шаъни шуаро (Таҳия ва тавзехи Тоҳир Салимов)	166
Хочуи Кирмонӣ. Равзату-л-анвор (Таҳия ва тавзехи Баҳром Раҳматов)	179
Ҳаким Қоонӣ. Парешон (Таҳия ва тавзехи Иззатбек Шехимов)	199



ТАҲКИҚ



Абдувалӣ Махкамов¹

НИГОҲЕ БА ТАРҶУМАҲОИ РУСИИ “БЎСТОН”

Ҳанӯз ибтидо аз қарни XVII осори бузургмардони порсигӯй дар кишвари Рус мавриди таваҷҷуҳи адибон ва мутарҷимони осори бадей қарор гирифтааст. Дар густариши осори адибони порсигӯй дар ин минтақаи чуғрофӣ саҳми тарҷумаҳои аврупоии онҳо басо назаррас аст. Нахустин тарҷумаҳои осори адибони форс дар забонҳои аврупой ба нимай аввали асри XVI мансуб аст. Ба унвони аввалин асаҳрои ба забонҳои аврупой тарҷумашуда метавон маъруфтарин осори тӯтии ширинахани форсӣ, Шайхи аҷалл Саъдий Шерозӣ “Гулистан” ва “Бўston”-ро ном бурд. “Гулистан” нахустин бор соли 1634 аз ҷониби донишманди фаронсавӣ Андре де Риё ва “Бўston” бошад, соли 1651 аз ҷониби донишманд ва сайёҳи немис Адам Олеарий (агарчи Кримский низ ба унвони нахустин тарҷумаи аврупоии “Бўston” тарҷумаи Олеарийро ёд мекунад, аммо назараш дар ин маврид мұттамад аст (8, 433) ба немисӣ тарҷума шуда, соли 1696 дар шаҳри Гамбург ба нашр расидааст.

Мувофиқи шаҳодати муҳаққиқон, монанди К. Чайкин, Р. Алиев ва Гейзер нахустин тарҷумаи русии “Бўston”, ки шахсияти тарҷумонаш маълум нест, аз тарҷумаи немисии Адам Олеарий ба ичро расидааст (1, 152-153; 11, 27; 13, 11).

Донишманди рус Александр Гейзер дар китоби худ “Золотой венец” дар бораи якчанд сарчашмаҳои илмии мансуб ба асрҳои XVII-XVIII ва ибтидои асри XIX маълумот медиҳад, ки фарогири қисматҳо ё ҳикоёти чудогонае аз “Бўston” буда, дорои аҳамияти илмианд ва ниёз

¹ Унвончӯи ДДХ ба номи академик Б.Фафуров

ба омӯзиш ва таҳлилу тадқики чиддитар доранд. Муаллиф аз ҷумлаи ин сарчашмаҳои нодир дар дастхатеро ном мебарад, ки дар қатори ҷанде аз тарҷумаҳои осори адабони машриқзамин, ҳамчунин фарогири матни “Гулистан” ва “Бӯстон” ва ба тарҷумоне номаълум мутааллиқ аст. Ҳар ду нусха дар қитобхонаи оммавии ба номи Салтиков-Шедрини шаҳри Санкт Петербург маҳфуз аст (1, 152). Маълумоте, ки Гейзер қайд кардааст, як ишорае буда, аз ин ки қадом қисматҳои “Бӯстон” ва то ҷи андоза дар он дастхатҳо тарҷума шудааст, ҷизе баён нагардидааст. Аммо ҳамин маълумоти на он қадар муфассали пажӯҳишгар як қалидест барои таҳқиқоти чиддитари маводҳои зикршуда, ки дари таҳқиқро ба рӯи муҳакқиқони осори Саъдӣ боз мекунад. Муаллиф тибки гуфтаи худаш барои ба даст овардани ин маълумоти нодир аз асари олим рус Пыпин “Очерки литературной истории и старинных повестей и сказок русских” истифода бурдааст (1, 152).

Аз ҷумлаи сарчашмаҳои дигари садаи XVIII ин мачаллаи “Приятное и полезное препровождение времени” аст, ки дар шуморай 5-уми ин мачалла, нашри соли 1795, машҳуртарин ҳикояти тамсилии Саъдӣ аз боби чаҳоруми “Бӯстон” ба унвони ”Капля воды” (Қатраи об) тарҷума шудааст. Ин тамсили ҳакимонаи Саъдӣ бо муҳтавои аҳлоқии худ дар байни адабони аврупой ва рус маҳбубият пайдо карда, мавриди тарҷумаҳои бисёре аз донишмандони эшон дар замонҳои муҳталиф гардид. Ҳикояти мазкур аз ҷумлаи писандидатарин ҳикоёти «Бӯстон» аз ҷониби маорифпарварони аврупой, монанди Аддисон ва Стил, сатиравии фаронсавӣ Волтер, шоирони немис Гёте (2, 22–23) ва Гердер буда, мавриди иқтибос ва тақлиди эшон гаштааст. Аз ҷумлаи тарҷумаҳои русии ин ҳикоят метавон тарҷумаҳои Дмитрий Дмитриевич Минаев (Дождевая капля заронилась в море (7), тарҷумаи М. Л. Михайлов (Капля дождевая пала с тучи в море (10), Н. Урри (14, 53), К. Чайкин (12, 111), В. Державин (1968), А. Старостин (9, 232) ва ғайраро ном бурд. Ҳушбахтона, матни тарҷумаи мансуб ба асри XVIII аз ин ҳикоят, ки дар мачаллаи ёдшуда оварда шудааст, ба моястраст шуд, ки иқтибоси пурраи ҳикояти мазкуро дар ин ҷо лозим донистем:

Капля воды

«Капля воды, упавшая из облаков, пришла в замешательстве при виде неизмеримого пространства морей. «Где я», сказала она? «Что такое море? И что такое я?» Ежели всё это существует,» то не уж ли и я существую?» Между тем, как она рассматривала себя, с презрением; то жемчужная раковина подхватила ее, и соблюла в себе. Небесам угодно было сию малую каплю воды сделать любимою драгоценностью.

стью Царей. Она возвысилась через свое смиление, и из ничтожества прешла к светозарности» (15, 222).

Хикояти мазкур аз забони фаронсавӣ тарҷума шуда, бо вуҷуди ин тавонистааст дар худ муҳтавои нусҳаи аслро бо бархе аз вижагиҳои ҳунариаш таҷассум кунад.

Аз рӯи гуфтаи Гейзер, иқтибосоте чанд дар ҳамин шумораи мачаллаи мазкур (“Приятное и полезное препровождение времени”) ба унвони “Ҳикоятҳо аз ҳаёти Анӯшервон” оварда шудааст ва бо дали зикри зиёди Анӯшервон дар “Бӯстон” муаллиф бар он эҳтимол аст, ки шояд қисмате аз он ҳикоёт мансуб ба ин асари пурҳикмати Саъдист (1, 253).

Асари падари сентименталистони рус Н. Карамзин бо номи “Пантеон иностранной словесности” аз ҷумлаи масодиди дигарест, ки шомили тарҷумаи қисмате аз “Бӯстон” мебошад. Асари мазкур дар шакли хрестоматия тартиб дода шуда, ҳамагӣ ду қисми он, яке соли 1798 ва дигаре соли 1818 рӯи чопро диддааст. Дар “Пантеон” осори чанде аз адабони Шарқу Farb, аз ҷумла осори шоирону нависандагони форс тарҷума шудааст. Дар шумораи аввали “Пантеон” аз “Бӯстон” ҳикояти нахустини боби аввал зери унвони “Суханҳои вопасини Ҳусрави Парвиз” тарҷума шуда, дар қисмати дуюм ҳамин ҳикоят ба таври пурратар оварда шудааст.

Илова ба сарчашмаҳои зикршуда, метавон Новиков, Радищев, Екатерина II барин ҷеҳраҳои шинохтаи илму адаби русро зикр кард, ки дар осори худ аз “Гулистан” ва “Бӯстон” ба таври бешу кам баҳраманд шуданд.

Сардафтари адабиёти классикии рус, шоири оламшумул Александр Пушкин низ аз ҷумлаи адабонест, ки аз хирмани андешаҳои Саъдӣ ҳӯша ҷида, дар навбати худ онро бо рангу бӯйи нав ва услуби ба худ хос ба хонандаи русзабон мерасонад. Шоир аз ҷумла мазмуни як байти Саъдиро аз “Бӯстон” дар асари худ “Фаввораи Богҷасарой” ҳамчун эпиграф овардааст. Манзур ҳамон суханҳои Саъдӣ аз забони шоҳ Ҷамшед аст, ки дар ҳикояти панҷуми боби нахустини “Бӯстон” меҳонем:

*Бар ин ҷаима ҷун мӯ басе дам заданд,
Бирафтанд, ҷун ҷаим барҳам заданд.
Гирифтем олам ба мардию зӯр,
Валекин набурдем бо худ ба гӯр.
Чу бар душмане бошадат дастрас,
Маранҷон-и, к-ӯро ҳамин гусса бас,
Адӯ зинда саргашта перомунат,*

Беҳ аз хуни ӯ қушида дар гарданат (17, 53).

Чунончи маълум аст, дар ҳикояти мазкур Саъдӣ бевафо ва зудгузар будани дунёро бо як ҳунаре хос нишон додааст, ки сарваронро ба оқибати кори ҳеш огоҳ ва ба сӯи ҳайр раҳнамоӣ мекунад. Мавзӯи инсондӯстӣ ва сулҳпарвариву ҷангబезорӣ ғояи ҳикояти мазкур буда, дар ҳар давру замон ва қавну макон дорои аҳамияти баланд аст. Рӯй овардани Пушкин ба ин ҳикояти Саъдӣ ҳамчунин ишора ба вазъи сиёсии замони шоир мекунад, ки боиси норозигии ахли зиё ва инқилоби декабристон гашта буд. Чунончи, Саъдӣ аз забони шоҳ Ҷамшед сарваронро аз бевафоии дунё огоҳ мекунад ва ба меҳрубониву адл нисбати раият тарғиб менамояд, Пушкин низ чун Саъдии замони ҳеш маҳз ҳамин маъниро ба сарварони замони худ гӯшзад мекунад ва ҳамзамон аз қушта шудани рафиқони инқилобчии худ таассуф меҳӯрад. Байте, ки мавриди тарҷума ва иқтибоси “Пушкин” ҳамчун муқаддимаи асарапаш гаштааст, ин аст:

*Бар ин ҷаима ҷун мӯ басе дам заданд,
Бирафтанд, ҷун ҷаим барҳам заданд.*

“Многие, так же как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече” (5). Шоистаи зикр аст, ки Пушкин эпиграфи асари ҳудро, ки суханҳои Саъдӣ аст, “аз тамоми асар бехтар” донистааст (6).

Ҳамин тавр, Пушкини бузург ду маротиба ва дар ду асара, дар яке (“Бахчисарайский фонтан”) ҳамчун муқаддима ва дар дигаре (“Евгений Онегин”) ҳамчун ҳулосаи асар ин суханони баландмазмуни Саъдиро истифода мекунад, ки баёнгари аҳамият ва арзишмандии асари Саъдист. Донишманди рус, академикии Академияи илмҳои Русия Михаил Синелников дар яке аз суханронҳои худ Пушкиро “тарҷумони русии Саъдӣ” номидааст (9).

Аз гуфтаҳои донишмандон ҷунин ҳулоса бармеояд, ки бо тафаҳҳус ва таваҷҷуҳе зиёдтар, ҳамчунин омӯзише ҷиддитар метавон дар мачаллаҳои асрҳои XVII-XIX ҳикоёт ва ё иқтобосотеро дарёфт кард, ки то ҳол мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор нағирифтаанд. Мунтаҳаби тарҷумаҳои “Бӯston” дар хрестоматияҳо, мачаллаҳо ва дигар сарҷашмаҳои адабӣ ба таври бориз танҳо баъд аз рӯйи кор омадани тарҷумаҳои комили он пайдо шуданд.

Аз ҷумлаи сарҷашмаҳои мӯътабар, ки аз ҳаёт ва эҷодиёти Саъдӣ маълумот медиҳад, метавон асари А.Крымский “История Персии, ее литературы и дервишеской теософии”-ро ном бурд. Аҳамияти ин китоб, пеш аз ҳама дар он аст, ки муаллиф дар бораи тарҷумаи ҳоли муаллифи “Бӯston” бо зикри масодиди дар мавриди он навишташуда.

да, ҳамчунин дар бораи дигар таълифоти Саъдӣ маълумот дода, аз таърихи нашрҳои осори Саъдӣ, аз ҷумла “Гулистон” ва “Бӯстон”-и ў, тарҷумаҳои аврупоиву русии онон маълумоти дақиқ медиҳад. Тахқиқоти Кримский дар мавриди “Бӯстон” аз он ҷиҳат дорои аҳамият аст, ки дар мавриди тарҷумаҳои шарқию гарбии “Бӯстон” ва муҳимтарин нашрҳои он то соли 1915 маълумот медиҳад. Аз сарҷашмаҳои, ки дар мавриди тарҷумаҳои ҳикоёти “Бӯстон” ва ё порҷаҳои алоҳида аз он навишта шудаанд ва дар асари Кримский зикр ёфтаанд, метавон масодири зерро номбар кард :

- а) «Вестник Европы», (1815 №13, саҳ. 46-47), тарҷумаи порҷаи хурде аз «Бӯстон» дар мақолаи «О языке персидском и словесности»;
- б) «Пантеон» Последние слова Козроэса Парвиса.
- в) Юноша и овечка, «Вестник Европы» 1827, №9, саҳ. 67-68;
- г) Тарҷумаи қисматҳои аз «Бӯстон» дар диссертатсияи Иван Холмагоров.
- ғ) М. Гамазов, «Переводы с персидского, турецкого и арабского», (дар чилди 5-уми “Записок Восточ. Отдел. Импер. Русск. Археолог. Общества, 1890). Тарҷумаи намунаҳо аз осори манзум, аз ҷумла «Бӯстон»-и Саъдӣ
- д) Перевод Н.Урри, СПБ, 1915 (8, 438-439).

Осори Саъдӣ, ки бештар муҳтавои ахлоқӣ ва ҳикмати амалӣ дорад, ҳам дар замони классисизм ва ҳам сентиментализми рус созгор буд, таваҷҷуҳи донишмандон ва мутарҷимони осори классикони машриқзамин, ҳамчунин нависандагони русро ба ҳуд ҷалб карданд. Ҷӣ тавре, ки маълум шуд, дар нахустин тарҷумаҳои осори Саъдӣ бештар масоили ҳикмати амалӣ ва андешаҳои воқеъбинонаи ў мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст. Илова ба ин, осори бузургмарде, чун Саъдӣ ба ҳонандай ноогоҳ аз олами Шарқ як оинае ҷаҳонномо буд, ки паҳлӯҳои ҳаёти ҷомеаи шарқи мусулмониро бо урғу одатҳо, ҷаҳонбинии маънавӣ, ақоиди динӣ, фарҳанги сиёсиаш нишон медод. Ҳикояти «Қатраи дарё», ки дар шумораи 5-уми мачаллаи «Приятное и полезное препровождение времени» (1795) оварда шудааст ва зикраш дар боло гузашт, як намунаи олии андешаи Саъдӣ дар мавриди тавозуз ва нигаҳ доштани нафси ҳудҳоҳ аст, ки то андозае барои ҳокимону мансабдорони ҳудҳоҳу мутакаббир огоҳист, то бо дидай ҳирад ҷониби ҳеш нигаранд ва раияти бечораро бо назари таҳкир набинанд. «Ҳикоятҳо аз ҳаёти Нӯшервон», ки дар ҳамин шумораи мачаллаи мазкур оварда шудаанд, илова ба ин, ҳикояти «Суханҳои оҳирини Ҳусрави Парвиз» дар «Пантеон» низ нишондиҳандай намунаи адлу ҷаҳондорӣ дар шаҳсияти ин фарди таърихии ҷаҳони

машриқзамин буда, аз он дарак медиҳанд, ки чомеаи Фарб ва Русияи подшоҳӣ дар даврони хукумати мутлақи шоҳӣ ба тарбияти подшоҳи хирадманд ва раиятпарвар, шоҳе ки ҳам «аҳли разм» ва ҳам «аҳли рой»-ро мепарварад, ниёз дошт. Ин навъ подшоҳи маърифатпарвар ва муттақиву хирадмандро дар шахсиятхое чун, Нӯшервон ва Умар ибни Абдулазиз қаҳрамонҳои осори бузургони мо, аз ҷумла Саъдӣ мечӯянд. Ин ҷо метавон андешаи ҳудро бо гуфтаҳои олими маъруғи тоҷик Шокир Муҳтор тақвият дод, ки дар қитоби ҳуд «Адабиёти тоҷик дар Франсия» дар бораи тарҷумаҳои фаронсавии «Гулистан» сухан ронда, ҳамзамон аз зарурияти замонӣ, ё ба ибораи дигар ба «талаби замон» мувоғиқ гардонидани тарҷумаҳои осори бадеӣ ҳарф мезанад: «Возех аст, ки инсонпарвари бузурги Шарқ дар боби «Дар сирати подшоҳон»-и асараш роҷеъ ба рафттору кирдори шоҳон андеша ронда, ба воситаи образҳои Нӯшервон, Ҳорунаррашид соҳибони мулкро даъват кардааст, ки адолатпарвар бошанд. Мақсади навишта шудани боби мазкур бо образи ҳокимони одил талабу ташвиқи адлу адолат мебошад». Сипас дар бораи тарҷумаи «Гулистан» аз ҷониби Алегр ном нависандай фаронсавӣ ҳарф зада, мегӯяд: «Тарҷумаи Алегр танҳо 33 ҳикояти «Гулистан»-ро аз боби «Дар сирати подшоҳон» фаро гирифтааст. Алегр ба дигар бобҳои асари Саъдӣ сарукор надоштааст, зоро барои замонаи ӯ бештар ҳамин боби «Гулистан» мувоғиқ буд (18, 106). Шокир Муҳтор, ҳамчунин, дар бораи яке аз принсипҳои адабиёти маорифпарварии фаронсавӣ талаби «шоҳи ориф» ва ё «подшоҳи файласуф» ҷанд сухане гуфта, таъкид мекунад, ки «мақсад аз тарҷумаи ин боб, яъне боби «Дар сирати подшоҳон», тарғиби яке аз принсипҳои адабиёти маорифпарварии фаронсавӣ – «талаби шоҳи ориф» ва ё «подшоҳи файласуф « буд» (18, 106). Бино-бар ин, бо камоли итминон метавон гуфт, ки тарҷумонҳои ҳикоятҳои «Бӯстон» низ ин принсипи маорифпарвариро то ҷое риоя кардаанд. Дар шахсияти Екатерина II мо ҷунин шахсияти дар мактаби тарбияти Саъдӣ сабақомӯҳтаро мебинем, ки ҳамчун яке аз ҷеҳраҳои маърифатпарвари рус дар таъриҳи номаш сабт гаштааст. Ҳидматҳои ин шахсияти таъриҳӣ ва сиёсӣ дар тарҷумаҳои русии осори гаронбаҳои адабони Шарқ шоистаи таҳсин аст. Ҳамчунин, ташкили Академияи фанҳо бори аввал дар Русия низ ба номи ин шоҳи маорифпарвар алоқаманд аст. Ҷаро мо Екатерина II-ро «сабақомӯҳтаи мактаби тарбияти Саъдӣ» номидем? Ҷавоб ин аст, ки имкон надорад Екатерина II бо ҳама кӯшишҳояш дар тарҷумаи осори бузургони Шарқу Фарб аз шоҳасарҳои Саъдӣ «Гулистан» ва «Бӯстон», ки пештар ва бештар аз осори дигар классикони мо Аврупову Русияро бо осори

адибони Шарқ шинос кардааст, бехабар бошад. Дар бораи шиносоии Екатерина II бо осори Саъдӣ Гейзер дар китобаш «Золотой венец» очерке бо унвони «Екатерина вторая и Саади» навиштааст, ки дар он муҳаққик дар мавриди нақли ҳикояте аз ҷониби Екатерина дар шумораи 69-уми маҷалтаи «Всякой всячины» (соли 1769) сухан гуфта, событ меқунад, ки ин ҳикоят мутааллиқ ба Саъдӣ буда, ҳикояти якуми боби «Дар сирати подшоҳон»-и «Гулистан» аст.

Албатта, наметавон иллати тарҷумаҳои осори Саъдиро ба муҳтавои ахлоқӣ ва тарбиявӣ доштани онҳо маҳдуд кард. Ҳусусияти жанрӣ ва эстетикии осори Саъдӣ низ дар макбулияташон аз ҷониби адидони Аврупо ва Русия дорои аҳамият аст. Ҳикоятҳои ҳаҷман хурд ва ҳондании «Гулистан» ва «Бӯстон» бо ҳама ҷаззобияти бадеии худ ва балогату фасоҳати забонашон, бавижа, бо зарофати сухан, ки ҳонданаи соҳибзавқро шефтани худ месозад, сабаби рӯй овардани нависандагону мутафаккирони Аврупо ва Руссия ба ин шоҳасарҳои Саъдӣ шудааст. Ҳикояти «Қатраи борон», бо вучуди як ҳикояти ҳаҷман хурд буданаш, бо муҳтавои ахлоқии худ тавонистааст дикқати адидони зиёди аврупой ва русро ба худ қашад. Агарчи аз забони асл набошад ҳам, ин ҳикоят вижагиҳои бадеии худро то ҷое нигоҳ доштааст. Бинобар ин, ҳар ҳонанда ба зудӣ пай мебарад, ки муаллифи он Саъдист, на каси дигар. Яъне, ҳикояти мазкур на танҳо бо муҳтавои худ, балки бо зебогии баён, услуби нигориш ва ҳусусияти бадеӣ, интихоб ва тасвири қаҳрамонони ҳикоят тавассути ашёи зинда ва ҳаётӣ ва дигар вижагиҳои хунариаш ба дилу дидай ҳавасмандони назми форсӣ ҷой гирифта, то ҳол арзиши худро гум накардааст. Монанди ҳамин, дигар ҳикоёти “Бӯстон” низ бо доштани вижагиҳои мавзӯй ва соҳториҷи ӯи услубии худ мавриди таваҷҷуҳи адидони зиёд қарор гирифтаанд, ки ниёз ба пажӯҳишҳо ва омӯзишҳои ҷиддитар доранд.

Он чи дар боло гузашт, нигоҳе ба таърихи тарҷумаҳои “Бӯстон”-и Саъдии Шерозӣ дар Русия асрҳои XVII ва XIX буда, даъвои ба таври бояду шояд фаро гирифтани тамоми тарҷумаҳои хурду бузурги “Бӯстон”-ро дар ин давраҳо надорад. Тарҷумаҳое, ки бар “Бӯстон” дар асрҳои XVII то охири асри XIX навишта шудаанд, ҳамагӣ ноқис ва фарогири ин ё он қисмате аз Бӯстон буда, тарҷумаҳои комил ва манзуми “Бӯстон” танҳо дар асри XX рӯйи кор омаданд, ки ба қалами мутарҷимони варзида К. Чайкин (Москва, Академия, 1935), А.Стростин (Москва, 1962, дар якҷояйӣ бо В. Державин) ва В. Державин (Душанбе, 1968) тааллук доранд. Ҳар се тарҷума манзум буда, аз забони асл, яъне форсӣ ба русӣ гардонида шудаанд. Тарҷумаҳои мазкур ҳар яке ба муаррифии муғассал ниёз доранд. Ба ҳамин иллат, бо

зикри муҳтасари ному насаби мутарҷимон ва соли нашри тарҷумаҳои мазкур иқтифо кардем.

Пайнавишт:

1. А. Гейзер. Золотой венец. - Худжанд, 2011.
2. Алла Осокина. Саади из Конгорда // Памир. –Душанбе, 1990, № 1, стр.160-171.
3. Ахмедова Н. Влияние творчества Саади и Хафиза на Гете»/ Иран сегодня, № 1, - Москва, 2008 г.
4. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» http://www.literas.ru/proza_20_19.html (15.10.2015).
5. А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан / WWW.RVB.RU
6. Ветловская В. Е. “Иных уж нет, а те далече” <http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/isc/isc-104-.htm>. (15.10.2015).
7. Д. Д. Минаев. Думы и песни и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека). -Санкт Петербург, 1863 (электронный ресурс): <https://ru.wikisource.org>
8. Кримский А. История персии, ее литературы и дервишеской теософии. -Т.3. -Москва, 1914-1917,
9. Михаил Синелйников. Пушкин и Саади. www.fereidani.ge/224-sinerola/224-sinerola.html
10. М. Л. Михайлов. Стихотворение. –Берлин: Georg Stilke, 1862. –С. 5.
11. Са’ди, Шейх Муслех-эд-дин. Бустан / Ш. М. Са’ди; вступительная статья, перевод и примечания К.Чайкина; художественные издания под редакцией А.Н.Тихонова. – Москва: Академия, 1935. – 273 с.
12. Саади. Бустан. Лирика/Перевод с персидского В. Державина, А. Старостина. –Москва: Художественной литературы, 1962. -527 с.
13. СаадиШирази,Муслих-ад-динАбумухаммадАбдаллахибн-МушрифибнМуслих ибнМушриф.Бустан/ПереводВ.Державина;составление,предисловиеикомментарийРустамаАлиева;редакторы:Т.Гольц,С.Ховари.–Душанбе:Ирфон,1968.–450с.
14. Саади. Сад плодовый /Перевод с персидского Н. Урри. -Санкт Петербург: Зин. Львовского, 1915, 107 с.
15. X. Ридигер и X. Клаурий // Журнал «Приятного и полезного препровождения времени» Приложение к газете «Московские ведомости». -Москва, 1795. – 222.
16. Холмагоров. И. Шейх Муслихуддин Саади Ширазский и его значение в истории персидской литературы. -Казань, университетская типография – 1867. -151 с.
17. Шайх Муслихиддин Саъдий Шерозӣ. Бӯстон. –Техрон: Алҳудо, 1371. -463 с.
18. Шокир Мухтор. Адабиёти тоҷик дар Франсия. –Душанбе: Ирфон, 1985.

Баҳром Раҳматов¹

ШАЙХ КАМОЛИ ХУЧАНДӢ ВА ФОНӢ

Орифи номвар, Шайх Камоли Хучандӣ, ки дар ҷаҳони шеъри форсӣ манзалати бузург дорад, дар газал ҷандин ибтикоротеро пешгирифт, ки минбаъд аз тарафи пайравони мактаби эҷодии ин суханвари номӣ пайваста идомат пазируфтанд. Яке аз чунин ибтикороти Шайх Камол ба забони содда ва соғи тоҷикӣ баён доштани масоили ирфонӣ дар шеър аст, ки аз наводири эҷодиёти ў маҳсуб мешавад. Ин падидает, ки баъди Саъдӣ Камоли Хучандӣ дар жанри газал идомату тавсия баҳшид, ба истилоҳе, ки адабпажӯҳони эронӣ дар мавриди газалиёти орифона (“гуфтори омиёна”-ро вориди газал кардани урафо) истифода мебаранд кам робита дорад, зоро баробари сода будани шакли ифода, мазомин дар газалиёти Камоли Хучандӣ ва пайравони ў, ки минбаъд ин силсилаи газалҳои орифонаи аз лиҳози баён ба ошиқона наздиқро давом медоданд, дар ниҳояти мабсутиву мазбутий воқеъ афтодааст. Ин ҷо забти нуктае дигар ҳам зарурист, ки мақоме, ки Шайх Камол дар густариши газали форсӣ дошт, аз Ҳофизу Саъдиву Мавлоно ва дигарон кам нест, ҷонки на танҳо вижай нодирагуфторӣ, балки шевай нозуқхаёливу нозуқандешии ў аз тарафи иддай азими суханварон истиқболи фаровон ёфтааст. Дар ин замина, дар навиштаи ҳозир кӯшиш меравад, ки пиromуни яке аз пайравони мактаби суханварии Шайх Камоли Хучандӣ Алишери Навой, ки дар ашъори форсӣ “Фонӣ” таҳаллус мекардааст, пажӯҳиши заминавӣ анҷом пазирад ва бад-ин восита роҳро барои ояндагон андаке ҳамвор намояд.

Аспи XV-XIV аспи ташаккули назирасароӣ дар адабиёти тоҷикзабон маҳсуб мешавад ва тақрибан девони ягон нафар аз наможнадони ин асрҳо аз назираҳо бар ашъори гузаштагону муосирон холӣ нест. Дар девони Фонӣ ҳам навад фисади газалҳо дар ҷавоби ин ё он шоири пешинаву муосир гуфта шудааст. Ҳуди шоир дар мавриди татаббуоти ҳуд гуфта:

*Татаббуъ карданӣ Фонӣ дар ашъор
На аз даъвию не аз худнамоист.
Чу арбоби сухан соҳибдилонанд,
Муродааш аз дари дилҳо гадоист.*

Дар қатори он шоироне, ки Фонӣ бештар бар ашъори он ҷавобия гуфта ё бар таври суханварии онон пайравӣ намудааст, номи Ҳоҷа

¹ корманди МД «Маркази илмии Камоли Хучандӣ»

Хофизу Шайх Саъдӣ бештар тақрор мешавад. Бар ин мабно, ҳам мусахҳехи девони Фонӣ (2,дол) ва ҳам муаллифи мақолаи “Фонӣ ва Хофиз” (4,212) ўро дар ғазалсарой аз пайравони Ҳочаи Шероз донистаанд. Номи Шайх Камоли Хучандӣ дар қатори шоирони гурӯҳи дувум, ба мисли Амиршоҳии Сабзаворӣ, Салмони Совачӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигарон омадааст, ки нисбатан теъдоди ками ғазалҳои Навоӣ ба тариқи ион иншо шудааст. Чунончи, Фонӣ ҳамагӣ панҷ маротиба ба “таври Камол”-у “татаббуъ”-и ў ишора намудаву халос (2,65, 80,81,82...). Аммо вақте ки нигоранди ин сатрҳо девони Фониро ба ҷид мутолия намуд, таъсири бештари Шайх Камолро ба шевай суханварии Фонӣ эҳсос кард, ки асосан ба ду восита ҷараён пазируфтааст: Яке, таъсири мустаким, ки дар мавридҳои муайян ҳуди шоир бад-онҳо ишорат намуда ва дигаре, таъсири гайримустаким, яъне Фонӣ аз шевай Камоли Хучандӣ ва равиши ғазалсарои ў, ки маншаш аз эҷодиёти шоироне, чун Саъдиву Амир Ҳусрав ва Ҳасани Дехлавӣ мегирад ва ҳам шоироне, ки шевай сухангустарии ўро идомат медоданд, мисли Ҷомиву дигарон, таъсир пазируфта аст. Нуктаи шоистаи зикр он аст, ки ба истиноди академик марҳум Абдулғанӣ Мирзоев ҳудуди 237 ғазали Фонӣ дар тавру татаббуи Ҳофиз иншо шуда (4,212) ва пӯшидаи муҳаққикиони оғоҳ нест, ки шевай баёну ҷаҳонбинии Ҳофиз бо Камоли Хучандӣ аз манзалати шеъру ирфон дар як сатҳ аст. Албатта, ин ду бузургвор ҳеч гоҳ манзари қиёс набудаанду буда ҳам наметавонанд, вале ба ҳар ҳолат бо назардошти баҳои баланди ҳуди Ҳофиз ба манзалати Камол, ки дар кутуби таъриху тазкира нақл шудаасту пажӯҳишоте, ки дар заминай муқоисаи ин ду бузургвор анҷом пазируфтааст (1;6;7) метавон ба чунин ҳулоса расид. Дигар нукта он аст, ки новобаста аз шакл дарунмояи андешаҳо ва ҷаҳонбинии шоирони мавриди қиёс, ки дар як муҳиту фазо зиставу эҷод қардаанд, ба ҳам қаробати зиёд дорад. Бад-ин васила, метавон гуфт, ки таассури Фонӣ аз Камол бештар аз он аст, ки дар нигоҳи аввал ба назар мерасад. Ба ишораи профессор Атахон Сайфуллоев ҳудуди бист ғазали Фонӣ дар пайравии Камоли Хучандӣ суруда шудааст (5,283), вале мутобики қиёсу муқобалаи инҷониб адади ин навъ ғазалҳо аз сӣ таҷовуз мекунад. Фонӣ ба ҳайси аввалин нафаре шинохта мешавад, ки ба ғазали “Ба ҷашм”-и Камоли Хучандӣ ҷавоб навиштааст ва ҷавоби ў назар ба дигар ҷавобияҳои ин ғазал аз беҳтаринҳо маҳсуб мешавад. Барои он ки ў бо дарки моҳияти истифодаи радиф ба ҷанд маъно аз тарафи Шайх Камол ғазали ҳудро иншо намудааст. Ғазал:

*Гуфт: -Роҳамро бирӯб, он симбар. Гуфтам: -Ба ҷашм,
Гуфт: -Дигар раҳ бизан обаши дигар. Гуфтам: -Ба ҷашм.*

Гуфт: -Агар рӯзе зи зулфам дур мондиву чудо,
 Гиря мекун з-аввали шаб то саҳар. Гуфтам: -Ба чаим.
 Гуфт: -Агар бар ёди лаълам бодаи гулгун хурӣ,
 Косаҳо пур соз аз хуни чигар. Гуфтам: -Ба чаим.
 Гуфт: -Агар хоҳӣ ба рӯям чаими худ равшан кунӣ,
 Аз ҳама хубон бикун қатъи назар. Гуфтам: -Ба чаим.
 Гуфт: -Агар ёбад зи шоми ҳаҷр чашмат тирағӣ,
 Соз аз шамъи рухам нури басар. Гуфтам: -Ба чаим.
 Гуфт: -Бо чашмат бигӯ, к-аз хоки роҳи тавсанам
 Нур ёбад, сурмаро миннат мабар. Гуфтам: -Ба чаим.
 Гуфт: -Фонӣ, чунки аҳли ишқ сӯйи маҳвашион

Бингаранд, он дам ту сӯйи мо нигар. Гуфтам: -Ба чаим (2,151).

Агар таваҷҷуҳ намоем дар ғазали мазкур ба истиснои байти аввали он тамоми радиҳо бо назокате, ки хоси ашъори Камол аст, оварда шудаанд. Яъне, “дар раҳ об задан”, “то сахар гиря кардан”, “косаро аз хуни чигар пур кардан”, “қатъи назар кардан”, аз шамъ нури басар гирифтсан”, “миннати сурма бурдан” ва “нигаристан” ҳама ба воситай чаим анҷом мепазирад.

Чунонки ишора рафт, худуди зиёди ғазалҳои Фонӣ бар ҷавоби Шайх Камоли Ҳуҷандӣ иншо шуда, вале қисмате аз ин ғазалҳо танҳо аз лиҳози вазну қофия ба ғазалиёти Камол шабеханду ҳалос. Мисол:

Камол:

*Боз ин дили ғамдида ба доми ту дарафтод,
 Бас мурғи ҳұмоюн, ки ба тири назар афтод (3,411).*

Фонӣ:

*Чашмам чу бар он рӯйи чу рашиқи қамар афтод,
 Аз чаим давид анҷуму бар рӯй дарафтод (2,81).*

Камол:

*Ҷӣ кам шавад зи ту, эй маҳ, ки бар манат гузар афтад,
 Ки то ба равзанам аз рӯят офтоб дарафтад? (3,471).*

Фонӣ:

*Гаҳи хумор чу бар ҷоми бодаам назар афтад,
 Дилам ба ларза дарояд, танам зи пой дарафтад (2,82).*

Камол:

*Эй саропардаи сүлтони хаёлат дили мо,
 Карда дарду ғами ту хона ба обу гили мо (3,76).*

Фонӣ:

*Гайри хуноб наёбанд ба ҷону дили мо,
 Гӯиё ишқ ба хун кард мухаммар гили мо (2,3).*

Ин ҷанд ғазал ва ҳам ҷанде дигар, ки барои тафсил надодан ин

что зикр нашуд, ба ишорати худи муаллиф дар чавоби газалиёти Камоланд. Аммо баъзе ашъори Фонӣ, ки дар чавоби Шайх Саъдӣ ва ё дигар шоирон сурудааст, аз лиҳози сабки баён ва шеваи ифодаи матлаб ва саноёни мутадовил ба сабки баёни Шайх Камол ҳаммонандиҳои зиёде дорад. Дар ин навъ ашъори Фонӣ қалимоти меҳварӣ бештар баргирифта аз шеъри Камол аст. Мисол, Камоли Хучандӣ гуфта:

*Зи барги гул, ки насими абир меояд,
Насими ўст, аз он дилпазир меояд (3,525).*

Фонӣ:

*Зи хоки кӯйи ту бӯйи абир меояд,
Ки сӯйи дилшуудагон дилпазир меояд (2,74).*

Ё байти дигар аз ҳамин ғазали Камол:

*Бирехт хуни азизон, аҷабтар он, ки ҳанӯз
Зи хурдӣ аз даҳанаши бӯйи шир меояд (3,525).*

Фонӣ:

*Ҳалол гашт ба ҷашми ту хуни ман, гарчи
Ҳанӯз аз даҳанат бӯйи шир меояд (2,74).*

Мусаҳҳехи девони Фонӣ Рукниддини Ҳумоюнфарруҳ нусхаи худро аз қӯҳантарин нусҳаҳои девони Фонӣ доноста, нигоштааст, ки ба гумони ғолиб он аз назари худи муаллиф гузаштааст. Агар чунин бошад, пас бидуни ягон шакку тардид метавон иддао кард, ки бархе ановин, ки дар он «Татаббуи Шайх» ё «Дар таври Шайх», (ки ба гумони мусаҳҳех ҳама ба Шайх Саъдӣ ишора мекунад), омада, ҳамагӣ ба Шайх Саъдӣ мутааллик нест ва дар ҷандин ҷоҳо зери ин унвонҳо мурод Шайх Камоли Хучандӣ будааст. Чунончи абёти боло, ки бе ҷашми мусаллаҳ ҳам «мӯйи онро аз ҳамираш» чудо кардан метавон, дол бар ин иддаост. Боз ҷанд байти дигар, ки дар зер бидуни тавзехот ба абёти ҳаммонанди Камол оварда мешаванд, ба ақидаи котиб ё мусаҳҳехи девон дар чавоби Шайх Саъдӣ гуфта шудаанд:

Камол:

*Тариқи шиқ меварзӣ, раҳо кун дину дунёро,
Ҳалоси хеш меҷӯйӣ, маҷӯу номусу даъворо...
Камол, аз ғояти риндӣ агар ёбад ҳаридоре,
Ба ҷойи бода бифрӯшад салоҳи зуҳду тақворо (3,111).*

Фонӣ:

*Гар он турки хитоӣ нӯши созад ҷоми саҳборо,
Нахуст орад суи дил туркози қатлу яғморо...
Чу дар кӯйи ҳароботаш ба як согар намегиранд,
Бар оташ афканам беҳ ин либоси зуҳду тақворо (2,5-6).*

Камол:



*Мо дар ин дайр фитодем ҳам аз рӯзи аласт,
Ринду девонаву қаллошу хароботию маст (3,322).*

Фонӣ:

*Монда дар кӯйи мугон то абадам ошиқу маст,
Ки шудам шефтаи мугбачагон рӯзи аласт (2,41).*

Камол:

*Бунёди вучудам зи ту, эй дӯст, хароб аст
В-ин корхаробӣ ҳама аз ҳубби шароб аст (3,182).*

Фонӣ:

*Дар майкада онро, ки ба каф ҷоми шароб аст,
Айбаши макун, ар шому саҳар масти хароб аст (2,41).*

Мушобиҳати бархе ғазалҳои Фонӣ бо Камол дар як будани манбаи илҳоми ҳар ду шоир шинохта мешавад. Яъне, ҳам Шайх Камол ва ҳам Навоӣ бар як ғазале дил бастаанду бар он ҷавобия навиштаанд, ки бархе ғазалҳои зикршуда ҳам шояд аз ҳамин қабиланд. Ғазалҳои ошиқонаи Шайх Саъдӣ, ки ҷони ҳазорон шефтагони қаломи нобро ба ҷазаботи худ шефтатар сохта, ду шоири мавриди назари моро низ бар қанор гузошта натавонистааст. Дар девони Фонӣ ҳудуди чил ғазал зери унвони «Татаббуи Шайх» (мурод Шайх Саъдӣ) омада, ки ба аксари ин ғазалҳо Камол ҳам назира сурудааст. Масалан,

Саъдӣ:

*Бар ман, ки сабӯҳӣ задаам, хирқа ҳаром аст,
Эй маҷлисиён, роҳи харобот қадом аст?*

Камол:

*Моро на гами нангӯ на андешии ном аст,
Дар мазҳаби мо мазҳаби номус ҳаром аст (3,325).*

Фонӣ:

*Май оинагун соғу қадаҳ оинағом аст,
Ҷуз акси руҳи ёр дар ў, дон ки ҳаром аст (2,29).*

Саъдӣ:

*Дида аз дидори хубон баргирифтан мушкил аст,
Ҳар кӣ моро ин насиҳат мекунад, беҳосил аст.*

Камол:

*Гарчи аз борони дида хоки кӯйи ў гил аст,
Пой ошиқ дар гил аз дасти дил, аз дасти дил аст (3,295).*

Фонӣ:

*Меравад ёрам, ҷудо з-ӯ кор бар ман мушкил аст,
Доги ҳаҷрам бар тану неши фироқам бар дил аст (2,31).*

Баъзан аз сабаби дар як вазну қофия ғазал сурудани бузургон дар девони онон ғазалҳои мушобеҳи бисёр дида мешавад. Чунонки

ишора рафт, Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ ва Камоли Хучандӣ, ки дар замони воҳид бо диди муштарак ашъори зиёде гуфтаанд, аз ин радиф истисно буда наметавонанд. Аз ин рӯ ғазалҳо, ки Навоӣ дар татаббути Ҳофиз гуфтааст, бо бъязе ғазалҳои Камоли Хучандӣ, ки низ дар ҳамин қолабанд, мушобиҳат доранд. Масалан, ғазали зерини Фонӣ, ки зери унвони «Дар таври Хоҷа» омада:

*Шукуфт чун гули руҳсори соқӣ аз майи ноб,
Бинои зуҳди ман аз сели бода гашт ҳароб (2,21).*

-бо ғазали зерини Камол низ монандиҳои зиёд дорад:

*Чу офтоб фиканд аз руҳи замона ниқоб,
Бирез аз қадаҳи гавҳарӣ ақиқи музоб (3,124).*

Ё ин ки ғазали зерини Фонӣ, ки низ дар татаббути Ҳоҷа Ҳофиз аст:

*Зибаски мастии шиқам зи шарҳ берун аст,
Май аст ашиқи ҷигаргун, магар ки ў чун аст (2,28).*

-ба ин ғазали Камоли Хучандӣ:

*Маро, ки согари ҷаҳим аз ғами ту пурхун аст,
Ҷӣ ҷои соқиву ҷоми шароби гулгун аст?! (3,336).*

-дар як вазну қоғия суруда шудааст. Ғазалҳои зерин низ аз ин қабиланд:

Камол:

*Гунаҳи дида гарон аст, ки кардам нигаҳаши,
Дил наяфтод шабу рӯз ба ҷуз дар гунаҳаши (3,740).*

Фонӣ:

*Қушит аз як нигаҳам шевайи ҷаҳими сияҳаши,
Чун намирам, чу фитад ҷониби дигар нигаҳаши (2,115).*

Камол:

*Ёри хирмансӯзи ман, гӯ, рӯи гандумгун бипӯши,
Варна ҳоҳад сӯҳт хирман ҳар киро ақл асту ҳуши (3,751).*

Фонӣ:

*Субҳ аз он ҷомам, ки нӯшонид пири майфурӯши,
Мушкил ар то субҳи маҳшар омадан донам ба ҳуши (2,121).*

Бояд таъқид намуд ки масъалаи таъсири Камол ба шуарои пасими худ ва дар намунаи мо ба Фонӣ танҳо ба шакл маҳдуд нест. Он чи ки шуарои мутааххарро ашъори Камол ба худ ҷазб мекунад, ҳамон шевайи баён ва сабки суханварии ўст. Яъне, шуаро бештар мадюни образҳои шеъри Камоланд, то ашқоли шеъри ў. Масалан:

Камол:

*Бӯса бар пои саги кӯи ту ҳоҳам зад шабе,
То бишӯям лаб, ки бӯсидам бад-он дасти рақиб (3,126).*

Фонӣ:

*Эй хоки сари кӯи ту гаштан ҳаваси мо,
Бар пои сагат бӯса задан мултамаси мо (2,1).*



Ба ишораи Эрачи Гулисурхӣ образи “саг”, ки тимсоли вафодорист, дар ашъори безаволи Камол аз нигоҳи корбурди фаровон ва чандомад қобили таваҷҷӯҳ аст. Дар ашъори баъдинагон, ки Ҳаёливу Фониву Биноиву Ҳилолӣ аз дигар шоирони пайрави “пири хӯчандӣ” дид, аз нигоҳи шевай гузориши масъала ба Камоли Ҳӯчандӣ наздиқӣ доранд, образи “саг” фаровон васф шудааст. Вале чунонки дар байти боло ҳам камобеш эҳсос мешавад, ҳар шоир онро ба тарзу тариқаи хоси худ корбаст менамояд.

Дигар образпорае, ки нисбатан хоси баёни Камоли Ҳӯчандист, “магас” мебошад, зоро шоир дар айни тасвироти нозук ашё ва мағхумҳои хурдтаринро бисёр зебо истифода мекунад. Ва ҳам бояд зикр шавад, ки “магас” ки ҷонварест наҳифу нотавон ба ҷаҳонбинии ирфонии Шайх Камол, ки худро ҳамеша баробари маъшуқи худ бечораву нотавон нишон медиҳад, созгор афтодааст. Аз ин хотир корбости фаровони ин вожа дар шеъри ў маҳсус аст. Фонӣ ҳам кӯшида, то он образҳоро ба ҳадди иститоату тавонони худ ба риштai тасвир қашад, вале новобаста аз шаклҳои мутафовит, манбаи илҳоми ўро ба осонӣ метавон дарёфт. Мисол:

Фонӣ:

*Фонисифатам рӯҳ қунад сӯйи ту парвоз,
Эй аз шакаристони ту қути магаси мо (2,1).*

Камол:

*Серӣ набувад аз лаби ширини ту қасро,
Қас сер надид аз шакари ноб магасро (3,106).*

Дар идомаи “нозукандешҳо”-и Камол, ки аз ҷониби Фонӣ пайгирий мешудааст, ҳаминон ҳам метавон афзуд, ки баррасии онҳо як навъ даричаест ба ҷаҳони шеъри Фонӣ. Чаро ки ў дар бештари газалҳои худ ба ин навъ ифодаҳое, ки хоси шеъри Камоланд, назар доштааст. Мисол:

Камол:

*Чӯи ҷаҳони ҳайвон, ки ҷӯйбори биҳишт
Агар даҳони ту бинад, ба ҷустуҷӯ ояд (3,477).*

Фонӣ:

*Даҳан шуд ҷаҳони ҳайвон туро аз айни ноёбӣ,
Ду лаъли ҷонфазои дилкашат он ҷаҳмаро лабҳо (2,4).*

Ҳамчунин, Фонӣ дар аబёти зиёди дигар даҳони маъшуқро ба ғояти ноёбӣ ба оби ҳайвону хати онро ба сабза ё зулумот ташбех додааст. Дар баъзе маворид таъсири образҳои шеъри Камол ба газалиёти форсии Навоӣ ба воситаи газалҳои дилошӯби устоди ў – Ҷомӣ, ки худ аз пайравони Камол дар силки газалсарой будааст, дид, меша-

вад. Масалан, дар девони Фонӣ газале, ки зери унвони «Татаббуи маҳдумӣ Ҷомӣ» омадааст, чунин байт ҷо дорад:

*Ман, ки дорам аз мижса бар дидা чандин хорро,
Чумла дар ҷашмам, нарӯбам гар дари ҳаммурро (2,8).*

Камоли Хучандӣ низ бо истифодাই чунин образпораҳо ё тимсолҳо дар газалиёташ аబети фаровоне дорад, ки мустақиман «мижжагон»-ро ба «хор» ташбех мекунад:

*Миёни ҳар мижса ҷашмам ба ҳайрат аст, ки ашк
Ба пои обила дар хорҳо чӣ гуна давид? (3,470).*

Дар баробари он ки омӯзиши татаббуоти Навоӣ бисёр масоили сабкӣ, забонӣ ва ҷаҳоншиносии ӯро барои хонандагон, ҷунон ки зикраш рафт, боз мекунад, ҷандин аҳамияти дигар ҳам дорад. Масалан, омӯзиши татаббуоти Навоӣ барои барқароркуни матни девони Камоли Хучандӣ ва дигар бузургони адабиёти форсизабон кӯмаки ниҳоят зиёд дорад. Барои он ки дар ин девон Навоӣ сарехан ба бархе аз газалҳои Камол ё дигар бузургони адаби форсӣ ҷавобия навишта, ки асли ин газалҳо аз байн рафтаанд. Масалан, байти зерин матлаи газалест, ки зери унвони “Татаббуи Шайх Камол” оварда шудааст:

*Бувад ҳамчун дили ман сунбули он сарви симандом,
Парешону дуниму нимаи ӯ долу ниме лом (2,140).*

Аз сабки гӯиши ин газал метавон пай бурд, ки Фонӣ онро маҳз дар ҷавобияи газали Камол навишта ва шояд Камоли Хучандӣ дар ҳамин вазну қофия газале доштаву он то замони Фонӣ мавҷуд будааст, вале то рӯзгори мо аз байн рафтааст. Шояд хонандаи огоҳ иддао намояд, ки дар девони Ҳоча Камол газалҳое аз лиҳози вазну қофия ба газали мазкур наздик ҳастанд, аммо татаббуоте, ки дар девони Фонӣ омада, комилан бо газалҳои асли он, ки аз девони шоироне, ба мисли Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ, Шоҳии Сабзаворӣ ва дигарон дарёфт шуд, мутобиқат доранд. Ба истиснои ҷанд газали Камоли Хучандӣ, ки болотар бад-онҳо ишора шуд ва ҷанд газале, ки таҳти унвони «Дар татаббуи баъзе азизон» ва амсоли ин омадааст.

Имрӯзҳо, ки дар атрофи матни саҳехи девони Камол баҳсҳое дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллоти даврӣ меравад, ҳатто сари қалимаҳои алоҳидаи ашъори ин шоир бархурди саҳте байни камолшиносон воқеъ шуда истодааст, ки яке аз онҳо байти зерин аст:

*Гар аз он доман бад-ин дарвеш васле мерасид,
Васлае медӯҳтам ин ҷони пора-пороро (8,110).*

Баҳс ҳам асосан атрофи вожаи “васла”, ки дар натиҷаи ҷустуҷӯҳои шоир ва камолшиноси маъруф Абдуҷаббори Суруш ба майдон омада, сурат мегирад ва иддае аз муҳаккиён бар он назаранд, ки ҷои ин қали-

ма бояд вожай “пора” истихдом шавад. Аммо омӯзиши татаббуоте, ки Фонӣ бар ғазалҳои Камол бастааст, бар мо равшан менамояд, ки Фонӣ дар ин навъ ашъори худ ва ҷандин шеърҳои дигар ҳам, ки зикраш пештар гузашт, ба сабку салиқаи Камол бо муҳаббати зиёд назар доштааст. Ӯ истихдоми вожаҳои меҳварӣ ва мавриди таваҷҷуҳи Камолро дар шеърҳои дар ҷавобия ва таври ӯ гуфтааш огоҳона ва бамаврид истифода мекунад. Аз ин рӯ, метавон иддао намуд, ки истихдоми вожай “васла”, ки бархе қотеона радди онро доранд, дар ашъори Камол, ҳосса, байти мазкури ӯ аз эҳтимол дур нест, зоро Навоӣ дар як ғазали дар таври Камол гуфтаи худ, ки аз лиҳози баёни матлаб ба байти болои шоири Ҳуҷандӣ қаробат доранд, вожай мавриди зикро истифода намуда, мегӯяд:

*Муламмаъ ҳирқаам аз васлаҳои бодполо шуд,
Бад-он ҳайъат, ки гӯй догҳои бода ҳар ҷо шуд (2,65).*

Хулоса Камоли Ҳуҷандӣ дар ташаккули орову афкори шоирий ва тарзи суханварии асосгузори адабиёти ӯзбек Алишери Навоӣ таъсири бисёр дорад. Ҳарчанд, бештари ашъори девони форсий ин суханварро ҷавобияҳои ӯ ба Ҳофизу Саъдӣ ташкил медиҳанд, нақши Камол низ дар ин радиф маҳсусу маҳсус аст. Бо вучуди он ки ҳудуди сӣ ғазали Фонӣ дар татаббуи Ҳочаи Ҳуҷанд иншо шуда, бештари таъсири ӯ дар тарзи баёни матлаб мушоҳида мешавад. Баррасии муқоисавии ашъори ин ду суханвар барои мо на танҳои пахлӯҳои наомӯҳтаи ашъори Фониро, балки бисёр масоили шеъри Камол, аз ҷумла масоили матншиности онро равшан мекунад ва азбаски девони тасҳехи Ҳумоюнфарруҳ як андоза комил нест, муаллиф навиштаи худро “қайдҳои муқаддамотӣ” ҳисоб менамояд ва умед дорад, ки муҳаққиқони фарҳехта минбаъд сари ин масъала бештар қалами таҳқиқ меронанд.

Пайнавишт:

1. Амин, Ҳасан. Ҳофиз ва Камоли Ҳуҷандӣ //Ҳофиз, шумораи 102, 1392. – С.52.
2. Амир Низомуддин Алишери Навоӣ (Фонӣ). Девон /Ба саъю эҳтимоми Рукниддини Ҳумоюнфарруҳ. –Техрон, 1342. -233 с.
3. Камоли Ҳуҷандӣ. Девон /таҳияи Абдуҷаббори Суруш. –Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2015. -1292 с.
4. Мирзоев Абдулғани. Фонӣ ва Ҳофиз /Сездаҳ мақола. –Душанбе: Ирфон, 1977. –с. 211-222.
5. Сайфуллоев А., Абдуллоев С. Малики адаб. –Душанбе: Адиб, 1996. -320 с.
6. Тоҷидинӣ, Муҳаммадрезо. Камоли Ҳуҷандӣ ва Ҳофиз //Садои Шарқ, № 3, 2009. –с. 142-152.
7. Ҳодимӣ, Алӣ. Ҳабиб ё ракиб (Ҳофизи Шерозӣ ва Камоли Ҳуҷандӣ) //Кайҳони фарҳангӣ, шумораи 56. –с. 84-87.
8. Шоҳаҳмад, Абдуҷаббор (А.Суруш). Фарҳанги ашъори Камоли Ҳуҷандӣ. –Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2015. -736с.

Иззатбек Шехимов¹

НИГОҲЕ БА ШЕҶРИ МИРЗО ҶАЛОЛИ АСИР

Назми садаи ҳабдаҳуми мелодӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик аз дурахшандагии хоса бархурдор аст. Дар ин давра ғазал латифтару ҷаззобтар шуд ва шоирони зиёде, монанди Назирии Нишопурӣ, Урфии Шерозӣ, Файзии Файёзӣ, Соibi Табрезӣ, Калими Кошонӣ, Зулолии Ҳонсорӣ, Асири Шаҳристонӣ, Толиби Омулӣ, Қосими Ҷевона, Рафеъи Маҷҳадӣ, Алиризо Таҷаллӣ, Шавкати Бухорӣ, Оқилхони Ҳофӣ, Саиди Ашраф, Нематхон Олии Шерозӣ, Мир Наҷоти Исфаҳонӣ, Иродатхони Возех, Фании Қашмирӣ, Мир Муиззии Фитрат, Муҳаммадзамони Росих, Носиралӣ Сарҳиндӣ, Абдуллатифхони Танҳо, Мирзо Абдулқодири Бедил ҳунар озмудаанд ва дар густариши он ҳидмати шоистаи таҳсине анҷом додаанд. Дар миёни ин суханварони соҳибзавқ ва ғазалсароёни машҳур Асири Шаҳристонӣ бо шевай нигориши хоса дар ташаккули шеъри арсаи ин аҳд, ки онро «тарзи хаёл» ё «ҳаёлбоғӣ» низ мегӯянд, саҳми босазо гузоштааст.

«Ҳаёлбоғӣ» пеш аз Асири Шаҳристонӣ ҳам дар ашъори шоирони дигар вучуд дошт. Аммо шоири мавриди назари мо дар заминаи ҳамин анъанаҳои сухансароӣ бо навпардозиву тозабаёнӣ ин тарзро ом соҳт. Муаллифи тазкираи «Миръоту-л-хаёл» дар ин маврид чунин изҳори назар намуда: «... агарчи тарзи хаёл ба нудрат аз қадим аст, ҷунончи дар баъзе ашъори Рӯдакиву Қисоӣ низ ёфта мешавад, валекин Мирзо Ҷалоли Асир асоси суханварӣ ба ҳамин тарз ниҳод ...» (4,75). Бояд дар хотир дошт, ки дар назми қарнҳои пешин, навоварӣ, асосан дар заминаи омӯзиш ва риояти анъана ва алоқамандӣ ба он сурат мегирифт ва имконпазир буд. Аз ин ҷост, ки Асири Шаҳристонӣ ҳамчун фарзанди замони худ дар роҳи такмил ва тавссеаи маҳорати шоирӣ аз осори суханварони пешин сабаки нуктасанҷӣ, борикандешӣ ва маъноофаринӣ омӯҳт, анъанаи гузаштагонро эҷодкорона идома дод ва комил кард, то ба дарёфти навоварӣ дар шаклу мазмун муваффақ шавад.

Дар шеъри Асири Шаҳристонӣ гоҳо чунин шуда, ки ноқидони сухан сухани ӯро ба «ратбу ёбис», яъне неку бад тақсим кунанд.

Тазкираҳое, ба монанди «Сарви Озод», «Миръоту-л-хаёл» тарзи гуфтори Асиро сутуда, гуфтаанд: «Ӯ агарчи ҳеч гоҳ ба Ҳинд нарафт,

¹ корманди МД «Маркази илми Камоли Хуҷандӣ»

аммо шеъраш, хусусан, дар Ҳинд бештар аз Эрон ривоҷ қард ва шевай баёни ў дар шеъри Бедил ба авҷ расидааст. Мирзо Абдулқодири Бедил чанд газалеро ҳам ба истиқболи Асир сурудааст, ки аз назари вазну қофия ва радиф шабехи газалҳои ўст» (12, 17). Мисол:

Асир:

*Дилу ҷон сайргоҳи дӯст, ҳоҳ ин ҷову ҳоҳ он ҷо,
Ману базме, ки аз ҳуд сер дар ёди нигоҳ он ҷо.*

Бедил:

*Ба авҷи кибриё, к-аз паҳлуи авҷ аст роҳ он ҷо,
Сари мӯе гар ин ҷо ҳам шавӣ, бишкан қулоҳ он ҷо.*

Асир:

*Покбинон, к-аз раҳи гафлат губор ангехтанд,
Сурмаи ибрат ба ҷашими аҳли дунё мекашанд.*

Бедил:

*Раҳм бар қорунсириштон қун, ки аз афзуни ҳирс,
Ин ҳарон зери замин ҳам бори дунё мекашанд.*

Иддае аз тазкиранигорон (ба мисли Ҳони Орзу ва Волеҳи Догистонӣ) шеъри шоироне, мисли Асири Шаҳристонӣ, Зулолии Ҳонсорӣ ва Абдуллатифхони Танҳоро ба бемаънӣ нисбат додаанд ва далелашон ин аст, ки ин тоифаро ба сабаби қасрати шурби мудом, бемаънӣ вориди қаломашон шудааст (12, 26). Аммо ин иддао чандон қобили қабул нест ва онро ба забони ҳуди Асир ҷунин метавон рад кард:

*Кас намефаҳмад забони гуфтугӯи мо, Асир,
Ҳар чӣ медиҳем мо, бегона медонем мо.*

Пайравони Мирзо Абдулғани Қабул – пешвои мактаби иҳомбандон (фирқаи қабулия) (10, 265) ва шогирдаш Салобатхон ба ҷиҳати дилбастагии шадид ба иҳомбандиву таъвилгарой, тарзи Асири Зулолиро бисёр азиз медонистанд.

Аммо Асир аз ҷойгоҳу қадри ҳуд дар тарвиҷи шеър воқиғ аст ва дар байте ҷунин мегӯяд:

*Кай шиносанد ин ҳазафбемоягон қадри Асир,
Гавҳарам, дар синаи баҳри ҳунар ҷӯшидаам.*

Ва дар байте мегӯяд:

*Ба оламе надиҳам мисрае, Асир, наям,
Ки қимати сухани обдор нашиносам.*

Воқеан, шеъри Асир дерёб ва фаҳми таъбироту тасвирҳои печида ва мазмунҳои дур аз зеҳни он ниёзманди тааммул аст, ки баъзан бенатиҷа мемонад. Ба ҳар ҳол, бояд таваҷҷуҳ қард, ки Асир фарзанди замони хеш аст ва дар мутуни асли сафавӣ шеъри ҳуб ҳамон буд,

ки маъни воҳид надошта бошад ва ба забони ихому истиора гуфта шуда бошад. Монанди абёти зер:

*Дорадам девонаи занҷири хомӯшиӣ, Асир,
Гунчае, к-аз хандаи ӯ мечакад фарёди гул.*

* * *

*Зи бас дар ишқ шуд сарфи хамӯшиӣ рӯзгори ман,
Нафас дар хок медуздад пас аз мурдан губори ман.*

* * *

*Дилбаре дорам, ки номаширо намедонам ҳанӯз,
Бедимогӣ аз дили ман ёд мебояд гирифт.*

Аз он ҷо, ки шеъри ин шоири шаҳири сабки ҳиндӣ дерёб аст, якчанд авомиле вучуд дорад, ки шинохти он бояд аз рӯи онҳо сурат бигирад:

Ҳунари шоирии Асир. Табиист, ки барои шинохту маърифати дурусти шоирони сабки ҳиндӣ ошнӣ бо нозукиҳои қалом ва таърихи суханварӣ зарур аст ва он чи ки шеъри ин сабкро аз сабкҳои пешин тафовут мебахшад, ҳамон забони шеър асту вижай баён. Аз ин хотир, марҳилаи нахусти шинохти шоирро «ҳунари шоирий»-и ӯ қарор додем. Муҳаққиқону тазкиранигорони зиёд ба ҳунари шоирии Асири Шаҳристонӣ баҳои баланд додаанд. Аз ҷумла, соҳиби тазкираи «Натоиҷу-л-афкор» ӯро «дебочаи китоби дақиқсанҷиву нуктадонӣ» дониста, ҷунин навиштааст: «Ба тарзи хосай ҷадиди гӯйи сабқат аз акрон рабуда ва табъи дикқатписанди вай роҳи нозуクҳаёлӣ паймуда, дар адабандии афкори обдор мартабаи олӣ дошт ва қаломи фасоҳати низомаш аз назокат ҳолӣ на...» (12,29).

Шиблии Нӯъмонӣ аз мақоми баланди Асир дар тарвичу тартиби сабки ҳиндӣ, баҳусус, тарзи хаёлбандӣ таъкид карда, навиштааст: «Мирзо Ҷалоли Асир ифшокунандай тарзи хаёлбоғиву мазмунсозӣ, Шавқати Бухорӣ, Қосими Девона ва гайра шиноварони ин гирдобанд» (5,27). Воқеан ҳам, шохисай баён ва тарзи ифодаи нозуки шоир аз малоҳату салосат ҳолӣ нест ва инро аз бисёр абёти ӯ метавон пай бурд. Мисол:

*Хотири сайёд нозук буду ман беэҳтиёт,
То қашидам нола, хомӯшиӣ ба фарёдам расид.*

Дар байти фавқ таркиботи «нозук будани хотири сайёд» ва «хомӯшиӣ ба фарёд расидан» аз мазмунофариҳои ӯст. Ё дар байти дигаре таркиботи «хушёр шудани мастиӣ аз шӯри лаъл» ва «бедор шудани хоб аз хаёли ҷашм»-ро моҳирона корбаст намудааст, ки аз ҳунари шоирии Асир ҳабар медиҳанд:

*Мастиӣ зи шӯри лаъли ту ҳушиёр мешавад,
Хоб аз хаёли ҷашми ту бедор мешавад.*



Ё ин ки:

*Дар замини дили худ тухми ризо коштаам,
Хар нафас хирмани шукрест, ки бардоштаам.*

Олимони адабиётшинос мазмунофариниро аз зарофатҳои за-
бониву мавзӯъгирии хос дар қатори имконоти забони шеър дониста-
анд. Ба ин тартиб, яке аз имтиёзоти умдаи шеъри асри сафавӣ ва саб-
ки Мирзо Ҷалоли Асир тасвирсозӣ ва «мазмунофаринӣ» аст. Барои
ҳамин аст, ки дар девони ў ҳама ҷо мазмуни тоза дида мешавад ва
тасвирҳои нав ба ҷашм меҳурad. Асир аз зумраи шоироне ба шумор
меравад, ки ҳавои тозаи сухансароиро вориди шеъри сабки ҳиндӣ
кард. Ў бо оғаридани мазомини тоза дар қолаби ғазал бо устувории
тамом нақши ҷовидона дар саҳнаи адаби форсӣ гузошт.

Ба гуфтаи донишманди эронӣ Сируси Шамисо мазмунсозӣ
қаламрави маҳдуде надорад ва дар ғазали сабки ҳиндӣ ҳар мазмун во-
риди он шудааст. Голибан, ғазал саҳнаи пандфармоиву андарзгӯиву
ирсоли масал гардидааст. Ва ин боис шуда, ки ҳудуди мазмунҳои
каорододиву маҳдудаи шеърӣ шикаста шавад ва шоир аз ҳамаи ашёву
умур ва падидаҳои перомуни худ, аз қабили «шиша», «мева», «бахя»,
«гирдбод», «сел», «анқабут» ва гайра ҷиҳати ёфтани мазмуну маъ-
нои нав истифода кунад (12, 172). Аз ин рӯ, дар ғазалиёти Асир ба
мағхумоти мавҳумӣ, ки бо истифодаи тарокибу ибороти малех, ба
монанди «ҳоб», «ҳотир», «сӯхтан», «орзу», «девона», «бӯй» ва гайра
сохта шудаанд, зиёд воҳӯрдан мумкин аст, ки аз ҳунару тавоноии
шоир дар мазмунсозӣ ҳабар медиҳанд. Мисол:

*Бода чун зӯр оварад, ҳушиёр месозад маро,
Хоб чун гардад гарон, бедор месозад маро.*

* * *

*Хотирам зери фалак аз ҷӯши дилтангӣ гирифт,
Домани ин хаймаи кӯтоҳро боло занед.*

* * *

*Субҳро гулгунा мебахшад кафи хокистарам,
Сӯхтан рангинтар аз гулзор месозад маро.*

* * *

*Ақл бо мо чӣ метавонад кард,
Сайри девонагӣ саломат бод.*

Бо истифодаи таъбироту алфоз абёти зиёдеро низ дар ашъори
ӯ метавон суроғ гирифт. Шеъри сабки ҳиндӣ, асосан, бо истиҳдоми
ҳамин гуна қалимоти мавҳум ва як андоза лафзгароӣ аз дигар сабкҳо
имтиёз дорад ва вижайи мутафарриқаи он низ аз дигар сабкҳо дар ис-
тифодаи воғири ҷунин мағхумҳост. Масалан:

Шӯхии ҷашмак задан:

*Аз тамошио дидай наргис ҷароғон мешавад,
Гар бубинад шӯхии ҷашмак заданҳои туро.*

Суҳани саргӯшӣ задани бехудӣ:

*Изтироби дил ба ман гуфт омаданҳои туро,
Бехудӣ ҳам кард саргӯшӣ суҳанҳои туро.*

Барои роҳ ёфтган ба ҳарими андешаҳои Асир бояд шеъри ӯро аз нигоҳи шаклу лафз ва умуман ҷаҳони зоҳир шинохт. Аз ин рӯ, ба яке аз шохисаҳои ҳунарии ӯ – ибораорӣ таваҷҷӯҳ намудан, кори муҳаққикро содатар мекунад.

Ибораофаринӣ. Мирзо Ҷалоли Асир ва шоирони ҳамзамони ӯ иборасозиро чун беҳтарин василаи ифодаи фикру андеша ва ҳаёли нозуқ истифода бурдаанд. Ҷиҳати фарқунандаи услуби иборасозии шуарои мазкур дар он равшан мегардад, ки онон дар бештарин авқот, чӣ хеле, ки дар боло зикр намудем, ибораҳои таҷриди мавриди истифода қарор медиҳанд ва бамаврид низ дар баёни маъно корбаст мекунанд. Мисолҳо:

Дидай шӯри фалак:

*Гар шаби васли ту бемаҳтоб бошад, ҳуаштар аст,
Дидай шӯри фалак дар хоб бошад, ҳуаштар аст.*

Оташи парвоз:

*Гар ба дом афтад ҳавои гулситон дар сар маро,
Оташи парвоз гардад ёди болу пар маро.*

Зиндонии дашти сафар:

*Дерест, ки зиндонии дашти сафарам,
Умрест, ки сайди қафаси парвозам.*

Санги андеша:

*Шуд вақт, ки майхорӣ ҳаме пеша кунам,
Дилро фориг зи санги андеша кунам.*

Авроқи нафас:

*Умри зоеъкардаи моро чу авроқи нафас,
Гар бигардӣ, гайри як ҳарфи мукаррар беш нест.*

Ибораҳоеро, монанди «ҷашми ҳаё», «хилъати ғам», «ҳамӯшии нафас», «дашти муҳабbat», «раги ҷон», «мактуби ашк», «назаркардаи мижгон», «домони табассум», «ханҷари ноз», «захри нигоҳ», «шакари шукур», «шуълаи роз», «сабзай сеҳр», «сиҳоҳи оҳ», «сиҳанди ашк», «ривоҷи нола», «шамшери тавакkal», «доми бекарорӣ» ва гайра дар шеъри Асир фаровон воҳӯрдан мумкин аст.

Мирзо Ҷалоли Асир аз як қалима зиёда аз 500 ибораи шоирона ва маҳсуси сабки хиндӣ оғарида, марҳилаи комилан наверо дар оға-



риниши ибороти шоиронаи ин сабк боз намуд. Бахусус, вожай «оина», ки дар шеъри сабки хиндӣ фаровон истифода мешавад, дар газалиёти Мирзо Ҷалоли Асир зиёда аз ҳазор маротиб ба ҷашм мерасад ё қалимаи «ҷашм» зиёда аз 500 маротиба истифода шудааст ва аз ин қалима ибораҳои ачибе монанди «ҷашми оина», «ҷашми об», «ҷашми шароролуд», «ҷашми улфатнавоз», «ҷашми бегонагӣ», «ҷашми чакидан», «ҷашми фитна» (2: 26, 415,397,128,470) оғарида ва аз қалимаи «парвоз» тақрибан 150 ибораи зебо оғаридааст (ниг. 2;183,106,93,51,25, 387,186,14,82, 293,254,88,199...). Мисол:

*Акси моҳи нав шавад дар баҳр ҷун моҳӣ кабоб,
Абри найсон гар шавад ҷашми шароролуди мо.*

* * *

*Дил агар метапад афлок зи ҳам мерезад,
Дар фазои қафас ин шӯҳии парвоз ҷаро.*

* * *

*Иксирি обрӯст сафар дар рикоби ишқ,
Парвози гавҳар аз садафи ошён ҳуши аст.*

Истифодани санъатҳои бадӣ. Саноэии бадӣ аз шохаҳои асосии илми суханварӣ маҳсуб мешавад. Асири Шаҳристонӣ дар шеъри худ аз ин воситаи баён ба қасрат истиҳом намудааст. Ин мақола тавони гунҷоиши тамоми саноэи дар шеъри шоир корбастшударо надорад ва, аз ин рӯ, ба муҳимтарини он ишора менамоем.

Ирсоли масал. Ирсоли масал санъати маънавиест, ки шоир дар як мисраъ иддаои фикре менамояд ва дар мисраи дигар бо овардани мисоли қобили қабул андешаи худро собит мекунад. Гоҳе шоир далелҳои ҳаёливи фаразӣ низ меорад. Ирсоли масал, маҳсусан, дар шеъри нағояндагони сабки хиндӣ аз маҳбутиарин воситаҳои баён аст. Шоирони ин сабк мисраи дувуми байтро ба тарзи ҳикмат, зарбулмасал ва мақол меоранд, то ки барои тасдиқ намудани фикре, ки дар мисраи аввал зикр ёфтааст, равшаний бахшанд. Асири Шаҳристонӣ низ мисли Соиби Табрезиву Калими Кошонӣ ирсоли масалро аз муҳимтарин равишҳои сабки худ қарор додааст ва дар оғаридани он ибтикороти фаровоне нишон додааст. Масалан:

*Нест бар мо бебарӣ ҷун бед бор,
Шуҳрати беҳосили ҳам ҳосилест.*

* * *

*Бошаҳд ҳатар зи васл ҷудоиқашидаро,
Теги аҷал дар об бувад саггазидаро.*

Аз байтҳои болоӣ дарк кардан мушкил нест, ки шоир бо назоқату ҳунари воло ибрози фикр мекунад ва дар мисраи сонӣ онро бо

саҳнае аз зиндагонии рӯзмарра тақвият медиҳад. Дар байти аввал ҳолати оддии тақвияти фикр бо истифодаи тамсил аст, vale дар байти сонӣ тамсили файричашмдошт оварда шуда, ки аз хасоиси умдаи шеъри Асир мебошад. Мисол:

*Зиндонии таҳаммули хешанд ҳору гул,
Ҳар қас ба қадри ҳавсала дилгир мешавад.*

* * *

*Ростравро ғаме аз арбадаи душман нест,
Раҳ чу борик шавад, вусъати баргаштан нест.*

Ташбех. Ташбех дар лугат ба маъни «монанд кардан» аст. Ташбех ба маъни истилоҳӣ яке аз санъатҳои маънавист, ки чизе ба чизе монанд карда мешавад. Ҳангоми монанд кардани чизе ба чизе ҳатман сифат ё хусусияти муштараки миёни ҳарду чиз ба назар гирифта мешавад. Дар ғазалиёти Асир ташбех низ мақоми боризе дорад ва шоир онро он қадар зебову мавзун ба кор мебарад, ки хонанда гумон мекунад, аввалин бор аст, ки истифода мешавад. Афзун бар ин, шоир ташбехотро устодона корбаст намуда, ба онҳо латофату гаробат мебахшад. Албатта, Мирзо Ҷалоли Асир аввалин касе нест, ки ташбехоти ғарӣ истифода бурдааст, лекин шоире аст, ки ба таври хосаи худ ва бо вожаҳои хоси сабки ҳиндӣ бар матлаб ҷилваи нав баҳшидааст.

Мирзо Ҷалоли Асир ба василаи ин ташбехот дунболи мазмунҳои тозаву нав қадам мезанад ва барои баёни максудҳои хеш аз ташбехоти дур аз зехну тасвирҳои дерёб истифода мекунад. Мисол:

*Назокат ин қадар не барги гул, не ёсуман дорад,
Зи ҳар узви ту хубӣ Юсуфе дар пераҳан дорад.*

* * *

*Хотирам зери фалак аз ҷӯши дилтандӣ гирифт,
Домани ин хаймаи қӯтоҳро боло занед.*

* * *

*Аз акси танат ҷайби қабо оиназор аст,
Пероҳан аз андоми ту лабрези баҳор аст.*

Истиора. Истиора дар лугат ба маъни «ба орият гирифтани чизе» меояд, vale дар адабиёт як навъ санъатест, ки дар он ба ҷои як мағҳум мағҳуми дигар меояд. Донишмандони аврупой Доинчӯз истиораро чунин таъриф мекунад: «Истиора василаест, барои густариши маънӣ...» (12, 110). Адабиётшиносону муҳаққиқон, монанди Шиблии Нӯъмонӣ, Забеҳуллоҳи Сафо, Сируси Шамисо чунин ақида доранд, ки дар байни шуарои сабки ҳиндӣ Асири Шаҳристонӣ аз беҳтарин ва тавонмандтарин шоирест дар истихдоми санъати истиора. Амсоли



зер аз истиороти нотакрори мавсүф аст:

*Дилишкорон, ки маро бесару по сохтаанд,
Халқаи дом зи меҳроби дуо сохтаанд.*

Ё ки:

*Роздорони хаёли рухат аз дидай пок,
Синаро чун гули оина ба шабнам гиранд.*

* * *

*Бениёzon олами дигар мусаххар кардаанд,
Аз ҳумо зери нигин бар сояи пар ҳеч нест.*

Чунонки мушохид намудем, шоири номбурда дар абёти болой истиораро бештар ба воситаи корбандии калимаҳои мураккаб истифода мекунад. Дар байти аввал калимаи мураккаби «дилшикорон» киноя аз «машъуқон» мебошад, дар байти сонӣ «роздорон» киноя аз нафароне, ки сир нигаҳ медоранд ва дар байти охир «бениёzon» киноя аз орифоне, ки ба моли дунё ниёз надоранд.

Талмех. Талмех дар лугат «ба гӯшай чашм нигаристан» аст ва дар истилоҳ ишора ба оятҳои Қуръон, ҳадис, масал, достон, ривоятҳои таъриҳӣ ё шеъре машҳур мебошад. Дар талмех, асосан ду санъат – ташбех ва таносуб вучуд дорад. Монанди ин байт:

*Дарди ту Қӯҳкан, дили мо Бесутуни сабр,
Хар доги қуҳназахм дами тешаи дигар.*

Шоир ба достони Фарҳоду Ширин ишора намуда, «дард»-ро ба Қӯҳкан, «дил»-ро ба кӯҳи Бесутун ташбех намуда, дар мисраи дувум «дами теша»-ро таносуб қарор додааст.

Мирзо Ҷалоли Асир тавассути санъати талмех аз ҳодисаву воқеоти таъриҳӣ, ки як ҷузъи фарҳанг ва таърихи ин ё он миллатро дар бар мегирад, ёдовар мешавад. Ҳамчунин, аз рӯзгори шахсиятҳои таърихиву афсонавӣ ва воқеӣ ёд мекунад. Ба назора гирифтани санъати талмех дар ашъори Асир барои равшани чанд нукта аҳамияти маҳсус дорад.

Якум, таваҷҷуҳи шоирро нисбат ба ҳодисот ва ашҳоси таъриҳӣ муайян менамояд. Яъне, равshan мегардад, ки шоир бештар ба қадом ҳодисот ва шахсияти таъриҳӣ алоқамандӣ зоҳир кардааст.

Дувум, андешаву афкор ва ҷаҳонбиниву дониши шоирро таҷассум менамояд. Зоро мисол овардани шоир аз корномаи шахсиятҳои таъриҳӣ ва воқеоти афсонавӣ донишу маърифати ӯро нишон медиҳад.

Севум, таъсирпазирии шоирро аз воқеоти замон ва ашҳоси таъриҳӣ ба мушохид мөорад. Маълум менамояд, ки шоир дар тасдиқи андешаи худ зери таъсири қадом ҳодиса ва ё корномаи шах-

сияти таърихиву афсонавӣ мондааст.

Чаҳорум, сабку услуг ва ҳунару истеъоди суханварии шоирро ифода менамояд. Аз салиқаи талмехсозии шоир равшан мегардад, ки ин ҳунари ў дар таъйин намудани истеъоди шоириаш муҳим мебошад.

Панҷум, пайгирии ин мавзӯъ барои огоҳӣ пайдо намудан аз муҳимтарин ва гоҳо ҷолибтарин воқеоту ҳаводиси замони гузаштаву мусоир заминаи мусоид фароҳам месозад.

Дар ашъори Асир ҳамин гуна тарзи ифодаи матлаб хеле равшан ба назар мерасад. Мо бо истифодаи аз абёти шоир ба талмехоте ишора менамоем, ки бо истифодаи номҳои анбиё, мисли Муҳаммад (с) (12; 67,390...), Mӯсо (а) (12; 111,135,252...), Исо (а) (12; 24, 25,26, 111,288, 389), Ҳалил (а) (12; 197), Яъқуб (а) (12; 183), Юсуф (а) (12; 134,152,183,215,238,302...), Сулаймон (а) (12; 56, 152,170,193,264...), Айюб (а) (12; 208), Ҳизр (а) (12; 12, 15,19,24,29,53...) ва ашхоси таърихиву динӣ, ба монанди Қайса (12; 200), Искандар (12; 67,89,163, 238...), Ҷамшед (12; 174,184,276,296...), Қорун (12; 56), Ҳотам (12; 117,415,432,447), Мансур (12; 133, 135, 141, 242, 252...) гуфта шудаанд. Мисолҳо:

*Субҳи содиқ Ҳизри ин аср асту Мусо офтоб,
Дар сафи равшандилон аҳди ухувват ҳуинамост.*

* * *

*Дидай Яъқубро бар рӯи Юсуф боз дид,
Рӯзгор аз ҳиммати ошиқ назар бисёр ёфт.*

* * *

*Номи дил бурдан ба гайр аз ёди дилбар, ҳеч нест,
Дидани оина ҷуз акси Сикандар ҳеч нест.*

* * *

*Ҳар ҷароғе, к-аз губори шуҳрати Ҳотам фурӯҳт,
Бениёзони туро аз боди доман равшан аст.*

Ба гайр аз санои номбурда дар шеъри Мирзо Ҷалоли Асир санъатҳои ихом, парадокс, тазоду муқобала, таҷнис, маҷоз ва амсоли ин корбасти ҷашмрас доранд. Шоир дар истихдоми ин санъатҳо ҳам бисёр ибтикорот ва навовариҳо нишон додааст. Асбаски маҷоли навиштаи мо баррасии кулли ин саноёро надорад, аз он иҷтиюб менамоем.

Барои расидан ба умқи андешаҳои шоир ва орои ў ҳусусиятҳои забонӣ, услубӣ ва бисёр ҷиҳатҳои дигари суханвариро бояд ба назар гирифт ва омӯҳт, аммо маҷоли ин мақолаи кӯтоҳ тамоми ҷиҳатҳои фахмиши вокуниши шеъри ўро надорад. Аз ин лиҳоз, онро ба

навиштаҳои дигар voguzor менамоем.

Бояд таъкид намуд, ки шеъри Мирзо Ҷалоли Асир асоси як рашвияни муҳими шеъри сабки ҳиндиро гузоштааст ва ба қавли Шиблии Нӯъмонӣ, он «мушкилбаёнӣ»-ст. Аз ин рӯ, он ҳамчун сарчашмаи илҳом ва маҳаки санчиши табъи бисёре аз суханварони баъдӣ қарор гирифтааст.

Пайнавишт:

1. Асир, Мирзо Ҷалол. Куллиёт (Чопи сангӣ) / Мирзо Ҷалоли Асир - Лакҳнав, 1297. – 500 с.
2. Ваҷехуддин. Фазалиёти ношинохтаи Ҷалоли Асири Исфаҳонӣ. – Дехлӣ, 1999. – 198 с.
3. Гупомӯй, Муҳаммад Қудратуллоҳ. Натоҷчу-л-афкор.– Техрон, 1336.
4. Лудӣ, Шералиҳон. Миръоту-л-хаёл / Ба эҳтимоми Ҳамид Ҳасанӣ ва Бехрӯз Сафарзода. – Техрон: Интишороти Равзана, 1377.
5. Нӯъмонӣ, Шиблӣ. Шеъру-л-Аҷам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон (иборат аз 5 ҷилд). - Ҷ.4. - Техрон, 1368 ш. – 471 с.
6. Озоди Балгиромӣ, Мир Ғуломалий. – Ҳизонаи омира. – Конпур, 1871.
7. Сафо, Забехуллоҳ. Ганчи сухан. - Техрон: Интишороти Доғишгоҳи Техрон, 1920. – 355 с.
8. Соҳиби Ғанӣ, Мавлоно Муҳаммад Абдулғаниҳон. Тазқират-уш-шуаро / Ба эҳтимоми Муҳаммад Муқтадиҳони Шарвонӣ. – Алигарҳ, 1916.
9. Тоҳири Насрободӣ, Мирзо Муҳаммад. Тазқираи Насрободӣ. – Техрон, 1352. – 347 с.
10. Футӯҳӣ, Маҳмуд. Нақди хаёл. – Техрон, 1376.
11. Шоҳнавозхон, Абдуరраззоқ Самсомуддавла. Баҳористони сухан / Тасҳех ва таълиқи Абдулмуҳаммади Оятӣ. – Техрон, 1388. – 768 с.
12. Шарифии Вилдонӣ, Ғуломхусайн. Девони фазалиёти Мирзо Ҷалоли Асири Шаҳристонӣ. – Техрон: Мероси мактуб, 2005. – 763 с.

Луқмон Бойматов¹

ДАЛОИЛИ АСОРАТ ВА ТАҲВИЛИ БЕСС БА ИСКАНДАР

Пӯшида нест, дар робита бо таърихи истилои Искандар то кунун таълифот ва пажӯхишҳои фаровоне ироа шудаанд. Яке аз печидатарин мавзӯоти марбут ба таърихи ҳамлаи Искандар ба Эрону Тӯрон таъйини далоили асорат ва таҳвили сатрап Бесс (*Bessus*) (дар бораи Бесс ниг 30, 174-175) маҳсуб мешавад. Бояд гуфт, ки дар илми таърихнигории миллӣ, далоили асорат ва таҳвили Бесс – ҳамон қотили Дориюши III, охирин шоҳаншоҳи ҳаҳоманишӣ ба Искандар тавассути Спитамон ва ёронаш ба дурустӣ мавриди баррасӣ қарор нағирифтааст. Кофӣ аст, аз ин ҷиҳат бар ҷойгоҳи охирин таълифоти илмии мутахассисини дараҷаи аввали мавзӯъ, аз ҷумла, бар навиштаҳои аҳири шодравон академик Б. А. Литвинский ишорае кард. Назари ин муҳакқиқро, ки дар робита бо мавзӯи фавқ дар баҳши марбут ба таърихи ҳамлаи Искандар ба Осиёи Марказӣ китоби ҷомеъи «Таърихи ҳалқи тоҷик» (12, 290) ироа шудааст, наметавон дар ҳама буъдаш комил хонд. Ҳамчунин заъфро тақрибан дар матолиби марбутаи ҳамаи китобҳои донишгоҳиву илмӣ-оммавии ҷамоҳири собиқ шӯравӣ метавон ба вузӯҳ мушоҳида кард.

Дар ин навиштор нигоранд, саъӣ бар он дорад, ки бар пояи гузоришҳои муаррихин ва нависандагони аҳди бостон ва низ бар асоси бозбинии ҷадидтарин дастовардҳои илмӣ ва назароти донишмандони хориҷӣ, мавзӯъоте, чун: *шароити асорати Бесс, саранҷоми кори ё, далоили таҳвили Бесс тавассути Спитамон ва ёронаш ва гайраро* матраҳ намояд.

1

Шароити асорати Бесс. Дар он ҳангом, ки Искандар машғули тасарруфи сатрапҳои шимолии импературии Ҳаҳоманишиҳо буд, подшоҳи ҷадид – Бесс (Арташери V) бо савобиқе, ки дар миёни мардумони Боҳтар дошт, тавонист аз боҳтариён, сугдҳо, ақвоми сақоӣ ва аз баҳшҳои парокандай низомиёни шоҳи мақтул нерӯи муштараки муқовим алайҳи лашкари истилогар созмон бидиҳад. Искандар баъд

¹ муҳакқиқ ва муҳассили забони суедӣ дар Коммуни шаҳри Финспонги Швейцария, муаррих

аз қасби иттилоот дар бораи Бесс, бо сипоҳи хеш ба сӯи Бохтар ши тофт (2, 3, III; 24,3).

Бесс иқдом ба коре кард, ки бархе онро аз назари тактиқӣ ҷанғӣ муҳим донистаанд. Вай қабл аз ин ки аз оби Окс (Амударё) убур кунад, тамоми рустоҳои ободро ба коми оташ дод, то ин ки Искандар барои таҳқим ва тақвияти сипоҳаш натавонад истифода кунад. Мардум ҳам тамоми дороӣ ва ғаллоташонро зери хок пинҳон намуданд. Иддаи зиёде аз муҳаққикин ин иқдоми Бессро маҳкум кардаанд. Шояд аз назари имрӯз ин гуна эрод дуруст бошад, vale он чӣ ки Бесс дар он ҳангом кардааст, фақат ба хотири шикасти қудрати низомии душманаш будааст. Албатта, ин эрод низ бамавқеъ аст, ки Бесс натавонист ҳаракати душманро дар ағбаҳои дастнораси силсилақӯҳи Ҳиндукӯш монеъ шавад.

Искандар шаҳри Аорни Бохтарро тасхир кард. Фурсате нағузашт, ки тамомии навоҳии Бохтар зери тасарруфи ўқарор гирифт (2, III; 28, 1). Ҳамин тавр, дар оғози баҳори соли 330 (қабл аз мелод) заминаи истилои ҳудуди Осиёи Марказӣ барои юнониён ба таври қомил фароҳам омад.

Он гоҳ, ки ҳабари расидани Искандар пахш шуд, Бесс аз оби Окс (Аму-дарё) убур кард ва ба сарбозонаш фармон дод ҳамаи қишиҳоеро, ки тавассути онҳо аз рудхона убур карда буданд, оташ бизананд. Пас аз анҷоми ин амр, ўбо сипоҳи худ рӯ ба Навтакай Суғд ниҳод. Аз паси вай Спитамон ва Вахшарт (Оксиарт) ҳамроҳи сарбозони суғдӣ ва даҳиёни Таноис сарозер шуданд. Чун саворони бохтарӣ диданд, ки Бесс қасди фирор дорад, ўро тарк карда ба ҷониби Бохтар равон шуданд (2, III; 27, 10).

Искандари Мақдунӣ пас аз ин ки Бохтарро зери тасарруф даровард, қасди убур аз оби Окс кард. Албатта, бояд пазируфт, ки убури сипоҳ кори осоне набуд, ҷаро ки ин рудхона яке аз бузургтарин дарёҳои минтақа маҳсуб мешуд, амиқу пуроб ва бо суръати тунд (2, III; 28, 2-3). Барои соҳтани қишиӣ ҷӯби кофӣ набуд. Қобили зикр аст, қишиҳое, қаблан дар ду тарафи соҳил қарор доштанд, бо амри Бесс сӯзонда буданд, то ки душман имкони истифода пайдо нақунад (2, III; 27, 9). Искандар ҳамчунин фармуд то пӯсти ҳайвонотро, ки барои соҳтани ҳаймаҳои сарбозон истифода мешуданд, пур аз алафи хушк биқунанд ва байд ин ҳалтаҳоро тарзе бидӯзанд, то об нашт нақунад (2, III; 28, 4). Ин навъ ҳалта, дарвоқеъ, барои аз об гузаштан василаи бисёр ҳубе буд. Аз ин тарик дар муддати панҷ рӯз сипоҳи Искандар аз Окси пурхатар гузашт (2, III; 28, 4). Қабл аз убури сипоҳ Искандар фармон дод, то афроди пиру нотавон ва заифу заҳмиёнро аз миёни

лашкар чудо кунанд ва ононро ҳамроҳ бо фессалиён ба ватанашон баргардонанд (26, 49). Ҳамчунин, ў яке аз дӯстонаш ба номи Станосорро ба ҷониби ориёҳо фиристод, то ин ки ў Арсакро, ки шаҳрбони ориёҳо дар ин нохия буд, ба асорат дароварад ва ба ҷойи ў шаҳрбони ориёҳо шавад (26, 49).

Баъд аз убур аз оби Окс, Искандар мутаваҷҷех шуд, ки Бесс ва сипоҳи ў дар ҳамин наздикиҳо қарор дорад. Аз ин рӯ, думболи Бессро гирифт (2, III; 28, 6). Дар ин ҳангом буд, ки қосидони Спитамон ва Датофарн (Датаферн) ба назди Искандар омаданд ва гуфтанд, ки ҳозиранд Бессро бар-ӯ таҳвил бидиҳанд, фақат барои анҷоми ин амр гурӯҳро ҳамроҳ бо саркардае ба қароргоҳи онҳо ирсол намояд. Дар зимн ишора ҳам карданд, ки Бесс ҳам акнун дар ихтиёри онҳост, вале ҳанӯз ўро бар банд накашидаанд (2, III; 28, 7). Искандар баъд аз шунидани ин хабар, Батлимус (Птоломей) фарзанди Логоро ҳамроҳ бо гурӯҳи саворанизомон ва тирандозон ва дастаҳои дигари ҷангӣ ба ҷониби Спитамон ва Датофарн равон намуд (2, III; 28, 6).

Батлимус, тибқи супориши Искандар босуръат ҳаракат кард ва роҳеро, ки бояд дар муддати 10 рӯз тай мешуд, вай дар фосилаи ҷаҳор рӯз тай намуд. Дар рӯзи ҷаҳорум ў ба ҷое расид, ки шаби қаблаш Спитамон дар он ҷо ҳамроҳи Датофарн таваққуф дошт (2, III; 28, 7). Вай дар ин мавзеъ мутаваҷҷех шуд, ки Спитамон, Датофарн ва Катан даст аз фикри супурдани Бесс ба юнониён қашидаанд (2, III; 28, 7). Чун тасмими Спитамон, Катан ва Датофарн дар мавриди таҳвили Бесс қатъӣ набуд, Батлимус баҳаше аз сипоҳро думболи Спитамон ва Датофарн фиристод ва худ бо боқии саворанизомон ба рустое, ки Бесс бо тэйдоде аз сарбозонаш таваққуф дошт, шитофт ва зуд онро ба муҳосира гирифт ва аҳолиашро фармуд, ки агар Бессро таҳвил бидиҳанд, амон ҳоҳанд ёфт (2, III; 29, 1-2). Мардуми ин қалъа дарвазаро боз карданд ва сипоҳи душман вориди он шуд ва Бессро ба асорат гирифт (2, III; 29, 2-3).

2

Саранҷоми кори Бесс. Арриан навиштааст, ки Батлимус ба Искандар дар бораи боздошти Бесс пайгоме дод ва дар зимн пурсид, ки аз ҷӣ тариқе ўро ба Искандар таҳвил бидиҳад? Искандар дустур дод, то ўро дар банд бикашанд ва урӯну барахна дар тарафи рости роҳе, ки Искандар бо сипоҳаш ҳоҳад гузашт, қарор бидиҳанд. Батлимус ин дастурро анҷом дод (2, III; 29, 3).

Наҳустин муҳокимаи Бесс дар Боҳтар сурат гирифт. Искандар арабаи худро дар рӯ ба рӯи Бесс нигаҳ дошт ва аз-ӯ суол кард: «Чаро

шохи худро, ки аз накӯкор ва бастагони туст, ба қатл расонидӣ?» (2, III; 29, 4). Бесс посух дод, ки дар қатли шоҳ, танҳо ў муқассир набуда, балки онхое, ки дар канораш буданд, ҳамагӣ тасмим гирифтанд. Вай дарҳости ононро анҷом додааст (2, III; 29, 4-5).

Искандар аз гуфтори Бесс дар ғазаб шуд ва фармуд, то Бессро шаллоқ бизананд ва сипас барои анҷоми ҳукми қатл ба шаҳри Боҳтар фиристоданд (2, III; 29, 4-5). Аммо ҳамин муаррих дар ҷойи дигар аз асари ҳуд менависад, ки нахуст бинӣ, лаб ва гӯшҳои ўро буриданд ва байд ўро барои анҷоми ҳукми қатл ба Экбатона (Ҳамадони қунунӣ) фиристоданд то наздикини шоҳ ҳуд тасмим бигиранд, ки бо ў чӣ кор қунанд (2, IV; 7, 3-4). Муаррих Арриан, бо навъи таассуф дар бораи ҳукми Искандар навиштааст, ки мучозоти ў ба ҳадди ифрат буд ва бендуму зишт кардани Бесс, агарчи тибқи ойини ақвоми «барбариҳо» сурат гирифт, вале амале буд, гайриинсонӣ (2, IV; 9, 3-4).

Агарчи, миёни гузоришҳои муаррихин ва ҳависандагони аҳди бостон дар мавриди наҳваи ба қатл расидани Бесс ихтилофи назар мавҷуд аст, вале дар ҳамоҳонӣ ва мувоғиқати онҳо дар ин ки таъин-қунандагони ҳукми қатл аз наздикин ва бастагони шоҳи мактӯл Дориоши III буданд, шакке нест.

Далоили асорат ва таҳвили Бесс. Дар робита бо далоили асорат ва таҳвил додани Бесс тавассути Спитамон ва ёронаш дар илм назароти мухталифе ироа шудаанд, ки онҳоро метавон ба се гурӯҳ тақсим кард:

1. Гурӯҳе аз донишмандон мӯътақиданд, ки сарварони нерӯи муттҳидаи Суғду Боҳтар ба далели ин ки Бессро ҳанӯз ба унвони сарсаҳттарин душмани шоҳаншоҳи Форс медианд, тасмим гирифтанд, то ўро ба Искандар таҳвил бидиҳанд. Масалан, К. В. Тревер ва иддай зиёди мустаҳриқони шӯравии сobiқ (17, 113).

2. Гурӯҳе аз донишмандон бар ин ақидаанд, ки Спитамон ва ёронаш бо ин иқдоми хеш хостанд аз Искандар амният қасб намоянд (Н. Г. Дройзен ва иддай зиёде аз муҳаққикини урупой. Дар ин бора ниг. 12, 293; 23, 376-377; 26, 50, ирҷои № 159 ва ғ.).

3. Гурӯҳе аз муҳаққикон ва пажӯҳишгарон чунин мепиндоранд, ки дар тасмими Спитамон ва ёронаш дар мавриди таҳвили Бесс ба Искандари Мақдунӣ, белаёқатӣ ва форигболии Бесс низ муассир будааст. Чунончи, Б. Ф.Faфуров, Д. И. Сибикудис, Б. А. Литвинский ва дигарон бар ин назаранд (Дар ин бора ниг. 12, 293 ва низ ирҷои № 53).

Дар баррасии масъала ин воқеъият набояд аз мадди назар дур гузошта шавад, ки шоҳи Форс Дориоши III бо машварати сипаҳсолорони сobiқаш ба қатл расида буд ва Бесс дар ин тасмим

нақши таъйинкунандаеро дошт. Он гоҳ, ки Спитамон ва ёронаш таҳвили Бесс ба Искандари фотехро тасмим гирифтанд, суол ба миён ҳоҳад омад, ки чаро мумкин набуд, Бессро худашон ба қатл бирасананд? Хоҳем дид, сарварони сӯғдӣ ҳам чунин накарданд, баръакс бо Бесс барҳӯрди мулоиме доштанд ва ўро пас аз боздошти муваққатӣ ба Искандар таҳвил доданд.

Ихтилофоти назар ва тазоди иттилооти муаррихини аҳди бостон дар ин маврид нишонгари он аст, ки худи муаррихини даврони атика дар робита бо ин мавзӯъ иттилооти сахех надоштаанд ва ё шояд ҳақиқати воқеъаро бар нафъи хеш ва юнониёну мақдунихо бо ғараз таҳриф кардаанд.

Дар робита бо таҳрифсозиҳои муаррихини аҳди бостон, бояд мутаваҷҷеҳ шуд, ки он чи ки ҳам акнун дар бораи таърихи истилои Искандар дар кишварҳои Шарқ навишта мешавад, факат бар пояи таълифот ва иттилооти муаррихини юнонӣ ва румизабон ироа мегардад ва мо аз навиштаҳои шарқӣён дар робита бо ин мавзӯъ ҷизе дар даст надорем. Бинобар ин, дар баррасӣ ва таҳлили иттилооти муаррихини даврони атика ва назароти онон перомуни муборизаи ақвоми ориёни шарқӣ (тӯрониён) ва ашҳоси бузурги онон бисёр боэҳтиёт бояд шуд, ки ин равиш ҳам яке аз муҳимтарин вазоифи муҳаққик аст.

Илова бар он чӣ ки гуфта омад, бояд баён дошт, ки масоили ҳуввияти таъриҳӣ ва ҷойгоҳи машҳуртарин ашҳоси таърихи қуҳан ва қуруни вустои мардумони Осиёи Марказӣ то кунун аз диди фалсафаи таъриҳ ва ҷомеашиносии таъриҳӣ ба куллӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ, дар таъйини ҷойгоҳи ашҳоси таъриҳӣ, чи манғӣ ва чи мусбӣ, набояд пиндошт, ки ҳақиқати маҳз алъон ироа мегардад. Расидан ба ҳақиқати таъриҳӣ факат аз роҳи таҳқиқ ва баррасии воқеъиятҳои таъриҳӣ мумкин аст, на аз роҳи эҳсосот ё ироаи назароти «шабехилм».

Он чи барои ҳамаи муҳаққикин комилан ошкор аст, ин аст, ки дастаҳои зиёди сӯғдӣ, боҳтарӣ ва сакой яке паси дигаре урдugoҳи Бессро тарқ карданд. Спитамон, Катан, Вахшарти Боҳтарӣ (Оксиарт) ва сарварони дигари сӯғдӣ низ тарки урдugoҳи Бесс карданд.

Муҳаққики номвари шӯравӣ академик Б.А.Литвинский дар ин маврид навиштаҳои Аррианро, ки бар пояи муарриҳ Птоломей (Батлимус) овардааст, сахех ва ғайри қобили инкор медонад. Ба назари ин муҳаққик ҳангоме, ки лашкари муқовими ақвоми ориёни шарқӣ ба Навтака расид, миёни сарварони нерӯҳои муттаҳида муҳолифате ба миён омад ва баҳши умдаи лашкар аз Спитамон ва баҳши ками сипоҳ аз Бесс ҷонибдорӣ карданд (12, 293).

Тасмим ва иқдоми баъдии сарварони сүғдиро Б.А.Литвинский тақрибан такори воқеаи қатли шоҳаншоҳи Форс Дориоши III, ки таҳти сарварии Бесс анҷом шуда буд, медонад ва илова менамояд, ки чун Бесс дастнишондоди шоҳи мактул буд ва низ маркази Бохтар низ дар ихотаи лашкари Искандар қарор дошт, аз ин рӯ, наметавонист дар миёни мардуми вилоёти Суғд эътибори лозимро қасб намояд ва аз ин гуна эътибор фақат Спитамон, ки худ низ насаби сүғдӣ дошт, метавонист бархӯрдор бошад (12, 293).

Аммо муқойсай вазъи пешомада дар Навтака бо вазъи шоҳаншоҳи мактул Дориоши III тавассути академик Б.А.Литвинский сурат гирифтааст, каме маснӯй ба назар мерасад. Набояд фаромӯш кард, ки Дориош шоҳаншоҳи расмӣ ва дар тамомии имперотурӣ аз эътибори хосе бархӯрдор буд ва бисёре аз муҳаққикин сабаби фирори ўро ба хотири ҷамъоварии сипоҳи ҷадид дар шимолӣ-шарқии имперотурӣ диданд. Аммо Бесс буд, ки монеи ҳаракати шоҳ шуд ва ўро аз миён бардошт. Вай дар ин лаҳза ба ҳеч ваҷҳ наметавонист ҷойгоҳи шоҳи мактулро бар худ дошта бошад. Ин сатрапи шоҳкӯш, ҳатто, дар ватанаш Бохтар эътибори худро аз даст дода буд. Аз ин рӯ, муқойсай ин ду вазъ ҷандон муносиб нест.

Б.А.Литвинский дуруст мефармояд, ки Бесс дар ин муддат ба унвони раҳбари нерӯҳои муқовими зидди душман ва сипаҳсолор ҷойгоҳи худро аз даст дода буд ва, ҳамчунин, намехост то дигарон бар маснадаш биншинанд. Ба ин хотир аст, ки сипаҳсолорони сүғдӣ ва сакоихо бо сарварии Спитамон маҷбур шуданд Бессро аз миён бардоранд ва ўро ба банд дароварданд ва сипас ба дasti Искандар таҳвил доданд.

Пас, тибқи назари Б.А.Литвинский иллати аслии тавассути Спитамон ва Ҷатоғарн таҳвил додани Бесс ба Искандар дар адами боварии сарварони нерӯи ҷадиди муқовимат бар тавонони Бесс дар созмондии ҷанги ниҳоӣ бо Искандар низ метавонад бошад. Агарчи, ин дид борҳо аз тарафи муҳаққикин ва пажӯҳишгарон ироа гардидаст, вале ба ҳар сурат наметавонад ягона далел барои таҳвили ў ба Искандар бошад.

Мо дақиқан намедонем, ки дар Навтака чӣ иттифоқ рух дод. Аммо натоиҷи он барои муҳаққикин комилан ошкор аст. Он чи ҳам акнун тафсир мешавад, натоиҷи иқдомоти саркардагони ҷадиди сүғдӣ аст. Ҷарвоқеъ, саранҷоми рӯйдодҳои Ароӣ (Ҳирот), тасарруфи Бохтар, убури Искандар аз Окс ва, баҳусус, иттифоқоте, ки дар мавзеи Навтакаи Суғд рух доданд, таҷаллии тағирии назароти сарварони нерӯҳои муштараки сүғдӣ, бохтарӣ ва сакоихо метавонад бошад.

Яъне, бохтариҳо, сӯғдиҳо, сакоиҳо ва даҳоиҳо фаҳмиданд, ки давлати Ҳаҳоманишӣ дигар вучуд надорад ва Бесс ҳам аз мақоми худ суиистифода карда, гайриқонунӣ бар таҳти шоҳаншоҳӣ нишаст ва ў ҳаққи фармонравӣ бар нерӯи муштаракро надорад.

Мусташрики амрикӣ Франк Ҳолт дар китоби ҷадиди хеш «Искандари Кабир ва Боҳтар» зимни баррасии ин мавзӯй, таъқид бар он менамояд, ки амали ҳокими Боҳтар Бесс дар мавриди қатли шоҳаншоҳи Форс, дарвоҷеъ, аз саҳттарин ҷурмҳои сиёсӣ ва аҳлоқӣ маҳсуб мешуд (26, 50). Ин ҷурме буд, ки ҳаргиз набояд гузаште шавад. Дар ҳақиқат, Бесс бо ин амали ҷоҳталабонааш ҳудро дар назди ағлаби ашроф, сипаҳсолорони ақвоми ориёй ва дар назари тамомии мардумони имперотурии Ҳаҳоманишӣ ба қулл беътибор намуд. Ба ин сабаб буд, ки сарварон ва сипаҳсолорҳои ақвоми ориёй яке паси дигаре Бессро тарқ мекарданд. Метавон ин дидгоҳи донишманди амрикоиро боз ҳам бо мавриди зайл тақвият намуд:

1. Спитамон, Ҷатофарн ва Катан, иттифоқан, аз сарварони комилан нав дар саҳнаи рӯйдодҳои сиёсӣ ва низомии он рӯзгор буданд, ки номи онҳо дар осори муарриҳин ва нависандагони аҳди бостон, барои нахустин бор дар робита бо асорат ва таҳвили Бесс зикр шудааст. Ин амр нишонгари он аст, ки ин се сарварон дар набардҳои маъруфи гузашта (Гроник, Исс, Гавгомела ва ғ.) шикрат надоштанд ва он ғоҳ, ки Искандар ва сипоҳиёнаш дар Боҳтар ва сипас дар навоҳии марзии Суғд пайдо шуданд, ба эҳтимоли қавӣ, ин раҳбарони суғдӣ бо даъвати Бесс ҷиҳати баррасии авзӯй ба назди ў равон шуданд.

2. Ин се сарварони суғдӣ, пас аз дарки заъфи Бесс ва воқеъияти ҳол, огоҳона тасмим гирифтанд, то ин шоҳи худномро дар рустое муваққатан боздошт намояд. Ирсоли пайғом дар бораи Бесс ба Искандар тавассути сарварони ҷадид, метавон гуфт, иқдоми комилан дипломатӣ буд. Онон хуб медонистанд, ки Искандар дар таъқиби Бесс буда ва бо баҳонаи таъқиби ўвориди ҳудуди Суғд шудааст. Аз ин рӯ, саъӣ карданд, то мушкилоти пешомадаро аз роҳи дипломатӣ пайгирий қунанд.

3. Спитамон, Ҷатафарн ва Катан, ки ҳамагон аз ашрофзодагони суғдӣ буданд, хуб медонистанд, ки қатли шоҳаншоҳ ҷурми бузургест ва ҳамкорӣ кардан бо қотили шоҳи расмӣ, ҳатто, агар худ сатрапии собиқ ва аз баstagони шоҳ бошад ҳам, ба ҳеч ваҷҳ бар нафӯи онон наҳоҳад шуд. Тобеи Бесс шудани сарварони суғдӣ, боиси таҳрики ҷангӣ Искандар бар хоки Суғд ва навоҳии дигар мешуд. Бо таҳвил додани Бесс ба Искандар сарварони суғдӣ хостанд, пеши ҳаракати минбаъдаи сипоҳи мақдуниро бар дохили сарзамини Суғд бигираанд

ва аз ин тариқ, амнияти сарзаминро ҳифз намоянд (27, 168). Аз ин рӯ, таҳвили Бесс бар Искандар ягона роҳи пешгирии ҷанг буд.

4. Омили дигаре, ки дар ҷиҳати таъйини сиёсатҳои баъдии сарварони сүғдӣ муассир буд, шинохти шахсияти Искандар тавассути раҳбарони сүғдист. Спитамон ва саркардагони ҷонибдораш дар ин муддат возех дарк карданд, ки Искандари Мақдунӣ ба ҳеч ваҳҳозодкунандай ақвоми тобеи шоҳони Форс нест, балки вай истилогарӣ ҷадиде аст, ки зулму ситами саҳттареро бар сарзаминашон таҳмил ҳоҳад кард. Ба ин хотир аст, ки пас аз таҳвили Бесс, онон фавран тарки русто карда ба тарафи маркази Суғд равон шуданд.

Пас, аз он чӣ гуфта омад, метавон натиҷа гирифт, ки аз назари саркардагони нерӯи ҷадиди низомӣ «шоҳаншоҳи Осиё», яъне Бесс мӯҷҷими бузурги сиёсӣ ва аҳлоқӣ буд. Ҳукми ин навъ ҷурм тибқи оини кишвардории Ҳаҳоманишиҳо ва сатрапҳои дигар ҳамоно қатл буд. Сарварон хуб медонистанд, ки Искандар ба ҳатм ҳукми қатли Бессро содир ҳоҳад кард. Ба назари сарварони вақт Бесс дигар ҳуқуқи маънавии симати фармондории куллии сипоҳи ақвоми ориёиро дар ҷанги зидди Искандар надошт ва таъйиди нақша ва дарҳостҳои ин шоҳи ҳудном аз тарафи сардорони ҷадид ба маънни иштибоҳи саҳти стратегӣ ва тактикӣ буд. Тамоми ин маворидро сарварони нав ба ҳубӣ дарк мекарданд.

Аз сӯи дигар, сүғдиён, боҳтариён ва сакоиҳо нек медонистанд, ки Искандари Мақдунӣ фақат ва фақат истилогар ва мустабидди ҷадиде аст, на озодкунандай сарзаминашон. Ин шоҳи ҷадиди Осиё зулму ситамҳои саҳттареро бар сари милали озодиҳоҳ фурӯ ҳоҳад овард, ки ҳамин тавр ҳам шуд. Сарварони ҷадид дар Навтака тасмим гирифтанд, барои дифои меҳан ва мардум ҷанги ҷадид ва густардаеро алайҳи мақдуниҳо созмон диханд. Баъид нест, ба ҳамин хотир Спитамон ва ёронаш тасмим гирифтанд, ки сари вақт аз шарри Бесс «халос» бишаванд ва ӯро ба хотири таъмини саодати мардум ва сарзамини хеш қурбонии душман карданд, ки аз назари сиёсат ва оини кишвардории он рӯзгор ва низ аз диди дипломатӣ тасмими онон воқеъан мантиқӣ буд.

Пайнавишт:

1. Арриан Флавий. Анабасис Александра или история походов и завоеваний Александра Великого. В (7 томах). -Ташкент, 1931.
2. Арриан Флавий. Поход Александра. Пер. с древнегречск. М. Е. Сергиенко. -М.-Л., 1962.
3. Бойматов Л. Д. Спитамен. - Душанбе, 2006.
4. Бойматов Л. Д. Спитамон. - Душанбе: - Варзоб, 2006.

5. Бойматов Л. Д. Спитамон // Садои Шарқ, 2007, № 10 (сентябрь). -С. 80 - 98.
6. Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. -М., 1972.
7. Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. - М., 1980.
8. Гафуров Б. Ф. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. -Китоби якум. - Душанбе, 1983.
9. Иномов М. Подвиг Спитамена. -Худжанд, 2005.
10. Инъомов М. Шуҷоати Спитамен. -Хуҷанд, 2005.
11. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского Сохранившиеся книги. Под ред. В. С. Соколова. -М., 1963.
12. Литвинский Б. А. Борьба народов Средней Азии против греко-македонского за- воевания / История таджикского народа. -Т. 1. Древнейшая и древняя история. - Душанбе, 1998.
13. Минорский В. Ф. Греческая переправа на Оксе // Восточная филология. Вып. 2. - Тбилиси, 1972.
14. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1-3. Изд. Подгот. М. Е. Грабарь - Пасек и с. П. Маркиш. -М., 1963.
15. Пьянков И. В. Бактрия в античной традиции. Общие данные о стране, названия и территории). - Душанбе, 1982.
16. Ртвеладзе Э. В. К локализации «греческой» переправы на Оксе // ВДИ, 1977, № 4. - С. 182 - 188.
17. Тревер К. В. Александр Македонский в Согде // Вопросы истории, 1947, № 5.
18. Цибукидис Д. И. Древняя Греция и Восток. - М., 1981.
19. Шахермайр Ф. Александр Македонский. - М., 1986.
20. Шифман И. Ш. Александр Македонский. - Л., 1988.
21. Шофман А. С. Спитамен // Вопросы истории. 1972, № 5.
22. Badian E. Alexander in Iran. // Cambridge History of Iran. Vol. II. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1985, - PP. 420 - 501.
23. Bosworth A. B. A Historical commentary on Arrian's Histoty of Alexander. Voume I. Commentary on books I - III. Clarendon Press. Oxford, 1980, - 396 pp.
24. Bosworth A. B. A. Historical commentary on Arrian's Histoty of Alexander. Volume II. Commentary on books IV - V. Clarendon Press. Oxford, 1995.
25. Bosworth A. B. Conquest and Empire. The Reign of Alexander the Great. - Cambridge University Press. – Cambridge, 1988.
26. Holt Frank. L. Alexander the Great and Bactria. The Formation of Greek Frontier in Cental Asia. E. J. Brill. - Leiden, 1988.
27. Milns R. D. Alexander the Great. -London, 1968, - 288 pp.
28. Robinson Jr. C. A. When Did Alexander Reach the Hindu Kush? // AJP, 1930, № 51, - PP. 22 - 31.
29. Tarn W. W. Alexander the Great. Vol I - II. - Cambridge, 1948.
30. Weiskoft Michael. Bessos // Encyclopedia of Iranica. N-Y., 1989. PP. 174 -175.

Маърифат Анварова¹

“ЛАТОИФУ-Л-АМСОЛ”-И ВАТВОТ ВА ТАШАККУЛИ АМСОЛНАВИСИИ ФОРСУ ТОЧИК

(дар мисоли фанни дувоздаҳуми “Нафоису-л-фунун”-и
Муҳаммади Омулӣ)

Китоби «Латоифу-л-амсол ва тароифу-л-ақвол»-и Рашидуддини Ватвот дар таърихи фарҳангнависии форсӯ тоҷик аз ҷумлаи нахустин фарҳангҳое ба шумор меравад, ки тарҷума ва шарҳи 281 масали араби-ро дар худ ҷой додааст. Таълифи ин китоби арзишманд соли 573/1177 иттифоқ афтодааст. Ба навиштаи муҳаққиқон ин асарро Рашидуддини Ватвот ба дарҳости Кутбуддин Муҳаммади Хоразмшоҳ таълиф намудааст. Тибқи дастури ин амир Рашидуддини Ватвот маҷмӯае аз масалҳои арабиро фароҳам соҳта, онҳоро ба забони форсӣ тарҷума намудааст.

“Латоифу-л-амсол”-и Рашидуддини Ватвот аз 28 боб иборат аст. Таснифоти асар ба бобҳои ҷудогона бар асоси 28 ҳарфи алиф-бои арабӣ сурат гирифтааст. Аз ин ҷо равшан мегардад, ки муаллиф асари ҳешро вобаста ба тартиби алифбои арабиасос танзим намуда, масалҳои фароҳамоварدارо тибқи он ҷойгузин намудааст. Арзиш ва аҳамияти ин асар, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки он асосан дар забони форсӣ ба қалам омада, шарҳ ва тарҷумаи маҷмӯи масалҳои арабиро фаро гирифтааст.

Аз ниғоришоти Ватвот пайдост, ки истифодаи масалҳо барои тазини қалом ва оростагии сухан, чи дар вақти нутқ ва чи дар ҳоли ниғориш, муҳим ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, ҳадафи аслии вай бо фароҳамовардани ин амсол мусоидат дар балогат ва фасоҳати сухани ҳамзамонону ҳамаҳдони ҳеш маҳсуб меёбад.

Бар асоси таҳлили қиёсии мундариҷа ва муҳтавои “Латоифу-л-амсол” бо дигар фарҳангҳои ҳамсони қабл аз он таълифшуда равшан мегардад, ки Рашидуддини Ватвот бештар аз “Маҷмаъу-л-амсол”-и Абулғазли Майдонӣ суд ҷустааст. Ҳарчанд ҳуди муаллиф дар ин маврид ишороте дар муқаддимаи китоб накарда, аммо таҳлили қиёсии ин ду асар иддаои моро ба субут мерасонад.

Тавре қайд кардем, “Латоифу-л-амсол” ба зоти худ аз нахустин фарҳангҳои амсол ба шумор меравад, ки дар канори зикри асл (шак-

¹ устоди ДДХ ба номи академик Б.Фафуров

ли арабии амсол) тарҷумаи форсии онҳоро низ оварда ва ба қавли худи Рашидуддини Ватвот дар муқаддимаи китоб “ривоёт ва эроди ҳикоёте, ки тааллук бад-он дорад, ба форсӣ набишта, то манфиати он томтар ва фоидай он омтар бувад” (1,39).

Аз он сабаб, ки “Латоифу-л-амсол” аз назари фарогирии тарҷумахои форсии амсол ва ҳикоёту ривоёти марбут ба онҳо нахустин таълиф ба шумор меояд, табиист, ки дар қарнҳои байдӣ мавриди истифодаи аксари фарҳангнависон ва донишмандон қарор гирифт. Таҳлили қиёсии матолиби “Латоифу-л-амсол” бо фарҳангҳои байдӣ аз он таълифшуда ин матлабро ба исбот мерасонад, ки бисёре аз фарҳангнависон аз маводи ин лугати мӯътабар истифода кардаанд.

Яке аз чунин осор “Нафоису-л-фунун фӣ ароиси-л-уюн”-и Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ мебошад, ки ба унвони яке аз донишномаҳои мӯътабари гузашта шинохта мешавад. Фанни дувоздаҳуми он ба илми амсол баҳшида шуда, муаллиф пас аз шарҳи масалҳо ба тарҷумаи онон пардохтааст. Ба назар мерасад, ки ў дар ҷараёни кори худ аксаран аз китobi “Латоифу-л-амсол” истифода намудааст. Агарчи Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ каломи Ватвотро айнан тақрор накардааст, аммо дар матнҳои овардаи вай тағйироти андак ба ҷашм мерасад. Дар навбати аввал ҳаммонандиҳое дар муқаддимаи ҳар ду асар дида мешавад. Ватвот дар пешгуфтори муҳтасари худ аз фоидай амсол ва фароҳамоварии он ба шеваи худ ишорат мекунад ва менависад: “Чунин гӯяд муаллифи китоб Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Абдулҳалил ал-Умарӣ ал-Балҳӣ маъруф би-р-Рашид ал-Қотиб, ваффақаҳуллоҳу лиҳайри табйиниҳи ва аҷри тақниниҳи, ки донистани ақволи фусаҳо ва шинохтани амсоли қудамо илме аст аз улуми араб ҳарчи шарифтар ва фанне аз фунуни адаб ҳарчи латифтар ва фавоиди он дар муҳотабот бисёр ва авоиди он дар муқотабот бешумор ва ҳар оқил, ки ба мутолааи он иқбол намояд ва он алфози роиқ ва қалимоти роёро дар истеъмол орад, сармояи ақл ва перояи фазли ў бияғзояд ва саҷоҳати ҳулқ ва фасоҳати нутқи ў зиёdat гардад ва дар маҳоми муҳоварат ва мавқифи мушоварат аз ҳалали калом ва залали иқдом раста бошад ва бад-ин сабаб дар ҷашмҳо муazzзам ва дар дилҳо мукаррам шавад” (1,39).

Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ низ нахуст дар се нукта, ки онҳоро худ бевосита “фоида” номгузорӣ намудааст, маҳсули иҷрои ин кори хешро тавзех медиҳад. Дар фоидай аввал бевосита ба шарҳи маънни масал ҳамчун илм пардохтааст. Зоро дар равиши кори вай, пеш аз ҳама, тафсири масал ба унвони яке аз улум баррасӣ мейбад. Дар фоидай дувум сабаби илм донистани масалро ташрҳ дода ва

баҳси тағиیر дар амсол дар фоидай савум шарҳ ёфтааст. Ҳамин гуна, дар навбати аввал, агарчи Ватвот ба таври умум фоидай амсолро бар таъмини балогат ва фасоҳати калом ва афзуни фазлу хирад таъкид мекунад, аммо ў низ онро яке аз улум ба шумор меоварад ва бад-ин гуна зикр мекунад, ки “донистани ақволи фусаҳо ва шинохтани амсоли қудамо илме аст аз улуми араб” (1,40). Онгуна ки таъкид шуд, Омулӣ низ масалро фанни дувоздаҳум аз “Нафоису-л-фунун” ба шумор меоварад, ки ин амр ба пайванд ва шабоҳати мулоҳизоти ҳар ду муаллиф дар таъйини масал ҳамчун илм ва фоидай фароҳамоварӣ ва тавзехи он таъкид меварад.

Бештарини ҳаммонандиҳои матнини ин ду асар дар шарҳи амсол ва ҳикоёти ривоёти мазкур ба мушоҳида мерасад. Ин шева дар навбати аввал ба чанд нуктаи муҳим таъкид мекунад: Аввал ин ки дар бештари маврид ҳар ду муаллиф масалҳои ягона интихоб ва шарҳ кардаанд. Дувум ин ки шояд дар интихоби амсол ҳар ду сарҷашмаҳои ягона доранд. Вале, муҳимтар аз ҳама, чун китоби Ватвот нахустин фарҳангномаҳои амсол бо тарҷумаи форсӣ маҳсуб мешавад, бидуни тардид метавон мӯътакид бар ин нукта шуд, ки Омулӣ аз тарҷумаҳои ў ба унвони сарҷашмаи муҳим ва аввалий суд бардоштааст. Ҳарчанд дар китоби “Нафоису-л-фунун” комилан тарҷумаи худи масалҳо дида намешавад, ончунон ки Ватвот қабл аз тавзехи масал мавриди истифода ва сарҷашмаи тарҷумаи форсии онро меоварад, аммо дар тарҷумаи матолиби марбут ба мавриди истифодаи амсол ва ҳикоёти ривоёти пайвандҳое миёни ҳар ду асар ба таври барҷаста мушоҳида мегардад.

Барои муқоиса чанд намунаро аз ҳар ду асар меоварем.

Латоифу-л-амсол: “Инна фи-л-маоризи ламандуҳатун ъани-л-кизби” – Ба дурустӣ дар суханони сарбаста фароҳӣ ва бениёй аст аз дурӯғ.

Ин масал Имрон ибни Ҳусайн (р) гуфтааст ва ў аз саҳобаи Пайгамбар аст. Ва маъниин ин масал он аст, ки дар сухани сарбаста гуфтан ва аз зоҳири қавл ба таъриз рафтан чора аст аз дурӯғи сарҳ ва истиғност аз ботили қабех.

Ин масал он чо бояд гуфт, ки касе ҳоҳад то иқдом кунад бар дурӯғ гуфтан, мукраҳу мӯҷбар аст ва мукаллафу музтар.

Ҳикоят: Дар аҳди мо подшоҳе будааст золим, мар порсоеро илзом кард то бар маҳзаре, ки дар бости маъдалату нашри макрамати хеш ақд карда буд ва бар ваҷҳи таклифи ташдид ва тариқи таънифу таҳдид, хутути мардумон ситада, гувоҳӣ нависад. Он порсой олим бинавишт, ки зоҳир аз ҳоли ҳар мусалмон, хоса, аз ҳоли вулот, ки роиё-

ни ибод ва ҳомиёни билоданд, он аст, ки чун либоси неъмат пӯшанд, дар изҳори шукри мунъим кӯшанд ва ба сӯи адлу салоҳ гироянд ва аз мавоқифи зулму фасод таҷаннуб намоянд ва «мо шаҳидту илло бимо ъалимту».

Акнун ин ҷумла суханон, ки бар ҳам нишондааст ва ба тарики таъриз ронда, рост аст ва агар сареҳан бинавиштӣ, ки ин подшоҳ ба адлу некӯкорӣ мавсум аст ва аз зулму бадкирдорӣ мавсум, дурӯғ будӣ ва дар шаръу муруvvat ва дину футувват нашоястӣ он. Ва ҳар чи монанди ин бошад аз таъризоти гузидা ва эҳтиёлоти писандида аст (1,43).

Нафоису-л-фунун. «Инна фи-л-маоризи ламандуҳатун ъани-л-қизби». Ин масалро Имрон ибни Ҳусайн задааст ва аз саҳобаи Паёмбар (с) буд. Яъне, дар суханони сарбаста гуфтан ва аз зоҳири қавл ба таъриз рафтан чора аст аз дуруғи сареҳ ва истиғно аст аз ботили қабех. Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки касе, ки хоҳад ба дурӯғ иқдом намояд ва пиндорад, ки ӯро дар он макруҳ ва музтар аст...” (5,198-199).

Муқоисаи қисмати аввали тавзехи масал баёнгари он аст, ки дар матни ҳар ду китоб қариб фарқияте ба мушоҳида намерасад. Дар навбати аввал ҳар ду сарчашмаи масалро ба Имрон ибни Ҳусайн нисбат медиҳанд, ки аз саҳобагони Паёмбар (с) будааст. Дар шарҳи масал ва мавриди истифодаи он низ ҷумлаҳо анқариб айни ҳамдигаранд ва, ҳатто, қалимоти дар шарҳ истифодашууда шабоҳати айнӣ доранд ва ин нукта худ метавонад далели равshan барои сарчашмаи аслии кори Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ қарор гирифтани “Латоифу-л-амсол”-и Рашидуддини Ватвот бошад. Дар идомаи шарҳи масали мазкур ҳар ду муаллиф ҳикояте овардаанд, ки мазмуни ягона дорад. Ҳикоят дар китоби Рашидуддини Ватвот сурати муфассалтар дорад, аммо дар “Нафоису-л-фунун”-и Муҳаммади Омулӣ бо ихтизори лафзӣ ва шакли мӯҷаз омадааст:

“Малике аз мулуки атроф, ки ба зулм мансуб буд, олиме порсоро илзом кард, то бар маҳзаре, ки дар бости маъдалат ва нашри мақрамати худ ақд карда буд, ба таҳдид ва таънифи хутут аз аҳли вилояти худ ситада гувоҳӣ нависад. Он олим бар он ҷо навишт, ки зоҳир аз вилоят, ки роъиёни ибод ва ҳофизони билоданд, он аст, ки чун либоси неъмат пӯшанд, дар изҳори шукри мунъим кӯшанд ва ба сӯи адлу салоҳ гароянд ва аз мувоғиқати золим ва фасод таҷаннуб намоянд”.

Дар сабки ниgoriши ҳикоят, баробари мавҷуд будани монандиҳо истифодаи муродифоти матлаб ва нукоте бо тағйир аз сӯи муаллифи “Нафоису-л-фунун” ба ҷашм мерасад. Масалан, дар охири ҳикоят ҳуди Ватвот ва Омулӣ ҳадафи овардани ҳикоят ва матолиби дар он

мазкурро ба таври монанд тавзех додаанд. Дар “Нафоису-л-фунун” ин нукта чунин омадааст: “Фараз он ки ин калимот бар тибки таъриз ронда аст ва худро аз шоибаи кизб нигоҳ дошта. Чӣ агар сареъ навиштӣ, ки ин малик ба адл ва некӯкорӣ мавсум аст, дуруғ будӣ” (5,185).

Дар мавриди дигар, ҳатто, ба мушоҳида мерасад, ки матни овардай Муҳаммади Омулӣ анқариб айни нигориши Рашидулдини Ватвот мебошад. Ин матлаб дар тавзехи масали зерин дар ҳар ду асар ба рӯшанӣ ҳувайдост:

Латоифу-л-амсол: “Яъне, чун мард ғоиб шавад, зан гӯяд, ки наздики зани дигар рафтааст ва маҷлиси унсу роҳат ва лаҳву ишрат сохта ва модар гӯяд, ки балое бад-ӯ расидааст ва оғате бад-ӯ боз хурда. Он тӯҳмати занон аз гояти бешафқатӣ аст ва он фикрати модар аз фарти шафқат ва камоли муҳабbat аст. Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки касе аз гайбат ё кори касе андешаманд бошад ва пиндорад, ки ӯро оғате расидааст ё хоҳад расид” (1,46).

Шарҳи ин мақола бад-ин сурат дар китоби «Нафоису-л-фунун»-и Муҳаммади Омулӣ низ омада ва дар заминаи муқоисаи матни тарҷумаи он равшан мегардад, ки эҳтимолан муаллифи ин асар асосан аз тарҷумаи Рашидулдини Ватвот истифода намудааст, зоро мурур ба тарҷумаи ӯ равшан месозад, ки танҳо дар ҷанд маврид фарқиятҳои кӯтоҳе дар калимот ва, ҳатто, пасванду пешвандҳо ба назар мерасаду ҳалос.

Нафоису-л-фунун: “Зоро ки чун мард ғоиб шавад, зан андешад, ки ба наздики зани дигар рафта ва маҷлиси унсу роҳат ва лаҳву ишрат сохта ва модар аз гояти шафқати пайваста дар андеша бошад, ки ҳолӣ ӯ ба ҷӣ расад? Кош заҳмате бад-ӯ нарасида бошад ва оғате бад-ӯ роҳ наёфта. Ва ин масал дар вақте гӯянд, ки касе аз гайбати касе ё кори касе андешанок бошад” (5,184).

Аз муқоисаи ин ду нукта матлаби дигаре ҳам ошкор мегардад, ки Муҳаммади Омулӣ асосан истифодаи амсолро зикр мекунад ва ҳатто тарҷумаи форсии худи масалро намеоварад. Ҷиҳати дигари ба ҳам шабоҳат доштани тавзехоти ҳар ду муаллиф дар таъқид ба намунаи маъруфи он дар миёни мардуми форсуз тоҷик ифода мейбад. Аз ин ҷо низ равшан мегардад, ки ба эҳтимолияти зиёд аз ин равиши Рашидулдини Ватвот низ Муҳаммади Омулӣ истифода намудааст.

Вобаста ба ин, баробари ҳаммонандиҳо фарқиятҳое дар равиши кори ҳар ду муаллиф ба мушоҳида мерасанд, ки бар ҷанде аз онон метавон ишора намуд. Аввал ин ки тафсилот ва тавзехи амсол дар китоби “Латоифу-л-амсол” нисбат ба Муҳаммади Омулӣ авлавият

дорад. Ин ҳолатро дар мавриди муқоисаи масали аввали дар китоби “Нафоису-л-фунун” омада, ки дар “Латоифу-л-амсол” бо шуморагони б зикр шудааст, ба мушоҳида мегирем:

Латоифу-л-амсол: “Офату-л-ҷамоли ал-хӯйалу” – Офат некӯй хиромиш ва учеб аст. Ин лафзи Паёмбар аст (с). Лекин бибояд донист, ки хӯйало ду гуна аст: Як гуна он ки Ҳудои азза ва ҷалла онро дӯст дорад ва як гуна он ки Ҳудои азза ва ҷалла онро душман дорад. Аммо он гунаи хӯйало, ки Ҳудои азза ва ҷалла дӯст дорад, он аст, ки пеши душманони дин бошад дар мавтини ҳарб ва мавоқифи таъну зарб. Чунонки Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Ясрор (р) ҳикоят меқунад, ки Пайғамбар (с) рӯзи Уҳуд берун омад ду зиреҳ пӯшида ва шамшере дар дasti муборак гирифта ва овоз дод, ки кист, ки ин шамшерро чунонки ҳаққи ўст, аз дasti ман бигирад? Амирулмуъминин Умар (р) биштофт ва гуфт: Ман, ё Расулуллоҳ. Пайғамбар (с) аз вай рӯ бигардонид ва бад-ӯ надод. Диғарбор гуфт: кист, ки ин шамшерро чунонки ҳаққи ўст, аз дasti ман бигирад? Зубайр ибн ал-Аввом (р) биштофт ва гуфт: Ман, ё Расулуллоҳ. Пайғамбар (с) аз ў низ рӯ бигардонид ва бад-ӯ надод. Се бори диғар гуфт: кист, ки ин шамшерро чунонки ҳаққи ўст, аз дasti ман бигирад? Абдуҷона Симок ибни Ҳаршаша ал-Ансорӣ (р) биштофт ва гуфт: Ё Расулуллоҳ, ҳаққи ин шамшер гирифтан чист? Пайғамбар (с) гуфт: Ҳаққи ў дар гирифтан он аст, ки ҷандонаш бар душманони дини Ҳудои азза ва ҷалл занӣ, ки дуто гардад. Абдуҷона даст дароз кард ва шамшер аз дasti мубораки Расул (с) бигирифт. Ва ин Абдуҷона саҳт далер ва мардона будааст ва аз одоти маъруф ва хисоли маълуфи ў яке он аст, ки дар ҳарбгоҳ бихромидӣ ва табахтуркунон пеши ҳасм боз шудӣ ва душманонро бо қасрати аداد ва вуғури уддат эшон ба қас надоштӣ ва аломати ў рӯзи ҷанг асобае сурҳ будааст ва ўро бад-он шинохтандӣ ва ҳар гоҳ ки дар мавтини кору маъданни корзор асобаи сурҳ барbastӣ, мардумон бидонистандӣ, ки дар ҷанг муболигат ҳоҳад кард ва димори аъдо бар ҳоҳад омад. Чун шамшер аз дasti муборак Расул (с) бигирифт, асобаи сурҳ берун кард ва сари ҳешро бадон баст ва раҷазгӯён ва муборизҷӯён дар ҳарбгоҳ омад, он гоҳ дар миёни ҳар ду саф хиромидан гирифт. Расул (с) гуфт, ки ин рафтore аст, ки Ҳудои азза ва ҷалл душман дорад, магар дар ин мавзеъ. Пас ҷанг кард ва доди муборизат дод, ҷазохуллоҳу Ҷан динихи хайран.

Ва аммо он хӯйало, ки Ҳудои таъоло онро душман дорад, нозидан аст ва ба корхое нақӯҳида ва амалҳое нописандида ва хиромидан аст аз сари учеб ва гуруру кибр ва фуҳур.

Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки қасе ба ҷамолу камоли хеш бино-



зад ва аз хештанбинӣ ва хиромиш ба муроот ва риоят ҷониби дӯстон ва ёрони худ напардозад” (1,44-45).

Агарчи шарҳи ин масал батафсил бар пояи дақиқ намудани сарчашмаи он дар “Латоифу-л-амсол” омада, аммо баръакси он дар “Нафоису-л-фунун” хеле муҳтасар аст ва, пеш аз ҳама, бо иҷтиоб аз тарҷумаи масал танҳо тааллуқи он ба Паёмбари акрам (с) таъкид шудаасту ҳалос:

“Оғату-л-ҷамоли ал-хӯйалоу”. Ин масал ҳазрати Расул (с) фармудааст ва дар вақте бояд гуфт, ки касе ба ҷамолу камол нозиш (кунад) ва аз ҳудбинӣ ба мурооти мардумон напардозад. Аммо бибояд донист, ки хӯйало ду навъ аст: Яке он ки Ҳақ таъоло ўро душман дорад ва он хиромидан аст аз сари учбу ғурур ва нозидан ба афъоли нақӯҳида ва аъмоли нописандида...” (5,185).

Дар ҷараёни нигориши қисмати ниҳоии шарҳи Ватвот ва тавзехи муҳтасари Омулӣ қаробати матнӣ ба мушоҳида мерасад, чун ҳар ду ҳам вожай ҳӯйалоро аз қаломи Паёмбар ба ду навъ шарҳ додаанд. Ин ҷо як навъ қаробати сабкӣ ва муштаракоте дар истифодай вожагону таобир ба назар мерасад, ки пайванди ҳар ду асарро бозгӯй мекунад. Ба ҳар ду порҷаи охир ғурур мекунем:

“Латоифу-л-амсол”: “Ва аммо он ҳӯйало, ки Ҳудои таъоло онро душман дорад, нозидан аст ва ба корҳое нақӯҳида ва амалҳое нописандида ва хиромидан аст аз сари учбу ғуруру қибрӯ фуҳур” (1,45).

“Нафоису-л-фунун”: “...аммо бибояд донист, ки ҳӯйало ду навъ аст: Яке он ки Ҳақ таъоло ўро душман дорад ва он хиромидан аст аз сари учбу ғурур ва нозидан ба афъоли нақӯҳида ва аъмоли нописандида...” (5,185).

Бо такя бар ин умумиятҳо, метавон бар ин натиҷа омад, ки воқеан Муҳаммади Омулӣ аз китоби “Латоифу-л-амсол”-и Рашидуддини Ватвот ба унвони нахустин фарҳангӣ амсол дар шарҳу тавзехи масалҳои арабӣ дар забони форсӣ суд ҷустааст, ҳарчанд кӯшиши вай бештар дар баёни муҳтасар ба назар мерасад.

Тавре таъкид гардид, дар баъзе маворид ба мушоҳида мерасад, ки шарҳу тавзехи амсол анқариб ба ҳамдигар ягонагӣ доранд ва бо қаробати маънӣ зикр шудаанд, ки ин нукта нақши сарчашмавии “Латоифу-л-амсол”-ро барои Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ дар равиши таълифи китоби амсол дар асарап нишон медиҳад. Аз ҷумла, дар шарҳи масали зерин Рашидуддини Ватвот овардааст:

“Тарака-з-забӣ зиллаҳу” – Бигзошт оҳу ҳона ва ҷойгоҳу масқати хеш. Маънии зил дар ин маънӣ ҳонаи оҳуст, ки оҳу дар сояи ў бошад ва ҷун сайёд он ҷо расад ва оҳуро аз он ҷойгоҳ барангезад, гӯянд,

оҳу аз бим бигрезад ва низ бад-он чойгоҳ боз наёяд, гӯянд: “**Тарака-з-забиу зиллаҳу**“.

Ин масал он что бояд гуфт, ки касе аз ҷизе нафрат гирад ва онро бигзорад, ҷунонки ҳаргиз перомуни он Nagarad” (1,53).

Муҳаммади Омулӣ низ ҳамин шеваи Рашидуддини Ватвотро дар мавриди шарҳи лугот ва таркибҳои зарурӣ ба кор гирифта, бо ҳамон равиши наздик ба тавзехи ўдар китоби худ ин масалро овардааст:

“Тарака-з-забиу зиллаҳу”. Маъни “зил(л)” дар ин масал ҳонаи оҳуст, ки оҳу дар он ҳона бошад ва ҷун сайд он что расад ва оҳуро барангезад ва оҳу аз бим сайёд бигрезад ва низ он что наравад. Пас, гӯянд: “Тарака-з-забиу зиллаҳу”. Ва ин масал он что зананд, ки касе аз ҷизе нафрат гирад ва ўро бигзорад, ҷунонки ҳаргиз дигар перомуни он Nagarad” (5,191-192).

Зимни муқоиса муайян гардид, ки шарҳи ҳар ду масал бо фарқияте андак омадаанд ва ин матлаб боз ҳам бозгӯи он аст, ки Муҳаммади Омулӣ дақиқан аз китоби Рашидуддини Ватвот истифода намудааст. Танҳо зикри як нукта муҳим аст, ки ба эҳтимоли кавӣ дар ҷумлаи аввали тавзехи Рашидуддини Ватвот дар ин нашри анҷомшуда аз ҷониби Ҳабибаи Донишмӯз ғалате рафта ва ба ҷои вожаи масал мукарраран маънӣ омадааст: “Маъни “зил” дар ин маънӣ ҳонаи оҳуст, ки оҳу дар сояи ў бошад...». Ҷун Муҳаммади Омулӣ онро ба шакли дуруст “Маъни зил дар ин масал ҳонаи оҳуст” овардааст ва метавон таҳмин намуд, ки ин ғалат зимни нашр анҷом шуда ва ба эҳтимоли зиёд дар матни аслии “Латоифу-л-амсол” саҳех омада бошад. Ин усули кори Муҳаммади Омулиро дар истиқболи Рашидуддини Ватвот дар ҷараёни шарҳи ин масал низ метавон ба мушоҳида гирифт:

«Тамому-р-рабеъи ас-сайфу» – Тамомии баҳор тобистон аст. Мақсад аз баҳорон осори хуб ва атоиби симор аст, ки зоҳир шавад. Ва бештари он дар тобистон бошад ва он вакт ба камол расад. Пас, бад-ин сабаб гуфтанд: “Тамому-р-рабеъи ас-сайфу”. Ва низ гуфтаанд: Сайф бороне бошад, ки байд аз рабеъ ояд ва ҷун он борон биборад, муддати рабеъ тамом шавад ва ин масал монанди он аст, ки гӯяд: “ал-Аъмолу бихавотимиҳо”. Ин масал он что бояд гуфт, ки аз касе, ки дар таҳсил ҳочати ту ҳавз карда бошад, дарҳоҳӣ то онро тамом кунад” (1,53).

Муҳаммади Омулӣ низ айни ин тавзехотро бо тағйироте андак тақрор меқунад, танҳо аз зикри сарчашмаи истифодаи масал ҳуддорӣ менамуд:

“Тамому-р-рабеъи ас-сайфу” – Мақсад аз баҳор осори хуб ва ито-



бати симор аст, ки зохир шавад. Чун бештар ӯ дар тобистон бошад ва он вақт ба камол расад. Бад-ин сабаб гүянд: “Тамому-р-рабеъи ас-сайфу”. Ва низ гүянд, сайф бороне аст, ки баъд аз рабеъ ояд ва чун он борон биборад, рабеъ тамом шавад. Ва ин масал монанди он аст, ки гүяд: “ал-Аъмолу бихавотимиҳо” (5,193).

Зикри ин нукта низ муҳим аст, ки ҳарчанд Мұхаммади Омулӣ ин қоғоз тазаккури байти форсӣ ҳамчун намунаи масали форсӣ иҷтииноб кардааст, аммо ҳамин шеваи корро дар асари худ дар мавориди дигар бо истиқбол аз равиши Рашидуддини Ватвот давом додааст. Масалан, пас аз зикри масали “ат-Тинату танзуру ила-т-тинати” овардааст:

“Ва Аҷам ғүянд:

Макун бо бадомӯз ҳаргиз диранг,

Ки ангур гирад зи ангур ранг” (1,194).

Ҳарчанд ин қоғоз Мұхаммади Омулӣ байтеро зикр намуда, вале сарчашмаи ин масал як зарбулмасали маъруф дар миёни мардуми тоҷик аст, ки ба таври зайл омадааст: “Ҳамсоя зи ҳамсоя гирад панд, ангур зи ангур гирад ранг”. Мұхаммади Омулӣ ин қоғоз музалифи байтро наёварда, аммо Деххудо дар “Амсол ва ҳикам” ба Низомӣ музалифи байт Низомӣ таъқид намудааст (3,308).

Бо таваҷҷӯх ба муқоисаи ин ду асар мукаррар мегардад, ки пеш аз ҳама китоби “Латоифу-л-амсол”-и Рашидуддини Ватвот ба унвони сарчашмаи муҳими ниғориш барои таълифи Шамсуддин Мұхаммад Омулӣ дар бахши “Китоби масал” аз “Нафоису-л-фунун”-и вай хидмат кардааст. Шабоҳатҳои зиёди матнии ҳар ду китоб яке аз муҳимтарин далел барои ин мулоҳиза мебошад. Баробари ин, Мұхаммади Омулӣ хеле аз равиҳои кори Рашидуддини Ватвотро пайравӣ кардааст. Бо ин ҳама Шамсуддин Мұхаммади Омулӣ бештар ба равиши баёни муҳтасар қӯшида, ҳатто аз тарҷумай амсол аз арабӣ ба форсӣ дурӣ ҷустааст. Баробари ин, агар ҳар боб аз китоби Рашидуддини Ватвот ҳудуди 10 масалро фаро гирад, төъдоди амсол дар китоби Шамсуддин Мұхаммади Омулӣ бештар аз ин ҳастанд ва, ҳатто, то 20 масал ба кор гирифтааст ва ин аз он дарак медиҳад, ки шумораи амсоли дар китоби “Латоифу-л-амсол” мавҷуд набуда низ дар “Нафоису-л-фунун” зиёданд.

Бо такя бар ин, мулоҳизоти боло метавон ба натиҷае расид, ки воқеан асари Рашидуддини Ватвот “Латоифу-л-амсол” тавонистааст, ки барои густариш ва ривоҷи фарҳангнависии амсол дар забони форсӣ ба ҳукми сарчашмаи муҳиме хидмат намояд. Ағлаби фарҳангномаҳои дар ин замина ба қалам омада, пеш аз ҳама, аз матолиби ин китоб дар ҷараёни шарҳи форсии амсол аз он суд ҷустаанд, ки муқоисаи мато-

либи “Латоифу-л-амсол” бо ду фарҳанги баъдӣ аз ӯ ба қалам омада, ин воқеяятро ба субут мерасонад. Дар баробари ин, ҳарчанд Ватвот асли амсолро бештар аз фарҳангҳои арабии масалҳо, хоса, Майдонӣ гирифтааст, аммо дар равиши кори худ дар тавзехи бештари онон ва дақиқ намудани сарчашмаҳои зухури амсол бар пояти кутуби арабиву форсӣ, девони ашъори шуарои арабизабон ва форсисаро таваҷҷуҳи амиқ зохир намуда, ки ин тадбир дар фарҳангҳои қаблӣ дидо намешаванд. Маҳз ба ҳамин хотир аст, ки ин китоб ба унвони сарчашмаи муҳими ривоҷи фарҳангнависии амсолу ҳикам ба шумор омадааст. Дар баробари ин, зикри ашъори форсӣ низ дар китоб ба мушоҳида мерасад, ки баъдан ин равишро дигар фарҳангнависон истиқбол на-мудаанд.

Пайнавишт:

1. Ватвот, Рашидуддин. Латоифу-л-амсол / Ба қӯшиши Ҳабиба Донишомӯз. -Техрон: Мероси мактуб, 1391. -290 с.
2. Бахор, Муҳаммадтакӣ. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввuri насири форсӣ. -Ч.2. – Техрон: Амири Кабир, 1373.-432 с.
3. Деххудо, Алиақбар. Амсол ва ҳикам. -Ч.1 –Техрон: Амири Кабир, 1363.
4. Зарринкӯб, Абдулхусайн. Сайре дар шеъри форсӣ. –Техрон: Сухан, 1384. -600 с.
5. Омулӣ, Муҳаммад. Нафоису-л-фунун фӣ ароиси-л-уюн/Гасҳехи Абулҳасани Шеъронӣ. –Ч.1. -Техрон: Исломия, 1336.

Мухбирахон Собирова¹

КОВИШЕ ДАР МАКТАБИ ВОЖАСОЗИИ КАМОЛИ ХУЧАНДИ

*(Ибораҳои рехта ва фразеологӣ бо истифода аз вожаҳои
соматикӣ дар ашъори Камоли Хучандӣ)*

Камоли Хучандӣ яке аз шоирони соҳибном ва шинохтаи адабиёти классикии форсу тоҷик ба шумор меравад, ки мероси гаронбаҳои ў дикқати мардуми соҳибдониш ва таваҷҷуҳи олимони ватаниву хоричро ҷандин садсолаҳо ба ҳуд ҷалб намудааст. Муҳассаноти ҳунари шоирӣ ва ҳусусиятҳои адабии ашъори Камоли Хучандиро сӯханварону муҳаққиқони ҳамзамонаш ва давраҳои баъдина зикр карда, ба эҷодиёт ва шахсияти ў баҳои баланд додаанд.

Шайхи Озарӣ, ки аз мусоҳибону эътиқодмандони Камоли Хучандӣ буд, дар «Ҷавоҳиру-л-асрор» чунин мегӯяд: «Било назири мутақаддаму мутааҳҳари ҳуд аст ва лафзану маънан ин хирфаро ба камоли ҳуд расонидааст ва ҷунонки ҳаққи ин тавр аст, доди нозукиву латофати хаёл дода».

Дар мақолаи хеш мо меҳостем ба таври муҳтасар оид ба ибораҳои рехта ва фразеологии шоир низ изҳори назар намоем. Бояд қайд кард, ки муҳаққиқони тоҷик дар бораи ҳусусиятҳои чунин ибораҳои шоир андешаҳои ҷолиб баён кардаанд. Аз ҷумла, А.Абдуқодиров ва А.Давронов ибораҳои устувори назми Камолро ба се наъни асосӣ ҷудо намудаанд: 1.Рехтаҳои фразеологӣ. 2.Омехтаҳои фразеологӣ. 3.Вобастаҳои фразеологӣ (1, 49). Дар заминаи тақсимбандии муҳаққиқон бо мисолҳо аз девони шоир ибораҳои рехта ва фразеологии ўро ташрех ҳоҳем дод.

Дар ашъори Камоли Хучандӣ ибораҳои фразеологиро вобаста ба мансубияташон ба узвҳои андарунӣ ва беруни инсон ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 1.Фразеологизмҳое, ки калима-меҳвар, яъне асоси онҳоро вожаҳои ифодагари узвҳои беруни сару пайкари инсон ташкил медиҳанд. Шоир бо истифода аз мағҳуми соматизмҳои ифодагари узви сару пайкари инсон-вожаҳои **сар**, **чашм**, **даст**, **по**, **лаб**, **дандон**, **даҳан//даҳон**, **мӯ**, **рӯ**, **чашм**, **зулф**, **сар**, **қад** ва монанди инҳо ибораҳои бисёри фразеологиро дар ашъораш истифода карда-

¹ омӯзгори кафедраи фанҳои ҷамъиятии факултети №4 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, майори милиитсия

аст. 2. Фразеологизмҳо ва рехтаҳои фразеологии, ки қалима-мехвар, яъне асоси онҳоро вожаҳои ифодагари узвҳои андаруни пайкари инсон ташкил медиҳанд. Шоир бо истифода аз мағҳуми соматизмҳои ифодагари узвҳои андарунӣ вожаҳои **дил**, **чигар**, **ҷон** ва монанди инҳо ибораҳои бисёри фразеологиро дар ашъораш истифода кардааст, ки шарҳи маъни луғавии онҳо дар «Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ»-и А.Шоҳаҳмад дарҷ гардидааст (8, 19-29). Дар мақолаи худ аз фарҳангномаи мазкур аз рӯи зарурат чанд иқтибос овардаем, то матлаби худро тақвият бахшем.

Донишманди эронӣ – яке аз мураттибони девони Камоли Хуҷандӣ дар муқаддимаи девони шоир дар мавриди таъбири маъруфи “чашми бад” дар мисраи «Худо ҳамеша зи чашми бадат нигаҳ дорад» ишора мекунад, ки «ин қаломи омиёна, дар забони форсӣ ҳанӯз ҷои худро ҳифз карда ва як мисрӯй аз ғазали Камол ба ҳамон сурат, ки сурудааст, дар муҳовара ва адабиёти мактуб ҳанӯз ҷои худро дорад. Дарвоҷеъ, агар решай нахустини эҷодиёти ҳалқ бошад, Камол онро барои ҳамеша ба соҳибонаш баргардонидааст:

Рӯхе ҷунин, ки ту дорӣ, қадом маҳ дорад?

Ҳудо ҳамеша зи ҷашми бадат нигаҳ дорад! (9, 40).

Дар муқаддимаи «Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикӣ» донишманди луғатшинос М.Фозилов дуруст ишора мекунад, ки «зарбулмасалҳои манзум дорои ҳамаи санъатҳои бадеъ ҳастанд. То ҷорӣ гардидани арӯз зарбулмасал ва мақолҳои китобатӣ ба мисли зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ ба вазни хичой мутобиқ буданд. Зарбулмасалу мақолҳои ҳалқиро асосан шоирон ба қолаби арӯз даровардаанд ва аз ҳамин дар либоси нав боз ҳуشوҳангу зеботар гардиданд» (5,51). **Рехтаҳои фразеологӣ** – ибораҳое, ки «навъи нисбатан қадимтари идиомаҳо мебошанд, ки қалимаҳои таркиби онҳо таъриҳан ба ҳам марбут гардида, танҳо ба маъни мачозӣ фахмида мешаванд» (1, 54). Мисоли ҷунин навъи ибораҳоро, ки дар заминаи мағҳуми қалимаи соматикии **ҷашм** дар забони тоҷикӣ пайдо шудаанд ва аз онҳо Камоли Хуҷандӣ истифода кардааст, иқтибос оварда, маъни онҳоро шарҳу тафсир медиҳем. Масалан, дар ибораи **ҷашм барканӣ**, ки маънояш қатъи назар кардан, аз касе ё ҷизе ҷашм пӯшидан, нигоҳ накардан аст, феъли **барканӣ** на ба маъни аслии худ, балки ба маъни кӯчидга омада, сифати ҷашми маънавии инсон – басиратро гирифта, мачоз гардидани сухани гӯяндаро тақвият бахшидааст:

Эй рақиб, ар ҷашмам аз сар барканӣ,

Ҷашм агар з-ӯ барканам, ҷашмам бикан (3, 451).

«**Ҷашм равшан кардан**»-ин ибора ҳам дар ашъори Камоли



Хучандӣ маҷоз қасб кардааст ва танҳо ба маъни маҷозияш метавонад мақсади шоирро ифода намояд. Дар лугот ин ибораи фразеологӣ ба ду маъни омада: а) киноя аз нур баҳшидан ба ҷашми касе; б) киноя аз нур гирифтан ба ҷашм аз ҷизе:

*Тӯтиёро гар хаёли ҷашм равишан кардан аст,
Гӯ, ба ҷашми мо биёву ҳоки пои ӯ бубин (3, 461).*

Маълум мешавад, ки ибораи фразеологии «**ба ҷашми касе хок задан**» ҳанӯз дар замони Камоли Хучандӣ ба маъни маҷозияш мустаъмал буда, то ба замони мо бо ҳамон сифати худ расидааст. Ин ибора ба маъни зарап расондан, ҳиёнат варзидан, қўрнамакӣ ва носипосӣ кардан ба касе ва фиреб додани касе дар байти зерини Камоли Хучандӣ омадааст:

*Бар дарат гарчи задам хок ба ҷашмони рақиб,
Ҳайф аз он сурма, ки дар дидай нобино рафт (3, 106).*

Ҳанӯз дар забони тоҷикон ибораи **ба ҷашм гарм намудан** ба маъни «шинос тофтан, ошно намудан, ошнонамой...» (8, 26) истифода мешавад, ки решай пайдоиши он дар забони осори гузаштагони мо, аз ҷумла Камоли Хучандӣ ба назар мерасад:

*Ба рӯи дӯст монанд аст ҳуришед,
Ба ҷашмам гарм аз он рӯ менамояд.*

Омехтаҳои фразеологӣ – ибораҳо мебошанд, ки «бо маъни маҷозӣ ба кор мераванд, vale онҳоро ба маъни аслӣ низ фахмидан ё тасаввур кардан мумкин аст». Мисоли чунин навъи ибораҳо, ки дар заминаи қалимаи «**ҷашм**» дар забони тоҷикӣ пайдо шудаанд, дар лексикаи ашъори Камоли Хучандӣ фаровон истифода шудааст, ки наомунае аз онҳо ибораҳои «**ҷашми танг**», «**ҷашм ба тир дӯхтан**», «**ҷашм доштан**», «**ҷашм дӯхтан**» мебошанд. Масалан, рехтаи фразеологии «**ҷашми танг**», агар ба маъни зоҳирӣ ҷашми хурд чун ҷашми хитой бошад, ба маъни кӯчидаш, ки киноя аз тамаъу ҳирсу оз, назари пуртамаъ, нигоҳи ҳарис аст, дар забони китобӣ ва гуфтории тоҷикон бештар истифода мешавад. Дар байти зерини Камоли Хучандӣ низ ин таркиб ба маъни фразеологияш омадааст:

*Даҳони тангу ҷашми танг дорад,
Бувад з-ин ҷинси ҳубӣ нанги тангаш (3, 348).*

Вобастаҳои фразеологӣ – ибораҳо мебошанд, ки «бештар аз ду қалимаи мустақилмашно иборат буда, яке аз онҳо ба маъни аслӣ, дуюмӣ ба маъни маҷозӣ ба кор меравад». Мисоли чунин навъи ибораҳо дар девони шоир ҳеле зиёданд. Аз ин рӯ, бо чанд наомуна иктиро мекунем. Вобастаҳои фразеологии «**ҷашми гуҳарбор**», «**ҷашми дурфишон**», «**ҷашми ёрӣ**», «**ҷашми иноят**», «**ҷашми кӯтаҳбин**», «**ҷаш-**

ми майгун», «чаши мусалмонкуш», «чаши фаттон», «чаши ҷоду» дар ашъори Камоли Хуҷандӣ дучор меоянд, ки аз намунаи ибораҳои муҳтасаранд ва бештар ду ва ё зиёда мазмуну маъно доранд. Масалан, дар ибораи фразеологии «чаши ёрӣ» соматизми «чаши» аз маъни аслии худ кӯчида, ба маъни маҷозии «умеди ёрӣ», «орзуи дӯстӣ варзидан», «умеди мададу дастгири ёфтани», «умедворӣ», «нигаронӣ» омадааст:

*Маро ҳаст аз сагаш ҳам ҷаши ёрӣ,
Гадоро орзуи шаҳриёрист.*

Вобастаи фразеологии «чаши қӯтаҳбин» бошад, ҳаргиз маъни «чаши наздиқбин», ё «чаши олусро» надорад, балки дар байти зерини Камоли Хуҷандӣ ба маъни кӯчидаи «назари бепарвоёна, нигоҳи сарсарӣ, ҷаши камбин» (8, 20) омадааст:

*Ба даври қоматат барканда бод он ҷаши қӯтаҳбин,
Ки чун наргис назар бар сарву бар шамишод медорад (2, 432).*

Ҳамчунин, қалимаи «сар» дар таркиби ибораҳои «сар ба бод додан», «сар ба гурез ниҳодан», «сар ба дар даровардан», «сар бар дар задан», «сар ба зону доштан», «сар ба осмон кашидан», «сар бар дар ниҳодан», «сар барзадан», «сар баркардан», «сар баровардан», «сар бартарошидан», «сар ба Сурайё кашидан», «сар бохтан», «сар даровардан», «сар печидан», «сар супоридан», «сар фуруд овардан», «сариангушт газидан», «сари болин доштан», «сари даст», «сари қалам», «сари меҳр надоштан», «сари парвоз доштан», «сари ришта ёфтани», «сари сабз», «сари сӯзан» ва ғайраҳо бо тобишҳои гуногуни маънӣ меояд.

Баъзан, дар натиҷаи ба ҳам омадани ду ё се воҳиди соматикӣ дар як байти Камол таркиб ва ибораи шоирона ё фразеологии нав падид меоянд. Масалан, дар байти зерин ибораи «даст аз ҷон фишондан» ба маъни «аз баҳри ҷон гузаштани», «тарки зиндагӣ гуфтани»; «остин аз ақл фишондани дил» ба маъни «ошиқ шудан», «орифона ошиқ шудан» ва «панҷа ба остини симин задан» ба маъни «таваҷҷӯҳ ба сӯи маъшуқ кардан», «васл ҷустан» аз ҷониби шоир бо истифодаи силсилаи соматизмҳо барои ифодаи андешаи орифона соҳта шудаанд. Ин падида ҳам натиҷаи услуби хосаи сухангустарии Камол мебошад:

*Эй дил, аввал остин аз ақлу даст аз ҷон фиион,
Гар зи хомӣ панҷа бар он соиди симин кунӣ (2, 164).*

Хулоса, Шайх Камол ҳам мисли аксари шоирони сухансанҷ ва забоншинос аз забон ва фарҳанги мардумии тоҷикони Мовароуннаҳру Хурросон баҳраҳо бардошта, шевай истифодаи рехтаҳои фразеологӣ, ибораҳои рангини мардумӣ ва таркибҳои фразеологиро такомул баҳ-

шидааст, ки дар забони гуфторӣ ва навиштории мардуми тоҷик ҳанӯз аз онҳо истифода мешавад. Гузашта аз ин, ӯ бо истифодай соматизмҳо дар оғариниши ибораҳову таркиботи фразеологӣ ибтикороте ҳам аз ҳуд нишон дода, якчанд ибораи ҷадид оғаридааст, ки аз маҳсусияти ашъори ӯ дарак медиҳанд.

Пайнавишт:

1. Абдуқодиров А., Давронов А. Каломи Камол. -Хучанд, 1998. - 216 с.
2. Камоли Хучандӣ. Девон: Иборат аз ду ҷилд (ба чоп тайёркунандагон: Ш. Ҳусейнзода, Н. Қаҳхорова, С. Асадуллоев. -Ч.1. -Душанбе: Ирфон, 1983. -560 с.
3. Камоли Хучандӣ. Девон (тахияи К. Шидфар), иборат аз 2 ҷилд ва 4 қитоб. -Маскав, 1975.
4. Мирмуҳаммедова М. Вазифаи услубии воҳидҳои фразеологии газалиёти Камол// Аз навҳи сухан то ҷавҳари маъно (маҷмӯи мақолаҳои олимони суханшинос).-Хучанд: Меъроҷ, 2010.-с. 390-396.
5. Фозилов М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. -Ч.1. -Душанбе: Ирфон, 1975. - 368 с.
6. Ҷомӣ. Осор. -Ч.8. - Душанбе: Адиб, 1990. - 496 с.
7. Ҳусейнзода Ш. Камоли Хучандӣ ва устодони сухан/Гуфтор аз ғанчи сухан. -Душанбе: Ирфон, 1985.
8. Шоҳаҳмад, Абдуҷаббор (Сурӯш). Фарҳанги ашъори Камоли Хучандӣ. -Хучанд: Пайванд, 1996.- № 3. - с. 19-29.
9. Эрачи Гулисурӯҳӣ. Зиндагии Камол бар мабнои гуфтаҳои худаш // Хучанд, шу-мораи ҷаҳонӣ, 1996. - с. 28-47.

Садриддин Мирзоев¹

МУАРРИФИИ ҚАДИМТАРИН НУСХАИ ОСОРИ СОИНУДДИНИ ХУҶАНДӢ

Соинуддин Алӣ ибни Муҳаммади Хуҷандӣ (1369-1433) яке аз фарзонагони рӯзгори Шоҳруҳи Темурӣ аст, ки дар ҳавзаҳои мухталифи илм ва маърифати исломӣ, қаламрави адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ ҷойгоҳи виже дорад. Мутаассифона, ахволу афкор ва хусусиёти сабкаш дар назму наср барои чомеаи фарҳангии форсизабонон ба шоистагӣ шинохта нашудааст. Дар нигоҳи аввал, шояд бадон сабаб аст, ки тамоми осори нависанда ба нашр нарасида ва мавриди нақду баррасии ҳамаҷониба қарор нагирифтааст. Дар нигоҳи дуюм осори маъдуде ҳам, ки то кунун аз ӯ нашр шуда, баъзан магшуш ва дур аз шевай тасҳех аст (4, дувоздаҳ).

Дигар ин ки Соинуддини Хуҷандӣ дар миёни пайравони мактаби Ибни Арабӣ, Садриддини Қунавӣ, Шаҳобиддини Суҳравардӣ ва Насируддини Тӯсӣ бештар маъруфият дорад, яъне дар олами ирфону фалсафа. Бинобар ин, вай “муҳимтарин ҳалқаи робита миёни Садрои Шерозӣ, Бӯалӣ Сино, Суҳравардӣ, Ибни Арабӣ ва Насируддини Тӯсӣ аст” (6, сию ду), ки бидуни ӯ мактаби илмӣ ва фикрии Исфаҳон қобили мулоҳиза нест.

Аз бузургтарин хидматҳои Соинуддин Алӣ, ки ӯро дар олами андеша ва тафаккур шуҳратёр гардонидааст, наздик соҳтани ҷаҳоншиносии ишроқ, ирфон, фалсафа ва шариат мебошад.

Нигорандай ин муҳтасар дар такя ба маълумоти нусахи хатти осори суханвар ва маълумоти сарҷашмаҳои зери даст буда, то кунун беш аз 70 асар ба форсии тоҷикӣ ва арабӣ аз ӯ шинохтааст. Замони ширкат дар 31-умин давраи донишафзойи Доғониҳои байналмилии Қазвиин (3-31августи 2014) аз китобхонаи маҷлиси Шӯро дастхате таҳти шумораи 10196 пайдо намудем, ки дар он “Маҷмӯаи расоили Соинуддин” ҷой дорад, ки дар рӯзгори муаллиф китобат шуда, шомили 53 китобу рисола, номаҳо ва намунае ҷанд аз газалҳо ва рубоиҳои форсии тоҷикӣ ва арабии суханвар мебошад. Сабти нусха дақиқ ва қобили эътиමод буда, дар ҷандин мавзеи он ҳат ва имзои муаллиф ба назар расид. Аз ҷумла, дар “Шарҳи “Фусусу-л-хикам”, “Муфоҳис” ва дигар рисолаҳои ӯ ҳатти Соинуддин дида мешавад. Ҷунонки меҳо-

¹ дотсенти ДДҲ ба номи академик Б.Фафуров

нем: “Китоби “Муфохис”, ки аввал, миёна ва охир мушарраф аст ба хатти мусанниф, халладаллоҳу таъоло” (5, 52). Дар ҳавошии маҷмӯа шарҳу тавзехи судманде навишта шуда, ки ба гумони ғолиб бархе аз ҳуди Соинуддин буда, баъзе ба ҳат ва имзои Алии Нурӣ мебошад. Мулло Нурӣ чӣ касе буда ва ба Соинуддин чӣ иртибот дошта, алҳол барои мо рӯшан нашудааст.

Андозаи дастнавис 29,7x21 см буда, аз 416 варақ иборат аст. Муқовааш ранги қирмизӣ дорад ва паҳлӯяш дорои ранги сиёҳ мебошад. Ҳар варақи ин дастҳат дар ду сутуни 22-23 сатрӣ буда, ба ҳатти настаълиқи хоно китобат шудааст. Дар аввали охири нусха ҷанд варақи ҳолӣ ҷой дорад, дар як сутуни он ду рубоии зайл аз шоири номаълум омадааст:

*Марде бояд, баландҳиммат марде,
З-ин таҷрибадидаи хирадпарварде,
К-ӯро зи таҷарруд андар ин олами ҳок,
Бар домани ҳиммат нанишинад гарде.*

* * *

*Гарчи дар зулфи ту ҳаст ҷоии дилам,
Доимо дар дили ҳароби маниӣ.
То бидонӣ, ки аз латофати ҳеши,
Ҳам ту дар банди зулфи ҳештаниӣ.*

Дар яке аз авроқи ҳолигузошта навиштачоте ба ранги сиёҳ ва қирмизӣ сабт гардида, ки ба сабаби фарсадагӣ ҳондани он муюссар нашуд. Аз ин миён як рубоиро ба ин қарор ҳондем:

*Бар ҳирқаи мо қисвати маҳ рашиқ барад,
Бар қафши муҷаррадон қулаҳ рашиқ барад.
Дарвеш, ки бар неъмати шаҳ рашиқ барад,
Рӯзест, ки бар шаби сияҳ рашиқ барад (5,15).*

Пайдост, ки ин рубоӣ ба сабки баёни Соинуддин мувофиқ ва муносиб наменамояд ва дар поёни он ҳам ҷунин омадааст: “Ва ано фақиру-л-ғуқаро Абдулҳай Ҳусайнӣ”. Тибқи ин навишта шояд рубоии мазкур моли Ҳусайнӣ бошад, вале оид ба ин ном дар сарчаашмаҳо иттилое ба ҷашм нарасид. Дар сутуни дигари он бошад, номҳои мубораки Ҳудо омадааст, ҳамчун ё Рахим, ё Қайюм, ё Фаттоҳулалим ва ф.

Баъд аз он “фехристи маҷмӯаи мусаннафоти ал-ҳазрат ас-Соинӣ” мураттаб гардида, ки мутобики он номгӯи 53 асару номаи нависанда ёддошт шудааст. Дар ҷое ҳам аз ин нусха исми котиб зикр нашудааст. Танҳо дар охири он ҷунин омадааст: “Сию ҷаҳор китоб аст, то бидонанд. Ва-д-дую” (5,416). Шояд манзур аз “сую ҷаҳор китоб” танҳо рисола ва китобҳои бузургтари Соинуддин дар назар бошад. Масалан,

дар поёни китоби “Сулламу дори-с-салом” як рисолай кӯчаки Соинуддин зери унвони “Маърифати корураи нафт”, ки дар 12 сатр иншо шуда, омадааст (5, 69). Ё баъд аз рисолай “Дар маъни ҳадис” ду мактуби нависанда ба мушоҳид расид, ки яке ба забони форсии тоҷикӣ ва яке ба забони арабӣ таҳти унвони “Макотиб” ёдоварӣ шудааст.

Як нуктаро бояд гуфт, ки дар феҳристи маҷмӯа номгӯи 53 китоб мураттаб гардида, аммо дар дохили он 38 асари Соинуддин чой дода шудааст. Ё ба баёни дигар унвони рисолаҳои “Қобилият”, “Дар вафоти Рукнуддини Хоғӣ”, “Тақаддуми ақл бар нафс”, “Шарҳи калимоти Ибни Ҳуди Мағрибӣ”, “ал-Манҳиҷу фи-л-мантиқ”, “Иҷозай масобеҳ” ва “Анҷом” танҳо феҳрист шуда, аммо дар худи дастҳат ин китобҳо ба назар намерасанд. Мусаллам аст, ки Соинуддин бештарини ин осорро дар тӯли 25 сол – миёнаи солҳои 1404 то 1433 навишта ва ҳамаи асарҳои вай дар ин маҷмӯа ҷамъ шудаанд. Аз дастҳати мазкур ҳам бармеояд, ки нависанда нахустин китобаш “Шарҳи “Назму-д-дурап”-ро, соли 806/1404 ба итмом расонида ва ба ҳамин минвол санаи навишти ҳар як китоб дар поёни он омадааст. Масалан, китобати рисолаҳои “Тухфаи Алоия” ва “Шарҳи даҳ байти Ибни Арабӣ” дар рамазони 838/1435 дар Шероз ба поён расидааст. Яъне, баъд аз ду соли даргузашти Соинуддин. Ё китобу рисолаҳое, ки Соинуддин то санаи 836/1433, ки соли вафоти ўст, навишта, ҳамагӣ бо ишораи соли ҳатм ва китобати онҳо дар ин маҷмӯа омадаанд. Пас, метавон ба чунин натиҷа расид, ки маҷмӯаи осори Соинуддин, ки зери дasti мо ҳаст, ё аз рӯи нусҳаи аслӣ ва ё аз нусҳаи Шарафуддин Алии Яздӣ истинсоҳ шудааст. Ин мулоҳизаи моро навиштае, ки дар поёни китоби “Мағоҳис” ҳам омадааст, тақвият медиҳад: “Ҳатти мусанниф аст Алӣ ва нусҳаи Мавлоно Шараф... ”(5,118). Ё дар саҳифаи 51-уми дастҳат чунин меҳонем: “Ҳар ҳошияе, ки дар ин ҷунги ҳумоюнфарруҳ дар оҳири он навишта мешавад, аз они Мавлоно Шарафуддин Алии Яздӣ аст”. Ҳатто, муҳтасари баъзе рисолаҳои Алии Яздӣ ҳам дар ин маҷмӯа мавҷуд аст. Масалан, дар миёнаи китоби “Тухфаи Алоия”-и Соинуддин рисолай Алии Яздӣ омада, пас аз дуним сафҳа боз давоми рисолай Соинуддин китобат шудааст. Мушоҳидаҳо муайян намуданд, ки аксари китобу рисолаҳои Соинуддин дар рӯзи ҷумъаи моҳҳои рамазон ва шаввол навишта шудаанд, ки ин бори дигар аз олимӣ дин будани нависанда гувоҳӣ медиҳад.

Дар мавриди расмулҳат бояд гуфт, ки якрангӣ дар дастҳат дида намешавад, зоро табиати нусҳаи ҳаттӣ ҳаминро тақозо дорад. Бино-бар ин, дар бештари маворид истиқлоли калима ҳифз намешавад ё дар пайваста ва ҷудо навиштани луғоту таркибот қонунмандии муайяне вуҷуд надорад. Вожаҳои آنکه، Ҷنانکه бо ҳазфи "ه"-и ҳавваз

*Сурре, ки ҷустаем ҳама вақт, рӯ намуд,
В-он дар, ки мезадем ҳама умр боз шуд...
Ҳам бар даҳони ёр сухан хатм кун, Алӣ,
Аз зулфи ӯ магир, ки қисса дароз шуд (5, 121 алиф).*

Оқобузурги Техронӣ девони ўро ба рақами 3153 ба унвони “девони Соуниддини Исфаҳонӣ” муаррифӣ намуда, аммо аз тахаллуси ӯ сухан ба миён наовардааст (2, 570).

Муҳаммадтақӣ Донишпажӯҳ дар такя ба гуфтаҳои Ризоқулиҳони Ҳидоят тахаллуси ўро “Собир” навишта ва чунин тавзех ҳам дода, ки гӯё ба иллати иштибоҳи матбаа вожаи “Соин” ҳангоми чоп “Собир” шудааст (1,47). Ёдоварӣ бояд кард, ки андешаи адабиётшинос Донишпажӯҳ дар ин бобат қобили истиқбол буда наметавонад, зоро аз ашъори дар ин дастхат омада ҳам маълум гардида, ки тахаллуси Соинуддини Хуҷандӣ дар шеър «Алӣ» будааст. Бархе ҳам навиштаанд, ки дар хеч як ашъори мавҷуд аз Соинуддин тахаллуси “Соин” ё “Собир” дида нашудааст (6, панҷоҳу се).

Бо таваҷҷуҳ ба он ки ки гузашт, метавон чунини натиҷагирӣ кард, ки нусҳаи дар дasti муаррифӣ буда, аз ҳар нигоҳ ҷолибу судманд буда, барои ҳар чӣ тамомтар шинохтани аҳволу осор ва ҷаҳоншиносии Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ заминаҳои бунёдӣ ҳоҳад гузошт. Ин нусҳа дорои арзишу аҳамияти зиёди илмӣ ва адабӣ буда, дар рӯзгори худи Соинуддин китобат шудааст ва бештарини осори ўро дорад. Дар шинохти рӯзгор ва осори нависандагони чомеътарин ва қадимтарин сарчашма ба шумор меравад ва метавон аз рӯи осори худи Соинуддин, ки дар ин нусҳа ҷамъ шудаанд, ному насаб, осор ва ҳаводиси зиндагиномаи ўро, ки ҳаммонанди бисёре аз фарҳектагони озодандеш пур аз дарду ранҷ, ғаму гусса ва шиканҷаву тухмат буд, барқарор кард.

Пайнавишт :

1. Донишпажӯҳ, Муҳаммадтақӣ. Феҳристи нусҳаҳои хаттии Китобхонаи донишшадаи адабиёти донишгоҳи Техрон. -Техрон: Донишгоҳи Техрон, 1344. -248с.
2. Оқобузурги Техронӣ. аз-Зариъа. (ал-Қисму-с-сонӣ мина-л-ҷузъи-т-тосиъ).-Техрон, 1378. -С. 338-688.
3. Мирзоев Садриддин. Вежагиҳои сабкӣ ва бадеии осори насрӣ “Ақлу ишқ” ва “Атвори салоса”- и Соинуддини Хуҷандӣ. -Хуҷанд, 2013. -232 с.
4. Соинуддин Алӣ. Шарҳи “Назм-уд-дуар” /Тасҳех ва таҳқиқ аз Ҷудии Неъматӣ. -Техрон, 1384. -509 с.
5. Соинуддин Алӣ. Мачмӯаи расоил. Нусҳаи хаттии Китобхонаи Мачлиси Шӯрои исломӣ.- шуморай 10196. -Техрон. -417 в.
6. Соинуддин Алӣ. ал-Маноҳиҷ фи-л-мантиқ /Тасҳех ва таҳқиқи Иброҳими Дебоҷӣ. -Техрон, 1376, -232 с.

Фахриддин Насриддинов¹

ТАҲҚИҚ ДАР МАЪРИФАТИ ОРИФОНИ ҲАМНИШИН БО ХОЧА КАМОЛИ ХУЧАНДӢ

Маърифати орифони ҳамнишин бо Хоча Камоли Хучандӣ то ҳол дар камолшиносӣ мавриди таҳқиқи хосаву амиқ қарор нагирифтааст. Он чи ба назар мерасад, танҳо ба ҷузъе аз мавзӯъ пайванд мегирад.

Таҳқиқи мавзӯъ метавонад дар шинохти шахсият, ҷаҳонбинӣ ва лавҳаҳои муҳими зиндагии Хоча Камоли Хучандӣ санадҳои ҷолибро пешорӯи муҳаққиқон қарор бидиҳад.

Таваҷҷуҳ ба табақоту тазкираҳо, маноқибу таърихномаҳо, ашъори худи шоир ва анбӯҳе аз сарчашмаҳои дигар равshan месозад, ки дар байни ин гурӯҳи манобеъ асноди тоза ва мадорики ноомӯҳтаи фаровони марбут ба мавзӯъ маҳфуз аст.

Аз баррасии манобеъ равshan мегардад, ки иддае аз орифон бо Хоча Камоли Хучандӣ бевосита ҳамнишин будаанд, иддае аз физиологии мусир иродату пайванд доштаанд, аммо мучолисати онон бо Хоча Камол дар манобеъ сарҳ зикр наёftааст ва гурӯҳе дигар, ба эҳтимоли қавӣ, дар сухбату маҳзари ин шоири Хучандӣ будаанд. Аз ин сабаб, зарур донистем, ки мавзӯъро дар се бахши алоҳида бо муаррифии умдатарин нукоти марбут ба зиндагиномаи орифон ва донишмандони ҳамнишин бо Камоли Хучандӣ баррасӣ намоем.

I. Орифоне, ки ба тасрехи манобеъ бо Хоча Камоли Хучандӣ ҳамнишин будаанд.

1. *Хоча Маҳмуди Шошӣ*. Аз орифонаи Шоши (Тошканд) рӯзгори Камоли Хучандист. Хоча Маҳмуди Шошӣ аз табори урафои номӣ ба дунё омадааст. Падари ў Хоча Шиҳобуддини Шошӣ (12, 4, 389) аст, ки ў ба се ё ҷаҳор пушт ба ҷадди бузурги худ Хоча Муҳаммади Номии Бағдодӣ мепайвандад (18, 101). Насаби Хоча Маҳмуди Шоширо то Абӯбакри Сиддиқ пайвастаанд (1, 35). Аз гузориши Муҳаммад ибни Бурхониддини Самарқандӣ бармеояд, ки асли Хоча Маҳмуди Шошӣ аз Бағдод будааст. Чун Хоча Қафғоли Шошӣ (ваф. 395/1004) ба Бағдод мерасад, Муҳаммади Номӣ ба сафи шогирдони ў ворид гардида, ба Шош меояд ва он ҷо мондагор мешавад (18, 101-102). Хоча Маҳмуди Шошӣ домоди Хоча Довуд ибни Хованди Тахур ибни

¹ доктори илмҳои филологӣ, директори МД «Маркази илмии Камоли Хучандӣ»

Шайх Умари Богистонӣ мебошад. Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор (тав. 806/1440 – ваф. 895/1498), ки аз пешвоёни тариқати нақшбандияи асри XV мебошад, писари ўст.

Хоҷа Маҳмуди Шошӣ чун аксари орифон аз зироат касби рӯзӣ менамудааст. Ба ин мӯчиб, гоҳ «Хоҷа Маҳмуди Кишоварз» низ хонда шудааст (1, 34).

Хоҷа Маҳмуди Шошӣ аз ирфон «шурбе тамом ва ҳаззе воғир дошта»-аст (12, 2, 389).

Тибқи навиштаи Абдурраҳмони Ҷомӣ, Хоҷа Камоли Хуҷандӣ «чанд гоҳ дар Шош мебуда» (24, 609). Мулоқот ва сӯҳбати Хоҷа Камол бо Маҳмуди Шошӣ дар ҳамин фурсат сурат пазируфта ва, зоҳирان, муддатҳо дар ҳалқаи орифон бо ҳам будаанд. Мавлоно Ҷомӣ марбут ба пайванд ва дӯстии ҳарду чунин нақлеро овардааст: «Хоҷа Убайдуллоҳ, адомаллоҳу бақоаху, мефармуданд, ки: «Вай чанд гоҳ дар Шош мебудааст. Волиди ман мегуфт, ки вай дар он муддат, ки он ҷо буд, ҳайвонӣ намехӯрд. Як бор аз вай илтимос кардем, ки: «Ҷӣ шавад, ки таоме, ки дар он гӯшт бошад, ҳӯрда шавад?» Маро гове буд, бағоят хубу фарбех. Ҳидмат Шайх бар ваҷхи тийбат фармуд, ки ҳар гоҳ, ки ту гови ҳудро биқушӣ, мо гӯшт бихӯрем». Ман, бе он ки вайро вуқуф бошад, говро биқуштам ва аз он таоме муҳайё соҳтам. Ба ҷиҳати хотири ман аз он гӯшт бихӯрд» (24, 609).

2. *Шайх Зайниддини Хоғӣ*. Аз орифон ва донишмандони номвари Ҳурросон дар нимаи дувуми асри XIV ва аввали асри XV аст. Дар оғози соли 757/1356 ба дунё омадааст (20, 7, 260). Барои касби илм ва маорифи ирфонӣ ба муҳимтарин шаҳрҳои Мисру Шом, Ироқу Ҳичзор ва Ҳурросону Мовароуннаҳр сафар намудааст. Шайх Исмоили Сисӣ, Шиҳобуддини Сайроғӣ, Нуриддин Абдурраҳмони Мисрӣ, Абӯтоҳир Аҳмади Хуҷандӣ, Зайнӣ Ироқӣ, Камоли Хуҷандӣ аз ҷумлаи машоҳиҳи ў ба ҳисоб мераванд.

Нисбати тариқати ў ба Шайх Нуриддин Абдурраҳмони Мисрӣ мепайвандад.

Гурӯҳе аз орифони он рӯзгор, ба мисли Шайх Шамсуддинмуҳаммади Табодаконии Тӯсӣ, Шайх Садриддини Равосӣ, Шайх Шиҳобуддини Сайвосӣ, Мавлоно Шамсиддинмуҳаммади Асад, Мавлоно Шиҳобуддини Берҷандӣ, Ҷамолиддини Найрезӣ, Ҷамол Муршидии Маккӣ, Товусӣ, Дарвеш Аҳмади Самарқандӣ дар маҳзари ў ба камолоти маънавӣ расидаанд (24, 494; 11, 1, 160-162; 619; 18, 250; 2, 2, 74; 12, 1, 302; 324).

Зайниддини Хоғӣ соҳиби таълифоти арзишманд низ буда ва нигоштаҳояш дар рӯзгори худи ў мавриди таваҷҷуҳи аҳли ирфон бу-

дааст (18, 249).

«Шархи «Манозилу-с-соирин»-и Абдуллоҳи Ансорӣ», «Васоё», «Манҳачу-р-рашод линафъи-л-ибод», «Одобу-с-суфия» ва «Тақриrot» аз чумлаи осори ў ба шумор мераванд (21, муқаддима, 41; 15, 7, 22, 228, 392; 8, 1000).

Шайх Зайниддини Хоғӣ дар Табрез маҳзари Хоҷа Камоли Хӯҷандиро дарёфтааст. Тибқи навиштаи Хоғиз Ҳусайнӣ Карбалоӣ, Зайниддини Хоғӣ бо орзуи хидмат ва тарбият дар маҳзари Хоҷа Камоли Хӯҷандӣ ба Табрез меояд. Аммо зуҳду тақашшуфи Хоҷа ба ҳоли онвактаи Зайниддин рост намеояд. Он гоҳ назди Шайх Исмоили Сисӣ мешитобад, вале ў ба сабаби кӯҳансолӣ ўро ба шогирдӣ намепазирад¹ ва назди Абдурраҳмони Мисрӣ мефиристад. Дар Миср ба олами мукошафа раҳ намеёбад ва дар рӯё бе иршоди Хоҷа Камоли Хӯҷандӣ футӯҳ барояш мерасад. Ин иршод мӯчиби иродати ҳосаи ў ба орифи Хӯҷандӣ мегардад. Чунончи навиштааст: «Ҳазрати Шайх Зайниддин Абӯбакри Хоғӣ, қуддиса сирруҳу, ба Табрез, ки ташриф оварда, ба иродай иродату муридии ҳазрати Шайх омадаанд, аз рӯи эътиқоду ихлос. Чун ба хидмати Шайх расидаанд, тазаххуду тақашшуфи мумйилайҳӣ бо камоли ирфону назари поки эшон бар ҷавонон рост наёмада, дил ба муридии ҳазрати Шайх натавонистааст ниҳодан. Аз хидмати ҳазрати Шайх ба мулозимати ҳазрати Шайх Исмоили Сисӣ, қаддасаллоҳу сирраҳу, расида, бениҳоят мӯътақид гашта ва майли иродати эшон намуда. Ҳазрати Шайх Исмоилро кибари син дарёфта буда, қабули ин маънӣ нанамудаанд. Тарғиби эшон ба хидмати ҳазрати Шайх Нуруддин Абдурраҳмони Мисрӣ, қаддасаллоҳу сирраҳу, карда ва гуфта, ки «шуморо ба Миср мебояд рафтан, ручӯи такмили шумо аз олами гайб ба он ҷаноб шуда. Фааммо ба он ҷо, ки мерасӣ, Шайх Нуруддин Абдурраҳмонро мункир нагардӣ, чӣ ўро асбоби зоҳирӣ ҳаст ва ғуломони таркишбанд дорад, ки қибоби ўянд, ҳамчунон ки назар ба ҷавонону майли сухбати эшон Шайх Камолро. Фааммо Шайх Камолро хилватест бо ҳазрати Ҳақ, ҷалла ва ало, ки ўро инҳо нуқсон намерасонад». Ба ҳар ҳол ба Миср рафта, ба хидмати мушорун илайҳӣ мерасад ва инобат мекунад. Ва ба ишораи олии вай ба хилват менишинад. Вайро фатҳе намешуда, аз ин маънӣ бисёр мунзацир буда. То шабе дар воқеа Шайх Камолро мебинад, ки аз ҷониби қибла аз миёни девори хилват берун омаданд ва дилдорӣ намуданду гуфтанд, ки: «Дар намози субҳ дар рӯзи чумъа, баъд аз

¹ Аз ин санад бармеояд, ки ин мулокоти Хоҷа Камол бо Зайниддини Хоғӣ пеш аз соли 785/1383 сурат гирифта будааст. Зоро Исмоили Сисӣ дар соли ёдшуда аз дунё даргузаштааст (11, 2, 107).

«Фотиҳа» сурай «Қоғ» биҳон, ки фатҳи қуллӣ рӯй хоҳад намуд”. Ба фармуда амал намуда. Баъд аз он вайро футухоти маънавӣ даст дода, кораш ба итмол мерасад. Баъд аз он мутаваҷҷеҳи Табрез мегардад. Вақте ба Табрез меояд, ки ҳазрати Шайх Камол аз дунё реҳлат фармуда буда. Таассуфи бисёр бар фавти он бузургвор мегӯрад. Муддате бар сари мазори ҳазрати Шайх сокин мегардад ва фуюзоти бешумор аз ботини он қудваи аброр ба он зудбаи аҳёر мерасад» (11, 1, 502-503). Ҳамчунин, Мавлоно Ҷомӣ низ аз сухбат ва маҳзари Камолро ёфтани Шайх Зайниддини Хоғӣ хабар дода, чунин нигоштааст: «Шайх Зайниддини Хоғӣ, раҳимаҳуллоҳу, мегуфтааст, ки дар вақти таҳсили улум дар Табрез ба сухбати вай расида мешуд. Маро ба ин тариқ далолат мекард ва мегуфт, ки ба нисбати иродати мо дарой. Ман гуфтам, ки маро нисбат ба шумо дағдағаҳо дар хотир мегардад. Гуфт: «Бигӯй, ки то аз он ҷавоб гӯям». Ман ҳеч нагуфтам, аммо дар авохир, ки ба ин тариқ даромадам ва маро дар он гушоде шуд, донистам, ки вайро мартабай иршод, ки пеши вай кор тавон кард, будааст» (24, 610).

3. *Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ*. Аз урафои маъруфи Озарбойҷон мебошад. Ӯ ба «Шоҳ Ҳусайн Валий» низ машҳур аст. Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ аз табори bonačobat ва ҳақоикмашраб ба дунё омадааст. Насаби ӯ аз тарафи падар ба Шайх Шиҳобуддини Суҳравардӣ (ваф. 587/1191) ва аз тарафи модар ба Шайх Сафиуддин Исҳоқ Ҳусайнӣ Ардабилӣ (ваф. 735/1334) мепайвандад (16, 178-179; 22, 159-160).

Соли 767/1366 ба дунё омадааст (16, 136-137). Дар ҷавонӣ ба илми маонӣ, ҳадис, фиқҳ, тафсир, мантиқ ва арабия табаҳхури коғӣ ба даст меорад. Он гоҳ ба сарзамини Шом сафар мекунад ва дар он ҷо дар илми ҷафру аъдод саромади рӯзгораш мегардад. Ҳафт мартаба ба зиёрати Байтуллоҳ мушарраф мешавад.

Шайх Муҳаммади Ҳиллий, Шайх Той, Шайх Ҳасани Самарқандӣ аз ҷумлаи маъруфтарин устодони ӯ ҳисоб мёёбанд (22, 159-160; 9, 187).

Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ назди хосаву омма бисёр мукаррам будааст. Салотини он рӯзгор, ба мисли Шоҳруҳ Мирзо, Қаро-Ҷосуф, Қаро-Искандар, Ҷаҳоншоҳ ба ӯ иродат доштаанд (11, 1, 389; 16, 137).

Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ аз умри тӯлонии боэҳтиром бархурдор гардида, соли 861/1457 аз дунё даргузаштааст.

Бино ба навиштаи Ибни Карбалоӣ, Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ ба Ҳоча Камоли Хуҷандӣ иродати хоса дошта ва бо ӯ мучолисат фармудааст. Чунонки навишта: «Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ... ба шарафи сухбати ҳазрати Шайх Камоли Хуҷандӣ, қаддасаллоҳу таоло сирраҳу, мушарраф гашта. Чун ҳазрати Шайх Камол аз дунё реҳлат фармудаанд, Шоҳ Ҳусайн бар сари мазори эшон мучовир буда, то шабе вайро

холате рӯй намуда шамъе аз шамъҳо(ро), ки бар сари марқади ҳазрати Шайх равшан карда будаанд, бардошта ва ба ин ҷо омада, ки алҳол такя ва мадфани вай аст. Ва фармуда, ки Шайх ин чоро ба мо ҳавола карданд ва амр фармуданд, ки ин ҷо бошем. Аз он вакт то ҳангоми реҳлат... он ҷо сокин будаанд» (11, 1, 521).

4. *Хоҷа Муҳаммадширини Мағрибӣ*. Ориф ва шоири маъруфи мусир бо Камоли Ҳучандист. Соли 749/1348 дар музофоти Табрез ба дунё омадааст. Аз машоихи зиёд баҳра бардоштааст. Аммо аз ҳама бештар аз Шайх Исмоили Сисӣ қасби файз намуда, ўро пири тариқати хеш баргузидааст. Бештар дар мағрибзамин рӯзгор гузаронида, қасби футӯҳоти ирфонӣ намудааст. Ҷомӣ нисбати хирқаи ўро ба Муҳиддин ибни Арабӣ пайвастааст (24, 610). Муҳаммадширини Мағрибӣ соли 809/1406 аз дунё даргушаштааст. «Асрору-л-фотиха», «Чоми ҷаҳоннамо», «Дурару-л-фарид», «Нузҳати Сосония» ва девони ашъор аз таълифоти ў маҳсуб мегардад.

Муҳаммадширини Мағрибӣ бо Хоҷа Камол мусоҳибат дошта ва мавриҷое ба бузургвориаш икрор овардааст. Дар «Ҷавоҳиру-л-асрор»-и Ӯзарӣ, «Нафаҳоту-л-унс»-и Ҷомӣ, «Маҷолису-л-ушшоқ»-и Камолиддини Ҳоразмӣ, «Равзай атҳор»-и Ҳашрии Табрезӣ, «Натоҷчу-л-афкор»-и Қудратуллоҳи Гупомавӣ, «Маноқиби Шайх Маслиҳатдини Ҳучандӣ» ва чанд манбаи дигар аз мусоҳибати ҳар ду сухан рафтааст.

Аз ҷумла, Абдурраҳмони Ҷомӣ навишта: «Мавлоно Муҳаммадширин, машҳур ба Мағрибӣ... бо Шайх Камоли Ҳучандӣ, Ҷаҳоннамо, мусир буда ва сұхбат медоштааст.

Гӯянд, дар он вакт, ки Шайх ин матлаъ гуфта будааст, ки:

*Чашм агар ин асту абрӯ ину нозу ишива ин,
Алвидоъ, эй зуҳду тақво, алфироқ, эй ақлу дин.*

Чун ба Мавлоно расидааст, гуфта, ки: «Шайх бисёр бузург аст, ҷаро шеъре бояд гуфт, ки ҷуз маънии маҷозӣ маҳмиле дигар надошта бошад?» Шайх онро шунидааст, аз вай истидъои сұхбат карда ва худ ба табх қиём намуда ва Мавлоно низ дар он хидмат мувофиқат карда. Дар он асно Шайх он матлаъро хондааст ва фармудааст, ки:

«Чашм айн аст. Пас, мешояд, ки ба лисони ишорат аз айни қадим, ки зот аст, ба он таъбир кунанд. Ва абрӯ ҳочиб аст. Пас мөтавонад буд, ки онро ишорат ба сифот, ки ҳичоби зот аст, доранд». Хидмат Мавлоно тавозуъ намудааст ва инсоғ дода» (24, 610-611).

Аз ин матлаб, илова бар сұхбати Муҳаммади Мағрибӣ бо Хоҷа Камол, икрори Мағрибӣ бар ҷалолати қадр ва умқу вусъати андешаи ирфонии орифи Ҳучандӣ низ равшан мегардад. Зоҳирон,

Муҳаммадширини Мағрибӣ қабл аз ин меҳмонӣ дар муориза бар ин байти Хоҷа Камол ашъоре низ гуфта будааст, ки поёntар аз забони ориф ва шеършиноси маъруфи асри XV Шайх Озарии Тӯсӣ оварда хоҳад шуд.

Шоистаи ёдоварист, ки Ҳашрии Табрезӣ низ ин воқеаро нақл фармудааст. Қисмати оғозии навиштаи ўтафсили бештар дорад ва аз он ҳузури чанд орифу донишманди дигар, ки он ҷо ташриф доштаанд, низ равшан мегардад. Чунонки оварда: «Рӯзе Мавлоно Муҳаммади Мағрибӣ ва Мавлоно Муҳаммади Машриқӣ ва Мавлоно Муҳаммади Ассор ва Мавлоно Муҳаммади Ҳалилӣ ба сухбати қасирулбехҷати Шайх рафтанд ва Шайх ҳуд бинафсихи мутаваҷҷехи табҳ шуданд. Яке аз муридон гуфта, ки шумо бо ёрон ба сухбат машғул бошед ва ин хидмат ба банда ручӯъ фармоед. Шайх фармуда, ки фалаки даввор ҳаргиз сонӣ аз ин чаҳор Мавлоно Муҳаммад ба арсаи рӯзгор наёварда, ки имрӯз меҳмони мананд. Ҳуд меҳоҳам, ки аз шарафи ин хидмат баҳравар шавам. Баъд аз тақдими маросими табҳ, машгули сухбат мешавад. Вакте Шайх ин ду матлаъ фармуда буданд:

Чашм агар ин асту...» (22, 64).

5. *Мавлоно Муҳаммад Ассори Табрезӣ.* Аз сӯфимашрабон ва шоирони боэътибори Табрез аст. Дар ҳудуди соли 720/1320 дар Табрез ба дунё омадааст. Тавассути Шайх Исмоили Сисӣ аз тасаввӯф баҳраи тамом ёфтааст. Муҳаммад Ассор аз шеъру ирфон файзи бениҳоят бардошта буд. Ибни Карбалой навишта: «Вайро девонест муштамил бар фунуни ашъор аз қасоиди гарро ва ғазалҳои обдор ва муқаттаот ва рубоиёт ва гайру золика» (11, 1, 363). Маснавии «Мehr ва Муштарӣ»-и ўз шуҳрати хоса бархурдор аст. Ў дар илми арӯзу қофия ва фунуни балогат низ осоре доштааст. Имрӯз нусхаҳое аз рисолаи «ал-Воғӣ фӣ тэъодди-л-қавоғӣ»-и ў маҳфуз мондааст (8, 4, 638). Муаллифи «Силсилату-л-авлиё» даргузашти ўро дар соли 792 ё 793/1390-1391 дониста, маҳалли дафни ўро дар Ҷарандоби Табрез на-виштааст (ниг. 11, 1, 366).

Аз навиштаи Ҳашрии Табрезӣ, ки қаблан зимни мусоҳибати Муҳаммадширини Мағрибӣ бо Хоҷа Камол иқтибос гардид, сухбати Мавлоно Муҳаммад Ассори Табрезӣ низ бо шоиру орифи Хуҷандӣ равшан аст. Афзун бар ин, Ибни Карбалой низ ба сароҳат аз дӯстии онҳо ҳабар дода, ҳатто ба борҳо сухбат доштанашон ишора намудааст. Он гуна, ки навишта: «Он покизаашъори валишиор Мавлоно Ҳочӣ Муҳаммад Ассор... муосири ҳазрати Шайх Камоли Хуҷандӣ ва Мавлоно Муҳаммади Мағрибӣ, куддиса сирруҳумо ва бо эшон сухбат медошта» (11, 1, 363).

6. *Мавлоно Муҳаммади Машриқӣ*. Зоҳирон, мурод ориф ва хаттоти камназири Табрез Мавлоно Шамсиддин Муҳаммади Қаттобии Машриқии Табрезист, ки ба Хоча Камоли Хучандӣ иродат дошт. Ӯ дар сулук шогирди Муҳаммадширини Мағрибӣ буд. Саъдуддини Табрезӣ дар хат устоди ў маҳсуб мегардад (11, 1, 371). Санади хати устодони хушнависи Озарбойҷону Ҳурросон тавассути писараш Абдурраҳими Хилватӣ ба ў мепайвандад. Ӯ дар ирфон машраби олӣ доштааст ва аз «куммали авлиё» хонда шудааст (11, 1, 84; 16, 103). Соли 812/1409 зимни сафари ҳаҷ дар Ҳалаб аз дунё даргузаштааст (11, 1, 83). Ҷаҳони фикрӣ ва машраби ирфонии Мавлоно Муҳаммади Машриқӣ улфату иродати ўро нисбат ба Хоча Камоли Хучандӣ ба бор овардааст. Чунонки зимни табийини мусоҳибати Муҳаммадширини Мағрибӣ бо Камоли Хучандӣ аз «Равзай атҳор»-и Ҳашрии Табрезӣ иқтибос гардид, Мавлоно Муҳаммади Машриқӣ низ дар он ҷамъ ҳозир будааст. Афзун бар ин, ду писари худ Хоча Абдурраҳими Хилватӣ ва Хоча Абдулҳайро дар ҳурдсолӣ ба маҳзари Шайх Камол фиристодани ў, ки поёнтар нақл меёбад, далели гӯёи дӯстӣ ва иродати ў ба ин орифи Хучандист (11, 1, 86-87).

7. *Мавлоно Муҳаммади Ҳалилӣ*. Аз наводири рӯзгори худ будааст. Агар гузориши Ҳашрӣ саҳеҳ бошад, ў низ сухбати Хоча Камолро дарёфтааст. Шайх Камол ўро дар сафи меҳмонони худ аз нодирагон хондааст (ниг. 22, 64). Ҳашрии Табрезӣ, илова бар зикри мусоҳибати ў бо Хоча Камол, дар зикри азизоне, ки дар мазори «Бобо Мазид» мадфунанд, аз ў ёд намуда, аз чумлаи ягонағони аср ва нодирагони даҳраш хондааст. Он ҷо, ки навишта: «Ҷамъи қасир ва ҷамми гафир аз авлиё ва машоих ва атқиё ва сулаҳову фузало дар ҳазираи Бобо Мазид¹ мадфунанд. Аз он чумлаанд: Мавлоно Исҳоқи Воиз ва Мавлоно Муҳаммади Ҳалилӣ ва Дарвеш Пирмуҳаммади Қории Шодиободӣ ва Мавлоно Шайх Муҳаммади Қорӣ... Ҷамоати мазур ҳар як ягонаи аср ва нодираи даҳр будаанд» (22, 110-111). Дар «Равзоту-л-чинон» низ ин матлаб зикр гардидааст (11, 1, 96). Ибни Карбалой аз Мавлоно Муҳаммади Ҳалилӣ ном шаҳс, ки дар хушнависӣ ягонаи рӯзгори худ будааст, дар ҷанд маврид маълумот додааст (11, 1, 85, 96, 98, 193). Тибқи гузориши Ибни Карбалой, ин Мавлоно Муҳаммади Ҳалилӣ фарзанди Мавлоно Ҳасани Ҳалилӣ мебошад, ки ў яке аз ҳофизони Қуръон ва қориёни бебадили Табрез будааст ва аз аиззаи рӯзгори худ ба шумор мерафтааст (11, 1, 193).

¹ Бобо Мазид – лақаби ориф ва қутб, ки номи ў Мавлоно Муҳаммад будааст. Соли 620/1223 даргузаштааст (22, 107-108). Мазори «Бобо Мазид» аз чумлаи маконҳои муҳтарами Табрез мебошад ва он ҷо авлиёи зиёд мадфунанд (11, 111).

Ин Мавлоно Муҳаммади Ҳалилӣ шогирди Ҳоҷа Абдурраҳими Ҳилватӣ мебошад (11, 1, 85). Он гуна, ки дар идома нақл меёбад, Ҳилватии мазкур аз шогирдони Камоли Хуҷандист. Чун Ҳилватӣ дар ҳурдсолӣ, дар поёни асри XIV маҳзари Ҳоҷа Камолро дарёфтааст ва мусоҳибати Муҳаммади Ҳалилӣ то соли 792/1390 сурат гирифтааст¹, бояд Муҳаммади Ҳалилии мусоҳиб бо Ҳоҷа Камолро, ки муаррифӣ ёфт, шахсе дигар ҳисобид, ё ин ки Ҳашрӣ, чун иддае аз гузоришоти хеш, дар сабти номи ӯ дар силсилаи меҳмони Ҳоҷа Камол бетаваҷҷӯҳӣ намудааст.

8. *Ҳоҷа Абдурраҳими Ҳилватӣ*. Ориф, донишманд ва хушнависи маъруфи Табрез аст. Писари Мавлоно Шамсиддин Муҳаммади Қаттобии Машриқии Табрезист. Дар охирҳои асри XIV ба дунё омадааст. Ӯ аз маҳзари Камоли Хуҷандӣ қасби файз намудааст. Ҳамчунин, аз маҳзари Муҳаммадширини Мағрибӣ, Ҳоҷа Алии Сафавӣ, Шайх Зайнiddини Ҳофӣ, Шоҳ Ҳусайнӣ Сарипулӣ, Мавлоно Музаффари Баззозӣ, Мавлоно Шарафуддини Торумӣ ва ҷанд орифу донишманди рӯзгори хеш баҳра бурдааст.

Ибни Карбалой аз мақоми ӯ дар ҳаттотӣ ва мактаби хушнависии ӯ матолиби зиёдеро баён доштааст (11, 1, 83-85).

Ҳилватӣ дар шеър, баҳусус шеъри ирфонӣ, устод буд. Бо таҳаллуси «Машриқӣ» шеър мегуфт. Имрӯз нусҳаи ягонаи девони ӯ дар Китобхонаи Британия – воқеъ дар Лондон, таҳти шумораи Or.3313 нигаҳдорӣ мешавад.

Ҳилватӣ таълифоти арзишманде аз ҳуд ба мерос гузошта, ки ҳама аз мақоми илмӣ ва манзalati ирфонии ӯ дарак медиҳанд. Осоре, чун «Мафотеху-л-ғайб», «Ҳошия бар «Шарҳи истилоҳот»-и Абдурраззоқи Кошӣ», «Миръоту-л-ибод фӣ маърифати-л-маод», «Шарҳи рубоии ҳуроия», «Шарҳи абёти мушкили «Гулшани роз» аз ҷумлаи муҳимтарини онҳо мебошанд. Ҳоҷа Абдурраҳими Ҳилватӣ соли 859/1454 дар Табрез аз дунё даргузаштааст.

Ба тасрехи Ибни Карбалой Ҳоҷа Абдурраҳими Ҳилватӣ дар ҳурдӣ ба сӯҳбати Камоли Хуҷандӣ расида ва аз ӯ аҳодису ашъоре фаро гирифтааст. Нақли Ибни Карбалой асноди ҷолиберо, илова бар маърифати мусоҳибати ҳар ду, дар заминаи шинохти ҷаҳонбинӣ, афкор, манзalat, ашъори тозии Камоли Хуҷандӣ дар ҳуд дорад. Ба ин мӯчиб, онро пурра иқтибос меоварем: «Навбае дар туфулият ҳазрати Ҳоҷа (яъне, Ҳилватӣ – Ф.Н.) бо бародари ҳуд Ҳоҷа Абдулҳай ба хидмати ҳазрати Шайх Камоли Хуҷандӣ расидаанд. Моҳи мубораки

¹ Ин назар бино бар соли вафоти Муҳаммад Ассори Табрезист, ки ӯ низ дар он сӯҳбат ҳузур дошт.

рамазон буда. Ҳазрати Шайх фармуданд, ки имрӯз бо шумо сұхбат медорем, ки Шамсұддин (яъне, падари Хилватӣ – Ф.Н.) донист, ки мо бар сари сафарем, шуморо пеши мо фиристод. Ва баъд аз он фармуданд, ки таом ҷиҳати эшон оваред. Эшон фармудаанд, ки мо барўзаем. Ҳазрати Шайх фармуданд, ки шумо ҳанӯз мукаллаф ба таклифи рӯза нашудаед, бихӯред. Эшон аз камоли итоат ва инқиёд ҳасбуламри ҳазрати Шайх ифтор кардаанд. Баъд аз ифтор ҳазрати Шайх фармуд, ки шуморо зиёдати дигар низ мекунам. Ду ҳадис меҳонем, шумо ёд гиред ва як байт аз ҷумлаи ашъори ман, ки дар девонам нест. Ва ҳадисҳо қудсӣ аст. Ва ин аст аввал: «ас-Савму лӣ ва ана аҷзӣ биҳи», дувум: «Таҷавваъ таронӣ таҷарроҷ тасил». Ва байт ин аст:

*Гирифтам остини дӯст, он ҷо дасти худ дидам,
Чунонаш даст бӯсидам, ки дасти хеш бӯсидам.*

Ҳазрати Ҳоча гирифтани аҳодисро аз Шайх ба назм оварда дар қитъае ва он ин аст:

*Шунидам ман аз шайхи комил Камол,
Ду қудсӣ ҳадису гирифтам ба дил.
Наҳустин-и «ас-Савму лӣ»-ву дигар
«Таҷавваъ таронӣ таҷарроҷ тасил».*

Ва он байтро низ ба тариқи назм дароварда. Ва он ин аст:

*Шунидам ҳам аз ў байтие, ки дар девони худ гуфт:
Ман ин як байт нанвиштам, ман ин асрор пӯшидам:
«Гирифтам остини дӯст, он ҷо дасти худ дидам,
Чунонаш даст бӯсидам, ки дасти хеш бӯсидам» (11, 1, 86-87).*

Иродати Хилватӣ ба Ҳоча Камоли Ҳуҷандӣ аз қитъаи зерин, ки дар таърихи вафоти Ҳоча гуфтааст, низ пайдост: «Ҳазрати Ҳоча Абдураҳими Хилватӣ, раҳимаҳуллоҳу, таърихи фавти эшонро дар сурати қитъа ба назм дароварда:

*Орифи ҳақиқинос, Шайх Камол,
Ки ҷаҳонро ба шеъри тар бигруфт.
То суханро сухан бурун афтод,
Кас сухан ҳамчу он бузург нағуфт.
Ҳаштсаду се гузашт, к-он хуришед,
Ҳамчу маҳ дар саҳоби гайб нуҳуфт» (11, 1, 510).*

9. *Ҳоча Абдулҳай*. Бародари Ҳоча Абдураҳими Хилватист. Аз иқтибосе, ки боло дар мавриди мусоҳибати Хилватӣ оварда шуд, равшан гашт, ки Ҳоча Абдулҳай бо бародари худ ҳамроҳ ба сұхбати Ҳоча Камоли Ҳуҷандӣ расидааст. Ҳоча Абдулҳай дар хонадони комилан ирфонӣ тарбият ёфт ва дар хушнависӣ камназир буд. Дар хат татабиуи Ёкути Мустаъсамӣ менамудааст ва дар он бар по耶е расида буда,

ки тафовути ҳати ҳар ду мушкил будааст (11, 1, 85). Ӯ соли 825/1422 дар ҷавонӣ аз дунё даргузаштааст ва дар ҳазираи Бобо Мазид канори Муҳаммадширини Мағрибӣ ба ҳок супоридаанд.

Шоистаи ёдоварист, ки Ҳашрии Табрезӣ аз мусоҳибати Шайх Озарӣ бо Ҳоча Камоли Хуҷандӣ низ ёдовар шудааст. Он ҷо, ки навишиста: «Ва низ вакте ҳазрати Шайх Камол дар шеъре фармуда: «Коф»-и қуфри мо зи «То Ҳо» бартар аст», чун ба Мавлоно Муҳаммади Мағрибӣ ҳондаанд, бар Шайх эрод гирифта ва дар маънӣ қуфри махмуду мазмум ин абёт гуфта:

*Аз саводулвачӯи фи-д-дорайн агар дорӣ ҳабар,
Ҷашм бигшову саводи ғақру қуфри мо нигар...
Пас нағӯяд: «Коф»-и қуфри мо зи «То Ҳо» бартар аст»,
Ҳар кӣ бошад аз маониву ҳақоиқ баҳравар.*

Дар он вило (асно, ҳангом – Ф.Н.) Шайх Озарӣ ба Табрез меояд ва мобайни ин ду бузург муҳокима менамояд ва мегӯяд, ки ...» (22, 65). Ин низ бояд аз бетаваҷҷуҳии Ҳашрӣ дониста шавад. Зоро Озарӣ соли 784/1382 дар Исфароин ба дунё омадааст ва дар меҳани ҳуд ба камолоти илмӣ расидааст. Ҳоча Камол соли 803/1401 аз дунё даргузаштааст. Дар ин таъриҳи Озарӣ кучову ба Табрез омада байни ду бузургвор доварӣ намудан кучо?! Асли ин матлаб дар «Ҷавоҳиру-л-асрор»-и Озарӣ (соли таълифаш пас аз 830/1427) чунин омадааст: «Вакте Шайх Камоли Хуҷандӣ, раҳимаҳуллоҳу, шеъре гуфта буд, матлаи он ин буд:

«Коф»-и қуфри мо зи «То Ҳо» бартар аст,

– Мавлоно Муҳаммади Мағрибӣ, ки аз муваҳҳидони он рӯзгор буд, дар муориза бар ӯ эрод гирифта буд ва қитъа дар маънӣ лугази махмуд ё мазмум гуфта ва табийини ҳар як карда. Ин аст:

Аз саводулвачӯи фи-д-дорайн агар дорӣ ҳабар...

Эроди Мавлавӣ аз рӯи истилоҳи қавм агарчи ворид аст, фааммо аз сухани Шайх, ки «Коф»-и қуфри мо зи «То Ҳо» бартар аст», ин маънӣ маълум намешавад, ки бар ӯ эрод расад. Мурод ба «То Ҳо» хитоб ба Аҳмад аст ва он ки Шайх гуфтааст, ки «Коф»-и қуфри мо зи «То Ҳо» бартар аст, баёни лисони ҳадис аст ва шак нест, ки «коф»-и қалимаи Аҳадӣ, ки қуфри ғайрест, бартар аст аз «То Ҳо»-и Аҳмадӣ, ки он ишорат ба ҷаҳордаҳо ҳуруфи муҳкамот, қасрати ғайрат аст. Ва-с-салому ъала-л-лазина йастамиӯна-л-қавла файаттабиъуна аҳсанаху. Валлоҳу аълам» (23, 181).

Чунонки равшан аст, қазовати илмии Озарӣ аз ҷониби Ҳашрӣ ба муҳокимаи ҳузуриву шуҳудӣ маънӣ ёфта ё таҳриф пазишуфтааст.

Ҳамчунин, бояд тазаккур дод, ки дар «Маноқиби Шайх Маслиҳатдини Хуҷандӣ» иродат ва дӯстии Сайид-ато низ зикр ёф-

тааст (14, 163). Сайид-ато, ки ба Ҳаким-ато низ маъруф аст (6, 6, 8056), яке аз машоихи тариқати ясавия мебошад ва муриди Зангӣ-ато хонда шудааст (14, 163). Ба он мӯчиб, ки Сайид-ато тахмин як аср муқаддам аз Ҳоча Камол аз дунё гузаштааст (10, 305), гузориши ма-нобеъ аз ғалати таърихӣ холӣ намебошад.

П. Орифоне, ки дар манобеъ аз дӯстиву иродати онон бо Ҳоча Камол сухан рафтааст, аммо мучолисати эшон сарех зикр наёфтааст.

1. *Мавлоно Наҷмуддини Торумӣ*. Аз орифон ва донишмандони Табрез дар охири асри XIV ва ибтидои асри XV аст. Наҷмуддини Торумӣ нахуст дар маҳзари падари худ Шайх Шарафуддини Нури, ки аз урафои номии Табрез буд, илм омӯҳт. Сипас дақоиқи ирфонро аз Шайх Сафиуддин Исҳоқи Ардабилий фаро гирифт ва аз ў иҷозати иршодро ба даст овард. Пас аз даргузашти падарааш дар зовияи ў “аз ҷиҳати иршоди ибод ақди мачолиси насоеху мавоиз” (16, 127) боз на-муд ва саҷҷодаи иршод бигустурд.

Санади иршоди Наҷмуддини Торумӣ тавассути устодони Шайх Сафиуддин то Алӣ ибни Абӯтолиб мепайвандад (22, 53).

Абдурраҳими Хилватӣ дар зикри қаромот ва ҳолоти ў матоли-беро ба қалам овардааст (11, 1, 222-223).

Наҷмуддини Торумӣ, илова бар табаҳхур дар илми сӯфия, дар фанни иншо низ нубуғи хоса дошт. Тарҷумаи тазкираи Шайх Муҳаммади Кӯҷаҷӣ ба форсӣ, ки Мавлоно Ҳасани Паласӣ онро ба арабӣ нигошта буд ва тарҷумаи “Комилу-т-таворих”-и Ибни Асир, ки ба тасрехи манобеъ дар камоли фасоҳат будаанд (11, 1, 223; 6, 13, 9762), шавоҳиди адли ин иддао мебошанд.

Соли даргузашти Наҷмуддини Торумӣ дақиқ нест. Такя бар са-наде, ки аз тафаҳхус ба даст меояд, ҳамин қадар метавон ёд кард, ки то соли 811/1408 дар қайди ҳаёт будааст.

Ҳоча Камоли Ҳуҷандӣ ва Мавлоно Наҷмуддини Торумӣ ба ҳам дӯстиву иродат доштаанд. Бешак, борҳо бо ҳам ҳамнишин буда, ки Камоли Ҳуҷандӣ дар шаъни ў қитъаи зеринро сурудааст:

“Мунини чархрову туро, эй фариди аср,
Бо он ки ҳар ду наҷм гирифтанд торумӣ.
Бошад тафовуте зи замин то ба осмон,
З-он наҷм то ба рутбати ин Наҷми Торумӣ» (5, 427).

2. *Мавлоно Тоҷуддин Алии Миниорӣ*. Аз орифон ва муқриёни машҳури Табрез аст. Дар илми қироат санади ў хеле олӣ афтодааст ва тавассути устодаш Мавлоно Ҷамолуддин Амираи Қаввос то имом Шотибӣ ва аз ў то Пайғамбар (с) мерасад.

Мавлоно Тоҷиддин дар маҳаллаи Вичевияи Табрез мезистааст

ва он ҷо масциде бино намуда будааст (11, 1, 159). Дар вақфномаи ҳамин масcid мусалсал алқоби марбут ба Мавлоно Тоҷиддин зикр гардида, ки ҳама аз ҷалолати қадри ӯ дарак медиҳанд (ниг. 11, 1, 159).

Бешубҳа, ӯ бо Ҳоча Камоли Хуҷандӣ мулоқот доштааст, вагарна ниқори андаке, ки байни ҳар ду вуҷуд доштааст, дар манобеъ зикр намеёфт. Зоҳирон, ин сустмехрӣ ба номувоғиқии шевай сулукӣ эшон пайванд мегирад. Зоро Ибни Карбалой навишта: “Миёни вай (Мавлоно Тоҷиддин – Ф.Н.) ва ҳазрати Шайх Камоли Хуҷандӣ андак никоре буда. Ба воситаи он ки Мавлонои мушорун илайҳ дар камоли тақашшуғу заҳодат буд ва ҳазрати Шайх дар ғояти ирфону машраби тасаввуғ. Ва масали маъруф аст. Мисраъ:

“*Ки буъдалмасриқайн омад миёни Шайху Мавлоно*”

(11, 1, 160).

3. *Шайх Муҳаммади Сонии Кучачӣ*. Аз орифону бузургмардони Табрез аст. Марҷаи ҳавосу авоми аҳди хеш буд. Ӯро барои тафовут бо ҷадди аълои табориаш – Мавлоно Шайх Муҳаммади Кучачонӣ ибни Ҳоча Сиддиқ “Шайх Муҳаммади Сонии Кучачӣ” меҳонанд. Бештар ба “Ҳоча Шайх” маъруф аст. Силсилаи насаби ӯ ба тариқи зайл бо ӯ ба як асл мепайвандад: “Ҳоча Шайх Муҳаммад ибни Ҳоча Иброҳими сонӣ ибни Ҳоча Аҳмадшоҳ ибни Ҳоча Иброҳими аввал ибни Ҳоча Сиддиқ” (11, 2, 41; 539).

Шайх Муҳаммади Сонии Кучачӣ афзун бар сармояи маънавӣ, аз сармояи моддӣ низ барҳурдории ҳоса доштааст. Дар Табрез, Бағдод, Шом ва дигар шаҳрҳо мадорис, масоҷид, ҳонақоҳу зовияҳо бино намуда будааст (11, 2, 41; 539).

Тӯмори вақфномаи “Абвобу-л-бирр”-и ӯ дар ин замина матолиби зиёдеро то имрӯз маҳфуз доштааст (11, 2, 537-540).

Эътибори камназири ӯ салотини элхониро ба ҳарос андохта буд. Тибқи навиштаи муаллифи “Равзоту-л-чинон” ҳамин ангеза мӯчиб гардид, то аз ҷониби Султон Аҳмади Ҷалоир (хукм. 784-813) дар Бағдод пинҳонона ба шаҳодат расонида шавад (11, 2, 41; 9, 313-314).

Шайх Муҳаммади Сонии Кучачӣ ва Ҳоча Камоли Хуҷандӣ бо ҳам мулоқот доштаанд. Вақте ки Ҳоча Камол аз Сарой боз ба Табрез меояд. Шайхи мавсуф барои Ҳоча Камол ҳонақоҳу мадрасаи олие бино менамояд. Ибни Карбалой ин воқеаро чунин ба қалам оварда: “Дар сари хиёбони Табрез мавзеъест машҳуру маъруф ба «Абдуллоҳи Ҷаббачӣ». Муддати мадид он ҷо мебошанд, то он ки Тӯқтамишҳон мутаваҷҷеҳи Табрез мешавад ва Табрезро гирифта, наҳбу форат мекунад, дар шуҳури санаи сабъа ва самонина ва сабъумиата (яъне, 787 – Ф.Н.), чунонки дар мутуни таворих мазкур аст. Ва ҳазрати Шайҳро

ҳамроҳ мебаранд, то муддати санаи самона ва тисъина ва сабъумиата (яъне, 798 – Ф.Н.) он ҷо мебошанд, чунончи ёздаҳ сол он ҷо буда бошанд. Дар ин муддат ёди Табрез мекарда ва орзуи он балдаи тайиба менамудаанд. То охир Амир Темур бар сари Тӯқтамишхон мераваду Саройро горат мекунад ва ҳазрати Шайҳро ба Табрез меоваранд. Ин навба, ки ташриф меоваранд, дар Валиёнқӯй қарор мегиранд. Табрезиён аз вазеъву шариф ва аҳоливу адонӣ ва бузургу кӯчак дар камоли итоат ва инқиёду эътиқод нисбат ба мушорун илайҳи будаанд. Чунонки султону аозими-л-машоихи ва-с-судур Ҳоча Шайҳ Муҳаммади Сонии Кучайӣ, ал-машхур ба «Ҳоча Шайҳ», раҳимаҳуллоҳу, ҷиҳати ҳазрати Шайҳ ҳонақоҳе ва мадрасае дар ҳаволии иморати Ҳоча Алишоҳ соҳтаанд, чунонки гунбаду баъзе аз он иморат ҳанӯз бокӣ аст. Ва таклифи бисёр намудаанд ба истиқори эшон дар он ҷо. Қабул нанамудаанд ва фармудаанд, ки «сари Камол ба гунбади фалак фуруд намеояд, меҳоҳед, ки фиреб ҳӯрда ба ин гунбад сар фуруд оварад?» (11, 2, 502).

Чунонки равшан гардид, ин воқеа соли 798/1036 сурат гирифтааст. Агарчи дар матн лафзи сареҳ аз мусоҳибати ҳарду зикр наёфтааст, аммо фаҳвои куллии матолиб дӯстии ҳардуро ба таври комил баён медорад.

III. Орифоне, ки ба эҳтимоли қавӣ бо Ҳоча Камоли Хучандӣ мулоқот доштаанд.

1. *Шайҳ Исмоили Сисӣ (ваф. 785/1384)*. Аз бузургтарин орифни Табрезу ҳаволии он аст. Муршиди аксари машоихи Озарбойҷони Шарқӣ ба ҳисоб меравад. Ҳузури ўро дар маҷолису ҳалқаҳои аҳли тасаввуғи Табрез ва атрофи он мояни футӯҳ ҳисобида мешуд. Бештари мусоҳибони Ҳоча Камоли Хучандӣ дар сухбати ў низ будаанд.

2. *Шайҳ Абдуллоҳи Хучандӣ*. Аз нахустин орифони нақшбандии Хучанд ва шогирди хосаи Баҳоуддини Нақшбанд (ваф. 791/1388) мебошад (3, 96-97). Дар Хучанди аҳди Камоли Хучандӣ аз мақоми хоса бархурдор буд. Ба «Абдуллоҳи Сабзпӯш» низ маъруф аст (14, 162).

3. *Султон Ҳоча Алии Сафавӣ*. Аз урафои бузургест, ки шогирди Камоли Хучандӣ – Абдурраҳими Хилватӣ аз маҳзари ў мустафид гардидааст (11, 1, 85).

4-5. *Мавлоно Фахриддини Аррагар ва Мавлоно Гиёсиддин Муҳаммади Нақҷоӣ*, ки ҳар ду ориф, муқрӣ ва муфассир будаанд. Ҳар ду аз шогирдони Мавлоно Тоҷиддин Алии Миншорӣ мебошанд, ки алоқаи ў бо Ҳоча Камоли Хучандӣ дар бахши қаблӣ зикр ёфт.

6. *Мавлоно Низомиддин Абдуссамад*, ки муфассир, муқрӣ, муфтиӣ ва орифи номвари Табрез муаррифӣ гардидааст (11, 1, 362,363).

Мусоҳиби Хоҷа Камол – Муҳаммади Ассори Табрезӣ дар марсияи ӯ ашъоре сурудааст (11, 1, 363).

7. *Мавлоно Зиёуддини Баззози Табрезӣ*, ки аз урафои кибори Табрез аст. Аксар «Мавлоно Зиёуддин Баззозии бузурги Табрезӣ» ёд мешавад (11, 1, 366). Аз маҳзари Шайх Исмоили Сисӣ баҳра бардоштааст.

8. *Мавлоно Абӯмуҳаммад Нуриддин Абдурраҳими Баззозӣ*. Аз орифони Табрез, ки дар маҳзари дӯст ва мусоҳиби Камоли Хуҷандӣ – Муҳаммадширини Мағрибӣ ба камолоти ирфонӣ расидааст ва шогирди хосай ӯ будааст (11, 1, 366-369).

9. *Пир Шайхӣ*, ки «бисёр азизулвучуд буда, муриди ҳазрати Шайх Исмоили Сисӣ»-ст (11, 1, 427). Дар аҳде, ки Камол дар Табрез қарор дошт, аз манзалати волии ирфонӣ барҳурдор будааст (11, 1, 428).

10. *Хоҷа Иброҳим ибни Хоҷа Аҳмадшоҳи Кӯчақӣ*, ки гӯё дар Макка ба воситаи Шайх Исмоили Сисӣ сухбати қутбро дарёфтааст (11, 2, 39; 104). Аз урафои бузурги нимаи дувуми асри XIV Табрез аст.

Он чи дар ин баҳш оварда шуд, ба масобаи муште аз хирвор аст. Бешак, бо таваҷҷуҳ ба манобеъ ва тааммуқ дар ҷустуҷӯи орифоне, ки дар Мовароуннаҳру Табрези аҳди Камоли Хуҷандӣ зистаанд ва бо мӯҷолисону иродатмандони Хоҷаи Хуҷандӣ пайванӣ доштаанд, метавон боз садҳо нафарро ёд намуд, ки Пир Муҳаммади Гелонӣ, Мавлоно Маҳмуди Ҳатиб, Хоҷаҳонди Хоҷакасӣ, Шайх Абӯбакр ибни Пир Ҳочӣ, Хоҷа Машоҳиҳ Ҳамидӣ, Мавлоно Каримуддини Миёвонӣ, Пирмуҳаммади Галлабон, Пир Тоҷи Тӯламӣ, Мавлоно Муҳйиддини Маёвонӣ аз ҷумлаи онҳоянд.

Аз таҳқики мавзӯъ, афзун бар маърифати мӯҷолисони Хоҷа Камоли Хуҷандӣ, асноди фаровон дар мавриди шинохти аҳволу афкори ин оригу шоири Хуҷандӣ ба даст меояд, ки метавон ҷанде аз мухимтарини онҳоро ба тарикӣ зайл баршуморид:

- а) Шевай шарҳ ва маърифати ашъор;
- б) мақоми ирфонӣ ва ҷамъиятӣ;
- в) мактаби ирфонии шоир ва ҳусусиятҳои он;
- г) шогирдон ва муридон;
- ғ) пайванди шоир бо илми ҳадис;
- д) маърифати мактаби фиқҳӣ;
- е) шинохти абёти тоза;
- ё) машраби ирфонӣ;
- ж) вазъи адабу ирфон дар аҳди шоир.

Бояд таъкид намуд, ки таҳқики густардаи мавзӯъ, ки шомили маърифати тамоми шаҳсиятҳои мусоҳиб ва ҳамнишин бо Хоҷа Ка-

моли Хучандӣ бошанд, метавонад уқдаҳои номакшуфи чаҳонбиниву рӯзгори ин фарзанди ифтихорофари тоҷикро бозкушой намояд ва дар камолшиносӣ санадҳои тозаero пешорӯи аҳли таҳқиқ қарор бидиҳад. Зеро дар ашъори худи шоир ва манобеъ гоҳе ишора ва гоҳе зикри сарех аз иродат ва мучолисату мулоқоти Хоҷа Камол бо салотин, шуаро, ҳакимон, ҳунармандон, ҳодимону пайвандон, ба мисли Султон Ҳусайнӣ Ҷалоир, Султон Аҳмадӣ Ҷалоир, Тӯҳтамишхон, Мирзо Мироншоҳи Гӯраконӣ, Фарҳод-оғо, Мирвалӣ, Ҳусрави Фаххор, Рафеи Довудӣ, Шайх Муҳаммад, Ҳофизи Барбатнавоз, Ҳурдаки Самарқандӣ, Маъҷарии Самарқандӣ, Маозии Табрезӣ, Муҳаммади ҳодим ва дигарон ба назар мерасад.

Итминон дорем, ки минбаъд ба таҳқиқи ин мавзӯъ таваҷҷуҳи бештар зоҳир мегардад ва пажӯҳишҳои амиқтар сурат мепазираდ.

Пайнавишт:

1. Ахвол ва осори Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор/Ба қӯшиши Фарҳод Аҳрорӣ. –Ҳирот, 1385.
2. Бидлисӣ, Шарафуддин. Шарафнома/Тасҳехи Вилимиров Владимир. –Техрон: Асотир, 1377.
3. Бухорӣ, Салоҳ ибни Муборак. Анису-т-толибин ва ӯддату-с-соликин. –Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1383.
4. Гупомавӣ, Кудратуллоҳ. Натоиҷу-л-афкор.–Бомбай, 1336, чопи сангӣ.
5. Девони Камоли Хучандӣ /Тасҳехи Азизи Давлатободӣ.–Техрон, 1375.
6. Дехҳудо, Алиакбар. Лугатнома.–Техрон: Муассисай интишорот ва чопи Донишгоҳи Техрон, 1334-1345, иборат аз понздаҳ чилд.
7. Доиратулмаорифи бузурги исломӣ.–Техрон: Маркази доиратулмаорифи бузурги исломӣ, 1373
8. Донишномаи забон ва адаби форсӣ / Ба қӯшиши Исмоил Саодат.–Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ, 1393.
9. Донишмандони Озарбойҷон/Ба қалами Муҳаммадалии Тарбият.–Техрон: Китобхонаи Фирдавсӣ.
10. Ислом энциклопедия. Зухуруддин Ҳуснуддинов.–Ўзбекистон миллий энциклопедияси: Давлат илмий нашриёти, 2004.
11. Карбалой, Ҳусайн. Равзоту-л-чинон ва ҷаннату-л-ҷанон/Тасҳехи Ҷаъфар Султони Қурроӣ.–Табрез, 1383.
12. Кошифӣ, Фаҳриддин Алӣ ибни Ҳусайн. Раشاҳоту айни-л-ҳаёт/Тасҳехи Алиасғари Муиниён.–Техрон: Бунёди накӯкор, 1356.
13. Лоҳурӣ, Гуломсарвар. Ҳазинату-л-асфиё. Чопи Ҳинд, бидуни соли нашр.
14. Маноқиби Шайх Маслиҳатдини Хучандӣ/Тасҳехи Фаҳриддин Насриддинов// Фаслномаи илмӣ-адабии Камоли Хучандӣ, №1(1)2015.–Хучанд: Ношир, 2015.–С. 145-168.
15. Мунзавӣ, Аҳмад. Феҳриствораи китобҳои форсӣ.–Ҷ.3.–Техрон: Маркази доиратулмаорифи бузурги исломӣ, 1382.
16. Муҳаммадқозим ибни Муҳаммади Табрезӣ, Манзару-л-авлиё/Ба қӯшиши

Камоли Хуҷандӣ, № 2(6), 2016

- Мирҳошими Муҳаддис.—Техрон, 1388.
17. Ризокулихони ибни Муҳаммад Ҳодии Ҳидоят. Риёзу-л-орифин/Муқаддима, тасҳеху таълиқоти Абулқосими Родфар.—Техрон: Пажӯшишгоҳи улуми инсонӣ, 1385.
18. Самарқандӣ, Муҳаммад ибни Бурхониддин. Силсилату-л-орифин ва тазкирату-с-сиддиқин/Таҳқиқ ва тасҳехи Эҳсонуллоҳи Шукруллоҳӣ.—Техрон: Маркази асноди Маҷлиси Шӯрои исломӣ, 1388.
19. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон.—Ҷ.4.—Техрон, 1364.
20. Саховӣ, Шамсаддин Муҳаммад. аз-Завъу-л-ломеъ лиаҳли-л-қарни-т-тосеъ.—Бейрут: Дору-л-чиљ.
21. Табодиконӣ, Шамсаддин Муҳаммад. Тасниму-л-муқаррабин/Тасҳехи Сайдмуҳаммад Таботабоии Беҳбаҳонӣ.—Техрон: Маркази асноди Маҷлиси Шӯрои исломӣ, 1382.
22. Ҳашрии Табрезӣ. Равзаи атҳор/Тасҳехи Азизи Давлатободӣ.—Табрез, 1371.
23. Ҷавоҳиру-л-асрор. Шайх Озарӣ. Нусҳаи дастнависи № 1916, Китобхонаи Миллии Тоҷикистон.
24. Ҷомӣ, Абдурраҳмон. Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароти-л-кудс/Муқаддима, тасҳех ва таълиқоти дуктур Махмуд Обидӣ.—Техрон: Иттилоот, 1370.
25. Шервонӣ, Зайнулобидин. Бустону-с-саёҳа.—Техрон, 1315.

ТАРҖУМА ВА САРЧАШМАШИНОСӢ

Алишер Навоӣ

ВАҚФНОМАИ «ИХЛОСИЯ»¹

Ҳарчанд ки Ҳак, субҳонаху ва таоло, дар оғариниши ҷаҳон ва назми олам ниёзманди мувовине набуда, vale ҳикматаш, ки кас аз сирри он огоҳ нест, чунин иқтизо карда, ки аҳли ҷаҳон дар доштани салотину хулафои боиктидор ногузираанд ва дарбори шаҳриёрон низ барои тамшияти умури ҷумҳур мухточи ашҳоси басиру ҳушманд мебошанд. Дар ин замони фарҳунда, ки султони соҳибқирон сояи марҳамат бар фарқи ҷаҳониён густурда, ҳар як аз бузургони қавмро дарҳури истедоду лаёқати ҳуд ба шуғле сарафроз фармудаанд, агарчи падарони ман дар ҳазрати обову аҷдоди султон ҳар як гавҳари кони шуҷоату шери бешай диловарӣ буданд ва ба маносиби олия сарбаланд, аммо ман чун он лаёқат дар ҳуд намедидам, абвоби ҳар гуна орзуву муддаборо бар рӯи ҳуд баста ва аз умури дунявӣ ва манофеи он ба корҳои ӯхравӣ ва масолеҳи он мепардоҳтам, ки ногоҳ насими иноят аз гулистани салтанат бивазид ва қосиди хидоят аз боргоҳи ҳилофат бирасид ва маншури давлат бирасонид. Ва дар он чунин марқум фармуда буданд, ки: «Эй осмони ҷаҳони фазилат ва офтоби сипехри донишу дироят! Ҳарчанд дар гулзори андешаву фикратат гулҳои рангин шукуфта, ва сити назмат дар ҷаҳон бирафта, vale аз ин чӣ самара чидай

¹ Асли ин рисола бо номи «Дебочаи «Мавқуфот»-и Мир Алишер» дар Китобхонаи миллии Малик маҳфуз аст. Ин рисола ба забони туркӣ-ҷағатоӣ буда, дар он роҷеъ ба «Мавқуфот»-и мадрасаи «Ихлосия»-и Ҳирот, ки Мир Алишер Навоӣ бонии он буд, иттилооти судманду нукоти муфидагӣ дарҷ аст. «Ихлосия»-и Ҳирот дар назди мӯҳакқиқон аз мӯҳимтарин мароқизи истинсаҳу китобат муаррифӣ ёфтааст ва мавриди таваҷҷӯҳи матншиносон қарор гирифтааст. Аз ин рӯ, таҳияи тарҷумаи он, ки аз ҷониби Исломи Амирхезӣ сурат гирифтааст, зарур дониста шуд. Матн аз муқаддимаи «Ҳабибу-с-сияр»-и Ҳондамир гирифта шудааст.

ва чӣ баҳра ёфтай? Акнун ки нерӯи мо ҷаҳонро мусаххар кардааст ва рӯзгори андӯҳу меҳнат сипарӣ шуда, туро низ ҷашми баҳт аз хоб бедор ва субҳи давлатат намудор гардида. Бояд камари хидмат дар миён бубандӣ ва дар миёни акрон сарбаланд шавӣ».

Чун бар мазмуни маншур огоҳӣ ёфтам, ночор сари таслим пеш овардам ва миён ба хидмат бастам, ҳарчанд қатраро дар ҷанби дарё ва зарраро дар пеши офтоб намуде мутасаввир нест, бо вучуди ин чун гулзори ниятам аз хори сумъаву риё дар амон, бӯстони хидматам аз ҷашмасори сидқу сафо райён буд ва ҳар лаҳза машоми ҷон аз шамиими насими инояти султонӣ муаттар ва ҷароғи умедам аз партави машъали тарбияти соҳибқиронӣ мунаvvар мегашт, дар хидмати он ҳазрат ба тамшияти умури ҷумхур мепардохтам ва ба роҳнамоии хирад ба корҳое ибтидо мекардам, ки суди дунё ва нафъи охиrat дар он манзур буд, то сабаби осоиши мардум ва боиси ризои Ҳолиқ гардад ва ба инояти худовандӣ дар тамомати онҳо комёб шудам.

Аз он ҷое, ки дasti бедод ҳеч гоҳ аз тааддӣ қӯтоҳ намегардад ва сарсари зулм аз қуштани ҷароғи мазлум ва оташи қин аз сӯхтани хирмани бечорагон бознамеистад, то он ҷо ки мумкин буд, ба шикояти додҳоҳон расидагӣ мекардам ва дasti мутааддиён аз сари онҳо қӯтоҳ менамудам ва султонро аз ҷигунағии амр огоҳ месоҳтам. Бо он ки мардум аз вазиъ ва шариф ва аз сипоҳӣ то ғайрисипоҳӣ, аз давлатманд то факир дар корҳои ҳуд ба ман муроҷиа мекарданд, ман ҳам дар ислоҳи он мекӯшидам, вале аз қасе тамаи музд надоштам ва аз ҳеч қас миннате қабул накардам. Ҳарчанд дар ин боб ранчи фаровон мебурдам, чун миннату музде дар миён набуд, он ранҷ бар ҳуд гуворо медонистам.

Барои он ки мазрааи маошам ба як бор нахушкад, бар ҳасби амри султонӣ ба ҷизе аз зироат иштиғол меварзидаам. Ва ҷун дар ин шуғл ҷониби шариату инсофро комилан муроот мекардам ва аз инояти худовандӣ нафъи бисёр мебурдам ва аз фавоиди он неъмат ба ҳуд бо андак моя пӯшоку ҳӯрок месоҳтам ва бақияи он сарфи умури ҳайрия ва бинои бикӯ менамудам ва савоби тамомати онро вақфи рӯзгори он ҳазрат мекардам.

Ва аз ҷумлаи бикое, ки соҳта шуд, яке ин буд, ки дар соли 880 (1475) ҳазрати султон дар наздикии Кӯшқи Мурғоб фақирро замине иноят фармуданд, ки дар он замин сарой ва бοғчае барои ҳуд бисозам. Ва ҳаққан замини ҳушбуҷ ҳавое буд ва Ҷӯи Анҷил аз қанори он ҷорӣ мешуд. Сӣ ҷарӣ аз он заминро девор қашида, сарое дар он соҳтам ва бοғчай онро бо дараҳтони гуногун ва гулҳои рангоранг биёростам. Дар васфи он ҳамин бас буд, ки мавқиби ҳумоюнӣ ҷандин бор дар он ҷо нузули иҷлол фармуданд ва ҳамон Кӯшқи Мурғоб дар миёни ҳадди ҷанубӣ ва гарбии ин бοғча воқеъ буд. Чун иморати он саҳт

хузнангезу кухна буд, онро бо хок яксон карда, ба ҷои он мадраса ва масциде бино ниҳодам. Ва дар тарафи шимолии масцид гунбаде соҳта, ки муқриёни хушваз дар он Қуръон тиловат мекунанд ва онро «Дорулҳафаза» меноманд. Ва дар ду суфаи шарқӣ ва гарбии мадраса ду нафар мударрис муайян шуда, ки яке дарси усулу фурӯи фикҳ ва дигаре дарси усулу фурӯи ҳадис мегӯянд. Ва дар ҳар ҳалқаи дарс ёздаҳ тан талаба машгули таҳсил мебошанд. Ва ин мадраса чун аз рӯи ҳулус соҳта шуд, мавсум ба «Ихлосия» гардид. Дар муқобили ин мадрасаи «Ихлосия», дар ҳадди ҷанубии шореи ом ҳонақоҳе соҳта шуд, ки барои давоми давлати султонӣ ҳар рӯз дар он ҳонақоҳ ба фуқарову масокин итъом ва ҳар сол барои муҳтоҷон солиёна дода мешавад. Ва гунбаде дар он ҳонақоҳ бино шуд, ки дар рӯзҳои барфу борон агар мардуми он маҳаллот натавонанд ба масциди ҷомеъ бираవанд, намози ҷумъаро дар он ҷо бигузоранд. Ва аз ҳатибу имом ва муқрӣ то ҳадде ки лузум дошт, барои он ҷо муайян гардид ва ҳар ҷӣ аз дакокину боф ва ҷашмаву мустағиллот, аам(м) аз он ки дар ҳуди Ҳирот ё атрофи он ки дар замони давлати султонӣ аз они ман буда ва дар байъу широи онҳо шароити шаръӣ комилан малхуз шуда ва диноре аз баҳои онҳо дар зиммай ман боқӣ намондааст ва бад-он маънӣ аиммай ислом ва дигарон низ воқиф ҳастанд, вақфи саҳехи шаръии ин бикъо намудам».

Ба даргоҳи фалакмарتابати султонӣ маъруз медорад:

«Акнун ки рӯзгори ҷавонӣ сипарӣ шуда ва замони пирӣ расида ва аз давлати он ҳазрат ҳар орзуе, ки бар дил доштам, бад-он комгор омадам ва ба ғайр аз ду орзу орзу дигаре дар дил надорам ва умединорам, ки он ду орзу низ ба равнақи маром ҳосил ояд: яке, ин ки иҷоза фармоянд, ки ба зиёрати ҳонаи Ҳудо мушарраф шуда ва баҳои давлати ҳудованд кореро аз Ҳудованди ҷаҳониён масъалат намоям. Дувумӣ, он ки чун ҳамвора масъули авотифи ҳусравона будаву ҳастам, меҳоҳам дар муқобили он ҳама мароҳими мулукона бақияи умрро дар мадҳи зоти ҳумоюн ва сифоти маймуни султонӣ ба охир бирасонам, ки номи номии он ҳазрати қарнҳои мутамодӣ дар сафҳаи рӯзгор пойдору барқарор бимонад. Ва бо ин ҳама ибтилоот ва қасрати машғала, ки барои факир рӯй оварда, ҷунончи аз дамидаи субҳ то ғуруби офтоб, балки шабҳо низ онӣ фориг нестам ва тамомати авқотам сарфи расидагӣ ба умури омма аст, мутаассифона, аз найл бад-он мақсади олӣ бозмондаам. Муҷтадъии он ки ин бандаро аз ин парешонии хотир ва гирифторӣ раҳӣ баҳшанд, то ба фароғбол аз пайи мақсад биравам».¹

¹ Дар ҳамин ҷо муқаддамот тамом мешавад ва матни ҳуди мавқуфа оғоз мегардад. Мавқуфот ба ду қисмат ҷудо шудааст. Як қисмат дар ҳуди Ҳирот ва қисмати дигар дар тавобеи он аст, ки ба тартиб зикр мешаванд.

Дар қисмати Ҳирот:

1. Тими тоқияфурӯшон – воқеъ дар бозори Малик, дорои иморати дутабақа.
2. Панҷ боб дӯкони муттасил ба ҳам – воқеъ дар ҷануби тими мазкур бо як боб дӯкони дигар.
3. Як боб дӯкони намадфурӯшӣ бо болохона – воқеъ дар шарки тими мазбур.
4. Як боб тимча ва ҷаҳор боб дӯкони муттасил ба ҳам – воқеъ дар дарвозаи Ирок.
5. Як боб тимчаи дутабақа – воқеъ дар дарвозаи Малик ва ҳашт боб дӯкон дар иттисоли тимча.
6. Як боб тимча ва ду боб дӯкони муттасил ба ҳам.
7. Ду боб дӯкон – воқеъ дар кӯчаи Зогон.

Қисмати тавобеи шаҳр:

1. Дар булуки Алинҷон дар мавзеи фаррошон як қитъа боғ ба масоҳати 28 ҷариб ва 23 ҷариб замини муттасил ба ҳам.
2. Як қитъа боғ ба масоҳати 18 ҷариб, ки ду ҷарибу ними он тоқистон аст.
3. Дар булуки Анҷил як қитъа замин ба масоҳати ҷаҳор ҷариб.
4. Дар боби Мурғон як қитъа замин ба масоҳати ҷаҳор ҷариб.
5. Дар маҳаллаи Ҳоҷа Шаҳоб: боғот ва ҷанд ҷариб замин ва ду қитъа тоқистони муттасил ба ҳам 33 ҷариб.
6. Дар маҳаллаи сүфлӣ: ду қитъа боғи ангур ба масоҳати 12 ҷариб муттасил ба ҳам.
7. Дар маҳаллаи сүфлӣ: як қитъа боғ ба масоҳати 4 ҷариб.
8. Дар маҳаллаи сүфлӣ: ҷанд қитъа боғ ба масоҳати 60 ҷариб.
9. Дар маҳаллаи сүфлӣ: тоқистон 26 ҷариб ва 4 ҷариб замин.
10. Дар маҳаллаи сүфлӣ: замин 18 ҷариб ва як боғ 12 ҷариб.
11. Дар маҳаллаи сүфлӣ: замин 19 ҷариб ва боғ 14 ҷариб.
12. Дар маҳаллаи сүфлӣ: як қитъа боғ ба масоҳати як ҷарибу ним.
13. Дар вилояти Бодғис: чамеи ҷашмаро тамому камол бо ҷашма мукаммал (казо).
14. Дар вилояти Ҳиротрӯд: тамоми боғоту дараҳтон ва сарою боғча бо соири арозии он.¹

Хукуки солиёнаи арбоби вазоиф, ки ба қарори зайл таъдия хоҳад шуд:

1. Ба ҳар як аз ду тан олимӣ мударрис як ҳазору дувист аداد

¹ Ин маҳдулот, ки ҳудуди онҳо дар «Вақфия» мазкур аст, дар ин ҷо ба таври иҷмол баён гардид.

тилло ва бисту чаҳор бор ғалла, ки як сулси он ҷав ва ду сулс гандум бошад.

2. Дар ҳар ҳалқаи дарс ёздаҳ толибilm машгули тахсил мебошанд, ки мин ҳайсилмаҷмуъ, бисту ду тан ҳастанд. Ба шаш тани аввалий, ки қавӣ ва олӣ ҳастанд, ба ҳар қадом 24 адад тилло ва панҷ бор ғалла, ба ҳашт тани мутавассит ба ҳар як шонздаҳ адад тилло ва чаҳор бор гандум ва ҳашт тани ахир ба ҳар қадом 12 адад тилло ва се бор ғалла.

3. Барои шаш нафар ҳофиз якеро, ки аз дигарон хушвозтар аст, понсад тилло ва понздаҳ бор гандум ва ҷав, билманосифа ва ба ҳар қадом аз дигарон яксаду ҳаштод адад тилло ва чаҳор бор гандум.

4. Барои шайх: нақд як ҳазор адад тилло ва даҳ бор ғалла – нисф гандум ва нисф ҷав.

5. Ба воиз: нақд понсад адад тилло ва даҳ бор гандум.

6. Ба имом, ки дар масциди ҷомеъ ҳатиб буда ва мактаб ҳам мегирад (казо), нақд понсад адад тилло ва гандум даҳ бор.

7. Барои муқрӣ: нақд дувист тилло ва гандум панҷ бор.

8. Таббоҳи хонақоҳ: нақд дувисту ҳаштод адад тилло ва панҷ бор гандум.

9. Табақӣ: нақд дувист тилло ва панҷ бор гандум.

10. Як фаррош ва ду ҳодим ба ҳар қадом нақд яксад тилло ва гандум панҷ бор.

11. Мутаваллӣ барои ҳифзи ободӣ ва насақи зироати вилоёт: нақд се ҳазор адад тилло ва сӣ бор ғалла. Аз ин миқдор чаҳор донг ҳудаш мегирад ва ду донгашро бад-он ду медиҳад.

12. Мушриф: нақд понсад тилло ва ғалла панҷ бор.

13. Соҳиби ҷамъ: нақд понсад тилло ва ғалла ... бор.

Равотиб:

Рамазон: Дар моҳи рамазон ҳар шаб понздаҳ ман гандум ва панҷ ман полуда аз дӯшоб ва ё оби мавиз бо масолеҳе, ки лозим аст, сӣ табақ нон, яксаду панҷоҳ ман ҳалво, бист ман гӯшт, бист ман гандуми ҳалим карда, бо панҷоҳ ман нон қисмат қунанд.

Ошӯро: Рӯзи ошӯро чиҳил ман гӯшт бо масолеҳи дигар ба қадри зарурат ош пухта, бо панҷоҳ ман нон қисмат қунанд.

Рабеъулаввал: Дар дувоздаҳуми рабеъулаввал панҷ раъс гӯсфанд. Бо масолеҳи он ош бипазанд, бо панҷоҳ ман нон ва бист ман ҳалвои шакар.

Раҷаб: Дар нимаи моҳи раҷаб рӯзи истифтоҳ бист ман ҳалво ва панҷоҳ ман нон.

Нимаи шаъбон – рӯзи барот: Сӣ ман ... бист ман ҳалво.

Сол: Ҷаҳор моҳи сол, ки қавс ва ҷадӣ ва далв ва ҳут мебошад ва ҳаво сард аст, ҳар рӯз яксад аداد нон ва бист ман гандум барои ҳалим ва гӯшт низ мураттаб созанд. Агар гӯшт пайдо нашуд, ош пухта ва ба фуқаро бидиҳанд ва ҳашт моҳи дигари солро ҳар рӯз ба фуқаро нон тавзез кунанд.

Шароит

1. Мутаваллӣ бояд ҳар сол дувистто пӯстин ва дувистто кулоҳ ва дувист ҷуфт кафш ва дувистто пироҳан ва дувистто зершалворӣ ҳаридорӣ карда, ба арбоби истеҳқоқ нисбат ба истеҳқоқи эшон бирасонад ва ҳар сол ҷаҳорсад лиро ба фаршу бӯрё ва ҷароғи ҳонақоҳ ва масҷиду мадраса масраф кунад ва ҳар чӣ барои ҳонақоҳ аз суфра ва дегу табаку қошуқ ва гайра лозим бошад, таҳия кунад. Фаррошу ходим ҳар шаб бояд дар мадраса ва масҷид ва ҳонақоҳ ва дорулхуффоз шамъ равшан кунанд.

2. Муқрӣ ва ходимҳову фаррош бояд ба ҳамдигар қӯмак кунанд. Дар миёни мадраса ва ҳонақоҳ ҳар ҳаробӣ рӯй дихад, сол ба сол онро мураттаб созанд, то омадурафт барои мусалмонон душвор нашавад.

3. Дар сари ҳар сӣ сол мутаваллӣ вакфияро аз сари нав нависонида, пас аз муқобала бо сиччилоти қузот мувашشاҳ дорад, то ба мурури айём пӯсида нагардад.

4. Ҳеч гоҳ гумоштагони судуру мутаваллиён дар амали ин сирри кор мудоҳала набояд бикунанд, модоме ки мувофиқи шарти воқиф амал мекунанд. Аз амалаи ин сирри кор сурати ҷамъу ҳарҷ набояд биҳоҳанд ва ҳеч чиз аз онон набояд бигиранд, ки ба эшон ҳалолу мубоҳ наҳоҳад буд. Чун факир дар мавқеи вакф кардани ин маҳдудот бар вакфияти онҳо икror қарда ва ба тасарруфи шахсе аз қибали худ voguzor қарда ва ўро мутаваллӣ намудам ва қузоти изом дар зимни мурофааи шаръӣ ҳукм ба вакфият қарда, ин маҳдудотро бо сиччилоти худ мувашшаҳ ва бо тавқеоти худ муваззаҳ намуданд, мухалладу муаббад будани ин буқоъ маълум гардид. Ҳудованд ба ҷамъи мӯъминон муборак фармояд. Омин, ё Рабба-л-оламин.

*Тарҷумаи Иsmoили Amirxezӣ
Bargardon az Mavluda Pochoeva*

Маҳмуд ибни Умари Замахшарӣ

БАҲОРИ ХУБОН¹

Бахту иқбол, маҳрумиву идбор, юмну шум ва ризқу хирмон

Мӯсо (а) дар муноҷоташ пурсид: Парвардигоро, барои чӣ шаҳси бехирадро рӯзӣ мебахшиву хирадмандро маҳрум месозӣ? (Худованд) фармуд: То хирадманд бидонад, ки дар (масъалаи) ризқ чораи чораандешро даҳолате нест.

Абӯнофөй ғуломи Абӯбакри Сиддик (рз) тоҷире пурбаҳра буд. Ҳар гоҳ ҷизеро меҳариду соҳибаш мешуд, ҳамон рӯз қимат мегардид ва рӯзе, ки онро мефурӯҳту маблағашро ба даст мегирифт, арзон мешуд. Аз ин ҷо, ба ҳар қаси хуштолеъ мегӯянд, ки: «Ӯ бахти Абӯнофөъро дорад».

Алӣ (рз) фармуда: Бо он қас, ки ризқ ба сӯяш мешитобад, ҳамроҳӣ намоед. Зоро ӯ барои сарватмандӣ оғарида шудааст ва барои ин ки комронӣ сӯи шумо рӯй оварад, василаи шоистае мебошад.

Ба Бузургмехр гуфтанд: Биё, дар масъалаи тақдир баҳс менамоем. Фармуд: Бо баҳс чӣ кор дорам, матлаби равшанеро дидам, ки бар ҳақиқати масъала далолат мекунад: Камхирадро баҳраманд аз рӯзиву хирадмандро маҳрум аз он. Дигар бароям равшан гардид, ки кори тадбири умур бар бандагон гузашта нашудааст.

Бузургмехр фармуда: Худованд маҳрумиро бар ақлу баҳрамандиро бар ҷаҳл мукаррар фармуд, то дониста шавад, ки агар ризқ бо ҷораҷӯй ба даст меомад, ҳароина инсони оқил аз роҳҳои ба даст овардани он огоҳтар мебуд.

Ду фаришта бо ҳам рӯ ба рӯ шуданд. Яке аз онҳо гуфт: Ба равон соҳтани моҳие, ки онро яхудие хостааст, амр ёфтаам. Дигаре гуфт: Ман ба рехтани равғане, ки фалон обид хостораш аст, маъмур гардидаам.

Модари Искандар дар дуое, ки дар ҳаққи ӯ мекард, фармуд: Худотуро аз рӯзие баҳраманд гардонад, ки дар он хирадмандон хидмататро анҷом диҳанд, на аз ақле, ки бо он ба рӯзимандон хидмат намоӣ.

Умар аз саҳобагон пурсид: Қадоме аз мардум хушайштаранд? Абӯдардо дар посух гуфт: Қасе ки дар зери хок аст, ки аз ҳисобу китоб гузашта, аз иқоб эмин гардида ва шоистаи савоб шудааст. Умар (бо шунидани ин қалом) гуфт: Агар тавонанд суханварон бар ин сухан ҳарфे зам намоянд!

¹ Давом аз шумораи гузашта.

Аристотолис фармуда: Ҳаракати хушбахтӣ суст ва ҳаракати бадбахтӣ тез аст. Зоро инсони хушбахт чун шахси болованда аз як пилаи нардбон ба пилаи дигар аст, аммо инсони бадбахт бошад, чун шахси аз баландӣ ба пастӣ андохташуда аст.

Тависи Муханнас¹ масалест дар номуборакӣ. Ӯ дар шабе, ки Расулуллоҳ (с) вафот намуданд, ба дунё омад, дар шабе, ки Абӯбакр даргузашт, аз шир чудо карда шуд, рӯзе, ки Умар ба шаҳодат расид, ба хиносат расид, рӯзе, ки Усмон кушта шуд, издивоҷ намуд, дар шабе, ки субҳаш Алӣ ибни Абӯтолиб шаҳодат ёфт, соҳиби фарзанд гардид. Худ мегуфт: Эй аҳли Мадина, то даме, ки байни шумоям, интизори зуҳури Даҷҷол бошед. Чун даргузаштам, дигар эмин хоҳед буд!

Ҳакиме фармуда: Хушбахттарин инсон касест, ки қазову қадар пуштибони ӯ бошад ва ӯ низ бар ин шоиста бошад.

Тағайюри аҳвол, табаддули салтанату шавкат ва вуқуъи фитнаву ҳаводиси рӯзгор

Шаъбӣ фармуда: То замоне, ки ҷаҳл илму илм ҷаҳл пиндошта нашавад, дунё ба поён наҳоҳад расид.

Муовия мегуфта: Ҳубиҳои замони мо, зиштиҳои рӯзгори гузашта аст ва зиштиҳояш бошад, ҳубиҳои рӯзгори оянда хоҳад буд.

Аз бузургмарде Ҳамадонӣ чунин нақл гардида: Дар аҳди ҷоҳилията аҳлам маро бо ҳадяҳо назди Зукалоъ² фиристоданд. Ба ӯ расида наметавонистам, соле мунтазир мондам. Дар ҳамин айём буд, ки рӯзе аз равзанаи хосаи хеш (ба мардум) ҷеҳра намоёнид. Ононе, ки дар атрофи қаср буданд, бо диданаш ҳама ба саҷда афтоданд. Пас аз замоне ӯро дидам – ба Ҳимс ҳичрат намуда буд, ба дирҳаме гӯшт меҳариду ба паси марқаби худ мебаст ва чунин мегуфт:

*Уффин ли-д-дунйо изо конат казо
Ана минҳо фӣ ъаноин ва азо
Ин сафо ъайшумриин фӣ субҳиҳо
Ҷуръатуҳӯ мумсийан қаъсу-л-қазо³*

Сукрот гуфта: Чун мардуми оммӣ мақоми ашхоси соҳибдавлатро мебинанд, бар он ҳасад мебаранд ва ба орзуяш меафтанд. Аммо, вақте ки оқибати онро мушоҳида намоянд, раъяшон тағиیر хоҳад ёфт ва аз

¹ Тависи Муханнас – мурод Исо ибни Абдуллоҳ аст. Ӯ аввалин касест, ки дар мусикӣ оҳангӯ ритми хоса падид овард. Ҷар дафзани камназир буд.

² Зукалоъ – мурод Зукалоъи асғари химярист, ки аз подшоҳони Яман буд. Он подшоҳон, ки ба «Азвъо» маъруфанд.

³ Яъне: Дунё агар чунин бошад, уф бар ӯ. Ман аз ӯ дар ранҷу азобам. Агар инсон дар субҳе айши хуше дорад, дар бегоҳи он ҷоми балоро нӯш хоҳад кард.

ҳоли худ шодмонӣ ҳоҳанд кард.

Ба Ибни Ҷаҳм¹ пас аз он ки дорояш мусодира гардид, гуфтанд: Оё дар заволи неъматат андеша намекунӣ? Гуфт: Аз завол чора нест. Ин ки неъматам завол ёбаду худ бокӣ монам, беҳтар аз он аст, ки ман завол ёбаму неъматам бокӣ бимонад.

Мутарраф фармуда: Ба ҳушии ҳаёти подшоҳону нармии либоси онон манигаред, балки ба даргузашти зуду заволи салтанат ва бозгаштгоҳи бади онон бингаред.

Пирамарде аз Банӣ Тамим фармуд: Интиқоли даврон ва заволи молу мулки султонон чӣ зудрас аст. Пас аз ин сухан бигристу гуфт: Ҳамоно, умри кӯтоҳе, ки соҳибашро бар оташ мекашад, барояш номуборак аст.

Замоне ки Омир писари Исмоил Марвон писари Муҳаммадро бикушт, ба манзили ўғурудиномад ва бар фарши ўғинишаст. Он ҳол Абада духтари Марвон бар назди ўғаромада гуфт: Эй Омир, рӯзгор Марвонро аз фаршаш фурӯҳ кашиду туро бар он нишонд. Агар нек андеша намоӣ, ин қосидест, ки ба андарзи ту омадааст.

Молик ибни Динор гуфта: Аз назди қасре мегузаштам, ки канизакон дар он даф мезаданду ба такрор месуруданд:

Ало йо дору ло йадхулука ҳузунун

Ва ло йазҳабу бисокиника-з-замону².

Чун замоне сипарӣ шуд, аз он ҷо гузар кардам. (Дидам, ки) ҳароб гардидааст ва пиразане он ҷо нишаста. Он пиразан (бо дидани ман) гуфт: Эй бандай Ҳудо, савганд ба Парвардигор, ки андӯҳ бар он роҳ ёфт ва рӯзгор сокинонашро бибурд.

(Суфёни Саврӣ аз) Абдулмалик ибни Умайр (шунида, ки) ме-гуфт: Сари (буридаи) Ҳусайнро (рӯз) дар қасри Куфа пеши рӯи Ибни Зиёд бидидам, сипас сари Ибни Зиёдро пеши рӯи Муҳтор, сипас сари Муҳторро пеши рӯи Мусъаб, сипас сари Мусъабро пеши рӯи Абдулмалик ба он ҳол мушоҳида кардам. Суфён фармуд: Он гоҳ ба ў гуфтам: Байни сари аввал ва охир чанд сол буд? Фармуд: Дувоздаҳ сол.

Розӣ биллоҳ фармуда: Дар ҳоли дигаргун гардидаи аҳвол аст, ки гавҳари мардон шинохта мешавад.

Товусро (рӯз) одат ин гуна буд, ки чун ба Макка мерасид, ҳамеша назди як дӯсташ фуруд меомад. Он дӯст рӯзе барояш гуфт: Эй

¹ Ибни Ҷаҳм – адиб ва шоири асри савуми хичрӣ, ки Мутаваккил ўро аз наздикини худ сохта буд. Аммо пас аз замоне бар ў ҳашм гирифт ва ҳабсу мусодира фармуд. Соли 249/863 күшта шудааст.

² Яъне: Эй манзиле, ки дар ту андӯҳ роҳ намеёбад ва рӯзгор сокинонатро аз байн намебараад.

Абӯабдурраҳмон, дунё бар мо рӯй овардааст. То андозае, ки агар ҳок ҳам бихарем, хатман аз он нафъ бармедорем ва агар тухм аз бом ҳам бияфтад, намешиканад. (Пас аз шунидани ин сухан), Товус дигар аз меҳмон шудан дар манзили ўсарфи назар намуд. Баъд аз рӯзгоре он дӯст наздаш омад ва гуфт: Дунё аз мо рӯй бартофтааст. Товус дигар бора ба манзили ўсуруд омад. Он дӯст аз сабаби ин муомила пурсон шуд. Товус дар посух фармууд: Нахуст дидам, ки Ҳудо аз шумо рӯй гардонида, пас ман ҳам рӯй гардонидам. Дар навбати дигар дидам, ки Ҳудо ба шумо рӯй овардааст, пас ман ҳам рӯй овардам.

**Подоши амал ва он чи дар ин боб алоқаманд аст аз
ивазу ҷойгузин гардидан ва амсоли инҳо**

Гадое аз Алӣ (рз) қӯмак хост. Ў ба яке аз писаронаш гуфт: Ба модарат бигӯ, то аз шаш дирҳаме, ки дорем, якеро бидиҳад. Модар дар посух гуфт: Он барои орд аст. Алӣ фармууд: То даме, ки барои банда чизи дар дasti Ҳолик буда, аз он чи ки дар дasti маҳлӯқ аст, бовари-баҳштар набошад, имони ўхулусу сафо намепазирад. Пас ҳамаи шаш дирҳамро гирифту садақа намуд. Он гоҳ аз назди марде гузашт, ки уштур мефурӯҳт. Онро ба саду ҷиҳил дирҳам ҳариду ба дусад дирҳам фурӯҳт. Шаст дирҳами ба суд омадаро назди Фотима овард. Ў пурсид: Ин чист? Гуфт: Ин он ваъдаест, ки Ҳудованд бо забони падарат ба мо додааст: «Ҳар кӣ некие анҷом бидиҳад, пас барояш даҳ баробари он аст»¹.

Авзорӣ фармууда: Боре ҳамсаюм наздам омада гуфт: Дигар идрасид ва назди мо ҷиҳе нест. Ба ҳамсарам гуфтам: Он чи дорӣ, ба ў бидех. Ў фармууд: Бо худ бисту чанд дирҳам дорам. Онро ду ҳисса менамоям. Авзорӣ гуфт: Ҳамаашро ба ў бидех! Умед аст, ки Ҳудованд беҳтар аз онро бифиристад. Ҳамон ҳангом буд, ки марде дарро кӯфт. Чун иҷозати даромадан ёфт, ворид гардиду гуфт: Ман гуломи падари ту будам ва худро аз ў дар ивази маблағе бозхаридаам. Ин бисту чанд динорро ба даст овардам. Ўро озод соҳтам ва ба ҳамсарам гуфтам: Кори Ҳудоро чӣ гуна дарёфтӣ? Дар баробари ҳар дирҳам диноре ато намуд ва гуломеро озод соҳт.

Шоғей (рҳ) дар Миср аз растаи кафшдӯzon мегузашт, ногоҳ тозиёнааш афтод. Марде барҳосту онро бардошт ва пок соҳта ба ў дароз намуд. Он ҷо Шоғей ба гуломаш гуфт: Бо худ чӣ миқдор пул дорӣ? Гуфт: Бист динор. Гуфт: Ба ў бидех. Афзун бар ин, аз ў узроҳӣ ҳам намуд.

Алӣ (рз) фармууда: Сангро ба ҷоё бияндоз, ки аз он ҷо омадааст.

¹ Матлаб аз сураи Анъом, ояти 160 аст.

Зеро бадиро танҳо посухе чун худи он дур месозад.

Аз Бузургмехр пурсида шуд: Ту аз ҳама бештар аз қадом чизе, ки ба даст меоварӣ, хурсанд мегардӣ? Гуфт: Аз тавон ёфтан дар подош додани қасе, ки бароям некӯӣ намудааст.

Искандарро аз беҳтарин чизе, ки ӯро дар подшоҳияш шод соҳтааст, пурсиданд. Фармуд: Тавон ёфтан бар афзудани эҳсон бар қасе, ки аз ӯ ба ман некие расидааст.

Мадоинӣ фармуда: Мардеро дидам, ки байни Сафову Марва бо астар саъӣ менамуд. Пас аз ҷанде ӯро дар сафар дидам, ки пиёда мерафт. Аз ҳолаш пурсидаам. Гуфт: Он ҷо, ки мардум пиёда мегарданд, савора гардидаам, аз ин сабаб бар Ҳудост, ки маро дар ҷое, ки мардум савора мераванд, пиёда равон созад.

Нодонӣ, ҳато, тасхиф ва таҳриф

Муоз ибни Ҷабал аз Пайғамбар (с) ривоят намуда, ки фармуанд: Агар ду сармастӣ дар шумо падид наояд, дар кори худ муваффак ва ростқадам ҳоҳед монд: сармастии ҷаҳл ва ҳубби дунё.

Рамиданӣ илм аз ҷоҳил аз рамидани олим ва ҷаҳл бештар аст.

Аристотолис гуфта: Оқил бо оқил рост меояд, аммо ҷоҳил бошад, на бо оқил рост меояд ва на бо ҷоҳил. Мисоли ин чун ҷизи рост аст, ки бо ҳар рост мувофиқ меояд, аммо ҷизи қаҷ бошад, на бо ҷизи рост мувофиқ меояд, на бо ҷизи қаҷ.

Аъробие фармуда: Агар торикии ҳато намебуд, нури дурустӣ на метобид.

Ба Бузургмехр гуфтанд: Ҷаро шумо ҷоҳилонро итоб намекунед? Гуфт: Барои он ки аз нобиноён намехоҳем, то бубинанд.

Аттобӣ фармуда: Ҳамнишиниӣ бо нодон сабаби сиёҳии дил мегардад.

Абуласвади Дуалиӣ фармуда: Агар ҳоҳӣ, ки олимеро шиканча намой, ҷоҳилеро бо ӯ ҳамнишин соз.

Тасхиф¹ қуфлест, ки қалидаш гум гаштааст.

Ибни Саммок фармуда: Донотарини мардум накӯкори тарсанда ва нодонтарини эшон бадкори бепарвост.

Зуннуни Мисрӣ гуфта: Ҳар кӣ қадри худро нашиноҳт, пардаи ҳешро бидарид.

Шарик ҳадисе нақл намуд. Офияи қозӣ² гуфт: Ин ҳадисро нашу-

¹ Тасхиф – дар ҳондан ё ҳавиштан ҳато намудан. Дар ҳати ниёгон, бо дигаргун соҳтан ё каму зиёд намудани нуқтаҳо қалимаро тағиyr додан аст.

² Офияи қозӣ – мурод Офия ибни Язид аст, ки соли 161/778 аз ҷониби Маҳдии Аббосӣ мансаби қазои Кӯфаро дарёfta буд.

нидаем. Шарик фармуд: Агар ҷоҳил бехабар монда бошад, ба олим зараре надорад.

Ҳар кӣ асари зиллати гуноҳро дар қалбаш дарнамеёбад ва нуқси ҷаҳлу нодониро дар ақли хеш дарк намекунад, наметавонад дар зумраи қасоне, ки аз шубҳа раҳой мёбанд, қарор бигирад ва дар фарқ гузоштан байни ҳӯҷату шубҳат таваҷҷуҳе наменамояд.

Марде назди Абдуллоҳ ибни Аббос сухан мегуфт ва ғалати бисёр мекард. Ибни Аббос яке аз ғуломашро фаро ҳонда ўро озод намуд. Он мард гуфт: Сабаби ин шукrona чист? Дар посух фармуд: Барои он ки Ҳудо маро мисли ту насохтааст.

Ҳакиме фармуда: Ногузир будани пайванди адаб бо ҷоҳил, чун ногузиири афруҳта шудани оташ дар об аст.

Ҷунун, беҳирадӣ, ғафлат, анҷӯҳ, шитоб ва машғулий ба корҳои бефоида

Анас (рз) фармуда: Марде аз назди Пайғамбар (с) гузар намуд. Яке аз ҳозирон гуфт: Эй пайғамбари Ҳудо, ин мард мачнун аст. Ҳазрат фармуданд: Мачнун гуфтӣ?! Дар асл мачнун қасест, ки дар гуноҳ ғӯта задааст. Аммо ин бошад, мусоб¹ аст.

Исо (а) фармуда: Қўри модарзоду шахси гирифтор ба бемории сапедии пӯстро муолиҷа намудам ва ҳардуро шифо бахшидам. Аммо замоне, ки ба беҳсозии аҳмақ пардоҳтам, маро ҳаставу нотавон соҳт.

Шоир фармуда:

*Илла-л-ҳамоқата аъйат ман йудовиҳо
Ликулли доин давоун йастатиббу биҳи²*

Одам (а) ба фарзандонаш гуфт: Ҳар кореро, ки меҳоҳед анҷом бидихед, нахуст соате истеду тааммул намоед. Зоро агар ман (дар ҳоли ҳӯрдан аз дарахти мамнӯаи биҳишт) каме таваққуф менамудам, он чи бароям расид, намерасид.

Зурриёсатайн³ фармуда: (Аз анвои оташҳо), оташе, ки зуд шуълавар мешавад, аз ҳама зуд ҳомӯш мегардад. Пас дар кори ҳуд андеша намо.

Нафаре ба Зухайри Бобӣ гуфт: Ба ҷизе маро васият наменамоӣ?! Фармуд: Аз ин ки Ҳудо туро дар ҳоли ғафлат бигирад, барҳазар бош.

Ҳар кӣ бетааммул дохил бишавад, бо хичолат берун ҳоҳад шуд.

¹ мусоб – қасе, ки ба ҳалали мағз гирифтор аст ва қисме чинрасидагӣ дорад.

² Яъне: Ҳар навъ дардери давоест, ки бо он дармон мёбад, магар ҳамоқат, ки ҳар кӣ ба мудовои он пардозад, ҳаста ҳоҳад шуд.

³ Зурриёсатайн – лақаби Фазл ибни Саҳли Сарахсӣ – вазири Маъмуни Аббосист. Чун Маъмун мансаби ду вазорат – сиёсат ва дифоъро ба ў супорид, ба «Зурриёсатайн» (соҳиби ду мансаби олӣ) мулакқаб гардид.

Посухҳои мускит, ҳозирҷавобӣ, нешзабонҳо ва ислоҳу ҳӯрдагирӣ бар гуфтор

Умар писари Хаттоб ба назди кӯдаконе расид, ки бозӣ мекарданд. (Бо дидани ў) чуз Абдуллоҳ писари Зубайр дигар ҳама бигурехтанд. Умар аз ў пурсид: Чаро ҳамроҳи ёронат нагурехтӣ? Ў дар посух гуфт: Гуноҳе надоштам, ки гурезам ва роҳ низ танг набуд, ки бароят фароҳ созам.

Яхудие ба Умар (рз) гуфт: Ҷасади пайгамбарatonро ба хок насупорида, бо ҳам ихтилоф намудед. Умар дар посухаш гуфт: Мо на дар мавриди эшон, балки дар амри идоматбахшии роҳи эшон ихтилоф намудем. Аммо шумо бошед, намии баҳр аз пойҳоятон хушк нашуда, ба пайгамбарaton гуфтед: (Тавре ки Қуръон ҳабар дода:) «(Пайравони Мӯсо пас аз начот гуфтанд:) Он гуна, ки онҳоро худоёне аст, барои мо низ худое бисоз»¹.

Марде ба Ҷаъфар ибни Муҳаммад² гуфт: Ба вучуди Худо чӣ далел вучуд дорад? Аммо ба ман аз оламу аразу ҷавҳар сухан магӯ. Ҷаъфар ба ў фармуд: Оё дар баҳр сафар намудай? Гуфт: Оре. Фармуд: Оё ба тундбод гирифтор омада, аз гарӯ шудан тарсидай? Гуфт: Оре. Фармуд: Оё дар он ҳол аз қӯмаки қишиғи кишиғионон умедат қанда шуд? Гуфт: Оре. Фармуд: Оё дар худ эҳсос кардӣ, ки қасеву қуввае баҳрои начотат вучуд дорад? Гуфт: Оре. Фармуд: Ҳамон Ҳудост(, ки дар ҳоли саҳти беихтиёр ба сӯяш зорӣ мекунӣ). Ҳудованд фармуда: «Чун ба шумо саҳти бирасад, пас ба сӯи ў (рӯй меовареду) зорӣ мекунед»³.

Алӣ (рз) аз масофаи байнӣ машриқу мағриб пурсида шуд. Дар посух фармуд: Масофаи яқрузай ҳаракати хуршед.

Ҳаҷҷоҷ назди зане омад. ў ба Ҳаҷҷоҷ нигоҳе накард. Чун аз ин рафтораш ҳӯрдагирӣ намуд, дар посух гуфт: Ба қасе, ки Худо ба ў нигоҳ намекунад, нигоҳ намекунам.

Язид ибни Абӯмуслим⁴ пас аз вафоти Ҳаҷҷоҷ назди Сулаймон ибни Абдулмалик даромад. Сулаймон пас аз суханони дурушт ва мазаммати ҳамкориҳои Язид бо Ҳаҷҷоҷ, аз ў пурсид: Ҷои Ҳаҷҷоҷро дар дӯзах медонӣ ё на? Язид дар посух гуфт: Эй амиралмуъминин, чунин магӯ. Ҳаҷҷоҷ минбарҳоро барои хонадони шумо омода намуд ва дар

¹ Матлаб порае аз ояти 138 сураи Аъроф буда, ба он лавҳа аз достони Мӯсо (а) ва пайравонаш марбут аст, ки аз баҳр солим берун омаданд ва фиръавниёнро об гарӯ соҳт. Аммо бо вучуди он ҳама мӯъчиҳаро дидан, боз бар муҳолифат ва ширкӣ оварданд.

² Мурод Ҷаъфари Содик аст.

³ Матлаб порае аз ояти 53 сураи Наҳӣ аст.

⁴ Язид ибни Абӯмуслим котиби Ҳаҷҷоҷи золим буд ва аз ҷониби ў бар мансаби ҷамъи хироҷи Ироқ низ вазифадор гардида буд.

хидмати шумо саркашонро забун соҳт. Ӯ рӯзи қиёмат ҳамроҳи падару бародарат ҳоҳад омад. Ҳар ҷо, ки онҳо бошанд, он ҷо ҳоҳад буд.

Касе аз Ибни Умар пурсид: Оё Пайғамбар (с) дар намоз ба чапу рост нигоҳ мекарданд? Дар посух гуфт: На, на дар намоз ва на дар ғайри намоз (ба ҷуз сӯи Ҳудо илтифот надоштанд).

Ҳасани Басрӣ ҳадисеро баён намуд. Марде гуфт: Ровии ин ҳадис кист? Фармуд: Ба ровиаш чӣ кор дорӣ?! Насихаташ ба ту расид ва ҳуҷчаташ бар ту қоим гардид.

Касе ба Суқрот гуфт: Суҳане ки гуфтӣ, пазируфта намегардад. Суқрот фармуд: Барои ман пазируфта шудан муҳим нест, муҳим он аст, ки дуруст бошад.

Подшоҳе аз вазир пурсид: Беҳтарин рӯзие, ки банда дармейбад, чист? Фармуд: Ақлмандӣ. Боз пурсид: Агар инро надошта бошад чӣ? Фармуд: Адабе, ки бо он худро биорояд. Боз пурсид: Агар инро ҳам надошта бошад чӣ? Фармуд: Моле, ки (кӯтоҳиҳои ӯро) бипӯшонад. Боз пурсид: Агар инро ҳам надошта бошад чӣ? Фармуд: Оташе осмонӣ, то ӯро бисӯзад ва мардуму оғаридаҳо аз ӯ ҳалосӣ ёбанд.

Мутаваккил ба Абулайно гуфт: То кай мардумро ситоиш ва мазаммат мекунӣ?! Фармуд: То замоне, ки накӯкориву бадкорӣ дар онон вучуд дорад.

Муовия хутба ҳонд ва фармуд: Ҳудованд гуфта: «Ҳазинаҳои тамоми ҷизҳо назди мост ва онро ҷуз ба андозаи муайян фуруд намеоварем»¹. Пас ҷаро дар ҳоле, ки дар атову инъом бар шумо кӯтоҳӣ намоям, сарзаниш менамоед?! Аҳнаф дар баробари ин суҳан фармуд: Мо туро на бар он ҷо дар ҳазинаҳои Ҳудост, накӯҳиш менамоем, балки накӯҳиши мо бар он қисмат аз он аст, ки аз ҳазоинаш фуруд овардааст ва ту бошӣ онро дар ҳазинаат гузошта, байни мову он монеа гардидай.

Довуд (а) дуо намуд: Ҳудоё, он гуна ки бо ман ҳастӣ, бо писарам Сулаймон низ ҳамон гуна бош! Ҳудо ба ӯ ваҳӣ намуд: Эй Довуд, ба писарат Сулаймон бигӯ, ки бо ман он гуна бошад, ки ту бо ман он гунаӣ, то ман низ он гуна бо ӯ бошам, ки бо ту он гунаам.

Муҳаннасе ба дарё даромад, то ғусл намояд. Дар ин ҳол гурӯҳе аз Оли Абӯмуайт омада бар ӯ санг андохтанд. Муҳаннас дар баробари ин корашон гуфт: Ба ман санг назанед, ман пайғамбар нестам².

Марде аз Яъқуб – фақеҳи Сичистон пурсид: Вақте ки пероҳан аз тан берун созам ва вориди дарё гардам, то ғусл анҷом дихам, ба қадом тараф рӯй оварам – ба қибла ё ғайри он? Яъқуб гуфт: Беҳтар

¹ сурай Ҳичр, ояти 21.

² Зоро падарбузурги ин хонадон Пайғамбарро (с) озор расонида буд.

он аст, ки рӯят ба ҷониби пероҳане бошад, ки аз тан берун қашидай.

Ҳамчунин, нафаре аз ӯ пурси: Чун ҳамроҳи ҷанозае биравем, пешпеши он равон шавем бехтар ё аз паси он? Яъқуб фармуд: Саъӣ қун, то даруни он набошӣ, дигар аз ҳар ҷониб, ки хостӣ, равон шудан гир.

Масъалае аз Шаъбӣ пурсида шуд. Ӯ дар посух фармуд: Намедонам. Дар баробари ин ҷавобаш гуфтанд: Ту фақҳи Ироқиён¹ ҳастӣ, (аз ҷунин гуфтанд) шарм намедорӣ?! Дар ин ҳол фармуд: Фариштагон замоне, ки ҷунин гуфтанд, шарм надоштанд: «(Худоё,) Ту муназзахӣ, мо ҷуз он чи бароямон омӯзондай, донише надорем»².

Ҳафс ибни Фиёс³ гуфта: Рӯзе Аъмаш⁴ рӯ ба рӯи мо омада фармуд: Оё медонед, ки гӯш чӣ гуфтааст? Гуфтем: Чӣ гуфтааст? Фармуд: Гуфтааст: Агар ҳавфи аз бех канда шудан вучуд намедошт, ҳароина ҷунонки забон дароз мегардад, дароз мегардида. Ҳафс афзуд: Чи суханҳои зиёде аст, ки гӯяндааш маро ба ҳашм меоварад, аммо сухани Аъмаш аз ҷавоби он маро бозмедорад.

Шақиқ ибни Иброҳими Балҳӣ гуфта: Иброҳим ибни Адҳам ба ман фармуд: Ба ман аз ҳоле, ки дорӣ, сухан бигӯ. Гуфтам: Агар рӯзӣ ёбам, меҳӯрам ва агар наёбам, сабр меқунам. Дар баробари ин суханам фармуд: Сагони Балҳ низ ҷунин меқунанд. Гуфтам: Ту чӣ кор меқунӣ? Фармуд: Агар рӯзӣ ёбам, ба дигарӣ медиҳам ва агар наёбам, шукр менамоям.

Нафаре аз ҳакиме пурси: Ту, ки на қалонсолӣ ва на бемор, ҷаро асоро аз даст намениҳӣ ва ҳамеша онро бо ҳуд мегири? Дар посух фармуд: То мусоғир буданамро фаромӯш насозам.

Ваҳб ибни Мунаббаҳ фармуда: Марде дар ҳафтсад фарсаҳроҳ ҳамроҳи олиме сафар намуд ва аз ӯ ин ҳафт матлабро пурси: Чӣ ҷиз аз осмон вазнинтар, аз замин фароҳтар, аз санг саҳттар, аз оташ сӯзонтар, аз баҳр ғанитар, аз ятим нотавонтар ва аз замҳарир⁵ сардтар аст? Ҳаким дар посух фармуд: Бухтон аз осмон вазнинтар, ҳакикат аз замин фароҳтар, қалби коғир аз санг саҳттар, қалби шахси қаноатгар аз баҳр ғанитар, ҷашмгуруслагии ҳарис аз оташ сӯзандатар, суханчиниҳои суханчин аз ятим нотавонтар ва ноумедӣ аз шахси наз-

¹ Ироқиён – мурод шаҳрҳои Басра ва Куфа аст.

² сураи Бакара, ояти 32.

³ Ҳафс ибни Фиёс – аз фуқаҳои боэътибори асри дувуми ҳичрӣ, ки мансаби қазои Бағдоди шарқӣ, пас аз он қозигии Куфаро дар ӯхда дошт. Соли 194/810 дар Куфа аз дунёй даргузаштааст.

⁴ Аъмаш – Сулаймон ибни Мехрон аз олимон ва порсоёни поёни асри якум ва нимаи аввали асри дувуми ҳичрӣ. Пархезгоре буд, ки салотину ағниё дар мачлиси ӯ эътиборе надоштанд.

⁵ замҳарир – сардии ниҳоят саҳт

дик сардтар аз замҳарир аст.

Абдуллоҳ ибни Ҳозим ба вазираш гуфт: Эй Ҳомон, кучо меравӣ? Дар ҷавоб гуфт: Меравам, то барои ту қӯшке бисозам. Аз ин ҷавоб дар аҷаб монд. Зоро ӯ бо ин матлаб бар ин ишора намуд, ки агар вай Ҳомон бошад, ӯ Фиръавн аст¹.

Касе ба яке аз бузургони асрҳои оғозини ислом гуфт: Агар раҳмати Ҳудо фароҳ бошад, пас ҷаро ба сабаби гуноҳ бандагонашро азоб менамояд? Гуфт: Ба он сабаб, ки раҳматаш аз доираи хикматаш берун нест.

Қайсаҳ ба Муовия нома навишт ва дар он ҷавоби се саволро дарҳост намуд: Маконе, ки бо миёнаи осмон ростпайванд бошад, кучост, аввалин қатраи хун дар қадом ҷой рехтааст ва мавзее, ки офтоб танҳо як бор бар он тобидааст, дар чӣ ҷой аст? Посуҳи ин саволҳоро ҷуз Ҳасан ибни Алий касе намедонист ва ӯ ҷунин ҷавоб дод: Боми Каъба, кӯхи Ҳиро ва замини баҳре, ки бо зарби асояи Мӯсо (а) муъчиизавор боз гардида буд.

Ҳаё, сукут, узлат, гумномӣ ва тавозуъву шикастанафсӣ

Атабатулғулом вақте ки аз намоз фориг мешуд, аз ӯ арақ мерехт. Ҷун сабаби он пурсида шуд, гуфт: Ба мӯчиби ҳаё аз Парвардигорам.

Асвад ибни Язид гуфта: Агар шахсе дар баробари шахсе дигар қӯтоҳие анҷом дода бошад ва ӯ аз он даргузарад, муҷрим аз ин ки бар рӯи он шаҳс нигарад, шарм мекунад. Пас Ҳудованд(, ки ин ҳама қӯтоҳихои дар баробараш анҷомгирандaro мебахшад), шоистатар аст, ки аз ӯ шарм дошта шавад.

Аристотолис гуфта: Ҳар кӣ аз мардум ҳаё менамояду аз худ на, пас дар назди худ қадре надорад.

Абӯдардо фармуда: Эй инсон, байни даҳон ва гӯшҳоятро эҳтиёт намо. Барои ту ду гӯшу як даҳон дода шудааст, то бисёр шунавию камтар гӯй.

Марде ба маҷлиси Абӯюсуф бисёр ҳузур меовард, аммо пайваста ҳомӯш буд. Абӯюсуф рӯзе ба ӯ гуфт: Ҷаро ҳарфе намезаний ва аз масъалае суол наменамоӣ? Он гоҳ он мард забон кушода гуфт: Эй қозӣ, рӯзадор даҳонашро кай бояд кушояд? Фармуд: Вақте ки офтоб гуруб намояд. Гуфт: Агар то нисфи шаб гуруб нанамояд, чӣ бояд кард? Абӯюсуф табассум намуд ва ин байти Ҷарирро ба забон овард:

¹ Матлаб бар ин оят ишора дорад: «Фиръавн гуфт: Эй пешвоёни қавм, ҷуз ҳудам барои шумо ҳеч ҳудоеро намешиносам. Пас, эй Ҳомон, бароям бар гил оташ афӯз ва қӯшке бино кун, бошад ки ман ба Ҳудои Мӯсо бирасам» (сурай Қасас, ояти 38). Аз матлаб ҷунин бармеояд, ки вазирро Абдуллоҳ на бо номи ҳуди ӯ, балки бо номи вазiri Фиръавн – Ҳомон мавриди хитоб қарор додааст.

*Ва фи-с-самти сутрун лилгабийи ва иннамо
Саҳифату лубби-л-маръи ан йатакалламо¹.*

Алӣ (рз) фармуда: Чун ақл камол пазирад, сухан андак мегардад.

Умар (рз) гуфта: Аз узлат баҳраи худро ба даст оваред.

Умар ибни Саъд² назди падараш омада гуфт: Оё меписандӣ, ки дар байни гӯсфанду уштуронат бошӣ, дар ҳоле ки дигарон дар амири соҳиб шудан бар мулк бо ҳамдигар низоъ менамоянд?! Саъд тарсокие бар рӯи писар заду гуфт: Вой бар ту, маро бар ҳолам гузор! Ба ҳақиқат аз Расулуллоҳ (с) шунидаам, ки мегуфтанд: Худованд бандай худотарси пӯшидаро дӯст медорад.

Замоне, ки Саъд ибни Абӯваққос дар Ақиқ³ манзили худро соҳт, ба ў гуфтанд: Оё маҳфили дӯстону бозори мардумро тарқ намуда, бар Ақиқ(и ҳолӣ аз мардум) маскан гузидӣ?! Дар посухи ин саволу сарзаниш гуфт: Бозори ононро лоғияву пур аз бехудагӯй ва маҳофилашонро лоҳияву моломоли саргармии бефоида дидам. Ба ин сабаб, гӯшагириро дар ҷое, ки он ҷо оғияту амонист, ихтиёр намудам.

Нахай фармуда: Ҳалоки мардум дар қаломи бехуда ва моли зиёда аст.

Суфён ибни Уйайна фармуда: Бишр ибни Мансури Суламиӣ ба роям гуфт: Эй писари Уйайна, (имрӯз) аз ин ки мардум туро бишиносанд, дурӣ гузин, то он аз расво гардидани фардо туро дур дорад.

Нахай фармуда: (Гузаштагон) он гуна ки қаломро меомӯхтанд, сукутро низ таълим мегирифтанд.

Вуҳайб ибни Вард фармуда: Ба мо расида, ки ҳикмат даҳ қисм буда, нӯҳи он дар ҳомӯший ва яке дар канорагирӣ аз мардум аст.

Ибни Уйайна фармуда: Ҳар кӣ аз ақлу хирад маҳрум аст, бояд ҳомӯширо риоя намояд. Агар аз ҳомӯший низ маҳрум бошад, пас мурдан барояш бехтар аст.

Шофей фармуда: Үнс гирифтан бо мардум, сабаби ҷалби ҳамнишинони бад ҳоҳад шуд ва худро ба тамом аз онон дур гирифтан бошад, дилсардиро ба миён меоварад. Пас, бояд байни ин дуро ихтиёр кард.

Агар салоҳи қалбатро ҳоҳӣ, пас барои дарёfti он аз хифзи забонат қӯмак бигир.

Абдуллоҳ ибни Абӯзакариё фармуда: Ҳеч ибодатеро аз ҳомӯший мушкилтар надидам.

Ибни Аббос (р) забони худро ба даст гирифта мегуфт: Эй забон,

¹ Яъне: Ҳомӯший пардаи ҳамоқати камхирад аст ва такаллум бошад, оинаи хирадномаи одамист.

² Писари Саъд ибни Абӯваққос мебошад.

³ Ақиқ – исми маконе дар канори Мадина, ки дар асл селроҳае будааст.

сухани некро бигӯ, то суд бубарӣ ва аз қаломи бад худдорӣ намо, то саломат монӣ.

Абулкарими Абӯумайя гуфта: Аз баъзе суханҳо забонро нигоҳ доштан, назди ман аз рӯзаву намозҳои нофиле бехтар аст.

Агар гунги оқил бошӣ, бароят аз сухангӯи ҷоҳил будан бехтар аст. Далели ақл тафаккур ва далели тафаккур ҳомӯшист.

Вақте ки Юнус (а) аз шиками моҳӣ наҷот ёфт, замонҳо дар ҳомӯшӣ зист. Ба ў гуфтанд: Чаро сухан намегӯй? Гуфт: Сухан гуфтан маро ба шиками моҳӣ андоҳт.

Ҳакиме фармуда: Ҳар гоҳ, ки сухан гуфтан шавқи туро барангезад, ҳомӯширо ихтиёр намо ва чун ҳомӯшӣ бар шигифтат водорад, ба сухан гуфтан пардоз.

Рабеатурраӣ мегуфта: Қисме аз сукутҳо аз гуфтан муассиртар аст.

Аз марде пурсиданд: Аҳнаф аз шумо бузургсолтар набуд ва аз шумо фазилате бештар надошт, пас ба ҷӣ сабаб пешвои шумо гардид? Он мард дар посух фармуд: Бо нерӯи ҳештандорӣ.

Баҳроми Гӯр шабе дар зери дарахте нишаста буд. Ногоҳ садои паррандаэро шунид. Тире сӯяш андоҳт ва бар заминаш афканд. Он гоҳ гуфт: Ногоҳ доштани забон ҳам барои инсон ва ҳам барои парранда ҷӣ хуб аст. Агар забонашро нигоҳ медошт, ҳалок намешуд.

Амр ибни Ос фармуда: Калом чун даво аст. Агар онро кам-кам истифода намудӣ, суд меоварад ва агар бисёр соҳтӣ, нобудат месозад.

Луқмон гуфта: Эй писаракам, агар мардум бо ҳусни қаломашон ифтихор намоянд, ту бо ҳусни ҳомӯшиат ифтихор намо.

Ҳакиме фармуда: Ҳар кӣ бо илм ба ҳилват нишастан, аз танҳоӣ вахшатзада наҳоҳад шуд.

Али (рз) фармуда: Хушо бар ҳоли он қас, ки машгулӣ ба айби худ, ўро аз пардохтан ба айби дигарон боздоштааст; хушо бар ҳоли он қас, ки гӯшаи хонаи худро ихтиёр намуд, ба тоати Ҳудояш саргарм гардид ва бар гуноҳонаш бигирист. Ў машғул бар худу мардум аз ў дар роҳат.

Ҳамчунин, аз ў ривоят гардида: Дар нагуфтани ҳикмат хайре нест, чунончи дар гуфтори ҷоҳилона хайре вучуд надорад.

Ҳакиме ба бародараш навишт: Зинҳор аз бародароне, ки бо зиёрати ҳеш ба ту эҳтиром мениҳанд, аммо рӯзатро мебаранд! Фаромӯш ма-соз, ки давлати дунёву охиратро бо (истифодай самараноки) рӯз ба даст меоварӣ. Агар рӯзат (ба беҳуда) рафт, дар дунёву охират зиён намудай.

Ҳомӯшӣ зинати оқилу пардаи ҷоҳил аст.

*Тарҷумаи
Фаҳриддин Насриддинов*



БАҲРАМАНДОНИ ФАЗИЛАТ¹

Исмоил ибни Ҳаммоди Ҷавҳарӣ (ваф. 393/1003) – аввалин нафаре, ки барои қашфи ҳавопаймо қӯшиш намуд ва дар ин роҳ ҷон супорид.

Соид ибни Ҳасан ибни Соид – аввалин шахсест, ки найқаламро соҳт ва яке аз адібонест, ки мавзӯъҳои иҷтимоиро матраҳ намуд.

Ағлаб ибни Амр ибни Убайда ибни Ҳориса – аввалин нафаре, ки раҷази² тӯлонӣ гуфтааст.

Абӯбақр ибни Абдуллоҳи Шозилии Айдарус – аввалин шахсе, ки меваи қаҳваро чидааст.

Вадеъ ибни Форс ибни Иди Бӯстонӣ – аввалин нафарест, ки руబоёти Умарӣ Ҳайёмро ба арабӣ тарҷума намудааст.

Ҷоҳиз – Амр ибни Баҳр ибни Махбуби Кинонӣ – аввалин нафарест, ки Ҷухҳоро³ дар таълифоташ зикр намудааст.

Аниса бинти Накуло ибни Мӯсо ибни Ҷирҷис ибни Антониос – аввалин ҷавонзан аз Шарқӣ дур, ки шаҳодатномаи (диплом) тиббири соҳиб гаштааст.

Ҳаммод ибни Салама ибни Динори Басрӣ – аввалин нафарест, ки дар шинохти бемориҳо асар таълиф намуд.

Халаф ибни Аббоси Захровии Андалусӣ (ваф. 427/1036) – аввалин шахсест, ки барои аз хунравӣ боздоштан усули пайванди рагҳоро истифода намуд.

Абӯисҳоқ Исфароинӣ Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Мехрон – аввалин нафарест, ки «факех» лақаб гирифт.

¹ Матн аз китоби «Қомусу-л-аълом»-и Ҳайриддин Зириклий, ки дар байни табақот ва донишномаҳо ҷойгоҳи хоса дорад, интихоб ва тарҷума гардидааст (Байрут: Дору-л-илм ли-л-малойин, ҷилди ҳаштум, 2002). Муаллифи китоб дар поёни мучаллади вопасини китоб зиёда аз 400 олимон, донишмандон, нуҳбагон, удаво ва шоиронро ном мебарад, ки аввалин ихтироот, қашфиёт ва ё таълифот ба онон тааллук дорад. Дар ин муҳтасар танҳо он қашфиёту ихтироот интихоб ва тарҷума гардидаанд, ки бештар ба улуми таҳассусӣ марбут ҳастанд.

² Раҷаз баҳре аз нуздаҳ баҳри шеър, ки вазнаш шаш бор «мустафъилун» аст. Раҷаз дар навъи худ ба 12 қисм тақсим мешавад, ки инҳо: раҷази солими мусамман, раҷази солими мураббаъ, раҷази солими мусаддас, раҷази маҳбун, раҷази мусаммани маҳбуни матвӣ, раҷази мусаммани матвии маҳбун, раҷази маҳбуни музол, раҷази музол, раҷази матвӣ, раҷази матвии музол, раҷази мақтуъ, раҷази мурафғал мебошанд.

³ Абӯгусн Дучайни Физорӣ – нафаре, ки дар адабиёти араб бо лақаби «Ҷуҳҳо» машҳур аст. Ӯ дар замони давлати Аббосиён мезист. Қиссаву ҳикоёти ҳаҷвӣ бештар ба ў тааллук дорад.

Аҳмад ибни Ҳорис ибни Сумома ибни Молик ибни Ҷадъо – аввалин нафарест, ки дар замони ҷоҳилията «Аҳмад» номида шуд.

Абӯсаид Аҳмад ибни Исои Ҳарроҳ – аввалин нафарест, ки дар илми фано ва бақо сухан намудааст.

Чорҷ Сейл – аввалин нафаре, ки Қуръонро ба забони англисӣ тарҷума кардааст.

Чорҷ Август Фолин – аввалин шахсе, ки дар донишгоҳи Ҳелсингини Финляндия забони арабиро ҷорӣ кард.

Люни Африқоӣ – аввалин нафаре, ки дар Аврупо китоби фаннии ҷуғрофиро таълиф кард.

Соиб ибни Ясори Лайсӣ – аввалин шахсе, ки дар Мадина ӯд¹ соҳт ва онро навоҳт.

Сабаъ ибни Яшҷаб ибни Яхриб ибни Қаҳтон – аввалин хатиби давраи ҷоҳилист.

Сарии Сақатӣ – аввалин нафаре, ки дар Бағдод дар бораи сӯфиён сухан намуд.

Сулаймон Қабудон, маъруф ба Ҳаловат – аввалин мисриест, ки бо киштии «мисрӣ» қитъаи Африқоро давр задааст.

Саъсама ибни Ноҷия ибни Аққол ибни Муҳаммад ибни Суфён ибни Муҷошоҳ – аввалин нафарест, ки қабилаи Тамимро аз зинда зери хок кардани духтарон боздоштааст.

Чарлз Франкос де Фремери – аввалин нафарест, ки «Сафарнома»-и Ибни Батутаро соли 1853-1859 бо тарҷумай фаронсавӣ нашр намудааст.

Шақиқ ибни Иброҳим ибни Алии Аздии Балхӣ – нахустин нафарест, ки дар Ҳурросон дар бораи аҳволи сӯфия сухан намудааст.

Шукрӣ ибни Абдуллоҳ ибни Ҳаврӣ – аввалин нафаре, ки дар Аргентина маҷаллаи арабӣ интишор намуд.

Солеҳ Субҳӣ ибни Иброҳим – аввалин шахсе, ки усули нест кардани холқӯбира бе ҷарроҳӣ қашф кард.

Солеҳ ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Аббоси Ҳошимӣ – аввалин волии Миср қабл аз хулафои аббосист.

Тоҳо Ҳусайн – аввалин нафарест, ки дипломи докториро аз донишгоҳи Мисрияни қадим ноил шуд.

Абуласвад ад-Дуалий – аввалин нафарест, ки ба Қуръон нуктагузорӣ кард.

Абулқосим Аббос ибни Фирнос (ваф. 274/887) – аввалин шахсест, ки дар Андалус аз санг соҳта шудани шишаро қашф кард.

Абулҳаттоб Абулаҳмад ибни Абдулмачид (ваф. 188/793) – авва-

¹ ӯд – барбат, навъе аз асбоби мусикӣ

лин нафарест, ки дар зери байтҳои шеър тафсир навишт.

Абдузахм – аз насли Ирам ибни Сом ва фарзандонаш – аввалин шахсест, ки бо хати арабӣ навишт.

Абдуллоҳ ибни Абдулмалик ибни Марвони Умавӣ – аввалин нафарест, ки дар Миср идораҳоро ба арабӣ табдил дод.

Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар ибни Ямони Ҷаъғӣ – аввалин нафарест, ки муснади саҳобагонро дар Мовароуннаҳр чамъ кардааст.

Абдулмалик ибни Абдулазиз ибни Ҷурайҷ – аввалин шахсест, ки дар Макка дар мавриди илм китоб тасниф кард.

Усмон ибни Мазъун ибни Ҳабиб ибни Ваҳби Ҷумайӣ – аз аввалин мухочиронест, ки дар Мадина вафот кард ва яке аз аввалин дағншудагон дар оромгоҳи Бақеъ аст.

Адӣ ибни Зайд ибни Ҳаммоди Тамимӣ – аввалин нафарест, ки дар идораи коргузории Кисро бо хати арабӣ бинавишт.

Афиға бинти Юсуф – аввалин нафарест, ки маҷаллаи занонаи арабиро дар саросари Амрико паҳн намуд.

Алӣ ибни Нӯъмон ибни Муҳаммад ибни Ҳайюн – аввалин нафарест, ки дар диёри Миср қозиёлқуззот унвон гирифт.

Амр ибни Асад – аввалин арабе, ки оҳан истеҳсол намуд.

Амр ибни Абдурраҳмон ибни Аҳмади Кирмонӣ – аввалин нафарест, ки рисолаи «Ихвону-с-сафо»-ро ба Андалус ворид кард.

Амр ибни Абдуманот (ё Абдуманоғ) Хузъойӣ – аввалин шахсест, ки дар байни арабҳо бо ишқ шӯҳрат ёфтааст.

Сибавайҳ Амр ибни Усмон ибни Қанбари Ҳорисӣ – аввалин нафарест, ки илми наҳвро паҳн намуд.

Абӯслаймон Исо ибни Амри Сақафӣ – аввалин нафарест, ки илми наҳвро ба тартиб даровард.

Фаноҳусрав ибни Ҳасан мулаққаб ба Рукнуддавла ибни Бӯяи Дайламӣ – аввалин нафарест, ки «Шоҳаншоҳ» хонда шуд.

Қосим ибни Собит ибни Ҳазми Авғӣ – аввалин нафарест, ки «Китобу-л-айн»¹-ро ба Андалус ворид кардааст.

Муҳсин ибни Маҳдӣ ибни Солеҳ ибни Аҳмади Таботабоӣ – аввалин нафарест, ки дар Наҷаф китобхонаи умумӣ таъсис дод.

Муовия ибни Убайдуллоҳ ибни Ясор – аввалин нафарест, ки дар мавриди «хироҷ» китоб таълиф намуд.

Мӯсо ибни Убайдуллоҳ ибни Яҳё ибни Хоқон – аввалин нафарест, ки дар илми таҷвид китоб таълиф намудааст.

¹ Китобу-л-айн – асари машҳури Ҳалил ибни Аҳмади Фароҳидӣ аст, ки дар таърихи илми фарҳангнигории араб аввалин лугатнома шинохта шудааст.

Нӯъмон ибни Башир ибни Саъд ибни Саълабаи Ҳазрации Ансорӣ – аввалин анзорие, ки баъди хичрат таваллуд шудааст.

Ҳорунаррашид ибни Муҳаммад ибни Мансури Аббосӣ – аввалин халифае, ки бо гӯю чавгон бозидааст.

Вилям Бедвел – аввалин нафарест, ки маонии китоби виласини осмониро ба забони англисӣ тарҷума намудааст.

Вилям Чонс – аввалин шахсест, ки муаллақоти хафтгонаро ба англисӣ тарҷума ва нашр намудааст.

Юнус ибни Сулаймон ибни Курд ибни Шаҳриёр – аввалин арабест, ки дар таълифоташ дар бораи мусикӣ сухан кардааст.

Тарҷумаи Нӯъмонҷон Нематов

«НИГОРИСТОН»-И МУИНУДДИНИ ЧУВАЙНИ

«Нигористон»-и Муинуддини Чувайнӣ дар байни мутууни насри ахлоқии форсу тоҷик мақоми баланд дорад. Муинуддини Чувайнӣ (ваф. 781/1379) бо таълифи ин асари гаронқадри хеш дар ташаккули насри ахлоқӣ сахми назаррас гузоштааст. Ин асар дар пайравии «Гулистон»-и Саъдӣ навишта шудааст. Аҳмади Мунзавӣ «Нигористон»-ро аз чумлаи нахустин осори навишташуда дар татаббӯи «Гулистон» медонад (3,171-172).

Муинуддини Чувайнӣ асарашро бо ҳоҳиши падараш таълиф намудааст. Падари Муинуддини Чувайнӣ низ аз ашхоси донишманд ва адабдӯст будааст ва дар маҷлиси ў бисёр зурафо ва аҳли табъ ҷамъ мешудаанд. Боре дар ин маҷлис дӯston аз бузургиву шаҳомати «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ сухан мекунанд ва аз падари Муинуддин ҳоҳиш менамоянд, то асаре монанди «Гулистон» ба қалам оварад. Ў ба сабаби пирӣ ин вазифаро ба дӯши фарзандаш мегузорад. Чунонки дар дебочаи китоб омада: «... Волидайни заъиф, қуддиса сирруҳу, ки мушорун илайҳи асҳоби тариқат ва мадори доираи ҳақиқат буд, ба қуввати фаросат дарёфт, ки ин сухан бо ўст, ба тариқи тарбият ба байти Фирдавсӣ, ҷаъала-л-ғирдавса маъвоҳу, тамсил намуда гуфт:

Назм:

*Падар пир гаштаст, барно туӣ,
Ба ҷангу ба мардӣ тавоно туӣ (11, 7a).*

Чувайнӣ китобро соли 735/1334 ба анҷом расонидааст (6,307-308), ки ба таърихи 79 сол пас аз нигориши «Гулистон» рост меояд. Муинуддини Чувайнӣ «Нигористон»-ро ба Саъдуддин Юсуфи Ҳамавӣ бахшидааст (11, 156).

Муаллиф асарро бар қолаби дебоча, сабаби таълифи китоб ва ҳафт боб реҳтааст. Бобҳо чунин унвон доранд:

Боби аввал: Дар макорими ахлоқ
Боби дувум: Дар сиёнат ва парҳезгорӣ
Боби савум: Дар ҳусни муюшират
Боби чаҳорум: Дар ишқу муҳаббат
Боби панҷум: Дар ваъзу насиҳат
Боби шашум: Дар фазлу раҳмат
Боби ҳафтум: Дар фавоиди мутафарриқа

Муаллиф дар оғози ҳар боб аз оёту аҳодис ва ақволи бузургони тариқат иқтибос овардааст. Баъзе маворид муаллиф аз забони падар ё ҷадди хеш нақл меорад: «Падарам аз ҷаддам, қаддасаллоҳу руҳаҳу,

ривоят кард, ки бо бузурге аз машоҳири рӯзгор дӯстӣ доштам...» (11, 169 б). Сипас бо ҳикоятҳои омӯзанда ба баррасӣ мепардозад. Дар саросари китоб оёту аҳодис, ақволи уламо ва саҳобагону тобеин ва зарбулмасалҳои арабиву форсӣ мушоҳида мешавад. Ҳамин услубро то ҷое дар бобҳои ҳафтгона риоя намудааст ва ҳикоётро бо зикри ҳикаму фавоид, маснавӣ, рубоӣ, қитъа, байт ва гоҳо мисраъ ба поён мебарад. «Нигористон» тақрибан 800 ҳикоятро дар худ ғунҷонидааст (5,3; 12,449).

Чувайнӣ ҳатто дар соҳту таркиби «Нигористон» аз тархи «Гулистон»-и Саъдӣ мутобиат намудааст, ки назаре ба шабоҳатҳои ұнвонии ин ду китоб метавонад ин фикрро собит созад:

Боби дувуми «Гулистон» «Дар ахлоқи дарвешон» – боби аввали «Нигористон» «Дар макорими ахлоқ»; боби панҷуми «Гулистон» «Дар ишқ ва ҷавонӣ» – боби чаҳоруми «Нигористон» «Дар ишқу муҳаббат»; боби ҳаштуми «Гулистон» «Дар одоби сӯҳбат» – боби саҷуми «Нигористон» «Дар ҳусни муошират» ұнвон дорад, ки ин далоил баёнгари татаббуи Муинуддини Чувайнӣ аз «Гулистон»-и Саъдӣ мебошад.

Чувайнӣ дар анҷоми ағлаби ҳикоёт, ки одатан бо назм ба охир мерасанд, фоидаи онро истиҳроҷ намуда бо чумлаҳо ё қалимоте ҷанд ҳикоятро ба поён мебарад, ҷунончи дар поёни ҳикояти «Яке бузургеро пурсид, ки фалон кас муддатест...» ҷунин меорад:

Фоида: «Дӯston се гурӯҳанд: дӯст аст ва дӯсти дӯст ва душмани душман. Ва душманон се фирмӯҳанд: душман ва душмани дӯст ва дӯсти душман» (11, 85 а).

«Нигористон», бино ба таъкиди Давлатшоҳи Самарқандӣ дар сарзамини Ҳурросону Мовароуннаҳр шӯҳрати азим доштааст (7,319-320).

Нусхаҳои мутааддиде аз китobi «Нигористон» дар китобхонаҳои дунё маҳфуз аст, ки муҳиматарини онҳо аз ин қабиланд: Китобхонаи маҷлиси Сино № 1140; Китобхонаи маҷлиси шӯрои исломӣ №8285, 7565, 509; Китобхонаи маркази Эҳён мероси исломӣ №2646; Китобхонаи марказии До нишгоҳи Техрон №1358, 13022, 8638; Китобхонаи До нишкадаи адабиёти до нишгоҳи Техрон №36-чим; Китобхонаи До нишкадаи ҳуқуқ ва улуми сиёсии до нишгоҳи Техрон №174-чим; Китобхонаи Миллии малик №943, 4137; Китобхонаи миллии Тоҷикистон №1621; Институти осори ҳаттии Тоҷикистон №1160, 540, 39 (9,366).

«Нигористон»-и Чувайнӣ бо кӯшиши Ҳодӣ Аббосободии Арабӣ (Техрон, Асрори илм, 1393) тасҳех ва нашр шудааст. Шарҳи муқаддима ва боби аввали ин китоб низ бо кӯшиши ва эҳтимоми

ҳамин донишманд анҷом пазируфтааст (Техрон, Асрори илм, 1392).

Дар адабиётшиносии тоҷик устоди равоншод Абдулмансуни Насриддин бо истифода аз нусхай қаламии ин асар (ганчинаи дастхатҳои Китобхонаи республикавии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ) гулчини ашъори Муинуддини Ҷувайниро ба дилбастагони илму адаб тақдим намудаанд (4,33; 5,3).

Ҳамчунин, устодон А.Афсаҳзод, А.Алимардонов, Ч.Додалишоев (1,227-238) барои бозшиносонидани «Нигористон»-и Муинии Ҷувайнӣ ва нашри порае аз ашъору ҳикоёти ин асар хидмат анҷом додаанд.

Давлатшоҳи Самарқандӣ «Нигористон»-ро баситтар аз «Гулистон»-и Саъдӣ навиштааст (7,319).

Соҳиби «Арафотулошиқин» дар шаъни «Нигорисон» чунин фармуда: «...алҳақ муҳаққиқона ва донишмандона соҳта ва дурари гурав дар он дурҷ дарҷ намуда... ва алҳақ нусхае мустаиддона аст» (2,3534).

Муаллифи китobi «Ҳафт иқлим» «Нигористон»-ро мамлӯъ аз суханҳои хикматомез қаламдод намудааст (6,841).

«Нигористон»-и Муинуддини Ҷувайнӣ, илова бар фавоиди ахлоқӣ, аз нигоҳи сабки насрӣ ва нукоти таъриҳӣ низ шоистаи омӯзиш аст. Ин хусусият қимати асарро меафзояд ва арзиши илмиву адабии онро дучанд мессозад.

«Нигористон» то ҳол дар Тоҷикистон ба таври комил манзури хонандагон нагардидааст. Қобили зикр аст, ки тасҳех ва нашри матни комили китоб бар асоси чаҳор нусхай қаламӣ дар Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Ҳуҷандӣ» дар ҳоли анҷомёбист.

Пайнавишт:

1. Афсаҳзод А., Алимардонов А., Додалишоев Ч. Дурданаҳои наср. –Душанбе: Адиб, 1989.
2. Балёнӣ, Такеуддин. Арафоту-л-ошиқин ва арасоту-л-орифин. / Тасҳехи Сайдид Муҳсини Ноҷи Насрободӣ. -Ч.6 -Техрон: Асотир, 1388.
3. Мунзавӣ, Аҳмад. Татаббӯй дар «Гулистон»-и Саъдӣ // маҷаллаи Ваҳид, №113 (шуморай дувум, давраи ёздаҳум), 1352. С-171-172.
4. Насриддин, Абдулмансуни. Куллиёти осор / Тахияи Фаҳриддин Насриддинов. -Ч.6. -Ҳуҷанд: Ношир, 2013.
5. Нилобеков С. Газетаи муаллимон. «Нигористон»-и Муинии Ҷувайнӣ // Газетаи муаллимон, №27 (10379), 1986, –С.3.
6. Розӣ, Амин Аҳмад. Ҳафт иқлим / Тасҳехи Сайдид Муҳаммадризо Тоҳирӣ. -Ч.2. -Техрон: Суруҷ, 1379.
7. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкирату-ш-шуаро / Тасҳехи Муҳлиса Нуруллоева. -Ҳуҷанд: Ношир, 2015.

Камоли Хуҷандӣ, № 2(6), 2016

8. Техронӣ, Оқобузург. Зария. -Ч.24. -Бейрут: Дору-л-азвъ, 1978.
9. Феҳристи нусахи хаттии форсии Институти осори хаттии Тоҷикистон / Зери на-зари Алии Мӯҷонӣ ва Арияздон Алимардон. -Ч.1. -Техрон 1376.
10. Ҳочӣ Ҳалифа. Қашғу-з-зунун. -Ч.2. -Бейрут: Дору эҳёу туроси-л-арабӣ.
11. Ҷувайнӣ Муинуддин. Нигористон (нусахи хаттии форсии Институти осори хат-тии Тоҷикистон, №1160).
12. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ч.2. -Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тоҷик, 1989.

Ба қалами Нӯмонҷон Нематов

«ТАЗКИРАТУ-Л-ХАВОТИН»-И МАЛИКУЛКУТТОБИ ШЕРОЗӢ

«Тазкирату-л-хавотин» аз зумраи арзишмандтарин осорест, ки дар мавриди занони суханвар таълиф шудааст. Муаллифи асар Мирзомуҳаммад ибни Муҳаммадрафеъ, мулакқаб ба «Маликулкуттоби Шерозӣ» аст, ки соли 1269/1854 дар Шероз таваллуд ёфта. Соли 1285/1870 ба Ҳиндустон сафар кард, дар Бомбай сукунат гузид. Он ҷо ба китоббуруши Ҷаҳони Ҷонибӣ ва нашри китоб пардоҳт ва бад-ин васила соҳиби сарвату шуҳрат гардид. Соли 1300/1885 аз ҷониби давлати Эрон лақаби «маликулкуттоб»-ро соҳиб гардид ва пас аз мурури 17 сол, яъне соли 1317/1902 давлати Ингилистон ӯро ба лақаби «хони соҳиб» сазовор донист (3, 224).

Тазкираи мазкур роҷеъ ба аҳволу осори 283 тан аз занони суханвар, ки дар Арабу Аҷам ва Ҳинду Рум зистаанд, маълумот медиҳад. Гузашта аз аҳвол ва зиндагонии суханварон, ҳикоёту ривоёти ациб аз рӯзгори эшон, авсоғу аҳлоқ, ашъору осори онҳо бо забонҳои форсӣ-тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ, ҳиндӣ ба қалам омада, ки далели арзииши баланди адабиву илмии асари мазкур ба шумор меоянд. Китоб бо зикри ҳазрати Омина бинти Ваҳб – модари Расули Худо (с) оғоз мешавад. Сипас аҳволу осори занони сухангӯ бо тартиби алифбойи омада, ки нахустини эшон шоира Оғокӯчак ва хотимабахши эшон бонуи суханвар ва хушнавис Ёсуманбону аст. Занони муаррифишуда дар «Тазкирату-л-хавотин» соҳибони фазлу ҳунар орифа, шоира, мухаддиса, муганния, хушнавис буда, намояндаи мазоҳибу адёни мухталиф, табақоти гуногуни чомеа (саҳобия, тобеин, канизакони ҳунарманд, сиёсатмадор) мебошанд: Қуррату-л-айн (пайрави мазҳаби бобӣ), Ҳинди ҷигархор, Робия, Маҳастӣ, Малика Виктория, Тухфай арабия, Умму Алӣ (орифа), Базл, Будур, Басбас (муганния), Асмои Ибрат, Ёсуманбӯ (хушнавис), Умму Ҳорун (зоҳид), Уммулфатҳ, Ҳавла (муҳаддиса), Ҳозинуддавла, Ҳайра(ҷория) ва г. Агарчи муаллиф перомуни занони ҳавзаи фарҳанги арабӣ маълумоти бештаре овардааст, аммо муҳимтарин матолибо дар мавриди «хубони порсигӯ» низ монанди Робиаи Исфаҳонӣ, Маҳастии Ҳучандӣ, Бедаст, Ҳаётхонум, Ҷаҳонхонум, Арҷмандбонубегим, Ҷаҳоноробегим ва г. аз асари мазкур метавон дастрас кард.

Маликулкуттоби Шерозӣ дар муқадимаи асар бад-ин маънӣ менингорад, ки дар таърифи фазлу хирад ва ҳунару маҳороти занон тасмим гирифта буд, то асаре таълиф намояд. Иттифоқан, «Машохиру-

н-нисо»-и Муҳаммад Зеҳни Афандӣ ба дасти ӯ расид ва пас аз му-толиаи ин асар ба таҳияи «Тазкирату-л-хавотин» пардоҳт. Зару-рати таълифи асарро худи муаллиф бад-ин гуна шарҳ медиҳад, ки муҳимтарин матолиб ва нукоти вобаста ба бонувони сухангӯ дур аз мадди назар монда, дар тазкираҳои қаблӣ «арбоби тасониф ва мусан-нифин зикре аз онҳо накардаанд» (5, 1).

Тавре ки ёд кардем, тазкираи мазкур дар истинод ба тазкираи «Машохиру-н-нисо»-и Муҳаммад Зеҳни Афандӣ навишта шуда, му-аллиф ҳар ҷо барои тасдиқи фикр ба «Нафаҳоту-л-унс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, «ал-Қомил»-и Ибни Асир, «ал-Хутат»-и Муқрезӣ, «Нафху-тиб»-и Муқиррӣ, «Газийну-л-асвоқ»-и Довуди Антокӣ, «Мақомот»-и Ҳарирӣ, «Ағонӣ»-и Абулфараҷи Исфаҳонӣ, «Таърихи Табарӣ» ва гайра рӯй меорад. Нуктаҳо ва матлабҳое, ки дар истиддоли он муаллиф ба осори мазкур такъя доштааст, арзиши баланди илмиву адабӣ доранд. Зимни баёни матлаб ҳикоёти ахлоқӣ, амсолу ҳикам ва таърихи пайдои-ши бархе аз вожаву таъбирот ва зарбулмасалҳо шарҳу тавзех ёфтаанд.

Роҷеъ ба таълифи китоб миёни донишмандон баҳсҳои домана-доре сурат гирифтааст. Бархе аз муҳаққикин мушобахати зиёдеро байни «Тазкирату-л-хавотин» ва «Хайротун ҳисон» – навиштаи Эъ-тимодуссалтана ироа намудаанд (3, 223-225).

Аз хотимаи асар бармеояд, ки «Тазкирату-л-хавотин» соли 1889 бо хати Мирзо Маҳдии Шерозӣ дар Баҳупол ба табъ расидааст.

Дар адабиётшиносии тоҷик роҷеъ ба тазкираи мазкур ва масои-ли осори бонувони форсу тоҷик аз ҷониби муҳаққика Фотима Алие-ва пажӯхише ба анҷом расидааст (1).

Арзиши баланди илмиву адабии «Тазкирату-л-хавотин» тақозои онро дорад, ки матни он ба ҳуруфоти сирилик рӯи чоп ояд, то хонандай тоҷикро имконияти ошной бо он ҳар чи осонтар фароҳам гардад.

Пайнавишт:

1. Алиева Фотима. Тазкират-ал-хавотин и вопросы изучения творчества таджикско-персидских поэтесс (Автореферат. кан.фил.наук) - Душанбе, 1992.
2. Доиратулмаорифи бузурги исломӣ. Зери назари Козим Мусавии Бачунавардӣ. -Ч. 4- Техрон, 1385.
3. Маонӣ, Аҳмад Гулчин. Таърихи тазкираҳои форсӣ. -Ч.1 –Техрон: Интишороти китобхонаи Синонӣ, 1364, 765 сах.
4. Нақавӣ Саид Алиризо. Тазкиранависии форсӣ дар Ҳиндӯ Покистон. –Техрон: Муассисаи матбуотии илмӣ, 1964, 879 сах.
5. Шерозӣ Маликулкуттоб. Тазкирату-л-хавотин. Баҳупол, 1889, 178 сах.

Ба қалами Муҳлиса Нуруллоева

«МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЧМАИ БАҲРАЙН» ВА ЧАНД НУСХАИ ТОЗАЁБИ ОН

«Матлаи саъдайн ва маҷмаи баҳрайн» таълифи Камолуддин Абдураззоқи Самарқандӣ (816-887/1413-1482) китобе маъруф дар таърихи Эрон, бавижагӣ, таърихи Темури Гӯракон ва олу аҳфоди ўст. «Матлаи саъдайн» ду бор чоп шудааст: Бори аввал ба тасҳехи доктор, профессор Мавлавӣ Муҳаммадшафеъ (1883-1963) раиси Донишкадаи ховаршиносии Донишгоҳи Панҷоби (Лоҳур) Покистон дар Лоҳур (1946-1949) фақат ҷилди дувум; бори дувум ба эҳтимоми доктор Абдулхусайнӣ Навоӣ (Техрон, 1382-83) ҷилди аввал ва дувум.

Професор Муҳаммадшафеъ дар чопҳои худ ҳеч ишорае на-карда, ки мабнои кори ў чӣ нусха ё нусхаҳо будааст. Шояд ў меҳост нусхаҳои мавриди истифодаи худро бо шарҳи ҳоли муаллиф дар ҷилдҳои баъдӣ биёварад, ки пас аз чопи ҷузъи савуми ҷилди дувуми ин силсила мунқатеъ гардид.

Доктор Навоӣ дар дебочаи ҷилди аввал нусхаҳои мавриди истифодаи худро гузориш додааст. Яке аз ин нусхаҳо мутааллиқ ба ганчинаи Асъади Афандӣ, китобхонаи Сулаймония, Истанбул, шумораи 2098 ба қалами Ҳабибуллоҳ ибни Ҳисом, дар рабеуссонӣ 980/1572 будааст. Ва доктор Навоӣ эҳтимол додааст, ки ҳамин нусха мавриди истифодаи профессор Муҳаммадшафеъ будааст. Зоро ў дар ҳошияни сафҳаи 1441 сурати хотимаи нусхае, ки дода, аз ҳамин котибу ҳамин таъриҳ аст. Бо ин тағовут, ки профессор Муҳаммад Шафеъ моҳи китобатро раҷаб навиштааст ва доктор Навоӣ моҳи китобатро рабеуссонӣ овардааст. Аҳамияти нусхай Истанбул дар он аст, ки аз рӯйи ҳати муаллиф рӯнависӣ шудааст.

Дар ин авохир ба дастёбӣ бар чанд нусхай ҳаттии «Матлаи саъдайн» ноил омадам, ки ақдами нусхаҳои ин китоб аст ва марҳум Шафеъ ва марҳум Навоӣ дар тасҳеху чопи «Матлаи саъдайн» аз ин нусхаҳо истифода накардаанд ва умуми хонандагон низ аз вучуди ҷунин нусхаҳои арзишманд камтар огоҳӣ доранд.

1. Нусхаҳои Мадинаи Мунаввара.

Ду нусхай қӯҳани «Матлаи саъдайн» дар августи соли 2005 дар маҷмӯаи Шайхулислом Ориф Ҳикмат, китобхонаи Малик Абдулазизи Мадинаи Мунаввара дилаам бад-ин шарҳ:

Нусхай аввал: Шумораи 99/902: Ҳат насхи рез, унвонҳо ва сари фаслҳо тиллой, лочувардиву шангарфӣ, ҷадвал тиллой ва лочувардӣ,

қатъ: раҳлӣ, сафаҳот 470, таърихи китобат: ғурраи муҳаррами 884/1479, тарқима: «Таммати-л-китобу биъавни-л-Малики-л-Ваҳҳоб Аллоҳи-л-Борӣ хоҷӣ Ҳусайн ас-Симнонӣ, ғуфира зунубуху ва сутира ъўйубуху, фӣ ғуррати муҳаррами-л-ҳароми саната арбаъа ва самонина ва самонумиата...» (Бо ҳазфи калимоти дуоя).

Ду сафҳаи аввал бисёр зебо ва лавҳдои тиллой ва лочувардӣ дорад. Дар лавҳи аввал дар бораи китоб ва дар лавҳи дувум дар бораи китобхонаи ҳумоюние, ки ин нусха барои он таҳия шуда, навиштае омадааст. Дар сафҳае, ки матн шурӯъ мешавад низ сарлавҳ дорад. Иборате, ки дар лавҳи аввал омада, бад-ин шарҳ аст:

«Ҳозиҳи-л-китобу-т-ториху-л-мавсуму би «Матлаъи-с-саъдайни ва маҷмаъи-л-бахрайн» ва шарҳи вақоеву нашри бадоен соири билоду диёр ва аҳбори мулуки номдор ба исми сомии ал-магфуру-л-мабур ас-с-саъид Шоҳруҳ Султон ибн ал-Хоқон ал-аъзами ал-афҳами ал-муаййади мин ъиндиљоҳи-л-Малики-с-Субҳони Абулмузаффар Темури Гӯракон, тобаллоҳу сароҳумо ва шаррафа аслофаҳумо аҷмаъин ило йавми-д-дин».

Иборати лавҳи дувум бад-ин қарор аст: «Лирасми-л-ҳазоини султони-л-аъдали афзal қудваи аркони дину дувал, мазҳари асрори илоҳӣ ва матлаи анвори номуганоҳӣ, зиллуллоҳи фи-л-аразини, ояи раҳмати раббу-л-ъоламин, ал-муаййаду миналлоҳи таъоло ал-Қарим ал-Маннон, муғису-с-салтанати-д-дунйо ва-д-дин, Абулғозӣ Султон Ҳусайнӣ Баходурхон, ҳалладаллоҳу таъоло султонаҳу ва афоза Ҷалал-ъоламина бирраҳу ва ихсонаҳу ва аъло фи-л-ҳофиқайни амраҳу ва шаънаҳу».

Дар заҳрияи барги аввал шарҳи ҳоли муаллиф бо ҳатти Чалапизода Исмоили Осим омада, ки дар 1153/1740, мактуб кардааст ва айнан аз таърихи «Ҳабибу-с-сияр» баргирифтааст. Ин нусха муддате дар таҳвили Чалапизода Исмоили Осим будааст. Рӯи заҳрия имзоҳову ёддоштҳое аз моликони қадими нусха низ дида мешавад. Аз он чумла: Иброҳим Пошшозода Муҳаммад ас-Саъд ал-Ҳусайнӣ, Иброҳимпошо ибни Аҳмадпошо бо таърихи 1204/1789.

Бо ин қайфият, маълум аст, ки ин нусха се сол қабл аз вафоти муаллиф барои китобхонаи Абулғозӣ Султон Ҳусайнӣ Баходурхон (хук. 873-911/1468-1505) фарзанди Мансур фарзанди Бойқаро фарзанди Умаршайх фарзанди Темури Гӯракон китобат шудааст ва кухантарину зеботарин нусхае аз миёни нусхаҳои бокимондаи «Матлаи саъдайн» аст.

2. Нусхай дигар:

Шумораи 100/902: таърихи китобат 911/1505, ҳат: насҳ, тамоми

нусха маталлову мазбут, сафҳа 530.

3. Нусхай Донишгоҳи Панҷоб (Лоҳур)

Дарсоли 2003 дарҳинифеҳрастнависии нусхаҳои феҳрастношудаи китобхонаи марказии Донишгоҳи Панҷоб (Лоҳур) нусхае аз «Матлаи саъдайн» ба дастам расид, ки бениҳоят азизулвучуд аст. Бо ин мушаххасот:

Шумора: Ре II 4/6385, хат: настълиқи покиза, унвонҳо: шангарф, 257 барг, бар заҳрияи барги аввал муҳрҳое дорад, ки маҳвшуда аст, бо ин сароғоз: Фотиҳаи қалом ҳамду санои Малики Алломе. Ин дафтар баробар аст бо ҷузъҳои аввал, дувум ва савум аз ҷилди дувуми чопи профессор Муҳаммадшафेъ, аз дебоча то саҳ. 1438.

Дар хотимаи нусха, пас аз муноҷоти манзум, баъд аз мисраи «Ҳам ту бибахшою бибахш, эй Карим» хотимаи тасниф аст. Ин хотима бо он чи профессор Шафеъ дар матн оварда, ҷудоӣ дорад ва мутобиқ аст бо он чи профессор дар ҳошия, дар бахши ихтилоғи нусах овардааст. Хотимаи тасниф дар нусхай Донишгоҳи Панҷоб бадин гуна аст:

«Фарига қаламу-т-таҳрири ъан рақами-т-тақрири ъало йади-л-фақири-л-ҳақири ҳовийу ҳозиҳи-л-авроқи Абдурраззоқ ибни Исҳоқ, тобаллоҳу таъоло ъалайҳо, ва-л-ъийозу биллоҳи мин заллоти-л-қалами ва ҳафавоти-р-рақами ва кона тавфиқу-л-итноми ва таълиқу-л-иҳтитоми йавму-л-ҳамиси ас-собиҳа ъашара мин шаҳри рабиъи-л-аввали саната ҳамсин ва сабъина ва самонумиата. Ва-л-ҳамду лиллоҳи ъало ҳусни-л-иҳтитоми ва-с-салоту ъало набийихи Муҳаммад, ъалайҳиссалом».

Ва пас аз он абёте манқул аз «Нафсату-л-масдур» аст ба матлаи:

Адолатшиоро, ҷаҳондоваро,

Маъониишиносо, суханпарваро.

Ва дар хотимаи ашъор таърихи таҳрирро дорад:

«Таҳриран фи-с-сомини ъашара мин шаҳри шаъбони саната ҳамсин ва самонина самонумиата. Аллоҳуммагfir варҳам».

Дар канори абёт ёддоште бисёр муҳим дорад, ки лабаи он дар саҳҳофӣ бурида шудааст. Он чиро, ки метавон бихонд, ин аст бо нуқтачин:

«Маъруз мешавад, ки ба айни шуур бар ҳуруфу сутур... намуд ва дар тасаффуҳу тасҳех ғояти саъӣ ба зуҳур оварда, умедин..., ки аз тасҳифу тасриф масун бошад ва баҳ... ва мақрун ояд. Ва кам китобин қад тасаффаҳтуҳу ва қулту... сумма изо толаътуҳу сониян, ваҷадту тасҳифан фааслаҳтуҳу мина-т-туғйони ва-н-нисйони би-з-зийодати ва-н-нуксони. Фурига мина-т-тасҳехи субҳу йавми-л-иснайни ас-

сомина ъашара шаҳру шаъбони-л-муъаззами фозат майоминуҳу-л-мунтазам фӣ силки шуҳури саната ҳамсин ва самонина ва самонуми-ата. Ҳаррараҳу-л-факиру ховийу-л-авроқи Абдурраззоқ ибни Исҳоқ ас-Самарқандӣ, тобаллоҳу Ҷалайҳимо».

Аз ин ёддошт бармеояд, ки нусхаро худи муаллиф тасҳех кардааст ва ин ёддоштро навиштааст, ё котиби нусха аз рӯи нусхае нақл карда, ки ба таҳрири муаллиф будааст. Қобили зикр аст, ки нусхай Лоҳур таърихи китобат надорад, вале аз қидмати нусха метавон гумон бурд, ки мутааллиқ ба қарни нӯҳи ҳичрӣ, аст, яъне ҳамон рӯзгоре, ки муаллиф мезист.

Чун профессор Муҳаммадшафеъ дар чопи худ ба ин нусха эътино накардааст, эҳтимол медиҳам, ки нусха пас аз итноми чопи кори ӯ ба китобхонаи Донишгоҳи Панҷоб ворид шудааст.

*Ба қалами Ориф Навиоҳӯ
Баргардони Оқилбой Оқилов*

БУЗУРГОНИ ИЛМУ АДАБ

МАҲМУДИ ВАРРОҚИ ҲИРАВӢ

Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ (ваф. тақ. 221/835) аз ҷумлаи аввалин шоирони форсисаро, ки дар охири асри дувум ва аввали асри савуми ҳичрӣ (охири садаи ҳаштум ва аввали асри нуҳуми мелодӣ) зиндагӣ кардааст. Дар бораи зиндагонии ў маълумоти андаке дар даст до-рем. Мутаассифона, баъзе олимон шахсияти ўро бо дигар арбоби шеъру ирфон, ки бо ҳамин ному таҳаллус сабт шудаанд, оmezish до-даанд (4,713-714; 7,87-115). Аз он ҷо, ки дар тамоми кутуби илмӣ ва сарчашмаҳои мавҷуда номи ин шоир Маҳмуд сабт шудааст, бо боварӣ метавон гуфт, ки ин исми ў будааст. Аз рӯи маълумоти сарчашмаҳо метавон ҳадс зад, ки Маҳмуди Варроқ муддате дар Нишопур иқомат доштааст. Чунончи, дар китоби “Табақоти Носирӣ”-и Минҳочи Сироҷ дар мавриди саховату қарами Муҳаммади Тоҳир чунин ҳикоят сабт шуда: “Рувоти афозил чунин ҳикоят мекунад, ки дар Нишопур шахсе буд аз афозили аср, ки ўро Маҳмуди Варроқ гуфтандӣ. Қаниза-ке дошт барбатӣ, дар ғояти лутфу камол. Ҳадиси ҷамоли он қанизак ва табъи росту назми ў ба самъи Муҳаммади Тоҳир расида буд, ки ҳуд газал мегӯяд ва месозад ва барбат мезанад. Ба сабаби ин авсоғ дили Муҳаммади Тоҳир ба васли ў майл мекард ва ба қаррот он қанизак-ро аз Маҳмуди Варроқ дархост кард ба баҳои тамом. Ва ба ҳеч ваҷҳ мұяссар намешуд, ки Маҳмуди Варроқ ба ишқи он қанизак гирифтор буд ва ин қанизакро Ротиба ном буд. Чун муддате баромад ва тамоми амволу сарвати Маҳмуди Варроқ ба ишрату базл ба он қанизаки Ро-тибаном сарф шуд ва ҳеч бокӣ намонд, Маҳмуди Варроқ ба хидмати Амир Тоҳир кас фиристод, ки иноят фармой ва биё, ки қанизак ба ту фурӯшам. Чун ин пайғом ба Муҳаммади Тоҳир расид, бағоят шод-мона шуд ва хуррам гашт. Бифармуд, то ҷаҳордаҳ бадра сим биёва-

ранд ва ба ходим доду худ бархост ва аз роҳи ҳарам ба хонаи Маҳмуд омад. Ва чун биниашту симу зар дар назари Маҳмуди Варроқ ниҳод. Маҳмуди Варроқ чун ин ҳол мушоҳида кард, Ротибара гуфт: -Эй Ротиба, ҷома дарпӯш ва истеъоди хидмати Амир кун, ки туро ба вай фурӯшам. Чун қанизак он сухан бишунид, гиря бар вай муставлӣ шуд, ҷунончи овози ў Амир Муҳаммади Тоҳир шунид. Маҳмуд гуфт: -Эй Ротиба, мӯчиби букову тазарруъ чист? (Гуфт) -Ё мавлой, ҳозо охири амрӣ ва охири амир? Охири кори ману ту ин буд, ки дар охири кор маро аз худ чудо кунӣ? Маҳмуд гуфт, ки ин ҳама аз ишқи ту мекунам, ки чун дар дасти ман аз мол ҷизе боқӣ намонд, (то) ту осуда бошӣ, туро ба ҳарами амир мефиристам, ки то боқии умр дар роҳат гузорӣ. Қанизак ҷавоб дод: -Агар барои ман мекунӣ, макун. Қабул кардам боқии умр барои ту мол ба қасби он чӣ лоиқи аврот бошад, аз матоъву доманий бофтан ҳосил қунам ва ҳудрову туро бидорам. Маҳмуди Варроқ гуфт: -Агар ҷунин аст, ман туро озод кардам ва ба занӣ ба нуздаҳ динору ним маҳри ақд кардам.

Чун Муҳаммади Тоҳир ин музокираи ишқи Варроқу қанизаки Ротиба бишунид, бархосту даст ба домани ҳуд зад ва гуфт: -Ҳар ҷаҳордаҳ бадра сим шуморост. Ва қола: -Мо лакумо ин афъалтумо золика фаинна-л-мола лакумо. Кулли ин мол шуморо бахшидам, боқии умр дар роҳат бигзаронед ва бозгашт” (2,196-197).

Китоби “Китобу-з-зинати фи-л-калимоти-л-исломияти” таълифи Абӯҳотами Розӣ (ваф.322/933) қадимитарин сарчашмаест, ки роҷеъ ба аввалин шеъри арӯзии форсӣ баъди тасаллути ислом сухан мекунад. Дар он муаллиф нигошта, ки аввалин касе, ки дар форсӣ шеър гуфта, “марде аз аҳли Нишопур” буда ва замони зиндагонии ў бо рӯзгори Абӯҳотам наздик будааст (5,129). Аз ин ду қисса, ки яке саҳнае аз ҳаёти Маҳмуди Варроқро дар Нишопур ва дигаре бо иборати “марде аз аҳли Нишопур” яке аз аввалин шоирони форсисароро тавсиф кардаанд, равшан мегардад, ки Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ замоне дар ин шаҳр зистааст.

Дар адабиётшиносии муосири форсӣ-тоҷикӣ ҳам маълумоти қобили таваҷҷуҳ дар мавриди замони зист ва мавқеи шаҳсияти ин шоири вучуд надорад. Дабирсиёқӣ танҳо намунаи шеъри ўро дар китоби “Пешоҳангони шеъри форсӣ” оварда (1,3), Маҳмуди Мудаббирӣ ҳам танҳо муосири Тоҳириёну Саффориён будани Варроқ ва соли вафоти ўро, ки тақрибан соли 221/835 будааст, зикр намудаву ҳалос (3,9). Забеҳуллоҳи Сафо низ ба истинод ба қавли Ризоқулиҳони Ҳидоят ҳамин нуктаро таъкид менамояд (6,171).

Аз Маҳмуди Варроқ танҳо дубайтии зерин боқӣ мондааст, ки

дар тамоми маохизи рочеъ ба ў маълумот дода, сабт мешавад:

Нигорино, ба нақди ҷон-т надҳам,

Гаронӣ дар баҳо, арzon-т надҳам.

Гирифтастам ба ҷон домони васлат,

Нуҳам ҷон аз кафу домон-т надҳам.

Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ аз шоирони машҳури садаи VII-IX мелодӣ мебошад, ки дар пайдоиш ва инкишофи шеъри арӯзии форсӣ-тоҷикӣ мавқеи муайян дорад. Азбаски дар мавриди зиндагонии ў маълумоти кам дар сарчашмаҳо дида мешавад, то кунун камтар дар байни оммай васеи хонандагон шинохта шудааст. Бо вучуди он ки рочеъ ба ў маълумоти зиёд нест, ў дар замони зиндагонии худ ва баъд аз он машҳур будааст.

Пайнавишт:

1. Дабирсиёқӣ, Муҳаммад. Пешоҳангони шеъри порсӣ. –Техрон, 1384.
2. Минҳоҷ Сироҷ. Табакоти Носирӣ ё таърихи Эрону ислом /Гасхех, муқобала ва таҳшиияи Абдулҳайи Ҳабибӣ. –Техрон: Дунёи китоб, 1363.
3. Мудаббирӣ, Маҳмуд. Шарҳи аҳвол ва ашъори шоирони бедевон. –Техрон, 1375.
4. Нафисӣ, Саид. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ. –Ч.2. –Техрон, 1344.
5. Розӣ, Абӯхотам. Китобу-з-зинати фи-л-калимоти-л-исломияти-л-ъарабияти / Таълиқоти Ҳусайн ибни Файзуллоҳи ал-Ҳамадонӣ. –Санъо, 1994.
6. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон (ва дар қаламрави забони порсӣ. Аз оғози аҳди исломӣ то давраи Салҷуқӣ). -Ч.1. –Техрон, 1369.
7. Содикӣ, Алӣ Ашрафи. Нахустин шоири форсисарой ва оғози шеъри арӯзии форсӣ //Маориф, шумораи 2. 1362. –С. 87-115.

Ба қалами Баҳром Раҳматов

ХАЛИЛ ИБНИ АҲМАД

Халил ибни Аҳмад асосгузори илми арӯзу лугат ва адиби номвари асри ҳаштуми мелодист, ки зикраш дар ҷаҳони илму адаб сари забонҳост. Ному наасаб ва қунияву нисбаи ӯ бештар ба сурати «Абӯабдурраҳмон Халил ибни Аҳмад ибни Амр ибни Тамими Фароҳидӣ»¹ омадааст. Ибни Ҳалликон ӯро форситабор ва аз насли мулуки аҷам медонад. Он мулуке, ки Анӯшервон онҳоро пас аз фатҳи Яман ба он ҷо фиристода буд (ниг. 4,8,8727). Ёкути Ҳамавӣ низ ин нуктаро баён намуда, афзудааст, ки ҷадди Халил дар Яман монда бо қабилаи Азд пайванду таборӣ пайдо намудааст (7,3,1260)². Падари Халил нахустин нафаре дониста шуда, ки пас аз Пайғамбар (с) бо исми «Аҳмад» номгузорӣ шудааст (1,9,257; 13,67; 15,2,209). Шурайшӣ навишта, ки исми падараш дар шаклгирии шаҳсияти пурбаракати Халил таъсиргузор будааст (22,3,187).

Халил ибни Аҳмад соли 100/718 дар Умон ҷашм ба дунё қушод³. Дар синни ҷавонӣ, ки қайҳо аз илм баҳраёб гардида буд, ба Басра омад. Муаллифи «Нуру-л-қабас» оварда, ки Халил чун ба Басра ра-сиҷ, азм намуд, то бо Абӯамр ибн ал-Ало мунозира намояд ва тавони худро дар илми нахв изҳор дорад (23,38).

Дар Басра маҳзари ориф, муҳаддис ва фақехи номӣ Айюби Саҳтиёниро дармеёбад. Аз ин донишманд улуми шаръӣ ва аҳлоқро меомӯзад. Маҳз рашодати ҳамин устод сабаб мегардад, то ӯ аз инҳирофоти эътиқодӣ барканор монад. Асмай фармудааст: «Агар Ҳудованд Ҳалилро шогирди Айюб намесоҳт, фирқаи ибозия ӯро ба ҷаҳони эътиқодии худ мекашиданд» (10,48).

Сафои ботинии Айюби Саҳтиёни сабаб мегардад, то Ҳалил дар маҳзари ӯ тарбият ёбад. Чунончи Яғмурӣ оварда: «Ҳалил худ гуфта: Чун аз Умон (ба Басра) омадам, ба ҳалқаи муридони Айюби Саҳтиёни нишастан. Шунидам, ки мегуфт: «Агар ҳоҳӣ, ки аз илми устодат огоҳӣ пайдо намоӣ, бо ғайри ӯ бинишин». Дарёфтам, ки ӯ

¹ Фароҳидӣ – нисбат ба соҳиби ҳонаводае аз қабилаи Азд – Фароҳид ибни Молик ибни Фахм ибни Абдуллоҳ ибни Молик ибни Музари Аздӣ аст (1,9,256-257; 6,4,217; 22,3,187; 9,2,314). Барои огоҳии бештар аз ному наасби Ҳалил ва шарҳи он ниг. Вафиҷёту-л-аъён, 2,210; Маротибу-н-наҳвийин, 45; Нуру-л-қабас, 30.

² Албатта, дар ин замина байни муҳаққиқон баҳсҳо вучӯд дорад. Барои намуна ниг. «Муъҷаму-л-удабо», тасхехи Эҳсон Аббос, 3,1260; Маротибу-н-наҳвийин, 45; Инбоҳу-р-рӯвот, 1,376.

³ Назари дуруст ҳамин аст. Аммо Зириклий Басраро маҳалли таваллуди ӯ зикр намудааст (Қомусу-л-аълом, 2,314).

(шахси поктинат аст ва метавонад) ба ман суд расонад. Пас ба ҳалқай дарсиаш даромадам ва Худованд моро аз ӯ баҳраманд сохт» (23,30).

Илми нахв ва кироатро назди Абӯамр ибн ал-Ало аз худ намуд. Дар илми қироат аз Исо ибни Умари Сақафӣ, Осим ибни Абӯнаҷуд ва Усмон ибни Ҳозир низ баҳра бурд. Аз Осими Ахвал, Голиби Қаттон, Аввом ибни Ҳавшаб, Осим ибни Абӯнаҷуд, Усмон ибни Ҳозир, Абдуллоҳ ибни Касир ҳадис фаро гирифт (8,7,97; 3,3,176-177; 6,4,217; 11,44; 2,53 ва ғ.).

Донишмандони зиёде чун Сибавайх, Асмай, Назр ибни Шумайл, Кисой, Абӯфайд Муарричи Садусӣ, Алӣ ибни Насри Ҷаҳзумӣ ва иддае дигар дар домани ӯ тарбият ёфтанд ва аз саромадони илму адаби рӯзгори худ гардиданд.

Халил ибни Аҳмад аз ҳама бештар чун асосгузори илми арӯз маъруф гардидааст. Фармудаанд, ки Халил назди Каъба аз самими қалб дуо кард, то барояш илме ато гардад, ки қабл аз ӯ ба касе мусассар нашуда бошад. Чун аз зиёрати хонаи Ҳудо бозгашт, боби илми арӯз ба рӯяш кушода шуд (16,1,377; 6,4,217; 15,2,207; 2,47).

Дар сарчашмаҳо таъкид гардида, ки ӯ аз илми мусиқӣ низ огоҳии хуб дошт. Халил дар ин замина осоре бо номи «Китобу-н-нағам» ва «Китобу-л-иҷқоъ» ба қалам овардааст. Бешак, пайванди арӯзу қофия бо оҳангӯ мусиқӣ барои муваффақияти ӯ дар қашфи илми арӯз мусоидат намудаанд. Зеро манбаъҳо дар мавриди нақши оҳангӯ мусиқӣ дар қашфи арӯз ва огоҳии Халил аз ин ҳунар матолиберо нақл намудаанд. Аз чумла омада, ки Халил барои муайян намудани авзони арӯз дар хонаи худ хилват мегузид ва таштеро пешорӯи хеш гузошта, бо хониши «ғоъилун, мустафилун, фаъулун» бар он мекӯфт. Чун боре писар ё бародара什 ин ҳолро аз ӯ мушоҳида менамоянд, мепиндоранд, ки бар ӯ чунун расидааст (7,3,1269; 15,2,209; 23,31 ва ғ.).

Халил ибни Аҳмад аз заковати хоса бархурдор буд.

Муҳаммад ибни Фазл фармуда: «Дар Басра марде буд, ки барои афроди ҷашмонашон заифу хира даво дуруст менамуд ва мардум аз он шифо мейёфтанд. Он шахс ногоҳ вафот кард ва ниёзмандонаш ба саҳтӣ афтоданд. Чун ниёзи худро пеши Халил изҳор доштанд, фармууд: «Оё нусхае аз он даво ҳаст?» Гуфтанд: «На». Фармууд: «Оё зарфе, ки дар он даворо таҳия менамуд, вучуд дорад?» Гуфтанд: «Бале, зарфе ҳаст, ки дар он ҳар ҷинс маводҳоро ба ҳам меомехт». Фармууд: «Онро назди ман биёред». Чун оварданд, онро нек-нек бибӯид ва як-як ҳар навъ гиёҳу асоси даворо муқаррар намуд, то ин ки понздаҳ навъро мушаҳҳас сохт. Сипас, аз миқдору меъёри он пурсид ва даворо дуруст намуда ба мардум тақдим дошт ва мардум дигарбора аз он даво баҳравар гардиданд.

Шурайшӣ оварда: «Подшоҳи Юнон бо забони юнонӣ ба ӯ номае навишт. Ҳалил моҳе хилват гузид ва аз хондану фаҳми он комилан огоҳ гардид. Чун аз асрори муваффақияташ пурсиданд, гуфт: «Ба ҳуд андешидам, ки нома хоҳу ноҳоҳ бояд бо номи Ҳудову матолибе мисли он оғоз ёбад. Бар ин асос, аввалин ҳарфро пайдо соҳтам ва бокӣ бароям равшан гардид» (22,3,188).

Ақлу хиради бемисол ва қудрати идроки хосаи ӯ сабаб мегардид, то вориди ҳар илм, ки шавад, дар он муваффақ гардад ва усулу қонунҳои онро берун оварад. Ҳамин нубуғ буд, ки Ибни Муқаффаъ ӯро сутуд. Қифти оварда: «Шабе то субҳ Ҳалил ва Ибни Муқаффаъ музокира доштанд. Чун аз ҳам чудо шуданд, иддае аз Ҳалил дар мавриди Ибни Муқаффаъ пурсиданд. Ӯ дар посух гуфт: «Ӯро марде ёфтам, ки илмаш аз ақлаш бештар аст». Чун ин навъ пурсиш аз Ибни Муқаффаъ сурат гирифт, гуфт: «Ҳалилро марде ёфтам, ки ақлаш аз илмаш афзун аст» (16,1,380). Ҳамчунин гуфтаанд: «Дар илми араб пас аз сахоба ҳеч кас бо заковате чун Ҳалил арзи ҳастӣ нанамудааст» (16,1,380).

Абӯтайиби Лугавӣ навишта: «Муҳаммад ибни Яҳё аз Қосим ибни Исмоил ва ӯ аз Муҳаммади Тучӣ чунин нақл намуда: «Дар Макка удавои ҳар шаҳру сарзамин ҷамъ омада аз олимони ҳуд сухан ба миён овардем. Ҳар нафар олими шаҳри ҳудро месутуд ва ӯро аз дигарон пеш мегузошт, то ин ки зикри Ҳалил ба миён омад. Чун аз ӯ ёд гардид, ҳама эътироф намуданд, ки ӯ закитарини даврон аст» (2,46).

Ин ҳама хираду заковат, ки бешак аз мавҳибатҳои хосаи илоҳӣ бар Ҳалил аст, ӯро аз нодирагони рӯзгор соҳт ва мӯчиб гардид, то бузургтарин донишмандон ба ситоишаҳ пардозанд.

Суфёни Саврӣ мегуфта: «Ҳар кӣ орзу ниғаристан ба мардеро дошта бошад, ки аз тиллову мушк оғарида шудааст, пас бояд ба Ҳалил ибни Аҳмад бингарад» (6,4,217).

Вазири Ҳоруннарашид Яҳё ибни Ҳолиди Бармакӣ фармуда: «Чаҳор нафаранд, ки дар дониши ҳуд назир надоранд: Абӯҳанифа, Ҳалил ибни Аҳмад, Ибни Муқаффаъ ва Фазорӣ» (2,52).

Назр ибни Шумайл фармуда: «Ҳеч бинандае мисли Ҳалилро надидааст ва Ҳалил низ мисли ҳудро надида» (22,3,188).

Ҳалил ибни Аҳмад бо ин ҳама қадру манзалат дар гӯшай узлату танҳоӣ мезист. Дар ҳамин хилвату танҳоӣ бар қашфи муаммоҳои илм даст меёфт. Гӯшай хонааш сайргоҳи андешааш буд. Чун ба хилват менишастан, ҳатто фикри дунёро иҷозат намедод, ки бар он коргоҳи андеша раҳ ёбад. Назр ибни Шумайл аз Ҳалил шунида, ки мегуфт: «Чун дарамро бубандам, ҷуз андешаи илм чизе бар хотирам раҳ намеёбад» (16, 1,380).

Халил дар фақр умр ба сар мебурд, аз тамаллуку ҷохчӯй парҳез дошт ва порсоиро баргузид буд.

Назр ибни Шумайл дар мавриди зуҳди Халил фармуда: «Мо бар ин ки аз Ибни Аvn¹ ва Халил қадомеро дар зуҳду ибодат пеш гузорем, очизӣ мекашидем» (6,4,217).

Рӯзе Сулаймон ибни Ҳабиб, ки волии Форсу Аҳвоз буд, назди Халил нафареро равон соҳт, то барои тарбияи фарзандаш ӯро ба боргоҳаш оварад. Халил назди фиристода порае нони хушк берун оварду гуфт: «Бихӯр, ғайр аз ин чизе надорам. Аммо то вақте ки нони хушке наздам ҳаст, маро ба Сулаймон ниёзе нест».

Он гоҳ барояш ашъоре суруд, ки ин абёт аз ҷумлаи онҳост:

*Аблиг Сулаймона аннӣ ъанҳу фӣ сиъатин
Ва фӣ гинан гайра аннӣ ласту зо моли...
Ва-л-фақру фи-н-нафси ло фи-л-моли наърифуҳу
Ва мислу зока ал-гино фи-н-нафси ла-л-моли.*

(Яъне: Ба Сулаймон бирасон, ки ман аз ӯ бениёз ҳастам, магар ин ки соҳиби дорои дунё нестам. Мо нодориро дар нафс мебинем, на дар мол. Ҳамин гуна, тавонгариро низ дар нафс медонем, на дар мол) (7,3,1267).

Наср ибни Алии Ҷаҳзумӣ аз Алӣ ибни Наср нақл намуда, ки ме-фармуд: «Халил ибни Аҳмад порсотарин ва хештандортарини мардум буд. Подшоҳон ба ӯ рағбат доштанд ва мол пешниҳод мекарданд, то аз онҳо қабул намояд, аммо ӯ таваҷҷӯх намекард. Рӯзии худро аз бӯстоне дар Ҳурайба², ки аз падар ба мерос ёфта буд, ба даст меовард» (2,46).

Назр ибни Шумайл фармуда: «Халил дар Басра дар қулбае би-зист ва ҳатто ба ду танга дастрасӣ пайдо накард, аммо шогирдонаш ба василаи илме, ки аз ӯ ёфтанд, дороиҳои фаровон ба даст оварданд» (16,1,380).

Халил бо чунин зиндагӣ пайваста бар андӯхтани аъмоли шоиста меандешид ва ҷуз он ҷизеро мондани намеҳисобид.

Ваҳб ибни Ҷарир гуфта: «Халил ибни Аҳмад ин байтро бисёр меҳонд:

*Ва изо ифтақарта ила-з-захоири лам таҷид
Зухран ӣакуну қасолиҳи-л-аъмоли».*

(Яъне: Ва агар ба андӯхтаниҳо ниёз пайдо намой, (фаромӯш ма-кун, ки наметавонӣ) андӯхтании судманду мондагореро чун аъмоли

¹ Ибни Аvn – мурод Абдуллоҳ ибни Аvn, ки пешво ва олиму парҳезгори ахли Басра буд. Дар камоли зуҳду рӯҳоният барояш масал зада мешуд. Соли 151/768 ва-фот кардааст.

² Ҳурайба – маконе дар Басра (Муъҷаму-л-булдон, 2,363).

некӯ пайдо созӣ) (15,2,210; 16,1,380).

Абдуллоҳ ибни Ҳасани Анбарӣ – қозии Басра ахёнан назди ҳамсояш, ки ахтаргӯй буд ва ба василаи ситорагон пешгӯй менамуд, меомад. Ин алоқа дар дили ӯ чизҳоеро пайдо соҳт. Он гоҳ назди Ҳалил омада дар мавриди он ташвиш суол намуд. Ҳалил барояш гуфт: «Ба ман бигӯ, ки «ҳо» аз қадом маҳраҷ берун меояд?» Гуфт: «Аз ҳалқ». Боз пурсид: «Пас аз «бо» бигӯ, ки он аз қадом маҳраҷ берун меояд?» Гуфт: «Аз ҷониби забон». Он гоҳ фармуд: «Оё тавон дорӣ, ки онро аз маҳрачи ин берун оварӣ?» Гуфт: «На». Фармуд: «Пас, бархез, ки ту аҳмақ ҳастӣ».

Сипас, ба сурудани ин абёт пардоҳт:

*Аблаго ъаннийа-л-мунаҷҷима аннӣ
Кофирун билазӣ қазатҳу-л-кавокиб.
Олимун анна мо йакуну ва мо ко-
на фаҳатмун мина-л-Муҳаймини воҷиб.*

(Ҷъне: Аз ман ба мунаҷҷим бирасон, ки ба он чи ситорагон доварӣ менамоянд, имон надорам. Нек медонам, ки он чи сурат ме-гардаду он чи сурат гирифтааст, ҳама аз ҷониби Ҳудои Муҳаймин аст ва ҳатман таҳақкуқ мейёбад) (7,3,1266).

Ҳалил ибни Аҳмад худ нақл намуда, ки дар яке аз сафарҳоям аз назди савмааи роҳибе мегузаштам. Шаб хеле наздик омада буд ва аз (ин ки шабона роҳи) саҳро пеш гирам, эҳсоси ҳатар намудам. Дари ӯро кӯфтам ва ҳоҳиши шабгузаронӣ кардам. Гуфт: «Ту кистӣ?» Гуфтам: «Ҳалил ибни Аҳмад». Гуфт: «Ин туйӣ, ки мегӯянд дар илми адаб назире надорӣ?» Гуфтам: «Чунин мегӯянд, аммо дар он поя нестам». Гуфт: «Агар ба се саволи ман ҷавоби қонеъқунанда дихӣ, дарро ба рӯят мекушоям ва аз ту пазироии хубе менамоям ва илло на». Гуфтам: «Бигӯ, ки саволҳоят чист?» Гуфт: «Оё бар вучуди чизе гоиб аз чизе ҳозиру пайдо далел намегирем?» Гуфтам: «Бале». Гуфт: «Аммо ту мегӯй, ки Ҳудои азза ва ҷалла на ҷисм асту на араз. Мо ҷизро бо ин сифат намешиноsem. Ту мепиндорӣ, ки мардум дар биҳишт меҳӯранду менӯшанд, аммо аз онон гоиту ифлосӣ берун намеояд. Ҳол он ки ҳеч ҳурандаву нӯшандаро наметавонӣ бубинӣ, ки аз берун соҳтани гоиту ифлосӣ бениёб бошад. Ҳамчунин, мегӯй, ки наими биҳишт поён намепазирад, дар ҳоле ки фанопазирии тамоми чизҳоро медонӣ».

Барояш гуфтам: «Бо далели ҳозиру пайдо ҳамаи инҳоро посух ҳоҳам гуфт.

Аввал, бар вучуди Ҳудованд аз афъоли ӯ, ки бар ҳастияш далолат доранд, ҳучҷат гирифтам. Далели ҳозиру пайдои он рӯҳест, ки дар ту ва дар тамоми ҷондорон вучуд дорад. Нек медонӣ, ки ҳастии онро зери ҳар тори мӯйи ҷисми хеш эҳсос мекунӣ. Аммо намедонем, ки он

кучост, чӣ гуна аст, сифату ҷавҳари он чӣ хел мебошад. Ҳамчунин, медонӣ, ки чун аз инсон берун ояд, одамӣ мемирад ва ҷизеро, ки аз ӯ берун омадааст, дарнамеёбад. Мойн танҳо бо он афъолу ҳаракоте, ки дар вучуди мо дорад, аз ҳастияш огоҳӣ пайдо менамоем.

Дувум, посухи ин суолатро, ки бо вучуди ҳӯрдан чӣ гуна аз биҳиштиён ғоит берун намеояд, далели ҳозиру пайдо возех месозад. Оё намебинӣ, ки ҷанин дар батни модар тағзия менамояд, аммо ғоит аз ӯ берун намеояд!?

Савум, посух бар ҷигунағии пойдории наими биҳишт ин аст, ки мо ҳисобро аз як оғоз меқунем, ҳар қадар онро боло бурдан гирен то беохир, бори дигар онро такрор наменамоем ва он низ аз байн намеравад ва ҳамеша боқӣ мемонад».

Роҳиб ҷун посухҳоро шунид, дарро боз намуд ва аз ман пазирои хубе кард (7,3,1270).

Халил ибни Аҳмад тамоми умр дар ҷодаи хидмат бар илм зист ва ҳамаи ҳастии ҳудро барои ташаккули маърифат баҳшид.

Овардаанд, ки чун аз манзилаш берун меомад, ба он сабаб, ки тамом гарки андеша мешуд, бехабар мемонд, ки дар саҳрост ва аз шаҳр берун афтодааст (22,3,188).

Ҳамин навъ ҳудсупурдагӣ ба илм сабаби даргузашти ӯ қарор гирифт. Тибқи гузориши манобеъ, Халил дар ҳоле, ки бар қашфи қоидае аз илми ҳисоб гарки фикр буд, ба масҷид даромад. Ҷун қомилан мағзи ҳудро ба он масъала машғул соҳта буд, сар бар сутуни масҷид бизад. Дар натиҷа ба замин афтод ва ин сабаби вафоташ гардид (9,2,314; 16,1,381 ва ғ.).¹

Халил ибни Аҳмад умри дароз ёфт ва дар кӯҳансолӣ дар Басра аз дунё даргузашт. Аксари манобеъ ду таъриҳро – 170/786 ва 175/791 ҳамчун соли даргузашти ӯ ёд намудаанд².

Халил ибни Аҳмад, ки дар илми лугатнигорӣ, арӯз, мусиқиву овошиносӣ ва дигар донишҳо табаҳхури комил дошт, дар заминаи ин донишҳо осори арзишмандеро ба қалам овард.

Феҳристи муҳимтарин осори ӯ ба тариқи зайл аст: 1. ал-Айн. 2. ал-Арӯз. 3. Маъонийу-л-хуруф. 4. аш-Шавоҳид. 5. ал-Авомил. 6. Тағсиру ҳарфу-л-лугат. 7. ан-Накту ва-ш-шакл. 8. ан-Нагам. 9. ал-Ҷумалу фи-н-наҳв. 10. ал-Муаммо. 11. ал-Ийқоъ. 12. Фоиту-л-Айн³.

¹ Шоистай ёдоварист, ки иддае аз донишмандон ин мочароро дар андешаи тақтеи баҳре аз арӯз низ навиштаанд (ниг. 16,1,381).

² Албатта, солҳои дигаре ҷун 130, 160 ва ғ. (15,2,209; 23,40) низ зикр гардидааст, аммо раъи роҷеҳтар ҳамонест, ки зикр ёфт.

³ Барои тафсил ниг. ал-Феҳрист, 68; Қомусу-л-аълом, 2,314; Инбоҳу-р-рӯвот,

Шоистаи таъкид аст, ки аз байни ин осор аз ҳама бештар китоби «ал-Айн» машҳур аст. «ал-Айн» дар таърихи илми фарҳангнигории араб аввалин лугатнома шинохта шудааст. Зоро то таълифи ин китоб таваҷҷӯҳ танҳо бар луготи гарibu мушкил буд. Аммо Ҳалил бо илми комиле, ки дар забоншиносии арабӣ дошт, бори нахуст тархи фароҳамоварии тамоми қалимаҳои забони мазқурро пешниҳод намуд ва илми лугатнигориро аз қавоиди устувори илмӣ бархурдор соҳт. Ў китобро на аз рӯи тартиби хуруфи алифбо ё абҷад, балки бо таваҷҷӯҳ бар маҳрачи ҳарфҳо танзим намуд. Тибқи ин қоида ҳарфи «айн» дар аввал қарор мегирад. Аз ин рӯ, ин китоб бо ҳарфи «айн» оғоз ёфтааст. «ал-Айн» ном гирифтани китоб низ то ҷое бар ин нукта пайванд мегирад.

Минбаъд маъруфтариин лугатнигорон дар тадвини фарҳанги худ аз «ал-Айн»-и Ҳалил пайравӣ намуданд, ки «Таҳзибу-л-лугат»-и Азҳарии Ҳиравӣ, «Ҷамҳарату-л-лугат»-и Ибни Дурайд, «ал-Бориъ»-и Қолӣ аз маъруфтариин онҳоянд.

Бояд ёдоварӣ намуд, ки байни донишмандон дар масъалаи тадвини комили китоби «ал-Айн» аз ҷониби Ҳалил ихтилофи назар вучуд дорад¹.

Ҳалил ибни Аҳмад дар сурудани ашъор низ устод будааст. Қасидае дар зикри алқоби зиҳофот аз ӯ бοқӣ монда, ки нусхай қаламии шарҳи ин қасида таҳти шумораи 719 дар Туркия нигаҳдорӣ мешавад (17,1,460).

Ашъори ӯ дар дили сарҷашмаҳо бοқӣ мондааст. Ҳотам Зомин ва Зиёуддин Ҳайдарӣ ашъори ӯро фароҳам оварда, дар мачаллаи «ал-Балӯғ» ба нашр расонидаанд (21, №4, 68-77; №5, 73-79).

Ҳамчунин, аз назарҳои шеършиносии Ҳалил дар манобеъ борҳо сухан рафтааст, ки ин низ табаҳҳури ӯро дар фанни шеър возех месозад.

Чунонҷи, дар тавзехи ийто² омада, ки Ҳалил ба такрор омадани як лафзро дар қофияҳо, дар ҳоли ба маънии ягона набудан, аз уоби шеър нашуморидааст. Ба абёти зерини Ҳалил таваҷҷӯҳ менамоем, ки қалимаи «гуруб» дар ҳама қофия шуда омадааст:

*Йо вайҳа қалӣ ман давоъи-л-ҳаво.
Из раҳала-л-ҷирону ъинда-л-гуруб.
Атбайтуҳум тарғӣ ва қад амъану
Ва дамъу ъайнайиа кафайзи-л-гуруб.*

1,381; Вафийёту-л-аъён, 2,208, Муъчаму-л-удабо, 4,218 ва ғ.

¹ Барои огоҳӣ аз муҳимтарин назарҳо ниг. Вафийёту-л-аъён, 2/208; ал-Фехрист, 67-69; Маротибу-н-нахвийин, 47-48; Нуру-л-қабас, 2 ва ғ.

² Ийто – такрори қофия ва борҳо яҳхела омадани он, ки айби шеър дониста мешавад.

*Бону ва фиҳим тафлатун ҳурратун
Тафтару ъан мисли ақоҳи-л-гуруб (2,49).*

«Гуруб»-и аввал ба маъни маъмули вожа – чои фурӯнишинии офтоб, «гуруб»-и дувум сурати чамъи «гарб», ки далви бузурги пуробро мегӯянд ва «гуруб»-и сеюм шакли чамъи «гараб» ба маъни замини пасту гӯдол омадааст.

Аз Халил ибни Аҳмад гуфтор ва ҳикматҳои фаровон низ ба мерос мондааст, ки намунаҳои зерин аз ҷумлаи онҳоянд:

- Мардум чаҳор тоифаанд:
- шахсе, ки медонад ва медонад, ки медонад. Ин хел шахс олим аст, пас аз ӯ пайравӣ бояд кард;
- шахсе, ки медонад, аммо намедонад, ки медонад. Ин гуна шахс ҳудношинохта аст, пас бояд ӯро огоҳ соҳт;
- шахсе, ки намедонад ва медонад, ки намедонад. Ин гуна шахс ҷоҳил аст, пас бояд ӯро таълим фармуд;
- шахс, ки намедонад ва намедонад, ки намедонад. Ин навъ шахс аҳмақ аст, бояд ҳудро аз ӯ дур гирифт.
- Чун аз манзил берун оям ва бо ҳар кас аз ин се навъ мардум рӯ ба рӯ гардам, он рӯз ҳатман рӯзи боманфиате ҳоҳад буд: Шахси донотар аз ҳуд, ки он рӯз бароям рӯзи истифода ҳоҳад буд; шахси ҳамсанги хеш, ки он рӯз рӯзи музокира ҳисоб ҳоҳад ёфт ва шахси фурӯтар аз ҳуд, ки он рӯз рӯзи савоб маҳсуб ҳоҳад гардид.
- Се чиз аст, ки онро барои ҳуд ва барои касе, ки салоҳашро меҳоҳам, бисёр дӯст медорам: Назди Худо бехтарини бандагон, назди мардум миёнаи онон ва назди нафсам бадтарини эшон будан¹.
- Агар мардум бо ҳам хуштабъӣ нанамоянд, ҳамчун гирифторон дар зиндон зиндагӣ ҳоҳанд кард.
- Донишҳо чун қуфлҳоянд ва суолот бошанд, калиди онҳо.
- Мусибатро се чиз фаромӯш месозад: Гузашти шабу рӯз, ҳамсари зебосурат ва сухбати ёрон.
- Илм ҷаҳор навъ аст: Илме, ки ҳам асл дораду ҳам фаръ; илме, ки асл дораду фаръ надорад; илме, ки фаръ дораду асл на ва илме, ки на асл дораду на фаръ. Аммо он илме, ки ҳам асл дораду ҳам фаръ, ҳисоб аст ва бар ин ҳамаи аҳли назар иттифоқ доранд. Он илме, ки асл дораду фаръ надорад, нуҷум аст. Зоро дар он аслу ҳақиқате, ки ба олам таъсиргузор бошад, вучуд надорад. Он илме, ки фаръ дораду асл не, тиб аст. Зоро аҳли он то рӯзи қиёмат бо таҷрибаву андӯхтаҳо онро

¹ Абдуллоҳ ибни Довуд дар мавриди ин сухани Халил фармуда: «Агар сухане бо тилло навишта шавад, он бояд ҳамин гуфтор бошад» (22,3,189).

ташаккул медиҳанд. Он илме, ки на асл дораду на фаръ, ҷадал аст¹.

– Агар дӯстат айби туро пеш аз он ки аз душманат бишнавӣ, ба-роят бигӯяд, ба ў бисёр ташаккур бигӯ ва насиҳаташро қабул фармо.

– Аз Ҳалил пурсиданд: Ҷуд чист? Фармуд: Базл кардани чизи мавҷуд. Боз пурсиданд: Зуҳд чист? Фармуд: Ин ки чизи мағқудро маҷӯй, то ки аз мавҷуд низ маҳрум намонӣ.

– Инсон дар ҷиҳисолагӣ ба камоли ақлу зехн мерасад, зоро дар ҳамин син Ҳудованд пайғамбараш Муҳаммадро (с) ба рисолат барангҳааст. Ҷун ба шастусесолагӣ бирасад, тағайюру нуқс дар ўроҳ меёбад, зоро дар синни мазкур Ҳудованд Пайғамбарро (с) қабзи рӯҳ намудааст.

– Инсони комилро ба он сабаб «зариф» меноманд, ки ўз зарфи адабу покизагӣ қарор гирифтааст.

– Агар аҳли илм дӯстони Ҳудо набошанд, Ҳудоро дӯсте нест.

– Сусти - изоат, хушёри - бизоат, инсоф - роҳат ва лаҷоҷату ҳирагӣ вақоҳат аст.

– Ҳар кӣ дар талаби илм ҳаё варзад, илмаш камол напазирад.

– Бисёр бихон, то бифаҳмӣ ва андаке аз онро баргузин, то дар хотира хифз намоӣ.

– Аз суолҳои шогирдон нороҳат машав, зоро суолот аст, ки туро ба донистани надонистаҳоят мерасонад.

Номи Ҳалил ибни Аҳмад дар тамоми мактабҳои илмӣ-адабии ҷаҳон дар садри феҳристи асосгузорони улуми арабӣ қарор дорад. Ин манзалат ба он ишора дорад, ки Ҳалил аз фазилатҳои хоса бархурдор будааст ва дар самтҳои муҳталифи илм хидматҳои мондагор анҷом додааст. Метавон ҷанде аз ҳусусиятҳои мумтози шаҳсият ва фаъолияти илмии Ҳалилро ба тариқи зайл баршуморид:

1. Кашфи илми арӯз ва муқаррар соҳтани мизони шеър. Ҳалил бо нубуғи хоса ва илҳомоти ғайбӣ давоири панҷгонаи арӯзро – муҳталаф, муъталаф, мұчталаб, мұштабаҳ, мұттафақ падид овард ва аз онҳо понздаҳ баҳри шеъриро берун қашид.

2. Поягузории лугатнигории араб, ки китоби «ал-Айн» оинаи тамомнамои он мебошад.

3. Аввалин нафаре, ки тамоми ҳарфҳои алифборо дар як байт ҷой дод².

¹ Абӯбакри Сулий дар тавзехи илми ҷадале, ки ин ҷо зикраш рафтааст, фармуда: «Мурод ҷадал бар беҳудаву ботил аст» (16,1,371-372).

² Ин байт ҷунин аст:

صَفْ خَلَقَ خَوْدٌ كَمِثْلِ الشَّمْسِ إِذَا بَرَعَتْ

يَحْطِي الصَّبْجَيْعَ هَمَ نَجَلَاءُ مَعْتَارٌ



4. Нахустин нафаре, ки мусавватаҳои эъробӣ (харакатҳо) – фатҳа, замма, касраро муайян намуд. Ҳамчунин, сукуну ташдиdro ихтироъ кард (18,2,160-162).

5. Тарбияи барҷастатарин шогирдони забоншинос, ба мисли Сибавайҳ, Кисой, Асмай ва ҷанде дигар, ки минбаъд ҳар як донишманди ифтихорофар гардианд.

6. Бунёдгузории нахви арабӣ, ки бо баробари хидмати иддае аз донишмандони асри аввали ҳичрӣ ва ҳамрӯзгор бо Ҳалил, гузоштани асосҳои ин дониш ба ў нисбат дода мешавад.

Пайнавишт:

1. Абдулкарим ибни Муҳаммад ибни Мансур ас-Самъонӣ. ал-Ансоб.-Ҷ.9.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1980.
2. Абӯтайиб ал-Лугавӣ, Абдулвоҳид ибни Алӣ. Маротибу-н-нахвийин.-Бейрут: Мактубату-л-асрия, 1984.
3. Бухорӣ, Муҳаммад ибни Исмоил. Таърихи Кабир.-Ҷ.3.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 2001.
4. Дехҳудо, Алиакбар. Луғатнома.-Ҷ.8.-Техрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Техрон, 1337.
5. Ёқути Ҳамавӣ. Муъҷаму-л-булдан.-Ҷ.2.-Бейрут: Дору Содир, 1995.
6. Ёқути Ҳамавӣ. Муъҷаму-л-удабо/Тасҳехи Умар Форук Таббоъ.-Ҷ.4.- Бейрут: Муассисату-л-маориф, 1999.
7. Ёқути Ҳамавӣ. Муъҷаму-л-удабо/Тасҳехи Эҳсон Аббос.-Ҷ.3.- Бейрут: Дору-л-ғарб ал-исломӣ, 1999.
8. Заҳабӣ, Шамсиiddин. Сиyrӯ аъломи-н-нубало.-Ҷ.7.-Қоҳира: Дору-л-ҳадис, 2006.
9. Зириклий Ҳ. Қомусу-л-аълом.-Ҷ.2.-Бейрут: Дору-л-малойин, 2005.
10. Зубайдӣ, Абӯбакр Муҳаммад ибни Ҳасани Андалусӣ. Табакоту-н-нахвийина ва-л-луғавийин. -Қоҳира: Дору-л-маориф, 1984
11. Ибни Анборӣ, Абулбаракот Камолуддин Муҳаммад. Нузҳату-л-алиббо фӣ табакоти-л-удабо.- Қоҳира: Дору-л-фикр ал-арабӣ, 1998.
12. Ибни Муътаз. Табакоту-ш-шуаро.-Қоҳира: Дору-л-маориф, 1976.
13. Ибни Надим. ал-Фехрист.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1996. – 790 с.
14. Ибни Салломи Ҷумахӣ. Табакоту фуҳули-ш-шуаро.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 2001.
15. Ибни Ҳалликон. Вафиёту-л-аъён.-Ҷ.2.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1998.
16. Қифтий, Ҷамолуддин Абулҳасан Алӣ ибни Юсуф. Инбоҳу-р-рувот ъало анбоҳи-н-нухот.- Ҷ.1.- Қоҳира: Дору-л-фикр ал-арабӣ, 1986.
17. Рамазон Шишан. Наводиру-л-маҳтутот ал-арабийя.-Ҷ.1.-Бейрут, 1995.
18. Суютий, Ҷалолуддин. ал-Иткон фӣ улуми-л-куръон/Гарҷумай форсӣ ба қалами Сайд Ҷаҳдӣ Ҳоирӣ Қазвинӣ.-Ҷ.2.-Техрон: Амири Кабир, 1384.
19. Фирӯзободӣ, Мачдулуддин Муҳаммад ибни Яъқуб. ал-Булаға фӣ тарочими аиммати-н-нахви ва-л-луға.-Димишк: Дору Саъдуддин, 2000.

Камоли Хуҹандӣ, № 2(6), 2016

20. Хочӣ Ҳалифа. Кашифу-з-зунун.-Ҷ.2.-Бейрут: Дору-л-қутуби-л-илмийя, 2008.
21. Шеър ал-Халил ибни Аҳмад ал-Фароҳидӣ//ал-Балоғ, №4-5, соли 1393 қ.
22. Шурайшӣ, Абулаббос. Шарҳу Мақомот ал-Ҳарирӣ.-Ҷ.3.-Бейрут: Дору-л-қутуби-л-илмийя, 2006.
23. Яғмурӣ, Юсуф. Нуру-л-қабас.-Висбаден (Олмон), 1996.

*Ба қалами
Фахриддин Насриддинов*



МУТУН



МАҚОЛАТИ ЧАҲОРУМ¹

ДАР ИЛМИ ТИБ ВА ҲИДОЯТИ ТАБИБ

Тиб синоате аст, ки бад-он синоат сиҳҳат дар бадани инсон нигоҳ доранд ва чун зоил шавад, боз оранд ва биёраянд ўро ба дарозии мӯю покии рӯй ва хушии бӯю гушодагӣ.

Аммо табиб бояд, ки рақиқулхулқ², ҳакимуннафс³, чайидулҳадс⁴ бошад.

Ва ҳадс харакате бошад, ки нафсро бувад дар орои соиба⁵. Аънӣ, ки суръати интиқолӣ бувад аз маълум ба маҷхул. Ва ҳар табиб, ки шарафи нафси инсон нашиносад, рақиқулхулқ набувад. Ва то мантиқ надонад, ҳакимуннафс набувад. Ва то муайяд набувад ба таъиди илоҳӣ, чайидулҳадс набувад. Ва ҳар кӣ чайидулҳадс набувад, ба маърифати иллат⁶ нарасад. Зоро ки далел аз набз мебояд гирифт ва набз ҳаракати инқибозу⁷ инбисот⁸ аст ва сукуне, ки миёни ин ду ҳаракати инқибозро ба ҳис(с) нашояд андар ёфтад. Аммо афзалу-л-мутааххирин, ҳучҷату-л-Ҳақ ал-Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Сино дар китоби «Қонун» мегӯяд: «Ҳаракати инқибозро дартавон ёфтад ба душворӣ андар танҳои камгӯшт. Ва он гаҳ набз даҳ чинс аст ва ҳар

¹ Давом аз шумораи гузашта.

² рақиқулхулқ – нармҳӯ

³ ҳакимуннафс – бедордил, огоҳдил

⁴ чайидулҳадс – хубдарёб, некташхис

⁵ орои соиба – назар ва андешаи дуруст

⁶ иллат – дард, беморӣ

⁷ инқибоз – бастагӣ, баста шудан

⁸ инбисот – кушодагӣ, боз гардидан

яке аз ӯ мутанаввəй шавад ба сə навъ: ду тарафайни ӯ ва яке эътидоли ӯ. То таъиди илоҳӣ ба истисвоби¹ ӯ ҳамроҳ набувад, фикрат мусиб² натавонад буд ва тафсираво³ низ ҳамчунони алвону⁴ русуби⁵ ӯ нигоҳ доштан ва аз ҳар лавне бар ҳолате далел гирифтан, на коре хурд аст. Ин ҳама дaloil ба таъиди илоҳӣ ва ҳидояти подшоҳӣ муфтакиранд⁶.

Ва ин маънӣ аст, ки мо ӯро ба иборати «ҳадс» ёд кардаем. Ва то табиб мантиқ надонад ва чинсу навъ нашиносад, дар миёни фасл⁷ ва хоссаву⁸ араз⁹ фарқ натавонад кард ва иллат нашиносад. Ва чун иллат нашиносад, дар илоҷ мусиб натавонад буд.

Ва мо ин ҷо масале бизанем, то маълум шавад, ки чунин аст, ки ҳамегӯем. Мараз чинс омад ва табу судоъ¹⁰ ва зукому сарсом¹¹ ва ҳасбаву ярақон¹² навъ. Ва ҳар яке ба фасле аз яқдигар ҷудо шаванд. Ва аз ин ҳар яке боз чинс шаванд. Масалан, таб чинс аст ва ҳуммо явм¹³ ва гиб(б)¹⁴ ва шатрулғиб(б)¹⁵ ва рибъ¹⁶ анвоъ. Ва ҳар яке ба фасле зотӣ аз яқдигар ҷудо шаванд. Чунонки ҳуммо явм ҷудо шавад аз дигар табҳо бад-он, ки дарозтарин муддати ӯ як шабонарӯз бувад ва дар ӯ такассур¹⁷ ва гаронӣ ва коҳиливу дард набошад. Ва таби мутбиқа¹⁸ ҷудо шавад аз дигар табҳо бад-он, ки чун бигирад, то ҷанд рӯз боз нашавад. Ва таби гиб(б) ҷудо шавад аз дигар табҳо бад-он, ки рӯзе биёяд ва дигар рӯз наёяд. Ва таби шатрулғиб(б) ҷудо шавад аз дигар табҳо бад-он, ки як

¹ истисвоб – талаби дурусти ташхис

² мусиб – дуруст, сахех

³ тафсира – намунаи идрори бемор, ки назди табиб барои ташхис мебаранд.

⁴ алвон – рангҳо

⁵ русуб – таҳшин; нишонаву асаре, ки аз ҷизе бозмемонад.

⁶ муфтакир - ниёзманд

⁷ фасл – ҳусусияти то ҷое зотии як чинс, ки тавассути он аз дигар оғаридаҳо фарқ карда мешавад.

⁸ хосса – ҳусусияте, ки ба ҷизе ё мавҷуде муайян алоқаманд аст. Мисли навиштан барои инсон ва гайра.

⁹ араз – он ҷизе, ки ҷузъи моҳияти зотии ҷизе набошад. Чун ранг барои ҷисм ва амсоли он.

¹⁰ судоъ – дарди сар

¹¹ сарсом – навъе ҳалали равонӣ, ки мумкин аст ҳайрат, ҳазён ё аз даст додани хотираро бо ҳуд дошта бошад.

¹² ярақон – бемории зарда (зардӣ)

¹³ ҳуммо явм – таби якруза

¹⁴ гиб(б) – табе, ки рӯзе дар миён пайдо мешавад.

¹⁵ шатрулғиб(б) – табе, ки як рӯз баланд ва рӯзи дигар паст аст.

¹⁶ рибъ – табе, ки дар ҳар ҷаҳор рӯз боре меояд.

¹⁷ такассур – эҳсоси ҳунуқӣ ва ларзиш; шикастагӣ

¹⁸ таби мутбиқа – табе, ки дар як шабонарӯз қатъ нагарداد.

рӯз саҳттар ояд ва дирангаш¹ камтар бошад ва як рӯз оҳистатар ояд ва дирангаш дарозтар бувад. Ва таби рибъ чудо шавад аз дигар табҳо бад-он, ки рӯзе биёд ва дигар рӯз наёд ва савум наёд ва чаҳорум биёд. Ва ин ҳар яке боз чинс шаванд ва эшонро анвөй падид ояд.

Чун табиб мантиқ донад ва ҳозир бошад ва бидонад, ки кадом таб аст ва моддати он таб чист, мураккаб аст ё муфрад, зуд ба муоличат машғул шавад. Ва агар дар шинохтани иллат дармонад, ба Худой, азза ва ҷалла, бозгардад ва аз ӯ истионат² хоҳад. Ва агар дар илоҷ фурӯ монад ҳам, ба Худой бозгардад ва аз Ӯ мадад хоҳад, ки бозгашти ҳама бад-Ӯст.

Ҳикоят (1)

Дар санаи иснато ашарата ва ҳамсумиа³ дар бозори атторони Нишобур бар дуккони Муҳаммади Муҳаммад, мунаҷҷими табиб, аз Ҳоча Имом Абӯбакри Даққоқ шунидам, ки ӯ гуфт: «Дар санаи иснатайни ва ҳамсумиа⁴ яке аз маҳоҳири Нишобурро қуланҷ⁵ бигирифт ва маро бихонд. Ва бидидаму ба муоличат машғул шудам. Ва он чӣ дар ин боб фароз омад⁶, ба ҷой овардам. Албатта, шифо рӯй нанамуд ва се рӯз бар он баромад. Намози шом бозгаштам, ноумед бар он, ки ними шаб бемор даргузарад. Дар ин ранҷ бихуфтам. Субҳдам бедор гаштам ва шак накардам, ки даргузашта бувад. Ба бом баршудам ва рӯй бад-он ҷониб овардам ва ниюша⁷ кардам. Ҳеч овозе нашунидам, ки бар гузаштани ӯ далел будӣ. Сураи «Фотиха» бихондам ва аз он ҷониб бидамида ва гуфтам: «Илоҳӣ ва саййидӣ ва мавлоӣ! Ту гуфтай дар қаломи мубраму⁸ китоби муҳкам: «*Ва нуназзилу мина-л-Қуръони мо ҳува шифоун ва раҳматун ли-л-муъминин*»⁹. Ва таҳассур¹⁰ ҳамехӯрдам, ки ҷавон буд ва мунъиму мутанаъим¹¹ ва команҷомӣ¹² тамом дошт.

¹ диранг – бозмондан

² истионат – ёрӣ, кӯмак

³ Яъне: соли 512 (1118)

⁴ Яъне: соли 502 (1109)

⁵ қуланҷ – дарди саҳте, ки дар шикам, баҳусус дар рӯдаҳои фароҳ падид меояд ва ба таври умум ҷигар, гурда, рӯдаҳоро низ фаро мегирад.

⁶ фароз омад – ба назар расид; пеш омад

⁷ ниюша – гӯш додан

⁸ мубрам – муҳкам, устувор

⁹ Яъне: «Ва аз Қуръон он чи шифову раҳмат аст, барои муъминон фуруд меоварем» (сураи Исро, ояти 82).

¹⁰ таҳассур – афсӯсу ҳасрат ҳӯрдан

¹¹ мунъиму мутанаъим – сахиву тавонгар

¹² команҷомӣ – комгорӣ

Пас вузӯ соҳтам ва ба мусалло шудам ва суннат бигузоридам. Яке дари сарой бизад, нигоҳ кардам, каси ў буд. Башорат дод, ки: «Бигшой!» Гуфтам: «Чӣ шуд?» Гуфт: «Ин соат роҳат ёфт». Донистам, ки аз баракоти «Фотихату-л-қитоб» будааст ва ин шарбат аз дорухонаи раббонӣ рафтааст. Ва ин маро таҷриба шуд ва бисёр ҷойҳо ин шарбат дардодам. Ҳама мувоғиқ афтод ва шифо ба ҳосил омад.

Пас, табиб бояд, ки некӯэътиқод бувад ва амру наҳии шаръро муаззам дорад ва аз илми тиб бояд, ки «Фусул»-и Букроту¹ «Масоил»-и Ҳунайни Исҳоқ² ва «Муршид»-и Муҳаммади Закариёи Розӣ³ ва «Шарҳ»-и Нилӣ⁴, ки ин мӯчмалотро кардааст, ба даст орад ва мутолиат

¹ «Фусул»-и Букрот – Букрот ҳаким ва табиби маъруфи юнонӣ аст. Дар ҳудуди соли 460 қ.м. ба дунё омад. Аз шогирдони Асқолибюс (қаҳрамони тибби Юнон) буд. Такрибан дар соли 375 қ.м. даргузаштааст. «Фусул»-и ў ҷомеътарин таълифи тибии қадим аст. Муаллиф онро дар ҳафт мақола мураттаб соҳтааст. Дар он ҳамаи улуми тиб ва қонунҳои алоқаманд ба он оварда шудааст. Ҷолинус дар мавриди он фармуда: «Букрот бо ин китоб тамоми усули тибро баён намуд» (Кашфу-з-зунун, ч.3, саҳ.506). Ҳунайн ибни Исҳоқ онро ба арабӣ тарҷума намудааст (ал-Фехрист, саҳ.456). Ҷолинус, Ибни Абӯсадик (мулаққаб ба «Букроти сонӣ»), Абдуллоҳи Сайвосӣ, Абдуллоҳи Бағдодӣ, Алоуддин Алӣ ибни Нағис, Садақаи Сомирӣ ва дигарон бар он шарҳ бастаанд (ҳамон, саҳ.506-507).

² «Масоил»-и Ҳунайни Исҳоқ – Ҳунайни Исҳоқ, ки «Абӯязид» куния дошт, дар тиб табаҳхур ҳосил карда буд. Ба забонҳои юнонӣ, сурёнӣ ва арабӣ тасаллути комил дошт. Бар мабнои чунин нубуғ ба таълиф ва тарҷумаи осор даст зад. Айнӯҳе аз китобу рисолаҳоро иншо намуд ва ба арабӣ даровард. Соли 264/878 аз дунё рафт. «Масоил»-и ў аз мухимтарин дастуроти тиббӣ махсуб мегардад. Тибки навиштаи Ибни Надим ин китоб чун рахнамои таълим ва дастури толибilmони тиб навишта шуда будааст (ал-Фехрист, саҳ.464). Ҳочӣ Ҳалифа оварда, ки китоб ба тариқи саволу ҷавоб мураттаб гардидааст. Муаллиф матолиби китобро дар мuddati ҳаёти ҳуд дар авроқе, ки қисме сапеду ҳолӣ монда буданд, фароҳам овард. Сипас, шогирд ва хоҳарзодааш Ҳубайш ибни Ҳасан (ибни Аъсам – забти Ибни Надим) бокиро мураттаб намуд ва матолиберо аз (илми) хеш бар он пайваст. Ба ҳамин сабаб, гоҳе ин китоб ба сурати «Масоил»-и Ҳунайн бо зиёдоти Ҳубайши Аъмаш (Аъсам) низ дид мешавад. Ибни Абӯсадик (Букроти сонӣ) ва Абӯсаҳли Нилӣ онро шарҳ ва талхис намудаанд. Ибни Рақиқа талхиси Нилиро ба назм кашида ва онро ба «Лутфу-л-масоил ва тӯҳаф-ус-соил» мусаммо намудааст (Кашфу-з-зунун, ч.3, саҳ.245-246).

³ «Муршид»-и Муҳаммади Закариёи Розӣ – Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ – табиб ва донишманди номвари асри X, ки бештар дар Рай бизист ва риёсати бемористони он чоро дар ўҳда дошт. Дар тиб ва фалсафа осори зиёд ба мерос гузошт. Соли 323/935 (ё 313/925) даргузашт. Номи аслии «Муршид»-и Розӣ «ал-Фусул фи-т-тиб» буда, ба «Муршид» шуҳрат ёфтааст (ал-Фехрист, саҳ. 472; Фарҳангӣ форсӣ, ч.5, саҳ. 570).

⁴ «Шарҳ»-и Нилӣ – мурод аз «Нилӣ» Абӯсаҳл Саид ибни Абдулазизи Нилӣ аст, ки адаб, факех, табиб ва устоди илми тиб буд. «Муҳтасари «Китобу-л-масоил»-и Ҳунайн, «Талхиси «Шарҳи «Фусул»-и Букрот»-и Ҷолинус аз ҷумлаи таълифоти ўст. Соли 420/1029 даргузаштааст (Муъҷаму-л-удабо, ч.4, саҳ.299). «Шарҳ»-и Нилӣ

ҳамекунад, баъд аз он, ки бар устоде мушфиқ хонда бошад. Ва аз кутуби васат¹ «Захира»-и Собити Курра² ё «Мансурӣ»-и Мухаммади Закариёи Розӣ³ ё «Ҳидоя»-и Абӯбакри Ахавайнӣ⁴ ё «Кифоя»-и Аҳмади Фараҷ ё «Агроз»⁵-и Сайд И smoили Чурҷонӣ ба истиқсои⁶ тамом зоҳирان, талхис ва тавзехи «Масоил»-и Ҳунайн ибни Исҳоқ аст, ки мувофиқи на-виштаи Ҳочӣ Халифа, Нилий онро бо тарки усули суолу ҷавоб, ки тархи таълифии Ҳунайн буд, дар се фасл мураттаб намудааст. Фасли аввал: Дар шинохтани умури табии; дувум: Дар қувои адвия; савум: Дар набз (Қашғу-з-зунун, ч.3, саҳ.246).

¹ васат – миёнаҳол

² «Захира»-и Собити Курра – Шаҳризурӣ оварда, ки «аз мусаннафоти Собит аст китоби «Захира» дар тиб, ки камтар китобе ба хубии он таълиф шудааст» (ниг. Лугатнома, ч.5, саҳ.6364). Қифтий дар интисоби ин китоб ба Собит ибни Қурра шак намудааст (Таъриху-л-хукамо, саҳ.109).

³ «Мансурӣ»-и Мухаммади Закариёи Розӣ – аз мухимтарин китобҳои тибби қадим, ки ба номи Мансур ибни Исҳоқи Сомонӣ – ҳокими Рай таълиф шудааст. Китоб дар даҳ мақола аст ва ҳар мақола боз ба фаслҳо ҷудо мегардад. Дар аксари манобеъ ба номи Мансур ибни Нӯҳи Сомонӣ дониста шуда, ки аз тасомуҳ ҳолӣ нест. Низомии Арӯзӣ низ ҷунин назарро баён доштааст (ниг.саҳ.143). Зоро Закариёи Розӣ (ваф. 320/932) солҳо пеш аз эътиборёбии Мансур ибни Нӯҳ (хукм. 350-366/961-977) даргузаштааст. Дар «Қашғу-з-зунун» аз Алӣ ибни Аббоси Маҷусӣ (соҳиби «Комил-ус-синоа») омада, ки муаллиф аксари умури табииро дар ин китоб фурӯ гузаштааст (Қашғу-з-зунун, ч.3, саҳ.406).

⁴ «Ҳидоя»-и Абӯбакри Ахавайнӣ – мурод китоби «Ҳидояту-л-мутааллимина фит-тиб(б)»-и Абӯбакр Рабеъ ибни Аҳмади Бухории Ахавайнӣ аст. Муаллиф шогирди Абулқосими Муқонӣ ва Абулқосим шогирди Мухаммади Закариёи Розӣ буд. Ахавайнӣ ин китобро барои писараш навишт. Ӯ табиби маъруф буд. Ба он сабаб, ки дар муолиҷаи беморони рӯҳӣ дасти тавоно дошт, ӯро «пизишкӣ девонагон» ме-гуфтанд. Китоби «Ҳидоя»-и ӯ бо забони форсӣ ба қалам омадааст ва аз ҷумлаи ар-зишмандтарин осори насрин форсӯ тоҷик ҳисоб мейбад.

⁵ «Агроз»-и Сайд И smoили Чурҷонӣ – Муаллифи китоб – Сайд И smoil ибни Ҳасан ибни Мухаммади Чурҷонӣ, муқанно ба «Абӯиброним» ва мулакқаб ба «Зайнуддин» (ё «Шарафуддин») аз донишмандон ва устодони илми тибби асри XII мебошад. Дар дарбори Ҳоразмшоҳ хидмат мекард. Соли 531/1137 даргузаштааст. Осоре, ҷун «Хуффии Алой», «Тибби мулуқӣ», «Захираи Ҳоразмшоҳӣ», «Агроз», «Ҷадор», «Зубдат-ут-тиб», «ат-Тазкирату-л-ашрафия фӣ синоати-т-тиббия» аз ҷумли таълифоти ӯст. Номи пурраи «Агроз»-и Чурҷонӣ «Агроз-ут-тиббия ва-л-мабоҳиси-л-алојия» аст. Ба Алоуддин Отсиз баҳшида шудааст. Ҳочӣ Халифа навишта: «Он китоби бузург аст, дар ду мучаллад. Мураттаб аз бисту шаш мақола, ки ҳар як дорони бобҳои зиёд аст» (Қашғу-з-зунун, ч.1, саҳ.199). Аз идомаи гузориши Ҳочӣ Халифа бармеояд, ки китоб талхиси «Захираи Ҳоразмшоҳӣ» мебошад ва муаллиф ин корпо бо ҳоҳиши вазири Нусратуддин Отзис ибни Ҳоразмшоҳ – Абӯмуҳаммад Соҳиб ибни Мухаммади Бухорӣ анҷом додааст. Муаллиф пас аз вуруд ба мабҳаси аслӣ, яъне баррасии ташрехии аъзо, ба зикри анвои беморихо ва асбобу иллатҳои он пардохтааст. Дар қисмати поёнии китоб аз анвои доруҳо ва таркиботи онҳо баҳс намудааст (Фарҳангӣ осор, саҳ.288).

⁶ истиқсо – тафаххусу баррасӣ

бар устоде мушфик хонад. Пас, аз кутуби басоит¹ яке ба даст орад, чун «Ситтата ашар»-и Ҷолинус² ё «Ҳовӣ»-и Муҳаммади Закариё³ ё «Комил-ус-синоа»⁴ ё «Сад боб»-и Бӯсаҳли Масеҳӣ⁵ ё «Қонун»-и

¹ басоит – фароҳ, васеъ. Он осоре, ки дар онҳо мавзӯъ ба тариқи хеле муфассал баён мейбанд.

² «Ситтата ашар»-и Ҷолинус – Ҷолинус яке аз табибони ҳаштгонаи юнонӣ, ки дар колбудшиносӣ қашфиёти нодир анҷом дод ва осори зиёд ба мерос гузошт. Тақрибан соли 210/825 вафот кардааст. «Ситтита ашар» (яъне, осори шонздаҳгона)-и ў маҷмӯаест, ки аз шонздаҳ қитоби Ҷолинус фароҳам омадааст. Ин қитобҳо дар тибби қадим ҳукми асосро дошт. Ҳар кӣ дар ин дониш ворид мешуд, бояд ба тартиб тамоми инҳоро аз худ мекард. Ибни Надим аз ин шонздаҳ қитоб ба тариқи зайл ном бурда: 1. ал-Фирақ. 2. ас-Синоат-ус-сагира. 3. ан-Набз. 4. ат-Таанӣ фӣ шифои-л-амрӯз. 5. Мақолоту-л-хамс. 6. ал-Истиқсот. 7. ал-Мизоч. 8. Қуво табиия. 9. ал-Илалу ва-л-аърӯз. 10. Таарруфу илали-л-аъзои-л-ботина. 11. Набзу-л-кабир. 12. ал-Ҳимоёт. 13. ал-Буҳрон. 14. Айёму-л-буҳрон. 15. Тадбиру-л-асиҳҳо. 16. Ҳилату-л-баръ (ал-Фехрист, саҳ.458).

³ «Ҳовӣ»-и Муҳаммади Закариёи Розӣ – ин қитоби Муҳаммади Закариёи Розӣ дар байни бештар аз дусад таълифи ў мақоми хосса дорад. Ин қитоб мухимтарин таълифи Розӣ аст ва ба донишномаи тиббӣ мебошад. Аз он бо номҳои «ал-Ҷомеъ», «ал-Ҷомеъу-л-кабир», «Ҳосиру-с-синоати-т-тиб» ва «ал-Ҷомеъу-л-хосир лисиноати-т-тиб» низ ёд мешавад. Гӯё пас аз вафоти Розӣ ба роҳбарии Ибн ал-Амид (ваф. 359/970) – вазири Рукнуддавлаи Дайламӣ ва қӯшиши шогирдони муаллиф мусаввадаҳои қитоб ба ҳам оварда шуданд ва ин қитоб мураттаб гардад. Ибни Надим навишта, ки ин қитоб ба дувоздаҳ қисм чудо мешавад. Дар идома ҳамаи онҳоро зикр намудааст (ал-Фехрист, саҳ.470-471).

⁴ «Комил-ус-синоа» – таълифи Алӣ ибни Аббоси Мачусӣ (ниг. саҳ.162) аст, ки бо забони арабӣ навишта шудааст. Ин қитоб бо номи «Тибби малиқӣ» ва «Қунноши малиқӣ» маъруфтар аст. Бо номи ихтизории «Малиқӣ» низ ёд мешавад. Ин қитобро ба номи малиқ Фанохусрав Азудуддавлаи Дайламӣ нигошт ва сабаби шуҳрати ў қарор гирифт. Қитоб фарогири тамоми фунуни тиб аст. Аз ду қисми асосӣ – илмӣ ва амалӣ иборат мебошад. Ҳар як аз ин қисмҳо ба даҳ макола чудо мешавад ва ҳар макола дорои бобҳо аст (Кашфу-з-зунун, ч.3, саҳ.13). «Комил-ус-синоа» то таълифи «Қонун»-и Ибни Сино мухимтарин қитоб ба ҳисоб мерафт. Қисми амалии қитобро бар чунин хусусияти «Қонун» тарҷех додаанд (Лугатнома, ч.1, саҳ.307).

⁵ «Сад боб»-и Бӯсаҳли Масеҳӣ – мурод Бӯсаҳл (Абӯсаҳл) Исо ибни Яҳёи Масеҳии Гургонӣ, табиб ва ҳакими номварааст, ки дар дарбори Абулаббос Маъмуни Ҳоразмшоҳ мезист ва қитоби «Таъбири рӯъё»-и худро ба номи ў қард. Дар тиб аз устодони Ибни Сино ҳисоб мейбад. Соли 401/1011 зиндагиро падруд гуфт (ал-Аълом, ч.5, саҳ.110). «Сад боб»-и ў аз бузургтарин таълифоташ маҳсуб мегардад. Қитоб чун донишномаи тиббӣ мебошад. Бо номҳои «ал-Миа фӣ синоати-т-тиб» ва «Девони тиб» низ маъруф аст. Муаллиф мухтавои қитобро дар қолаби сад боб рехтааст ва ҳар бобро «қитоб» ном кардааст. Ҳар боб чун қитоби мустақил ба қалам омадааст. Ибни Тилмиз таҳти унвони «ал-Ҳавошӣ Ҷало қитоб «ал-Миа» ва Нӯъмон ибни Абӯризой Истроилий бо номи «ал-Ҳавошӣ ан-Нӯъмония» бар ин қитб ҳошия навиштаанд (Кашфу-з-зунун, ч.3, саҳ.170; Доиратулмаорифи бузурги исломӣ, ч.5, саҳ.577).

Бўалии Сино¹ ё «Захираи Хоразмшоҳӣ»² ва ба вакти фарогат мутолиат ҳамекунад. Ва агар хоҳад, ки аз ин ҳама мустағнӣ бошад, ба «Қонун» кифоят кунад. Сайиди қавнайн³ ва пешвои сақалайн⁴ мефармояд: «Куллу-с-сайди фӣ ҷавфи-л-фаро» – Ҳамаи шикорҳо дар шиками гӯрҳар аст. Ин ҳама, ки гуфтам, дар «Қонун» ёфта шавад, бо бисёре аз завоид⁵. Ва ҳар киро музаллади аввал аз «Қонун» маълум бошад, аз усули илми тиб ва қуллиёти ўхеч бар ўпшида намонад. Зеро ки агар Буқрот ва Ҷолинус зинда шаванд, раво бувад, ки пеши ин китоб саҷда кунанд.

Ва аҷабе шунидам, ки яке дар ин китоб бар Бўалӣ эътиroz кард ва аз он мұттаризот⁶ китобе соҳт ва «Ислоҳи «Қонун» ном кард. Гӯй дар ҳар ду менигарам, ки мусанниф чи маътуҳ⁷ марде бошад ва мусаннаф⁸ чи макруҳ⁹ китобе. Чаро касеро бар бузурге эътиroz бояд кард, ки таснифе аз они ў ба даст гирад, масъалаи нахустин бар ў мушкил бошад?! Ҷаҳор ҳазор сол буд, то ҳукамои авоил ҷонҳо гудохтанд ва равонҳо дарбохтанд, то илми ҳикматро ба ҷое фуруд оранд, натавонистанд. То байд аз ин муддат ҳакими мутлақ ва файласуфи аъзам Аристотолис¹⁰ ин нақдро ба қистоси¹¹ мантиқ бисаҳт¹²

¹ «Қонун»-и Бўалии Сино – китоби «ал-Қонуну фи-т-тиб(б)» ҷомеътарин таълиф дар тибби исломӣ ба ҳисоб меравад. Китоб фарогири тамоми қонунҳои қулливи ҷузъии тиб мебошад. Бар панҷ қисмат ҷудо мешавад ва ҳар як қисм ба фасл, фан, ҷумла ва таълим тақсим мегардад. Ҳочӣ Ҳалифа муҳимтарин шарҳу ҳошия ва талхису танқехоти ин китобро муаррифӣ намудааст (Қашғу-з-зунун, ч.2, саҳ.541-542). Китоб ба забонҳои аврупӣ тарҷума ва нашр ёфтааст ва чун муҳимтарин китоби таълимии тиб дар шарқу гарӣ ҳидмат намудааст.

² «Захираи Хоразмшоҳӣ» – таълифи Сайд Исмоили Ҷурҷонӣ, ки соли 504/1111 таълиф гардидааст. Китоб бузургҳаҷм мебошад (Ҳочӣ Ҳалифа 12 ҷилд ҳондааст – ч.2, саҳ.154). Бо забони форсӣ ва арабӣ таълиф ёфта, ба Қутбиддини Хоразмшоҳ баҳшида шудааст. Муаллиф дар он аз ҳамаи баҳшҳои илми тиб сухан намудааст.

³ Сайиди қавнайн – пешвои ҳар ду ҷаҳон

⁴ сақалайн – ду гаронбор. Мурод инсу ҷин аст. Манзур аз ҳар ду таъбир Муҳаммади Мустафо (с) мебошанд.

⁵ завоид – афзудаҳо, афзуниҳо

⁶ мұттаризот – нұктаҳои эътиrozӣ

⁷ маътуҳ – беақл

⁸ мусаннаф – таснифшуда, китоб

⁹ макруҳ – нописанд, ноҳуш

¹⁰ Аристотолис – ҳаким ва файласуфи номвари юнонӣ, ки ба сурати «Арасту» бештар мешиносем. Мураббии Искандари Мақдунӣ буд. Дар мантиқ, табиат, илоҳиёт, ахлоқ, сиёсат ва ғайра китоб таълиф кард. Соли 322 қ.м. дунёро тарқ намуд.

¹¹ қистос – тарозу

¹² бисаҳт – бисанҷид, вазн намуд

ва ба маҳакки¹ ҳудуд накд қард ва ба микёли² қиёс бипаймуд³, то шакку райб⁴ аз ӯ бархост ва мунаққаҳу⁵ муҳаққақ⁶ гашт ва баъд аз ӯ дар ин ҳазору понсад сол ҳеч файласуф ба қунҳи⁷ сухани ӯ нарасид ва бар ҷодаи сиёқати ӯ нагузашт, илло афзалу-л-мутааххирин, ҳакиму-л-машриқ, ҳуҷҷату-л-Ҳакқи Ҷала-л-ҳалқ Абӯалӣ ал-Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Сино. Ва ҳар кӣ бар ин ду бузург эътиroz қард, ҳештанро аз зумраи аҳли хирад берун овард ва дар силки аҳли чунун тартиб дод ва дар ҷамъи аҳли атаҳ ҷилва қард.

Эзад, таборак ва таъоло, моро аз ин ҳафавоту⁸ шаҳавот⁹ нигоҳ дорад, биманиҳи ва лутфиҳи.

Пас, агар табибе мӯжаллади аввал аз «Қонун» бидониста бошад ва синни ӯ ба арбаъин¹⁰ қашад, аҳли эътимод бувад. Ва агарчи ин дараҷа ҳосил дорад, бояд ки аз ин кутуби сиғор¹¹, ки устодони мӯҷарраб тасниф кардаанд, яке пайваста бо ҳештан дорад, чун «Туҳфату-л-мулук»-и Муҳаммад ибни Закариё¹² ва «Кифоя»-и Ибни Мандавайҳи Исфаҳонӣ¹³ ва «Тадоруку анвоъи-л-ҳатави фи-т-тадбири-т-тиббӣ»-и Абӯалӣ¹⁴ ва «Хуффии Алой» ва «Ёдгор»-и Сайд Исмоили

¹ маҳак – василаи муайянсозандай асолату арзиш

² микёл – паймон

³ бипаймуд – андозагирӣ намуд, бо паймона вазн қард

⁴ райб – шубҳа

⁵ мунаққаҳ – аз айбу нуқсон пок соҳта шуда

⁶ муҳаққақ – таҳқиқшуда, қатъӣ, ба исбот расида

⁷ қунҳ – асл

⁸ ҳафавот – ҳатову лағзишҳо

⁹ шаҳавот – ҳоҳишоти номатлуби нафс

¹⁰ Яъне: ҷиҳил

¹¹ сиғор – қӯчак, мұхтасар

¹² «Туҳфату-л-мулук»-и Муҳаммад ибни Закариё – шояд «Тибби мулукӣ»-и муаллиф бошад, ки Ибни Надим дар феҳристи осори ӯ овардааст (ал-Феҳрист, саҳ.471).

¹³ «Кифоя»-и Ибни Мандавайҳи Исфаҳонӣ – муаллиф аз пизишкон ва дорушиносини маъруфи асри X-XI ба шумор меравад. Аз ҳонадони бошарофати Исфаҳон аст. Падараш Абдурраҳмон аз адібони барҷастаи рӯзгори ҳуд буд. Бо Азудуддавлаи Дайламӣ наздики дошт ва дар бемористони Азудӣ фаъолият мекард. Соли даргузашташ мавриди ихтилоф аст. Солҳои 410/1019 ё 440/1048 бештар таъиид ёфтаанд. Бештар аз панҷоҳ қитобу рисола ба ӯ мансуб аст, ки «Фӣ усули-т-тибби ва-л-мураккабот ал-атрия», «ал-Қоғӣ фи-т-тиб», «Таркибу табақоти-л-ъайн», «Фӣ авҷоъи-л-атфол», «Фӣ илоҷи заъфи-л-басар» ва «Кифоя» аз ҷумлаи онҳоянд. «Кифоя»-и ӯ аз эътибори баланд барҳурдор буда, ки Низомии Арӯзӣ бар пайваста бо ҳуд доштани он таъкид намудааст.

¹⁴ «Тадоруку анвоъи-л-ҳатави фи-т-тадбири-т-тиббӣ»-и Абӯалӣ – Абӯалии Сино ин қитоб ва «Қиёму-л-арзи фӣ васати-с-само»-и худро ба номи Абулҳусайн Аҳмад ибни Муҳаммад ас-Суҳайлии Ҳоразмӣ (ниг. ба ҳошияи саҳ.136) – вазири Алӣ ибни

Чурчонӣ¹. Зеро ки бар ҳофиза эътимоде нест, ки дар охири муаххари димоғ бошад, ки дертар дар амал ояд, ин мактуб² ўро муъин³ бошад.

Пас, ҳар подшоҳ, ки табиб ихтиёр кунад, ин шароит, ки баршумурдем, бояд ки андар ёфта бошад, ки на бас сахл корест чону умри хеш ба дасти ҳар ҷоҳил додан ва тадбири чони худ дар канори ҳар ғофил ниҳодан.

Ҳикоят (2)

Бухтайшувъ⁴ яке аз насорои Бағдод буд. Табибе ҳозиқу мушфиқе содик буд ва мураттаб ба хидмати Маъмун. Магар аз Бани Ҳошим аз ақрабои Маъмун якero исҳол⁵ афтод. Маъмунро бад-он қариб⁶ дилбастагии тамом буд. Бухтайшувъро бифиристод, то муолиҷати ў биқунад. Ў бар пой хост ва ҷон бар миён баст аз ҷиҳати Маъмун ва ба анвөъ муолиҷат кард. Ҳеч суд надошт. Ва аз наводири муолиҷат он чӣ ёд дошт, бикард. Албатта фоидат накард ва кор аз даст бишуд. Ва аз Маъмун ҳичил мебуд ва Маъмун ба ҷой овард, ки Бухтайшувъ

Маъмуни Хоразмшоҳ намудааст. Ибни Сино дар шарҳи ҳоли худ бо ҷунин алфоз аз ў ба некӣ ёд намудааст: «Зарурат маро бар тарки Бухоро ва рафтан сӯи Гурганҷ водор намуд. Абулхусайн Суҳайлий, ки дар он ҷо вазир буд, ба ин донишҳо муҳаббат дошт» (Лугатнома, ҷ.1, саҳ.1148).

¹ «Хуффии Алой» ва «Ёдгор»-и Сайд Исмоили Чурчонӣ – Чурчонӣ (ниг. саҳ.144) «Хуффии Алой»-ро дар Хоразм дар замони Кутбиддини Хоразмшоҳ бо ҳоҳиши фарзанди ў Отсиз таълиф намудааст. Ҷун китоби «Захираи Хоразмшоҳӣ»-и ў хеле муфассал буд, супориш меёбад, ки онро ба тарики ҳулоса таҳия намояд. Тибқи на-виштаи Ҳочӣ Ҳалифа он дар як ҷилд таҳия мешавад ва ба Алоуддин Алпарслон (Отсиз Хоразмшоҳ) тақдим мегардад (Кашфу-з-зунун, ҷ.2, саҳ.78). Сабаби «Хуффӣ» ном гузаштан, ба ин мӯчиб аст, ки метавон онро дар ҳуф(ф) (мӯза) ҷой дод ва бо худ бурд (Доиратулаорифи бузурги исломӣ, ҷ.17, саҳ.706). «Ёдгор» – Чурчонӣ ин китобро бо забони форсӣ навиштааст ва китоби муҳтасарест дар илми тиб. Аз панҷ боб фароҳам омадааст. Дар Хоразм таълиф ёфтааст ва ба Отсиз Хоразмшоҳ баҳшида шудааст.

² мактуб – навишишта

³ муъин – ёригар

⁴ Бухтайшувъ – ду табиби маъруф аз хонадони исавиёни настурии Эрон аз асри VIII ҷунин ном доранд: 1. Бухтайшувъ ибни Ҷирчис. Ў соли 171/788 дар аҳди Ҳорунаррашид ба Бағдод рафт ва бо фармони ў риёсати табибони боргоҳро дарёфт. 2. Бухтайшувъ ибни Ҷабраил ибни Бухтайшувъ (набераи Бухтайшувъи аввал), ки дар охири умри Маъмун табиби ҳоссаи ў қарор гирифт ва пас аз ў ба дигар ҳулафо низ хидмат намуд. Соли 256/870 зиндагиро падруд гуфт. Ин ҷо мурод ҳамин Бухтайшувъ аст. «Бухтайшувъ»-ро ба маънии «начотёфтаи Исо» донистаанд (Фарҳанги форсӣ, ҷ.5, саҳ.246).

⁵ исҳол – даруправии саҳт, ки маъмулан хунравиро низ бо худ дорад.

⁶ қариб –хешованд

хичил мемонад, гуфт: «Ё Бухтайшув! Хичил мабош, ту ҷаҳди хеш ва бандагии хеш ба ҷой овардӣ, магар Ҳудой, азза ва ҷалла, намехоҳад. Ба қазо ризо дех, ки мо додем».

Бухтайшув чун Маъмуро маъюс дид, гуфт: «Як муолиҷати дигар мондааст, ба иқболи амирулмуъминин биқунам, агарчи муҳотара⁷ аст. Аммо, бошад ки Борӣ таъоло рост орад».

Ва бемор ҳар рӯз панҷоҳ-шаст бор менишаст. Пас мусҳил⁸ бисоҳт, ба бемор дод. Он рӯз, ки мусҳил ҳӯрд, зиёdat шуд. Дигар рӯз бозистод.

Атиббо аз ӯ суол карданд, ки ин муҳотара буд, ки ту кардӣ?» Ҷавоб дод, ки моддати ин сиҳол аз димоғ буд ва то аз димоғ фуруд наёмадӣ, ин исҳол мунқатеъ нагаштӣ. Ва чун тарсидаам, ки агар мусҳил диҳам, набояд ки қувват ба исҳол вафо накунад. Чун дил баргирифтанд, гуфтам: «Охир дар мусҳил умед аст ва дар нододан ҳеч умед на». Бидодам ва таваккал бар Ҳудой кардам, ки Ӯ тавоност. Ва Борӣ таъоло тавфиқ дод ва некӯ шуд ва қиёс дуруст омад. Зеро ки дар мусҳил нододан, марг мутаваққаъ⁹ буд ва дар мусҳил додан, маргу зиндагонӣ ҳарду мутаваққаъ буд. Мусҳил додан авлотар дидам.

Ҳикоят (3)

Шайхи раис, ҳуччату-л-Ҳақ Абӯалии Сино ҳикоят кард андар китоби «Мабдаъ ва маод»¹⁰ дар охири фасли «Имкону вучуди умурин нодиратин ъан ҳозиҳи-н-нафси»¹¹ ҳамегӯяд, ки ба ман расид ва бишунудам, ки ҳозир шуд табибе ба маҷлиси яке аз мулуки Сомон ва қабули ӯ дар он ҷо ба дараҷае расид, ки дар ҳарам шудӣ ва набзи муҳаррамоту муҳаддарат¹² бигирифтӣ.

Рӯзе бо малик дар ҳарам нишаста буд, ба ҷое, ки мумкин набуд, ки ҳеч нарина он ҷо тавонистӣ расид. Малик ҳӯрданӣ хост, қанизакон ҳӯрданӣ оварданд. Қанизаке хонсолор¹³ буд, хон аз сар баргирифт ва дуту шуду бар замин ниҳод. Хост, ки рост шавад, натавонист шуд.

⁷ муҳотара – ҳатар; дар ҳатар андохтан

⁸ мусҳил – доруе, ки барои нерӯбахшии кори меъда ва холисозии рӯдаҳо таҳия мегардад.

⁹ мутаваққаъ – расиданӣ, ҷашмдоштани, интизорӣ доштан

¹⁰ «Мабдаъ ва маод» – («ал-Мабдаъу ва-л-маод») аз осори арзишманди Ибни Синност, ки бо забони арабӣ ба қалам омадааст. Китоби мазкур аз чумлаи таълифоти муаллиф дар заминai фалсафаи маодшиносӣ маҳсуб мегардад.

¹¹ Яъне: Имкони мавҷудияти корҳои нодир аз ин нафс

¹² муҳаррамоту муҳаддарат – мурод занону духтарони ҳарамсаро

¹³ хонсолор – касе, ки вазифаи мизбонӣ ва хидмати онро дар ӯхда дорад.

Ҳамчунон бимонд, ба сабаби риҳе¹ гализ, ки дар мафосили² ў ҳодис шуд. Малик рӯй ба табиб кард, ки дарҳол ўро муоличат бояд кард, ба ҳар ваҷх, ки бошад. Ва ин ҷо тадбири табииро ҳеч ваҷхе набуд ва мачоле надошт, ба сабаби дурии адвия. Рӯ ба тадбири нафсонӣ кард ва бифармуд, то мақнаа³ аз сари вай фурӯ кашиданд ва мӯи ў бараҳна карданд, то шарм дорад ва ҳаракате кунад. Ва ўро аз он ҳолат мустакраҳ⁴ ояд, ки мачомеи сару рӯи ў бараҳна бошад. Тагайор ногирифт. Даст ба шанеътар⁵ аз он бурд ва бифармуд, то шалвораш фурӯ кашиданд. Шарм дошт ва ҳарорате дар ботини ў ҳодис шуд, чунонки он риҳи гализро таҳлил кард ва ў рост истоду мустаким ва салим бозгашт.

Агар табиб ҳакиму қодир набудӣ, ўро ин истинбот⁶ набудӣ ва аз ин муоличат очиз омадӣ. Ва чун очиз шудӣ, аз ҷашми подшоҳ бияфтодӣ. Пас, маърифати ашёи табиӣ ва тасаввури мавҷудоти табиӣ аз ин боб аст. Ва ҳува аъламу.

Ҳикоят (4)

Ҳам аз мулуки Оли Сомон амир Мансур ибни Нӯҳ ибни Насрро⁷ оризае⁸ афтод, ки музман⁹ гашт ва барҷой бимонд ва атиббо дар он муоличат очиз монданд.

Амир Мансур кас фиристод ва Муҳаммад ибни Закариёи Розиро бихонд бад-ин муоличат. Ў биёmad то ба Омуй ва чун ба канори Ҷайхун расид ва Ҷайхун бидид, гуфт: «Ман дар киштӣ нанишинам. Қолаллоҳу таоло: «*Ва ло тулқу биайдикум ила-т-таҳлукати*». Худои таоло мегӯяд, ки хештанро ба дasti хештан дар таҳлuka майандозед. Ва низ ҳамоно, ки аз ҳикмат набошад ба ихтиёр дар ҷунин маҳлака¹⁰ нишастан».

Ва то каси амир ба Бухоро рафту бозомад, ў китоби «Мансурӣ»¹¹

¹ риҳ – бод

² мафосил – ҷойхои пайванди устуҳонҳо; бугумҳо

³ мақнаа – рӯсарии бузург, ки сару синаҳоро мепӯшонад.

⁴ мустакраҳ – нописанд, қарех

⁵ шанеътар – зишттар

⁶ истинбот – дарёфт; бардоште, ки дар асоси зехну дикқат ба даст меояд.

⁷ Мансур ибни Нӯҳ ибни Наср – шашумин амири сомонӣ, ки «Абӯисҳоқ» қуния дошт. Пас аз бародарааш Абдулмалик ибни Нӯҳ ба аморати Мовароуннаҳру Ҳуро-сон расид. Шонздаҳ сол салтанат кард. Соли 366/997 вафот намуд.

⁸ ориза – беморӣ, ранҷ

⁹ музман – замингир, бознишаста, очиз

¹⁰ маҳлака – ҷизе ё коре, ки ҳатари ҳалокат дорад.

¹¹ «Мансурӣ» – ниг. ба ҳошияи сах.127

тасниф кард ва ба дасти он кас бифиристод ва гуфт: «Ман ин китобам ва аз ин китоб мақсуди ту ба хосил аст, ба ман ҳоҷате нест».

Чун китоб ба амир расид, ранҷур шуд. Пас ҳазор динор бифиристод ва аспи хоссу соҳт ва гуфт: «Ҳама рифқе бикунед, агар суд надорад, дасту пои ӯ бибандед ва дар киштӣ нишонед ва бигузаронед». Чунон карданд ва ҳоҳиш ба ӯ дарнагирифт. Дасту пои ӯ бибастанд ва дар киштӣ нишонданд ва бигузарониданд. Ва он гаҳ дасту пои ӯ бозкарданд ва ҷанибати¹ босоҳт² дар пеш қашиданд. Ва ӯ ҳуштабъ пой дар асп гардонид ва рӯй ба Бухоро ниҳод.

Суол карданд, ки мо тарсиDEM, ки чун аз об бигзарем ва туро бигушоем, бо мо ҳусумат кунӣ, накардӣ ва туро зациру³ дилтанг надиDEM?» Гуфт: «Ман донам, ки дар сол бист ҳазор кас аз Ҷайхун бигзаранд ва гарқ нашаванд ва ман ҳам нашавам, валекин мумкин аст, ки шавам. Ва чун гарқ шавам, то домани қиёмат гӯянд: «Аблаҳ марде буд Муҳаммади Закариё, ки ба ихтиёр дар киштӣ нишастан, то гарқ шуд» ва аз ҷумлаи малумон⁴ бошам, на аз ҷумлаи маъзурон».

Чун ба Бухоро расид, амир даромад ва яқдигарро бидиданд ва муолиҷат оғоз кард. Ва маҷхуд базл кард, ҳеч роҳате падид наёmad.

Рӯзе пеши амир омаду гуфт: «Фардо муолиҷате дигар ҳоҳам кардан, аммо дар ин муолиҷат фалон асп ва фалон астар ҳарҷ мешавад». Ва ин ду маркаб маъруф буданд дар давандагӣ, ҷунонки шабе ҷиҳил фарсанг бирафтандӣ.

Пас, дигар рӯз амирро ба гармобаи Ҷӯи Мӯлиён бурд, берун аз сарой ва он аспу астарро соҳта ва тангкашида⁵ бар дари гармоба бидоштанд. Ва рикобдорӣ ғуломи ҳешро фармуд ва аз ҳадаму ҳашам ҳеч қасро ба гармоба фурӯ нагузошт.

Пас, маликро дар гармобаи миёнгин бинишонд ва оби фотир⁶ бар ӯ ҳамерехт ва шарбате, ки карда буд, ҷошнӣ кард ва бад-ӯ дод, то биҳӯрад. Ва ҷандоне бидошт, ки ахлотро дар мағосил нузҷе⁷ падид омад. Пас бирафт ва ҷома дарпӯшид ва биёмаду дар баробари амир биистод ва сақате⁸ ҷанд бигуфт, ки «Эй казо ва казо! Ту фармудӣ, то маро бибастанд ва дар киштӣ афканданд ва дар хуни ман шуданд?

¹ ҷанибат – асп, саворӣ

² босоҳт – ороста бо зину афзор ва дигар зарурот

³ зацир – бекарор, нороҳат

⁴ малумон – маломатшавандагон

⁵ танг – тасмае, ки ба миёни асп ё дигар саворӣ мебанданд, то зин ё бор бар пушти маркаб устувор биистад.

⁶ фотир – нимгарм, ширгарм

⁷ нузҷ – пухтагӣ

⁸ сақат – дашном

Агар ба мукофоти он чонат набарам, на писари Закариёам!»

Амир бағоят дар хашм шуд ва аз чои хеш даромад, то ба сари зону. Мұхаммади Закариё корде баркашид ва ташдид зиёдат кард. Амир яке аз хашм ва яке аз бим тамом бархост ва Мұхаммади Закариё чун амирро бар пой дид, баргашт ва аз гармоба берун омад. Ұ ва ғулом ҳарду пой ба аспу астар гардониданд ва рүй ба Омуй ниходанд. Намози дигар аз он бигузашт ва то Марв ҳеч чой наистод. Чун ба Марв фуруд омад, номае навишт ба хидмати амир, ки: «Зиндагонии подшоҳ дароз бод дар сиҳхати бадан ва нафози¹ амр! Ходим илоқ оғоз кард ва он чӣ мумкин буд, ба чой овард. Ҳарорати гаризӣ бо заъфе тамом буд ва ба илочи табиӣ дароз қашидӣ, даст аз он бидоштам ва ба илочи нафсонӣ омадам. Ва ба гармоба бурдам ва шарбате бидодаму раҳо кардам, то ахлот нузҷе тамом ёфт, пас подшоҳро ба хашм овардам, то ҳарорати гаризиро мадад ҳодис шуд ва қувват гирифт ва он ахлоти нузҷазирифтаро таҳлил кард. Ва баъд аз ин савоб нест, ки миёни ману подшоҳ ҷамъияте бошад».

Аммо, чун амир бар пой хост ва Мұхаммади Закариё берун шуд ва барнишаст, ҳолай ӯро ғашӣ² овард. Чун ба хуш бозомад, берун омад ва хидматкоронро овоз доду гуфт: «Табиб кучо шуд?» Гуфтанд: «Аз гармоба берун омад ва пой дар асп гардонид ва ғуломаш пой дар астар ва бирафт». Амир донист, ки мақсад чӣ будааст. Пас, ба пои хеш аз гармоба берун омад. Ҳабар дар шаҳр афтод ва амир бор дод ва ҳадаму ҳашаму раият чумла шодиҳо карданд ва садақаҳо доданд ва қурбонҳо карданд ва ҷашнҳо пайвастанд. Ва табибро ҳарчанд бичустанд, наёфтанд.

Ҳафтум рӯз ғуломи Мұхаммади Закариё даррасид бар он астар нишаста ва аспро ҷанибат карда ва нома арз кард.

Амир нома бархонд ва аҷаб дошт ва ӯро маъзур ҳонду ташриф фармуд аз асп ва соҳту ҷубба ва дастору силоҳ ва ғулому қанизак. Ва бифармуд, то ба Рай аз амлеки Маъмун ҳар сол ду ҳазор динор зар ва дувист ҳирвор галла ба номи вай биронанд. Ва ин ташриф ва идрорнома ба дasti маъруфе ба Марв фиристод.

Ва амир сиҳхати куллӣ ёфт ва Мұхаммади Закариё бо мақсад ба хона расид.

Ҳикоят (5)

Абулаббос Маъмуни Хоразмшоҳ³ вазире дошт, номи ӯ

¹ нафоз – равон ва гузаро будан

² ғашӣ – бехуший

³ Абулаббос Маъмуни Хоразмшоҳ – мурод Маъмун ибни Маъмун ибни

«Абулҳасан Аҳмад ибни Муҳаммад ас-Суҳайлӣ»¹, марде ҳакимтабъ ва каримнафсу фозил. Ва Хоразмшоҳ ҳамчунин ҳакимтабъ ва фозилдӯст буд. Ва ба сабаби эшон, ҷандин ҳаким ва фозил бар он даргоҳ ҷамъ шуда буданд, чун Абӯалии Сино ва Абӯсаҳли Маҳмӯд ва Абулхайри Ҳаммор² ва Абӯрайҳони Берунӣ ва Абӯнасри Арроқ³.

Аmmo Абӯнасри Арроқ бародарзодаи Хоразмшоҳ буд ва дар илми риёзӣ ва анвои он сонии Батлимус⁴ буд ва Абулхайри Ҳаммор дар тиб солиси Букроту Ҷолинус буд ва Абӯрайҳон дар нучум ба ҷои Абӯмаъшару Аҳмад ибни Абдулҷалил буд ва Абӯалии Синову Абӯсаҳли Маҳмӯд ҳалафи Аристотолис буданд дар илми ҳикмат, ки шомил аст ҳамаи улумро.

Ин тоифа дар он хидмат аз дунёвӣ бениёзӣ доштанд ва бо якдигар унсе дар муҳоварат ва айше дар мукотабат мекарданд. Рӯзгор барнаписандид ва фалак раво надошт. Он аиш бар эшон мунағғас⁵ шуд ва он рӯзгор бар эшон ба зиён омад. Аз наздики султон Яминуддавла Маҳмуд маъруфе⁶ расид бо номае. Мазмuni нома он ки: «Шунидам, ки дар маҷлиси Хоразмшоҳ ҷанд қасанд аз аҳли фазл, ки адимунназиранд⁷ чун фалону фалон. Бояд ки эшонро ба маҷлиси мо

Муҳаммади Хоразмшоҳ, ки «Абулаббос» куния дошт. Пас аз вафоти бародараи Алӣ ибни Маъмун ба ҳукумати Хоразм расид. Ҳунарпарвар ва илмдӯст буд. Соли 407/1017 кушта шуд (Лугатнома, ҷ.12, саҳ.17726).

¹ Абулҳасан Аҳмад ибни Муҳаммад ас-Суҳайлӣ – аз бузургони Хоразм, аз хонадони риёсату қаромат ва вазир писари вазир аст. Соли 404/1014 вазорати Маъмуни Хоразмшоҳро тарқ намуд ва ба Бағдод паноҳ овард. Соли 418/1027 дар Сурраманрао вафот кард. Аз ӯ осоре бокӣ мондааст. Абӯалии Сино китоби «Қиёму-л-арзи фӣ vasati-s-само»-ро ба номи ӯ кардааст (Муъчаму-л-удабо, ҷ.2, саҳ.194-196).

² Абулхайри Ҳаммор – Абулхайр Ҳасан ибни Сивор ибни Бобо ибни Баҳром, ки мантиқӣ, табиб ва мутарҷими маъруфи асри X буд. Соли 331/1040 ба дунё омад. Назди Яҳё ибни Адии Мантиқӣ дониш фаро гирифт. Абулаббос Маъмуни Хоразмшоҳ ӯро аз Бағдод ба Хоразм даъват намуд ва аз хосони хеш соҳт. Маҳмуди Фазнавӣ пас аз гирифтани Хоразм ӯро бо худ ба Фазнин бурд ва он ҷо то рӯзгори султон Иброҳими Фазнавӣ зист. Соли 444/1052 дар 108-солагӣ аз дунё даргузашт (Лугатнома, ҷ.1, саҳ.273). Ибни Надим бо ӯ мусоҳибат дошт. Иддае аз осори ӯро баршуморидааст (ал-Феҳрист, саҳ.425-426).

³ Абӯнасри Арроқ – Мансур ибни Алӣ ибни Арроқ, ки аз риёзидонони маъруфи асри X мебошад. Бо Абӯрайҳони Берунӣ мусоҳиб будааст ва дувоздаҳ китоби хешро ба ӯ баҳшидааст (Лугатнома, ҷ.13, саҳ.19129).

⁴ Батлимус – мунаҷҷим ва ҷуғрофидони юнонӣ, ки китоби «Мичастӣ»-и ӯ хеле маъруф аст. «Осору-л-билод» аз дигар таълифоти арзишманди ӯст. Тақрибан соли 167/784 вафот кардааст.

⁵ мунағғас – ногувор, парешон

⁶ маъруф – (шахси) шинохта, номӣ

⁷ адимунназир – бемонанд

фиристӣ, то эшон шарафи маҷлиси мо ҳосил кунанд ва мо ба улуму қифоёти эшон мустазхир шавем ва он миннат аз Хоразмшоҳ дорем».

Ва расули вай Хоҷа Ҳусайн ибни Алии Микол буд, ки яке аз афозилу амосили¹ аср ва уъчубае² буд аз риҷоли замона. Ва кори Ҷаҳмуд дар авчи давлат, мулки ў равнақе дошту давлати ў улувве. Ва мулуки замона ўро муроот ҳамекарданд ва шаб аз ў ба андеша ҳамехуфтанд.

Хоразмшоҳ Хоҷа Ҳусайнини Миколро ба ҷои нек фуруд овард ва алафай³ шигарф фармуд. Ва пеш аз он ки ўро бор дод, ҳукаморо бихонд ва ин нома бар эшон арза карду гуфт: «Ҷаҳмуд қавидаст аст ва лашкари бисёр дорад ва Ҳурисону Ҳиндустон забт кардааст ва тамаъ дар Ироқ баста, ман натавонам, ки мисоли ўро имтисол⁴ нанамоям ва фармони ўро ба нафоз⁵ напайвандам. Шумо дар ин чӣ ғӯед?»

Абӯалӣ ва Абӯсаҳл гуфтанд: «Мо наравем». Аммо Абӯнаср ва Абулхайр ва Абӯрайҳон рағбат намуданд, ки ахбори силоту⁶ ҳиботи⁷ султон ҳамешуниданд. Пас Хоразмшоҳ гуфт: «Шумо ду танро, ки рағбат нест, пеш аз он ки ман ин мардро бор дихам, шумо сари хеш гиред».

Пас Хоҷа асбоби Абӯалӣ ва Абӯсаҳл бисоҳт ва далеле⁸ ҳамроҳи эшон кард ва аз роҳи биёбон рӯй ба Гургон ниҳоданд.

Рӯзи дигар Хоразмшоҳ Ҳусайнини Алии Миколро бор дод ва некӯихо пайваст ва гуфт: «Нома хондам ва бар мазмуни нома ва фармони подшоҳ вуқуф афтод. Абӯалӣ ва Абӯсаҳл бирафтаанд, лекин Абӯнаср ва Абӯрайҳон ва Абулхайр басиҷ⁹ мекунанд, ки пеши хидмат оянд». Ва ба андак рӯзгор барги эшон бисоҳт ва бо Хоҷа Ҳусайнини Микол фиристод. Ва ба Балҳ ба хидмати султон Яминуддавла Ҷаҳмуд омаданд ва ба ҳазрати ў пайвастанд. Ва султонро мақсад аз эшон Абӯалӣ буда буд.

Ва Абӯнаси Апроқ наққош буд. Бифармуд, то сурати Абӯалӣ бар қоғаз нигошт. Ва наққошонро бихонд, то бар он мисол чиҳил

¹ амосил – афроди шарифу баргузизда

² уъчуба – касе ё чизе, ки бо хислату тавоноии хосса боиси шигифтии дигарон мегардад.

³ алафа – озуқа, василаи пазирой

⁴ имтисол – фармонбардорӣ

⁵ нафоз – иҷро, анҷом додан

⁶ силот – инъом

⁷ ҳибот – бахшишу қароматҳо, саҳоватҳо

⁸ далел – раҳнамо

⁹ басиҷ – қасд, ҳаракат, майл

сурат нигоштанд ва ба маношири¹ ба атроф фиристоданд. Ва аз асҳоби атроф² дархост, ки марде аст бад-ин сурат ва ўро «Абӯалии Сино» гӯянд. Талаб кунанд ва ўро ба ман фиристанд!

Аммо чун Абӯалӣ ва Абӯсаҳл бо каси Абулҳусайн ас-Сухайлий аз назди Хоразмшоҳ бирафтанд, чунон карданд, ки бомдодро понздаҳ фарсанг рафта буданд. Бомдод ба сари ҷоҳсоре фуруд омаданд.

Пас Абӯалӣ тақвим баргирифт ва бингарист, то ба ҷӣ толеъ берун омадааст? Чун бингарид, рӯй ба Абӯсаҳл карду гуфт: «Бад-ин толеъ, ки мо берун омадаем, роҳ гум қунем ва шиддат бисёр бинем». Бӯсаҳл гуфт: «Разийно биқазоиллоҳи»³. Ман худ ҳамедонам, ки аз ин сафар ҷон набарам, ки тасйири ман дар ин ду рӯз ба Айюқ мерасад ва ўқотеъ аст. Маро умде намондааст. Ва байд аз ин миёни мо мулоқоти нуфус⁴ ҳоҳад буд». Пас биронданд.

Абӯалий ҳикоят кард, ки рӯзи ҷаҳорум боде барҳост ва гард барангехт ва ҷаҳон торик шуд ва эшон роҳ гум карданд ва бод тарикро маҳв кард. Ва чун бод биёромид, далел аз эшон гумроҳтар шуда буд. Дар он гармои биёбони Хоразм аз беобӣ ва ташнагӣ Бӯсаҳли Масеҳӣ ба олами бақо интиқол кард ва далелу Абӯалӣ бо ҳазор шиддат ба Бовард⁵ афтоданд.

Далел бозгашт ва Абӯалӣ ба Тӯс рафт ва ба Нишопур расид. Ҳалқеро дид, ки Абӯалиро металабиданд. Мутафаккир ба гӯшае фуруд омад ва рӯзе ҷанд он ҷо бибуд. Ва аз он ҷо рӯй ба Гургон ниҳод, ки Қобус подшоҳи Гургон буд ва марде бузургу фозилдӯст ва ҳакимтабъ буд. Абӯалӣ донист, ки ўро он ҷо оғате нарасад.

Чун ба Гургон расид, ба корвонсарое фуруд омад. Магар дар ҳамсоягии ўяке бемор шуд. Муолиҷат кард, беҳ шуд. Беморе дигарро низ муолиҷат кард, беҳ шуд. Бомдод қорура⁶ овардан гирифтанд ва Абӯалӣ ҳаменигарист. Ва даҳлаш⁷ падид омад ва рӯз ба рӯз меафзуд.

Рӯзгоре чунин мегузошт. Магар яке аз ақрабои Қобуси Вушмгиро⁸, ки подшоҳи Гургон буд, оризае падид омад ва атибо

¹ маношири – дастурҳо, фармонномаҳои ҳукumat, ки чун эъломия баён мегардад.

² асҳоби атроф – марзбонон

³ Яъне: Ба қазои Ҳудованд таслиму ризо додем.

⁴ мулоқоти нуфус – мулоқоти ҷонҳо

⁵ Бовард – ҳамон Абевард, ки он шаҳрест дар Ҳурисон, байни Сарахс ва Насо (Муъчаму-л-булдон, ч.1, саҳ.333).

⁶ қорура – зарфаке шишай, ки барои ташхис идрори беморро дар он барои табиб мебаранд.

⁷ даҳл – пуле, ки бо заҳмати хеш ба даст меоваранд.

⁸ Қобус – мурод Абулаббос Қобус ибни Вушмгири ибни Зиёр аст, ки «Шамсу-л-маолӣ» лақаб дошт. Аз подшоҳони маъруфи Оли Зиёр аст. Пас аз бародари худ

ба муоличати ў бархостанд ва ҷаҳд карданду ҷидде тамом намуданд, иллат ба шифо напайваст. Ва Қобусро азим дар он дилбастагӣ буд, то яке аз хидам Қобусро гуфт, ки дар фалон тим¹ ҷавоне омадааст, азим табиб ва бағоят муборақдаст ва ҷанд қас бар дасти ў шифо ёфт. Қобус фармуд, ки ўро талаб кунед ва ба сари бемор баред, то муоличат кунад, ки даст аз даст муборактар бувад.

Пас, Абӯалиро талаб карданд ва ба сари бемор бурданд. Ҷавоне дид бағоят ҳубрӯй ва мутаносибаъзо, ҳат асар карда² ва зор³ афтода, пас бинишаст ва набзи ў бигирифт ва тафсира⁴ бихосту бидид. Пас гуфт: «Маро марде мебояд, ки гуруфоту⁵ маҳаллоти Гургонро ҳама шиносад». Биёварданду гуфтанд: «Инак.»

Абӯалий даст бар набзи бемор ниҳоду гуфт: «Баргӯй ва маҳаллатҳои Гургонро ном бардех!» Он қас оғоз кард ва номи маҳаллатҳо гуфтан гирифт, то расид ба маҳаллате, ки набзи бемор дар он ҳолат ҳаракате ғарип кард. Пас Абӯалий гуфт: «Аз ин маҳаллат қўйҳо бардех». Он қас бардод, то расид ба номи қўе, ки он ҳаракати ғарип муовадат кард. Пас Абӯалий гуфт: «Касе мебояд дар ин қўй ҳама саройҳоро бидонад». Биёварданд ва саройҳоро бардодан гирифт, то омад ба номе, ки ҳамон ҳаракат ҳодис шуд.

Он гаҳ Абӯалий гуфт: «Тамом шуд». Пас рӯй ба мұтамадони Қобус карду гуфт: «Ин ҷавон дар фалон маҳаллат ва дар фалон қўй ва дар фалон сарой бар духтаре фалон ва фалон ном ошиқ аст. Ва доруи ў висоли он духтар аст ва муоличати ў дидори ў бошад».

Пас бемор гӯш дошта буд ва ҳар чӣ Ҳоча Абӯалий мегуфт, мешунид. Аз шарм сар дар ҷомаи ҳоб қашид. Чун иститлоъ⁶ карданд, ҳамчунон буд, ки Ҳоча Абӯалий гуфта буд. Пас ин ҳолро пеши Қобус рафъ карданд. Қобусро азим ачаб омад ва гуфт: «Ўро ба ман оред!» Ҳоча Абӯалиро пеши Қобус бурданд. Ва Қобус сурати Абӯалий дошт, ки султон Яминуддавла фиристода буд. Чун пеши Қобус омад, гуфт: «Анта Абуалий?» Гуфт: «Наъам ё малику муazzam!»⁷ Қобус аз таҳт фуруд омад ва ҷанд гом Абӯалиро истиқбол кард ва дар канораш гирифт ва

Бесутун ибни Вушмгир ба салтанат расид. Ўро дуруштҳӯ, аммо адibu илмдӯст на-виштаанд, Соли 433/1042 күшта гардида.

¹ тим – корвонсаро

² ҳат асар карда – мўйи руҳсора, баҳусус мўйи болои лаб руста ва намоён гардида буд. Мурод синни булуғу навҷавонӣ аст.

³ зор – логар, ошуфта

⁴ тафсира – намунаи идрори бемор

⁵ гуруфот – ҳуҷраҳо

⁶ иститлоъ – ҳабарҷӯй

⁷ Яъне: Ту Абӯалий ҳастӣ? Гуфт: Оре, эй подшоҳи бузургвор.

бо ў бар яке ниҳолӣ¹ пеши таҳт бинишаст ва бузургиҳо пайваст ва некӯ purсиду гуфт: «Аҷалли² афзал ва файласуфи ақмал кайфияти ин муолиҷа албатта бозгӯяд».

Абӯалӣ гуфт: «Чун набзу тафсира бидидам, маро яқин гашт, ки иллат ишқ аст ва аз китмони сир ҳол бад-ин ҷо расида аст. Агар аз вай суол кунам, рост нагӯяд. Пас даст бар набзи ў ниҳодам, номи маҳаллот бигуфтанд, чун ба маҳаллати маъшук расид, ишқ ўро бичунбонид, ҳаракат бадал шуд. Доностам, ки дар он маҳаллат аст. Бигуфтам, то номи кӯйҳо бигуфтанд. Чун номи кӯйи маъшуки хеш шунид, ҳамон маънӣ ҳодис шуд. Номи кӯй низ бидонистам. Бифармудам, то саройхоро ном бурданд. Чун ба номи сарои маъшук расид, ҳамон ҳолат зоҳир шуд. Сарой низ бидонистам. Бигуфтам, то номи ҳамаи аҳли сарой бурданд. Чун номи маъшуки худ бишунид, бағоят мутағайир шуд. Маъшуқро низ бидонистам. Пас бад-ӯ гуфтам ва ў мункир натавонист шудан, муқир омад».

Қобус аз ин муолиҷат шигифте бисёр намуд ва мутааччиб бимонд ва алҳақ ҷои тааҷҷуб буд. Пас гуфт: «Ё аҷаллу афзalu ақмал! Ошику маъшук ҳарду ҳоҳарзодагони мананд ва ҳолазодагони яқдигар, ихтиёре бикун, то ақди эшон биқунем!»

Пас, Хоҷа Абӯалӣ ихтиёре писандида бикард ва он ақд бикарданд ва ошику маъшуқро ба ҳам пайвастанд. Ва он ҷавони подшоҳзодаи хубсурат аз ҷунон ранҷе, ки ба марг наздик буд, бираст.

Баъд аз он Қобус Хоҷа Абӯалиро ҳарҷӣ некӯтар бидошт. Ва аз он ҷо ба Рай шуд ва ба вазорати шаҳаншоҳ Алоуддавла афтод. Ва он худ маъруф аст андар таърихи айёми Хоҷа Абӯалии Сино.

Ҳикоят (6)

Соҳиби «Комил-ус-синоа»³ табиби Азудуддавла⁴ буд ба Порс, ба шаҳри Шероз. Ва дар он шаҳр ҳаммоле⁵ буд, ки чаҳорсад ман ва понсад ман бор бар пушт гирифтӣ. Ва ҳар панҷ-шаш моҳ он ҳаммолро дарди сар гирифтӣ ва бекарор шудӣ ва даҳ понздаҳ шабонарӯз ҳамчунон бимондӣ.

¹ ниҳолӣ – тушак, кӯрпача, бистар, зерандоз

² аҷал(л) – бузургвор

³ Соҳиби «Комилу-с-синоа» – мурод Алӣ ибни Аббоси Маҷусӣ аст, ки ба «Ибни Маҷус» маъруф аст. Аз табибони бузурги Оли Бӯя буд. Бо китоби «Комилу-с-синоа» (ниг. ба ҳошияи сах. 128), ки онро ба номи Фанохусрав Азудуддавлаи Дайламӣ на-муда буд, маъруф гардид.

⁴ Азудуддавла – манзур Муғисуддин Фанохусрав Абӯшучӯз ибни Рукнуддавла Ҳасан аст, ки аз подшоҳони муктадири Оли Бӯя буд. Соли 372/982 фавт кардааст.

⁵ ҳаммол – боркаш

Якбор ўро он дарди сар гирифта буд ва ҳафт-ҳашт рӯз баромада ва чанд бор ният карда буд, ки хештанро бикушад.

Охир, иттифоқ чунон афтод, ки он табиби бузург рӯзе ба дари хонаи он ҳаммол бигузашт. Бародарони ҳаммол пеши ў давиданду хидмат карданд ва ўро ба Ҳудой, азза ва ҷалла, савганд доданд ва аҳволи бародар ва дарди сари ў ба табиб бигуфтанд. Табиб гуфт: «Ўро ба ман намоед!» Пас он ҳаммолро пеши ў бурданд. Чун бидидаш, марде шигарф ва қавиҳайкал ва ҷуфте кафш дар пой карда, ки ҳар пой ману ним буд ба санг¹. Пас набзи ў бидид ва тафсира бихост. Гуфт: «Ўро бо ман ба сахро оред!» Чунон карданд.

Чун ба сахро шуданд, табиб ғуломи хешро гуфт: «Дастори ҳаммол аз сараш фурӯ гир ва дар гардани ў кун ва бисёр битоб!» Пас ғуломи дигарро гуфт: «Кафши ў аз пой берун кун ва тое бист² бар сараш зан!» Ғулом чунон кард. Фарзандони ў ба фарёд омаданд. Аммо табиб муҳташаму муҳтарам буд, ҳеч наметавонистанд кард. Пас ғуломро гуфт, ки «Он дастор, ки дар гардани ў тофтай, бигир ва бар аспи ман нишин ва ўро бо худ қашон ҳамедавон!» Ғулом ҳамчунон кард ва ўро дар он сахро бисёр бидавонид, чунонки хун аз бинии ў бикушод. Ва гуфт: «Акнун раҳо кун!» Бигузошт ва он хун ҳамерафт гандатар аз мурдор. Он мард дар миёни ҳамин руъоф³ дар хоб шуд ва дирамсангे⁴ сесад хун аз бинии ў бирафт ва бозистод.

Пас, ўро баргирифтанд ва ба хона оварданд. Аз хоб дарнаёмад ва шабонрӯзе хуфта бимонд. Ва он дарди сари ў бирафт ва ба муолиҷа муҳтоҷ наяфтод ва муовадат накард.

Азудуддавла ўро аз қайфияти он муолиҷат пурсид.

Гуфт: «Эй подшоҳ! Он хун на моддате буд дар димоғ, ки ба ёраи фикро⁵ фуруд омадӣ. Ваҷхи муолиҷаташ ҷуз ин набуд, ки кардам».

Ҳикоят (7)

Молиҳулиё⁶ иллате аст, ки атиббо дар муолиҷати ў фурӯ монанд.

¹ санг – вазн

² тое бист – таҳмин бист бор

³ руъоф – хуне, ки аз бинӣ берун ояд.

⁴ дирамсанг – воҳиди андозагирии вазн, ки бо як дирам ё як мисқол баробар буд.

⁵ фикро – доруи ниҳоят талҳи равонсозанд, ки қисмати бештари таркиби он аз сабир мебошад.

⁶ молиҳулиё – беморие равонӣ, ки ба ҷунун монанд аст. Дар шахси бар он гирифтор омада, ҳусусиятҳо, ҷун ҳастагии саҳт, маҳрумӣ аз эҳсоси лаззат, ҳазён, ваҳмзадагӣ ва гайра падид меояд.

Агарчи амрози савдовӣ¹ ҳама музмин² аст, лекин молиҳулиё ҳосияте дорад ба дер зоил шудан. Ва Абулҳасан ибни Яҳё андар китоби «Муоличати Буқротӣ»³, ки андар тиб кас чунон китобе накардааст, баршумурд аз аимма ва хукамову фузалову фалосифа, ки чанд аз эшон бад-он иллат маълул⁴ гаштаанд.

Аммо ҳикоят кард маро устоди ман аш-Шайх ал-Имом Абӯҷаъфар ибни Муҳаммад Абӯсаъд ан-Нашавӣ⁵ ал-маъруф ба Сурх аз аш-Шайх-ал-Имом Муҳаммад ибни Ақил ал-Қазвінӣ аз амир Фаҳруддавла Боколичор⁶ ал-Бӯй, ки якero аз аиззаи Оли Бӯя молиҳулиё падид омад ва ўро дар ин иллат чунон сурат баст, ки ў гове шудааст. Ҳама рӯз бонг ҳамекард ва ину онро ҳамегуфт, ки «Маро бикушед, ки аз гӯшти ман ҳарисай⁷ некӯ ояд!» То кор ба дараҷае бикашид, ки низ ҳеч нахӯрд ва рӯзҳо баромаду нахор кард. Ва атибо дар муоличати ў очиз омаданд. Ва Хоҷа Абӯалӣ андар ин ҳолат вазир буд ва шоҳаншоҳ Алоуддавла Муҳаммад ибни Душманзиёр⁸ бар вай

¹ амрози савдовӣ – бемориҳое, ки аз ахлоти (моеоти) чаҳоргона – балғам, хун, сафро ва савдо маншав мегирад. Дар тибби қадим ҳолати саломатӣ ва бемории инсонро аз таносуб ёфтанд ё акси он медонистанд.

² музмин – замингир, очизсозанд

³ «Муоличати Буқротӣ» – зохиран, китоби «ал-Муоличат ал-Буқротия» аст, ки нусхаҳое аз он то имрӯз боқист. Аммо дар ҳеч як Абулҳасан ибни Яҳё муаллиф доноста нашудааст. Балки ин асари тиббӣ ба қалами Абулҳасан Аҳмад ибни Муҳаммади Табарӣ тааллук дорад. Китоб дар даҳ ҷузъ буда, дар он илова бар муолиҷаи анвои бемориҳо аз ташрехи аъзоҳо низ баҳс сурат гирифтааст. Чунин бармеояд, ки китоб нахуст ба форсӣ навишта шуда, сипас ба арабӣ тарҷума гардидааст (Фарҳангӣ форсӣ, ч.6, сах.1994).

⁴ маълул – дучор, гирифтор; иллатдор, бемор

⁵ Муҳаммад Абӯсаъд ан-Нашавӣ – аз устодони Низомии Арӯзист.

⁶ Фаҳруддавла Боколочор ал-Бӯй – аз шоҳони Дайламиён, ки пас аз вафоти Муайдидувдавла соли 373/984 ба салтанат расид. Умури давлати ўро вазiri кордонаш Соҳиб ибни Аббод идора мекард. Вафоти ўро дар соли 387/997 доностаанд. Шоистаи тазаккур аст, ки «Боколичор» лақаби чанд тан аз амирони Оли Зиёр аст. «Количор» – лугати маҳаллии гелонӣ аст ва муштақ аз қалимаи паҳлавии «коречор» аст. Назари он дар форсии имрӯза «корзор» мебошад (Лугатнома, ч.3, сах.3658).

⁷ ҳариса – таоме, ки аз гӯшту гандуми пухта тахия мешуд ва онро одатан бо равгани дод ва гоҳе бо шакар меҳӯрданд.

⁸ Алоуддавла Муҳаммад ибни Душманзиёр – манзур Муҳаммад ибни Душманзиёр, муқанно ба «Абӯҷаъфар» ва мулакқаб ба «Ибни Кокуя» аст. Соли 398/1008 аз ҷониби Даёлима ҳукумати Исфаҳонро дарёфт. Соли 414/1023 Ҳамадонро низ ба қаламрави хеш пайваст. Ибни Сино поёни рӯзгори хешро дар Ҳамадон дар ҳимояти ҳамин подшоҳ гузаронид. Китоби «Ҳикмати Алой»-и хешро ба номи писари ў кардааст. Мувофиқи маълумоти манобеъ, Ибни Сино аз ҳосони Алоуддавлаи мазкур буд, на вазiri ў. Дар Ҳамадон вазорати Шамсуддавлаи Дайламиро дар ўҳда дошт, на вазорати ў.

икболе дошт ва чумлаи мулк дар дасти ў нихода буд ва куллии шуғл ба рою тадбири ў бозгузошта ва алҳақ байди Искандар, ки Аристотолис вазири ў буд, ҳеч подшоҳ чун Абӯалӣ вазир надошта буд.

Ва дар ин ҳол, ки Хоча Абӯалӣ вазир буд, ҳар рӯз пеш аз субҳдам бархостӣ ва аз китоби «Шифо» ду қофаз тасниф кардӣ. Чун субҳи содик бидамидӣ, шогирдонро бор додӣ, чун Киёраиси Баҳманёр¹ ва Абӯмансур ибни Зайла² ва Абдулвоҳиди Ҷурҷонӣ³ ва Сулаймони Димишқӣ⁴ ва ман, ки Боколичорам, то ба вакти исфор⁵ сабакҳо бихондиме ва дар паи ў намоз кардиме. Ва то берун омадимоне ҳазор савор аз машҳир ва маорифу арбоби ҳавоиҷ⁶ ва асҳоби ароиз⁷ бар дари сарои ў гирд омада будӣ. Ва Хоча барнишастӣ ва он ҷамоат дар хидмати ў бирафтандӣ. Чун ба девон расидӣ, савор дуҳазор шуда будӣ. Пас ба девон то намози пешин бимондӣ ва чун бозгаштӣ ба ҳон омадӣ. Җамоате бо ў нон бихӯрдандӣ. Пас ба қайлула⁸ машғул шудӣ ва чун бархостӣ, намоз бикардӣ ва пеши шоҳаншоҳ шудӣ. Ва то намози дигар пеши ў муғовазаву⁹ муҳовара¹⁰ будӣ миёни эшон дар муҳиммоти мулк. Ду тан буданд, ки ҳаргиз солисе набудӣ. Ва мақсад аз ин ҳикоят он аст, ки Хочаро ҳеч фарогате набудӣ.

Пас, чун атиббо аз муолиҷати он ҷавон очиз омаданд, пеши шоҳаншоҳ, малики муazzам, Алоуддавла он ҳол бигуфтанд ва ўро шафөъ барангҳектанд, ки Хочаро бигӯяд, то он ҷавонро илоҷ қунад. Алоуддавла ишорат кард ва Хоча қабул кард. Пас гуфт: «Он ҷавонро

¹ Каёраиси Баҳманёр – Абулҳасан Баҳманёр ибни Марзбони Озарбойҷонӣ, ки аз ҳакимон ва нақӯтарин шогирдони Ибни Сино буд. «Мабоҳис», «ат-Таҳсил», «ал-Биҳҷату ва-с-саодат» аз осори ўст. Соли 458/1066 даргузаштааст.

² Абӯмансур ибни Зайла – Ҳусайн ибни Тоҳир ибни Зайлаи Исфаҳонӣ, ки ба «Ибни Зайла» маъруф аст. Дар риёзиёт, табииёт ва мусиқӣ устод буд. Аз шогирдо ни наздики Ибни Синост. «Табииёти шифо»-ро муҳтасар намуда ва ба «Ҳай ибни Яқзон» шарҳ навиштааст. Соли 440/1049 вафот кардааст.

³ Абдулвоҳиди Ҷурҷонӣ – Абӯубайдуллоҳ Абдулвоҳид ибни Муҳаммади Ҷурҷонӣ, аз мумтозтарин шогирдони Ибни Синост. Зиндагиномаи Ибни Сино бештар ба ривояти ҳамин шогирдаш мавриди истинод қарор мегирад. Иддае аз осори Ибни Сино бо ҳоҳиши пайвастаи ҳамин шогирдаш навишта шудаанд. То соли 438/1047 дар ҳаёт будааст.

⁴ Сулаймони Димишқӣ – танҳо ба баракати ин китоб аст, ки ў чун шогирди Ибни Сино мешиноsem. Аз дигар ахволи ў иттилоъ ба даст наёmad.

⁵ исфор – равшан шудани рӯз

⁶ арбоби ҳавоиҷ – ниёzmandon

⁷ асҳоби ароиз – пешниҳоддоштагон, қасоне, ки гуфтаниву пурсиданиҳо доранд.

⁸ қайлула – ҳоби ҷоштгоҳӣ, ҳоби пеш аз намози пешин

⁹ муғоваза – сӯҳбат

¹⁰ муҳовара – гуфтугӯ

башорат дихед, ки қассоб ҳамеояд, то туро бикишад». Ва бо он ҷавон гуфтанд. Ӯ шодӣ ҳамекард. Пас Ҳоча барнишаст, ҳамчунон бо қавқаба¹ бар дари сарои бемор омад ва бо тане ду даррафт ва корде ба даст гирифта, гуфт: «Ин ғов кучост, то ӯро бикишам?» Он ҷавон ҳамчу ғов бонге кард, яъне ин чост. Ҳоча гуфт: «Ба миёни сарой оредаш ва дасту пои ӯ бибандед ва фурӯ афканед!» Бемор чун он шунид, бидавид ва ба миёни сарой омад ва бар пахлӯи рост хуфт. Ва пои ӯ саҳт бибастанд.

Пас, Ҳоча Абӯалӣ биёмад ва корд бар корд молиду фурӯ нишаст ва даст бар пахлӯи ӯ нифод, ҷунонки одати қассобон буд. Пас гуфт: «Ваҳ! Ин чӣ ғови логаре аст, инро нашояд куштан, алаф дихедаш, то фарбех шавад!» Ва барҳосту берун омад ва мардумро гуфт, ки: «Дасту пои ӯ бикишоед ва ҳӯрданӣ он чи фармоям, пеши ӯ баред ва ӯро гӯед: «Бихӯр, то зуд фарбех шавӣ!» Ҷунон карданд, ки Ҳоча гуфт. Ҳӯрданӣ пеши ӯ бурданд ва ӯ ҳамехӯрд. Ва баъд аз он ҳар чи аз ашриба² ва адвия³ Ҳоча фармудӣ, бад-ӯ додандӣ ва гуфтанд(ӣ), ки «Нек бихӯр, ки ин ғоворо нек фарбех кунад!» Ӯ бишунудӣ ва бихӯрдӣ бар он умед, ки фарбех шавад, то ӯро бикишанд. Пас, атибо даст ба муолиҷати ӯ баргушоданд, ҷунонки Ҳоча Абӯалӣ мефармуд. Як моҳро ба салоҳ омад ва сиҳҳат ёфт.

Ва ҳамаи аҳли хирад донанд, ки инҷунин муолиҷат натавон илло ба фазле комил ва илме тамом ва ҳадсе рост.

Ҳикоят (8)

Дар аҳди Маликшоҳ ва баъзе аз аҳди Санҷар файласуфе буд ба Ҳирот ва ӯро «Адӣ Исмоил» гуфтандӣ. Марде саҳт бузург ва фозилу комил, аммо асбоби ӯву маоши ӯ аз даҳли табибӣ будӣ. Ва ӯро аз ин ҷинс муолиҷоти нодира бисёр аст. Магар вақте ба бозори кушторон бармегузашт. Қассобе гӯсфандеро салҳ⁴ мекард ва ғоҳ-ғоҳ даст дар шиками гӯсфанд кардӣ ва пиҳӣ⁵ гарм берун кардӣ ва ҳамехӯрд.

Ҳоча Исмоил чун он ҳолат бидид, дар баробари ӯ баққолеро⁶ гуфт, ки «Агар вақте ин қассоб бимурд, пеш аз он ки ӯро ба ғӯр кунанд, маро ҳабар кун!» Баққол гуфт: «Сипос дорам».

Чун ин ҳадисро моҳе панҷ-шаш баромад, яке рӯз бомдоде ҳабар

¹ қавқаба – шукӯҳ; афроди зиёде, ки бо ӯ ҳамроҳ ҳаракат мекарданд.

² ашриба – нӯшиданиҳо

³ адвия – доруҳо

⁴ салҳ – пӯст кандан

⁵ пиҳ – ҷарбу

⁶ баққол – касе, ки маводи аввалдараҷаи гизои ҳаррӯзаро мефурӯшад, чун сабзӣ, пиёс ва ғ. касе, ки шуғли камэътибор дорад.

афтод, ки дўш фалон қассоб бимурд ба муфочо¹, бе ҳеч иллат ва беморй, ки кашид.

Ва ин баққол ба таъзият шуд. Халке дид чомадарида ва ҷамоате дар ҳасрати ў ҳамесӯхтанд, ки ҷавон буд ва фарзандони хурд дошт. Пас он баққолро сухани Ҳоча И smoил ёд омад. Бидавид ва вайро ҳабар кард.

Ҳоча И smoил гуфт: «Дер мурд». Пас, асо баргирифт ва бадон сарой шуд ва ҷодар аз рӯи мурда бардошт ва набзи ў дар даст бигирифт ва якero фармуд, то асо бар пушти пои ў ҳамезад. Пас аз соате вайро гуфт: «Басанда аст!» Пас илочи сакта² оғоз кард ва рӯзи савум мурда барҳост ва агарчи мағлұч³ шуд, солҳо бизист.

Пас аз он мардумон аҷаб доштанд ва он бузург аз пеш дида буд, ки ўро сакта ҳоҳад буд.

Ҳикоят (9)

Шайхулислом Абдуллоҳи Ансорӣ⁴, қаддасаллоҳу руҳаҳу, бо ин Ҳоча⁵ таассуб кардӣ ва борҳо қасди ў кард ва кутуби ў бисӯҳт. Ва ин таассубе буд динӣ, ки хиравиён дар ў эътиқод карда буданд, ки ў мурда зинда мекунад ва он эътиқод авомро зиён медошт.

Магар шайх бемор шуд ва дар миёни мараз фувоқ⁶ падид омад. Ва ҳарчанд атиббо илоҷ карданд, суд надошт.

Ноумед шуданд. Охир, баъд аз ноумедӣ қорураи шайх бад-ӯ фиристоданд ва аз ў илоҷ хостанд бар номи ғайре.

Ҳоча И smoил чун қорура нигарид, гуфт: «Ин оби⁷ фалон аст ва фувоқаш падид омадааст ва дар он очиз шудаанд. Ва ўро бигӯед, то як истор⁸ пӯсти мағзи писта бо як истор шакари аскарӣ⁹ биқӯбанд ва ўро диханд, то бозраҳад. Ва бигӯед, ки илм бибояд омӯҳт ва китоб

¹ муфочо – ногоҳ

² сакта – баста шудани рагҳои асосие, ки ба кори қалб пайванд дорад.

³ мағлұч – фалаҷшуда

⁴ Абдуллоҳи Ансорӣ – Абӯисмоил ибни Муҳаммади Ансорӣ, ки ба «Пири Ҳирот» маъруф аст. Аз орифон ва донишмандони номвари асри XI ҳисоб мейбад. Мероси ғании ирфонӣ ба ёдгор гузошт, ки «Табакоту-с-суфия», «Тафсири Куръон», «Канзу-с-соликин», «Зоду-л-орифин» аз ҷомеътарини онҳоянд. Соли 481/1088 дар Ҳирот даргузашт.

⁵ ин ҳоча – мурод ҳамон Адид И smoил аст.

⁶ фувоқ – дарде, ки дар меъда падид меояд; частани гулӯ дар вакти эҳтизор ва таслими ҷон.

⁷ об – идрор

⁸ истор – ҷенаки вазн дар гузашта, ки дар замону маконҳои гуногун аз ҳам фарқ дошт, чун 20 г, 4,46 г вағ.

⁹ шакари аскарӣ – шакари мансуб ба шаҳри Аскар

набояд сӯҳт!»

Пас, аз ин ду чиз сафуфӣ¹ соҳтанд ва бемор бихӯрд ва ҳолӣ фувоқ бинишаст ва бемор баросуд.

Ҳикоят (10)

Якero аз машҳури шаҳри Искандария ба аҳди Ҷолинус сари даст дард гирифт ва бекарор шуд ва ҳеч наёромид. Ҷолинусро хабар карданد. Марҳам фиристод, ки бар сари китфи ў ниҳанд. Ҳамчунон карданд, ки Ҷолинус фармуда буд. Дарҳол дард бинишаст ва бемор тандуруст гашт ва атиббо аҷаб бимонданд. Пас аз Ҷолинус пурсиданд, ки «Ин чӣ муолиҷат буд, ки кардӣ?» Гуфт: «Он асаб, ки бар сари даст дард мекард, маҳрачи ўаз сари китф аст, ман аслро муолиҷат кардам, фаръ бех шуд».

Ҳикоят (11)

Фазл ибни Яҳёи Бармакиро² бар сина қадре барас³ падид омад. Азим ранҷур шуд ва гармоба рафтан ба шаб андохт, то касе бар он мутталеъ нашавад. Пас надимонро ҷамъ кард ва гуфт: «Имрӯз дар Ироқу Ҳурросон ва Шому Порс қадом табибро ҳозиқтар медонанд ва бад-ин маънӣ, ки машҳуртар аст?» Гуфтанд: «Чосалики Порс».

Ба Шероз қасфиристод ва ҳакими ҷосаликро⁴ аз Порс ба Бағдод овард ва бо ў ба сир(р) бинишаст ва бар сабили имтиҳон гуфт: «Маро дар пой футуре⁵ мебошад, тадбири муолиҷат ҳамбояд кард». (Ҳакими Ҷосалиқ гуфт:) «Аз кулли лабаниёт⁶ ва туршиҳо парҳез бояд кардан ва ғизо нахӯдоб бояд хӯрдан ба гӯшти мокиёни яқсола ва ҳалво, зардаи тухми мургро ба ангубин бояд кардан ва аз он хӯрдан. Чун тартиби ин ғизо тамом низом пазирад, ман тадбири адвия биқунам». Фазл гуфт: «Чунин кунам».

¹ сафуфӣ – қӯфтаву бехтаи дору

² Фазл ибни Яҳёи Бармакӣ – аз бузургмардони рӯзгор, ки вазири Ҳорунаррашид ва бародари разоии ў буд. Пас аз муддати андаки вазирий, соли 178/794 волии Ҳурросон гардид ва то соли 187/803 дар ин мансаб буд. Дар ин таъриҳи Ҳорун бар Бармакиён ҳашм гирифт ва ўву падарашро ба зинdon андохт. Фазл соли 193/809 дар ҳамин зинdon аз дунё даргузашт.

³ барас – сапедшавии пӯст

⁴ ҷосалиқ – сурати арабии «котолик» аст, ба маънии ҷомеъ, пешвои усқуфон ва поп. Ин Ҷосалиқро бояд ғайр аз Абулфарачи Ҷосалиқ, ки табиби ҷаҳонӣ буд ва дар асри X мезист, донист.

⁵ футур – сустӣ, заъф

⁶ лабаниёт – ғизоҳое, ки аз шир таҳия мегарданд.

Пас Фазл бар одат он шаб аз ҳама чизҳо бихӯрд. Ва зирбой¹ муакқад² сохта буданд, ҳама ба кор дошт³ ва аз кавомих⁴ ва равосир⁵ ҳеч эхтиroz накард.

Дигар рӯз ҷосалиқ биёмад ва қорура бихост ва бингарист, рӯяш барафрӯхту гуфт: «Ман ин муоличат натавонам кард, туро аз туршиҳо ва лабаниёт наҳӣ кардаам, ту зирбой хӯрдӣ ва аз кома⁶ ва анбичот⁷ парҳез накунӣ, муоличат мувофиқ наяфтад».

Пас Фазл ибни Яҳё бар ҳадсу ҳазоқати⁸ он бузург оғарин кард ва иллати ҳеш бо ў дар миён ниҳоду гуфт: «Туро бад-ин муҳим ҳондам ва ин имтиҳоне буд, ки кардам».

Ҷосалиқ даст ба муоличат бурд ва он чи дар ин боб буд, бикард. Рӯзгоре баромад, ҳеч фоида надошт ва ҳакими ҷосалиқ бар ҳеш ҳамепечид, ки ин ҷандон кор набуд ва ҷандин бикашид. То рӯзе бо Фазл ибни Яҳё нишаста буд, гуфт: «Эй ҳудованди бузургвор! Он чи муоличат буд кардам, ҳеч асар накард. Магар падар аз ту ноҳушнуд аст, падарро ҳушнуд кун, то ман ин иллат аз ту бибарам».

Фазл он шаб барҳост ва ба наздики Яҳё рафт ва дар пои ў афтод ва ризои ў биталабид ва он падари пир аз ў ҳушнуд гашт. Ва ҷосалиқ ўро ба ҳамон анвоъ муоличат ҳамекард, рӯй ба беҳбудӣ гузорид. Ва ҷанде барнаёмад, ки шифои комил ёфт. Пас Фазл аз ҷосалиқ пурсид, ки: «Ту чӣ донистӣ, ки сабаби иллат ноҳушнудии падар аст?» ҷосалиқ гуфт: «Ман ҳар муоличате, ки буд, бикардам, суд надошт. Гуфтам, ин марди бузург лагад аз ҷое хӯрдааст. Бингаристам, ҳеч қас наёфтам, ки шаб аз ту ноҳушнуд ва ба ранҷ ҳуфтий, балки аз садақоту силоту ташрифоти ту бисёр қас ҳаме осудааст, то ҳабар ёфтам, ки падар аз ту биёзурда аст ва миёни ту ва ў никоре⁹ ҳаст. Ман донистам, ки аз он аст. Ин илоҷ бикардам, бирафт ва андешаи ман хато набуд».

Ва баъд аз он Фазл ибни Яҳё ҷосалиқро тавонгар кард ва ба Порс фиристод.

¹ зирбо (зирабо) – оше, ки аксари маводи он зира бошад; оше, ки бо гӯшти мурғи фарбех ва зираву сирко таҳия мекарданд.

² муакқад (муъқид) – саҳт, ғализ

³ ба кор дошт – бихӯрд, тановул намуд

⁴ кавомих – нонхурише, ки аз пудинаву шир ва баъзе адвияи гарммизоч таҳия мегардад.

⁵ равосир – туршиҳо

⁶ кома – кавомих

⁷ анбичот – навъи мураббоҳо

⁸ ҳадсу ҳазоқат – дарёфтану доноӣ

⁹ никор – озурдагӣ, ҷидол

Ҳикоят (12)

Дар санаи сабъа ва арбаъина ва ҳамсумиа¹, ки миёни султони олам Санҷар ибни Маликшоҳ ва худованди ман Ало-уд-дунё ва-ддин² ал-Хусайн ибн ал-Хусайн, ҳалладаллоҳу таъоло мулкаҳумо ва султонаҳумо³, ба дари Ӯбах масоф афтод ва лашкари Ғӯро чунон ҷашмзахме афтод. Ва мани банда дар Ҳирот чун мутаворигуна⁴ ҳамегаштам, ба сабаби он ки мансуб будам ба Ғӯр. Душманон бар хира⁵ ҳар ҷинсе ҳамегуфтанд ва шамотате⁶ ҳамекардан.

Дар ин миён шабе ба ҳонаи озодмарде афтодам ва чун нон биҳӯрдем ва ман ба ҳочате берун омадам, он озодмард, ки ман ба сабаби ӯ он ҷо афтода будам, магар маро саное мегуфт, ки мардумон ӯро шоир шиносанд. Аммо берун аз шоирии ҳуд марде фозил аст. Дар нучуму тиб ва тарассулу⁷ дигар анвоъ мутабаҳхир⁸ аст.

Чун ба маҷлис бозомадам, худованди ҳона маро эҳтироме дигаргун кард, ҷунонки муҳтоҷон кунанд. Ва чун соате буд, ба наздики ман нишасти гуфт: «Эй фалон! Як духтардорам ва берун аз вай қас надорам ва неъмате ҳаст. Ва ин духтарро иллате ҳаст, ки дар айёми узр⁹ даҳ-понздаҳ ман сурхӣ аз вай биравад ва ӯ азим заиф мешавад. Ва бо табибон машварат кардем ва ҷанд қас илоҷ карданд, ҳеч суд надошт. Агар мебанданд, шикам бармеояд ва дард ҳамегирад ва агар мекушоянд, сайлон¹⁰ меафтад ва зъиф падид меояд. Ва ҳаметарсам, ки набояд, ки якборагӣ қувват соқит¹¹ гардад».

Гуфтам: «Ин бор, ки иллат падидор ояд, маро ҳабар кун».

Ва чун рӯзе даҳ баромад, модари бемор биёmad ва маро бибурд ва духтарро пеши ман овард.

Духтаре дидам бағоят некӯ, даҳшатзада ва аз зиндагонӣ

¹ Яъне: соли 547 (1152)

² Алоу-д-дунё ва-д-дин – мурод Ҳусайн ибни Ҳасани Ғӯрӣ аст, ки ба «Алоуддини Ҷаҳонсӯз» машҳур аст. Соли 504/1111 ба таҳт нишасти. Пас аз се сол, ба сабаби Ҳироту Балҳро тасарруф кардан, бо Санҷар корзор намуд. Дар ин ҷанг гирифтор омад, аммо мавриди баҳшиш қарор гирифт ва ба Ғӯр бозфиристода шуд. Соли 556/1161 аз дунё даргузашт.

³ Яъне: Ҳудованд мулку подшоҳии ҳардуро поянда созад.

⁴ мутаворигуна – мисли қасе, ки пинҳону пӯшида мегардад.

⁵ хира – бехуда, бесабаб

⁶ шамотат – маломат, сарзаниш, бадгӯй

⁷ тарассул – номанигорӣ

⁸ мутабаҳхир – қасе, ки огоҳӣ ва дониши комил дорад.

⁹ узр – одати моҳонагӣ (ҳайз)

¹⁰ сайлон – равон гардидан

¹¹ соқит – афтодан

ноумедшуда. Ҳамэдун¹ дар пои ман афтоду гуфт: «Эй падар! Аз барои Худой, ки маро фарёд рас, ки ҷавонам ҷаҳоннодида». Ҷунонки об аз ҷашми ман бичаст, гуфтам: «Дил фориг дор, ки ин саҳл аст».

Пас, даст бар набзи ӯ ниҳодам, кавӣ ёфтам ва рангу рӯй ҳам бар ҷой буд ва аз умури ашара² бештар мавҷуд буд, ҷун имтило³ ва қувват ва мизоч ва саҳна⁴ ва син(н) ва фасл ва ҳавои балад ва одат ва аърози мулоима⁵ ва синоат⁶.

Фассодеро⁷ бихондам ва бифармудам, то аз ҳар ду дasti ӯраги босилик⁸ бигушуд ва занонро аз пеши ӯ дур кардам. Ва хуне фосид ҳамерафт. Пас ба имсоку⁹ тасрех¹⁰ дирамсангे ҳазор ҳун баргирифтам ва бемор бехуш бияфтод.

Пас, бифармудам, то оташ оварданد ва баробари ӯ қабоб ҳамекардам ва мурғ ҳамегардонидам, то ҳона аз буҳори қабоб пур шуд ва бар димоги ӯ рафт ва бо ҳуш андар омад, бичунбиду бинолид. Пас шарбате бихӯрд. Ва муфарриҳе¹¹ соҳтам ӯро муътадил ва як ҳафта муолиҷат кардам. Ҳун ба ҷой бозомад ва он иллат зоил шуд ва узр ба қарори ҳеш бозомад ва ӯро фарзанд ҳондам ва ӯ маро падари ҳуд ҳонд ва имрӯз маро чун фарзандони дигар аст.

*Таҳия ва тавзехи
Фахриддин Насриддинов*

¹ ҳамэдун – ҳамон лаҳза

² умури ашара – умури даҳгонае, ки дар тибби қадим ба онҳо таваҷҷуҳ доштанд. Дар идома муаллиф ҳуд онҳоро ёд намудааст.

³ имтило – пур будани ҷисм аз моеоти ҷаҳоргона – балғам, ҳун, сафро, савдо

⁴ саҳна – ҳолати бадан аз фарбехиву ҳаробӣ ва саҳтиву нармӣ

⁵ аърози мулоима – мизочу аломатҳои беморӣ

⁶ синоат – кору фаъолият(и бемор)

⁷ фассод – Ҷагзан

⁸ босилик – шоҳраги сиёҳ

⁹ имсок – боздоштан

¹⁰ тасрех – раҳо кардан

¹¹ муфарриҳ – доруе, ки дилу димогро нерӯ мебахшад.

САЙРУ-Л-ИБОД¹

Сифати фалаки қамар

Табъи ў ҳамчӯ об сарду тар аст,
Лек аз оташ басе равандатар аст.
Мулки ў гаҳ кам асту гаҳ беш аст,
З-он ки ў гаҳ пас асту гаҳ пеш аст.
Ў бифарсояд,² ин нафарсояд,
Ў биафзояд, ин наяфзояд.
Инак ин шаҳр дар шумори вай аст,
Хоса акнун, ки кор кори вай аст.
Порае чун зи роҳ биридам,
З-оташу об қалаъе дидам.

Сифати сурати шаҳват ва натоиҷи ў ва қувои шаҳвонӣ

Қалаъе дар ҷазирае ахзар³
В-андар он ҷодувони суратгар.
Аҷдаҳосар буданду моҳидум,
Лек тан-шон ба сурати мардум.
Сарашон чун сари сутурон⁴ чуст,
Пояшон ҳамчӯ пои мӯрон суст.
Танашон ҳамчӯ боғи хурраму ҳ(в)аш,
Пояшон з-обу фарқашон з-оташ.
Гираҳе панҷа карда чун сари шаст,
Гираҳе моҳие раъода⁵ ба даст.
Ин намудӣ зи гулхане бое
В-он намудӣ тазарве аз зоғе.
Куҳан аз сехр ну ҳамекарданд,
Зиштҳоро нақӯ ҳамекарданд.
Як ҷаҳон доия(й) маний⁶ дидам

¹ Давом аз шумораи гузашта.

² бифарсояд – аз байн биравад

³ ахзар – қабуд

⁴ сутурон – ҷамъи сутур, марқаб; ҷоррои саворӣ, монанди асп, шутур ва ғ.

⁵ раъода – (ба фатҳи аввал ва сукуни дувуми мушаддад) моҳиест, ки онро ҳар кӣ ба даст гирад, аз он барқ бичаҳад ва дастро беҳис кунад.

⁶ доияи маний – ангезаи маний

Қиблашон авъия(й)¹ манӣ дидам.
 Карда пайдо зи баҳр ғавғоро,
 Ҳуҷраи хилвати Зулайхоро.
 Карда аз навъҳо дар ӯ пайкар,
 Пас ҳама чуфт-чуфт модаву нар.

Сифати сурати ҳирс

Беш дидам зи қатраи жола
 Андар ӯ Сомириву² гӯсола.
 Ҳар чӣ аз симу зар ҳамедиданд,
 Ҷун Ҳудояш ҳамепарастиданд.
 Ҳам дар он буқъа³ ҳавзи сангे буд
 В-андар он ҳавзашон наҳангे буд.
 Ҳалқи ӯ ҳафт буду дандон шаш,
 Сар суи обу дум суи оташ.
 Доми ӯ қути нафси девон буд,
 Думи ӯ доми умри ҳайвон буд.
 Ҳар чӣ дар доми ӯ дарафтодӣ,
 Думи ӯ сӯи дам⁴ фиристодӣ.
 Ҳурданаш ҳеч баргузор нашуд,
 Як замонаш зи фар⁵ фирор нашуд.
 Ҳар замон ҳалқ боз тар кардӣ,
 Думи боло дарозтар кардӣ.
 Гарчи ӯро чу марг барг набуд,
 Ҳури ӯ ҳеч кам зи марг набуд.
 Ҷун Алӣ з-оташ ӯ далер шудӣ
 Ҳамчӯ ҳасмаш зи хок сер шудӣ.
 Моҳии Ҷам, камина муздураш⁶,
 Мори Мӯсо⁷, камина ганҷураш.
 Ҷун ман он кому коми⁸ ӯ дидам,
 Рост ҳоҳӣ, чунон битарсидам

¹ авъия – зарфҳо

² Сомири – шахсе дар замони Мӯсо (а), ки пайкари гӯсолаэро соҳта буд ва он бонги говро дошт. Бо ин гӯсола Бани Истроилро ба гумроҳӣ андоҳт ва аз онҳо қавме гӯсолапараст шуданд.

³ буқъа – хона, хонақоҳ

⁴ дам – хун

⁵ фар – худҳоҳӣ

⁶ муздуру – мардикор; он ки рӯзбайъ кор қунад

⁷ мори Мӯсо – киноя аз асоси Мӯсо, ки чун ҳаво медод, ба мор мубаддал мешуд.

⁸ коми аввал ба маъни даҳон, коми дувум ба маъни муроду мақсад аст.

Ки танам ҳамчу дил шуд аз хафақон,¹
Дида монанди рух шуд аз баракон.²
Хост, то ў кунад суи ман рой³
Пир гуфто, ки: «Бар сараш неҳ пой,
Ки гар ў чанд мояи зиштист,
Андар ин манзил ў туро киштист.
Сари ў чун ба зер шасти ту аст,
Пой барнех, ки даст дasti ту аст.
Ба пайе баста кун забонашро,
Пойи ту қуфл бас даҳонашро».
Гуфт ў: «Чун паноҳи худ дидам,
Панди ў шоҳроҳи худ дидам.
Бар сараш рафтamu натарсидам
Омадам, то думу бипурсидам,
Ки: «Кӣ буд ин ки сахт ҳолик⁴ буд
Гуфт, к-ин мустаҳисси⁵ молик буд.
З-ин ба шукранд сокинони асир,
З-ин ба барганд хозинони саир.⁶
В-ин ҳаробот чумла аз чапу рост
Турфатар он, ки порсоерост.

Сифати Бирчис⁷

Ки ҳама қозиён зи дasti ваянд,
Ҳама зухҳод⁸ ҳамнишasti ваянд.
Доъии ҳар чӣ аҳли таҳт аст, ўст,
Роъии⁹ ҳар чӣ некбахт аст, ўст.
Боргире қавию нафсонист,
З-он ки ҳамтабъи рӯҳи ҳайвонист.
Он шунидам, чудо шудам зи наҳанг.
Дарае пеши ҷашмам омад танг.

¹ хафақон – тапиши дил. яъне тамоми танам гӯё дил шуда буд метапид.

² баракон – ишора ба сурх шудани ҷашм

³ рой – азм, азимат

⁴ ҳолик – нобудшаванда

⁵ мустаҳис(с) – ба маъни мухаррик ва барангезанд

⁶ саир – оташи шӯълавар; дӯзах

⁷ Бирчис – Муштарӣ

⁸ зухҳод – ҷамъи зоҳид, парҳезгорон

⁹ роъӣ – нигаҳбон, масъул

Сифати оташ ва он чӣ аз ӯ зояд ва қуввати ғазабӣ

Андар ӯ ҷодувони девнигор¹
 В-андар ӯ кӯҳ-кӯҳ қаждуму мор.
 Дарае бас маҳибу² нох(в)аш буд,
 Қаждуму мору кӯҳ аз оташ буд.
 Тирарӯёни тираҳуш³ дар вай.
 Хираҳӯёни хирақуш⁴ дар вай.
 Ҷодувон аз ҳамиму⁵ қатрон⁶ маст,
 Ҳарбаву⁷ теги оташин дар даст.
 Нақши некӯ табоҳ мекарданد,
 Рӯйҳошон сиёҳ мекарданд.
 Гаҳ париро чу дев мекарданд,
 Гаҳ чу гулон⁸ гирев⁹ мекарданд.
 Пеши мо кӯҳ буд з-оташу дуд,
 Ки аз ӯ ҷарҳ ме ду нима намуд.
 Зери ӯ ҷуз магоку¹⁰ ҷоҳ набуд
 В-аз бара什 то ба моҳ роҳ набуд.
 Пир чун дид тарсуанду ман
 Гуфт: Ҳин, «ло тахаф ва ло таҳзан»¹¹
 Боядат гар аз ин макон бираҳӣ,
 З-ин бихур, то ҳамин замон бираҳӣ.
 Бихур акнун зи баҳри доруро,
 Қаждуму мору кӯҳу ҷодуро,
 К-ин ғизо қуввати ниҳонии туст,
 Ҷашмаи оби зиндагонии туст.
 Аз ҳама хурданиӣ дар ин бунёд,
 Ин ҳанитар¹² бихур, ки нӯшат бод.
 Гуфтам: «Инро гирифтам, ар бихӯрам
 Раҳ гирифтаст кӯҳ, чун гузарам?».

¹ девнигор – девсурат

² маҳиб – ҳавфнок

³ тираҳуш – тираакл

⁴ хирақуш – золим, бераҳм

⁵ ҳамиму – оби ҷӯшон

⁶ қатрон (катирон) – моддаи сиёҳранг, ки зуд оташ мегирад; нафти хом

⁷ ҳарба – асбоби ҷанг, найзаи кӯтоҳ

⁸ гулон – девон

⁹ гирев – нолаву фигон

¹⁰ магок – чукурӣ

¹¹ Яъне: Натарс ва ғамгин машав. Иқтибос аз ояти 33-уми сураи Анкабут.

¹² ҳанитар – боиштиҳотар

Гуфт: «Ҷон з-ин ҳадис бегам кун,
Он ҳама сӯи туст, ин кам кун».
Чун маро панди ў ба гӯш омад,
Гарчи худ заҳр буд, нӯш омад.
Дар дилам панди ў чу муҳкам шуд,
Ин ҳамехӯрдам, он ҳаме кам шуд.
Охириламр аз он гиромӣ хон,
Пеши рӯям на ин бимонаду на он.

Сифати сурати такаббур

Кӯҳро чун зи буқъа раҳ кардам,
Пеши он, ки накӯ нигаҳ кардам.
Ҳар чаҳе буд, сад ҳазор дар ўй,
Даду деву сутури мардумрӯй.
Даркашида ба хидъа¹ мардумро,
Шутуре карда шакли қаждумро.
Чоҳҳо буд бе буну сарбоз,
Мебаромад зи ҳар чаҳе овоз.
Ин ҳамегуфт: «Чоҳ ҷоҳи ман аст»
В-он ҳамегуфт: «Роҳ роҳи ман аст».
Ин ҳамегуфт: «Коҳи ман ҳарам аст»
В-он ҳамегуфт: «Боги ман Ирам аст».
Ин-т гуфтӣ: «Шубони ин рамаам»
В-он-т гуфтӣ: «Худои ин ҳамаам».
Дар сар афканда ҳар яке роҳе,
Дар чунин ҷоҳе, инчунин ҷоҳе.
Шаклашон чун ба ҷашми ў дидам,
З-он ҳасон лоҷарам бибуридам.
Гуфтам: «Ин кишвари маҳиб кирост,
З-ин тараф бештар насиб кирост?»

Сифати Баҳром² ва Ҳуршед

Гуфт: «Як нима шоҳи анҷумро³
В-он дигар садри ҷарҳи панҷумро⁴,
Ки маликро бар ин баландхисор
Он вакил асту ин сипаҳсолор.

¹ хидъа – мақр, ҳила

² Баҳром – сайёраи Мирриҳ

³ шоҳи анҷум – қиноя аз офтоб

⁴ қиноя аз Мирриҳ.

Ин кунад луқмаи лаймон х(в)аш
 В-он чашонад каримро оташ.
 Чун рухам з-он ҳадиси ў бишкуфт,
 Он гаҳ аз дидар пир бо ман гуфт:
 «К-он ҳама раҳ, ки дидӣ аз чапу рост,
 Ҳама ҳезумкашони дӯзахрост.
 З-ин пас аз шурби адн¹ кун мастиӣ,
 Ки зи ҳезумкаши сақар² растиӣ.
 Эй шуда бар ниҳоди худ молик,
 Растиӣ аз ҷоҳу дӯзахи ҳолик.
 Лек мондаст порае мешав,
 Ҳам кунун рух ба мо намояд зав³.
 Кардам охир зи нор⁴ гуфторе.
 Ки пас аз нор тира гуфт: Оре.
 З-одамӣ ин ҳадис муҳдас⁵ нест,
 Шибри⁶ вай кори ҳар муҳаннас⁷ нест.
 Ошиқеро, ки барги хоре нест,
 Шаб ҷуз аз баҳри пардадорӣ нест.
 Шаб набинад касе, ки дар талаб аст,
 Ки ҳама сӯзи ў ҷароғи шаб аст.
 Ошиқон, к-он ҷароғ даргиранд,
 Пардаи шаб зи пеш баргиранд.
 Лекин арчи шаб асту торик аст,
 Диљ қавӣ дор, субҳ наздик аст».
 Ин чу баргуфт, бингаристам х(в)ад,
 Субҳ дидам зи кӯҳ сар барзад.
 Шод гаштам, ки дидар шуд бино,
 Бурҷу дарвоза дидам аз мино.
 Гуфтам: «Ин роҳ чист бар чапу рост?»
 Гуфт: «Ҳадди замона то ин чост».
 Он замин чун замона бинвиштам,
 То зи ҳадди замона бигзаштам.
 Рав, ки акнун ба ҳулд⁸ пайвастиӣ,

¹ адн – боғҳои биҳишт

² сақар – дӯзах

³ зав – нур, партав

⁴ нор – оташ

⁵ муҳдас – тоза, нағ

⁶ шибр – ваҷаб, андозае баробар бо 22,5 см

⁷ муҳаннас – ноҷавонмард

⁸ ҳулд – ҷовидонӣ, биҳишт

Ки аз ин растаи хасон растӣ.
 Мужда-мужда, ки аз чунин таҳвил,
 Расти аз хамми теги Азроил.
 Баргузаштӣ зи боби ориятӣ,
 Омадӣ дар никоби оғиятӣ.
 Пас ниҳодем ҳар ду чун гардун,
 Пай зи дарвозаи замон берун.

Сифати маротиби инсон

Чун гузаштем з-он пасин дарбанд,
 Тораме¹ дидам обгуну баланд.
 Андар ӯ сад ҳазор саф барно,
 Хушхую тозарӯю нобино.
 На зи тақсири таҳташон хабаре,
 На зи тавфири² фавқашон асаре.
 Аз камандешагӣ чу чунбиши чарҳ,
 Сараву зайд³ пешашон як нарҳ.
 Ҳама кӯтоҳ дида, лек аз ноз
 Пойҳо сӯй қиблა карда дароз.
 Чун зи пой он мақар⁴ ба сар бурдем,
 Раҳт зӣ манзили дигар бурдем.

Сифати арбоби тақлид

Андар ӯ ҳалқа-ҳалқа мардуми қаҳл⁵
 Дидашон ҷумла яқдигарро аҳл.
 Ҷонашон дуду ҷисмашон шааре,
 Қиблашон нафсу динашон самаре⁶.
 Ҳама андакризову афзунҳашм,
 Ҳамаро ҳафт қиблаву як ҷашм.

Сифати тобеъиён

Чун аз он марҳала гузар кардем,
 Рӯй зӣ манзили дигар кардем.
 Мардумон дидам андар ӯ бисёр,

¹ торам – гунбад

² тавфир – зиёдӣ

³ сараву зайд – пули ҳақиқӣ ва қалбакӣ

⁴ мақар – қароргоҳ

⁵ қаҳл – миёнасол

⁶ самар – гуфтугӯи шабона

Чашмхөшон ду, киблахөшон чор.
Хама дар банди чои рангомез,
Хамаро қибла чорранганд.

Сифати содапаастон

Дил чу з-ин асли чор баркандам,
Ба дигар манзилаш дарафгандам.
Мардумон дидам андар ў хама дун,¹
Дидашон ҳамчу қиблашон афзун.
Чонашон тира буду рух чу нигор,
Қиблашон ҳафт буду дида чахор.
Хама наздики худ баланд шуда,
Қиблашон ҳафт нақшбанд шуда.

Сифати арбоби зан(н)

З-он чу бигзаштам, омадам ба мумар²
Ба дигар манзиле нигоринтар,
К-андар ў сад ҳазор нұша(x)³ буд,
Дидашон ҳафту қиблашон даҳ буд.
Хама султон, валек дар зиндон,
Хама қозй, валек бо риндон.
Бештар обдор, лекин шүр,
Бештар дурфурӯш, лекин кӯр.
Хубдидори тирахуш хама,
Захрхору шакарфурӯш хама.
Хама пасту дарозумр чу кавн,
Хама күтоҳдида⁴ чун Фиръавн.
Хама чун ў ба як раҳу як хўй,
Моликам ман, илоҳ гайре гўй.
Номае барнаонда з-эшон кас,
Хама унвони нома дидаву бас.
Хамаро карда маству савдопаз⁵
Чунбиши сояву қиболаи раз.
Ба калиде даре ҳамедоданд,
Ба кулоҳе саре ҳамедоданд.

¹ дун – паст, сифла

² мумар – гузаргоҳ, роҳ

³ нұша – хушбахт

⁴ күтоҳдида – камақл

⁵ савдопаз – саргарм

Шибҳ бар номи дур ҳамесуфтанд
 В-он гаҳ аз рӯи лоф мегуфтанд,
 К-«он ки моро наёфт, ҷуз гум нест
 В-он ки з-ин шаҳр нест, мардум нест».
 Пас аз он ҷой рӯ ба рах кардем,
 Ба дигар тоифа нигаҳ кардем.

Сифати муроиён¹

Танашон зеру дил забар дидам,
 Қиблашон рӯи яқдигар дидам.
 Мардумон дидам андар ў чамъе,
 Равшану тиразот чун шамъе.
 Асли худро фидои худ карда,
 Ҳештанро ғизои худ карда.
 Офтобе ба Зуҳрае² дода,
 Гавҳареро ба муҳрае дода.
 Баста бар худ зи баҳри оғияте,
 Ҳама пайроҳаҳои ориятӣ³.
 Бо ду маъшуқ ноз мекарданд,
 Ба ду қибла намоз мекарданд.
 Шамъ буданд ҳар як андар сӯз,
 Аз дарун пунбаву бурунсу тӯз⁴.

Сифати муъчибон⁵

Он макон чун ба дида биспардам,
 Раҳт⁶ зӣ манзили дигар бурдам.
 Дидам аз равшанӣ муояна ман,
 Манзиле бар мисоли оина ман.
 Андар ў сад ҳазор ҳурофаш,
 Тару тобон бе обу бе оташ.
 Ҳамаро қибла ҳам бар эшон буд,
 Ҳамаро дида ҳам дар эшон буд.
 Аз хабартарсай(?) муоинае,
 Қиблашон гашта рӯи оинае.

¹ муроиён – риёкорон

² Зуҳра – номи сайёра, ки бо нағмасарой шуҳрат дорад.

³ ориятӣ – ҷизе, ки барои истифодаи муваққатӣ аз касе гирифта бошанд.

⁴ тӯз – пӯсти дарахте аст, ки аз он тир месохтанд ва зини асбро мепӯшониданд.

⁵ муъчибон – мағрурон

⁶ раҳт – асбобу анҷоми сафар

Ҳар киро чой аз оинай Чин аст,
 Лочарам кори хештанбин аст.
 Ҳар киро оинай яқин бошад,
 Гарчи худбин, худойбин бошад.
 Ҳама дар коми дил мувофиқи хеш,
 Ҳама маъшуқи хешу ошиқи хеш.
 Ҳама аз мардумон чудо монда
 Ҳама дар банди хеш вомонда.
 З-он ки хар чо, ки бингаридандī,
 Җуз ки дидори худ надидандī.
 Ҳама дар роҳи худ ҳаме зоданд
 Бӯса бар пои худ ҳамедоданд.
 Қиблашон нур буд, лек асфал¹
 Дидашон чор буд, лек аҳвал².
 Баргузаштем ҳар ду равшанбин,
 Зи чунин манзилу ҳазор чунин.
 Чун бидидам ҳазор гуна намоз,
 Пири худро савол кардам боз,
 Ки «киёнанду поящон бар чист,
 З-ин тааббұд³ ба дасташон дар чист?
 Бас накұрӯй дилрабову хушанд
 Зухратабъанду офтобвашанд».
 Гуфт: «Инҳо, ки хубчехратаранд,
 Ҷашмзахми чамоли Булбашаранд⁴.
 Гарчи берун зи чунбиши фалаканд,
 Раҳнишинони ҳазрати малаканд,
 Гарчи масъудрӯй, манхусанд,
 В-арчи мутлақниҳод⁵, маҳбусанд.
 Гоҳ машғулугоҳ маъзуранд,
 Гоҳ муҳторугоҳ мачбуранд.
 Бар ҳама шакли оғаринишашон,
 Қиблашон гашта ҳадди бинишашон.
 Ҳар чи наздикى ин саф аз динҳост,
 Дон, ки зиндон, ҳар яке з-инҳост.
 Бо мане меҳрашон талаб чī кунӣ,
 Дар биҳиштӣ, ҳадиси шаб чī кунӣ?!

¹ асфал – поинтар, пасттарин

² аҳвал – олус, ду бин

³ тааббұд – парастиш

⁴ Булбашар, Абулбашар – Одам (а)

⁵ мутлақниҳод – сиришти озод доштан

Ту чу мардон кашиданаҳмат¹ бош
Андар ин раҳ қашидаҳиммат бош.
Ҳар замон оташе ҳаме афрӯз,
Қиблаву қиблачӯро месӯз.
Хоса ин манзиле, ки дар пеш аст,
Раҳзани сад ҳазор дарвеш аст.
Турбаташ мубсату² ҳаво-ш дуруст,
Талаи³ сад ҳазор ошики суст.
Манзиле дилрабову ҷоновез,
Мардумоне дар ў нигорангез.
Шоҳ, к-он ҷо расид, бар биниҳад,
Мурғ, к-он ҷо парид, пар биниҳад.
Чун бидидӣ, рикоб суст макун,
Азми будан дар ў дуруст макун.
Пой бар фарқи истиқомат зан,
Оташ андар дами иқомат зан.
Ҳама андарзи ман туро ин аст,
Ки ту тифливу хона рангин аст.
Гар надонӣ, нигаҳ кун аз дураш,
То бимонӣ ба ҳайрат аз нураш.
Бингаристам ба рӯи таъзиме
Дидам аз нури пок иқлиме.

Сифати нафси қуллӣ

Ману ў ҳарду сӯи шах рондем,
Хира⁴ дар нури ў фурӯ мондем.
Дидам он подшоҳи бечунро,
Иллати ахтарони гардунро.
Олиме, одиле, хирадманде,
Хушҳадисеву некпайванде.
Сураташ адлу хештандорӣ,
Сираташ ромишу⁵ камозорӣ.
Марҷаи⁶ нурҳои олами хок,

¹ наҳмат – камоли майлу рағбат; кашиданаҳмат – он ки зимоми майлу хохишро нигаҳ дорад.

² мубсат – фароҳ, васеъ

³ тала – дом

⁴ хира – ҳайрон

⁵ ромиш – оромиш, роҳат

⁶ марҷаъ – ҷои бозгашт, паноҳгоҳ

Садафи гавҳари аимма¹ пок.
 Мубсири² ҳеч ҳадду қисме на,
 Мудрики ҳеч хиссу чисме на.
 Саҳт бисёрбахш, лекин ҳилм,
 Нек бисёрхор, лекин илм.
 Гарчи бисёрхор нодон аст,
 Ү, ки май беш хўрд, беҳдон аст.
 Баҳри ислоҳи сурати ману ту
 Ү яке буду лек рӯяш ду.
 Рӯйе аз баҳри илм сӯи падар,
 Рӯйе аз баҳри феъл сӯи сувар.
 Он яке пур зи гӯш, лек аз хуш
 В-ин дигар пурзабон, валек аз нӯш.
 Дар яке ҳол аз ин ду сӯ бишкуфт,
 Ҳам сухан гуфту ҳам сухан пазруфт.
 Пеши ӯ аз барои касби шараф,
 Зада чандинҳазор олам саф.
 Ҳама бедасту бекадам пӯён,³
 Ҳама бекому безабон гӯён.
 Ҳама аз ҳиссу аз хаёл бурун,
 Ҳама боқиву бе чигунаву чун.
 Ҳамаро қибла бар ҷибиллати⁴ хеш,
 Ҳамаро дида сӯи иллати хеш,
 Ҳам дар ӯ воридони ҳазрати ғайб,
 Ҳам дар ӯ содирони лашкари айб,
 Ҳам дар ӯ олимони сурати шаръ⁵,
 Ҳам дар ӯ омилони сурати фаръ⁶,
 Як сафаш раҳравону мазлумон,
 Ҷашмашон дидаҳои маъсумон⁷.
 Як сафаш роҳибону қиссисон⁸
 Бораги болҳои қиддисон⁹.

¹ аимма – пешвоён, имомон

² мубсири – бинанда

³ пӯён – равон, давон

⁴ ҷибиллат – сиришт, ниҳод, фитрат

⁵ шаръ – шариат, аҳком, қоидаву қонунҳои дини ислом

⁶ фаръ – ишора ба қонун ва қоидоҳо, ки аз манбаъҳои аслии шариат - Куръон ва аҳодис истинбот карда мешаванд.

⁷ маъсумон – покон

⁸ қиссисон – қашишон; қиссис – шакли арабишудаи қашиш

⁹ қиддисон – парҳезгорон, авлиё

Дар сафе соликони пӯянда,
Дар дигар хомушони гӯянда.
Ҳар яке дурри нутқ месуфтанд,
Бо ману ў ба хулқ мегуфтанд,
Қ-ин ҳама таъбия¹ зи баҳри шумост,
Ҳар ду бошед, шаҳр шаҳри шумост.
Кисае хостам, ки бардӯзам,
Бошам он ҷову дониш омӯзам.
Назди он қавм хостам тан зад²,
Пир дарҳол бонг бар ман зад,
Ки: «Нагуфтам туро, ки чун ў бош,
Мухтасарчашму бадписанд мабош.
Гарчи з-ин сӯ муқаддари фаршед
Дон, ки з-он сӯ муқаддари аршед.
Дар муҳитӣ, бигард, ҷӯй мапӯй,
Об дорӣ, ба хок рӯй маҷӯй.
Чун падар донӣ, аз писар бигзар,
Бар лаби Кавсар оби шӯр мах(в)ар.
Гарчи ҷарху замин мамолики ўст,
Он, ки устоди ўст, молики ўст.
Ноқисе аз паи тамомиро,
Ибра қун олами асомиро.
Аз паи ситу³ қилу қолиро⁴,
Ҷӣ қунӣ мулки бекамолиро?
Шаҳри пурдӯст хоҳӣ, он ҷо пӯй,
Мағзи бепӯст хоҳӣ, он ҷо ҷӯй.
Аз паи он, ки асли биниш Ӯст,
Молики қулли оғариниш Ӯст.

Сифати маротиби ақли қуллӣ

Подшоҳе, ки баъди «кун» «кон»⁵ ўст,
Асли қавну натоҷиҷи ҷон ўст.
Подшоҳе, ки амр нияти ўст
Роъии роъиён раъийяти ўст.

¹ таъбия – омодашуда, муҳайё

² тан зад – хомӯш мондан, тоб овардан

³ сит – овоза, шуҳрат

⁴ қилу қол – мубоҳиса, қашмакаш

⁵ ишора ба ояи қуръонии «кун файакун». Яъне: Ҳудованд чун иродай фармоне қунад, гӯяд, ки бибош, пас ҳаст мешавад (сураи Ёсин, ояти 82).

Бартар аз ғояти танохай¹ үст,
Хомаи дафтари илохай үст.
Молики хешпро ба фармон үст,
З-он ки дар мулк хештандон үст.
Тахти Куръон зи тахти фармон үст,
Илми Куръону ахли Куръон үст.
Хеч касро бад- ү бидоят² нест,
Мулки үро ҹуз ү ниҳоят нест.
Ӯву ибдоъ³ то бипайвастанд,
Дари дорвазай адам⁴ бастанд.
Мақсади азми авлиё буд ү,
Ситаду доди⁵ анбиё буд ү.
Некхоҳаш зи нанги хоҳиш пок,
Боргоҳаш зи бори коҳиш пок.
Воҳиби⁶ нутқу котиби маншур⁷,
Мубдиъи амрү⁸ мабдаи маъмур⁹
На чу афлоку анчумаш анчом,
На забар ҷунбишу на зер ором.
Сохта амри Борӣ аз баҳташ,
Аз азал тоҷу аз абад таҳташ.
Гарчи маълули иллати сичил¹⁰ аст,
В-арчи хомӯштар ҷаҳони дил аст.
Бо ҷунин қудрату камоли қидам,
Ҳама ҳулқу ту азъаф¹¹ асту қарам.
Парадаҳо дорад аз шараф дар пеш,
Зери ҳар парда як ҷаҳон дарвеш.

Сифати арбоби тавҳид

Сафи аввал, ки пардаи айнанд
Дар ҳароботи «қоба қавсайнанд»¹².

¹ танохай - поёнпазирӣ

² бидоят – оғоз

³ ибдоъ – оғариниши

⁴ адам – нестӣ

⁵ доду ситад – муомила

⁶ воҳиб – атоқунанда

⁷ котиби маншур – соҳиби ҳукму фармон

⁸ мубдиъи амр – фармонраво

⁹ мабдаи маъмур – нахуст қасе, ки ҳукм кард.

¹⁰ сичил – нома, тақдирнома

¹¹ азъаф – афзун, ҷандбаробара

¹² Яъне: Андозаи ду камон. Ишора ба ояти 9-уми сурай Начм аст.

Гоҳ дар иллат мурохидаанд,
Гоҳ дар маҷлиси мурохидаанд.
Гоҳ дар сакрӯ¹ гоҳ дар заҳванд²
Гаҳ дар исботу гоҳ дар маҳванд.
Ҳама ҳам бодаанду ҳам мастанд,
Ҳама ҳам нестанду ҳам ҳастанд.
Карда бар зоташон ҳазор амал,
Нақшбандони коргоҳи азal.
Пас ту он пойгоҳ бигзорӣ,
Сар бад-ин кулбаҳо фуруд орӣ.
Хезу пай бар сари ҷибилилат неҳ,
Рух сӯи пешгоҳи хуллат³ неҳ.
Бо ҳаре дар суол то нашавӣ,
Бо саге дар ҷувол то нашавӣ.
Ҳиммат аз гуфти ў чу нав кардам,
Боз аз он ҷой қасди ў кардам.
Он макон бар дилам чу душман шуд,
Дарзамон ман намондам, ў ман шуд.
Чун аз он моя низ фард шудам,
Тифл будам ҳанӯзу мард шудам.
Чун дигаргуна гашт бунёдам,
Рух дигарбора сӯи раҳ додам.

Сифати соликони тарикат

Солҳо гаштам аз барои ҳатар
Гирди ин пурдаҳони пахновар.
Гаҳ ба Бағдоду гаҳ ба бодияе,
Гаҳ ба Фирдавсу гаҳ ба Ҳовияе⁴.
Гоҳ дил шамъу роҳи гайрат буд,
Гоҳ ҷон гарки баҳри ҳайрат буд.
Гоҳ кардӣ маро чу сайри ниёз,
Гоҳ дар парда мондаме чу пиёз.
Гоҳ аз заҳми қабз паст шудам,
Гоҳ аз лутфи баст⁵ маст шудам.
Чун аз ин пардаҳо буридам ман,
Ба яке парда даррасидам ман.

¹ сакр – мастиӣ, бехудӣ

² заҳв – оғози рӯз пас аз баромадани офтоб

³ хуллат – дӯстӣ

⁴ Ҳовия – номи табақае аз дӯзах

⁵ баст – фароҳ, лутфи зиёд

Сифати мутааббидони мунзавӣ¹

Соликон дидам андар-ӯ пӯён,
 «Рабби зиднӣ»² таҳаййуран³ гӯён.
 Нест гашта ҳама зи иззати ҳаст,
 Алами⁴ бениёзӣ андар даст
 Ҳамушоне зи чон беойинтар,
 Турушоне зи шаҳд ширинтар.
 Ҳасба аз ҷанги хидмати ҳайавон,
 Раста аз нангӣ қидмату⁵ ҳадасон⁶.
 «Мо абаднок»⁷ иҷтиҳоди ҳама,
 «Мо арафнок»⁸ эътиқоди ҳама.
 Дар бақо аз бақо фано гашта,
 Дар ҷазо аз ҷазо ҷудо гашта.
 Ҷашмашон то валояти Одам,
 Исмашон то ниҳояти олам.
 Муътакиф⁹ дар сарои роз ҳама,
 Пурниёзони бениёз ҳама.
 Ҳама дар нестӣ ба қудрати ҳаст,
 Қобилу қоили «бало»-ву «аласт».¹⁰

(давом дорад)
Таҳия ва тавзехи Муҳлиса Нуруллоева

¹ мунзавӣ – гӯшанишин

² Яъне: Парвардигоро, бар ман биафзой. Иқтибос аз ояти 114 сурай То Ҳо.

³ таҳаййуран – аз рӯи ҳайрат

⁴ алам – парчам

⁵ қидмат - кӯхнагӣ

⁶ ҳадасон - наవӣ

⁷ Яъне: Туро чунон ки сазовори бандагии туст, бандагӣ накардем.

⁸ Яъне: Туро чунонки шоистаи шинохтани туст, нашинохтем.

⁹ муътакиф – чилланишин, гӯшанишин ба хотири ибодат

¹⁰ «бало»-ву «аласт» – ишора ба сурай Аъроф, ояти 172, ки дар он аз аҳди нахустӣ Ҳудо ва бандада сухан рафтааст.

ДАР БАЁНИ ФАЗИЛАТИ ШЕЪР ВА ИЗАМИ ШАҲНИ ШУАРО¹

Бар раъи² оламорои нозимони лаолии³ балогат ва замоири⁴ хучистамаосири⁵ сайрафиёни⁶ ҷавоҳири бароат⁷, мухтафиву⁸ маҳҷуб⁹ нест, ки сухани мавзуни муқаффо¹⁰ гавҳарест дар камоли таровату сафо ва рифъату¹¹ манзалати ашъори фасоҳатинтимо¹² амрест бағоят зохирӯ пайдо. Ҳиради ҳурдашиносро¹³ накде роичтар аз ӯ ба даст дарнаояд ва табъи фазилатиқибосро сурате зеботар аз ӯ рӯй нанамояд. Маснавӣ:

*Ҳеч шоҳид ҷу сухан мавзун нест,
Сирри хубӣ зи ҳаташ берун нест.
Сабр аз ӯ саъбу тасаллӣ мушкил,
Ҳоса вақте ки пайи бурдани дил
Кунад аз вазн ба бар хильъати ноз,
Кунад аз қофия домон-ш тироз.
По ба ҳалҳоли радиф орояд,
Бар ҷабин ҳоли хаёл афзояд.
Рӯҳ зи ташбеҳ дихад ҷилва ҷу моҳ,
Бибарад ақли сад афтода зи роҳ.
Мӯ ба таҷнис зи ҳам бишкофад,
Хол аз фарқи ду гесӯ бофад.
Лаб зи марсеъ гӯҳаррез кунад,*

¹ Матн аз рӯи китоби «Макориму-л-ахлоқ»-и Ҳондамир/Тасҳехи Муҳаммад Акбари Ашиқ. - Техрон: Маркази нашри Мероси мактуб, Ойинаи мерос, 1378.-С. 67-79 омода гардидааст.

² раъӣ – андеша

³ лаолӣ – лаълҳо, гавҳари сухан

⁴ замоир – синаҳо, фикрҳои пинҳонӣ

⁵ хучистамаосир – хучастаосор

⁶ сайраф – сарроф, заршинос

⁷ бароат – хушбаёнӣ, фасоҳат

⁸ мухтафӣ – маҳфӣ

⁹ маҳҷуб – пӯшида, пинҳон

¹⁰ муқаффо – қофиядор

¹¹ рифъат – баландӣ

¹² ашъори фасоҳатинтимо – ашъоре, ки фасеху малеҳ аст ва бо фасоҳати зиёд навишта шудааст.

¹³ ҳурдашинос – нуктасанҷ

*Чаъди мушкин гүхаровез кунад.
Чашм аз ихом кунад чашмакзан,
Фитна аз анчумани ваҳмфикан.
Бар сари чехра нуҳад холи маҷоз,
Шавад аз парда ҳақиқатпардоз.*

Ва яке аз далоили улувви мартабати шеъру шуаро ва самувви манқабати сеҳрпардозони суханоро он аст, ки фусахои қуффор дар вакти инкори нубуввати Сайиди абброр¹, саллаллоҳу алайхи ило инқирози-л-адвор, назми муъчиизшиори Қуръонро ба шеър нисбат карданд ва он ҳазратро аз ҷумлаи шуаро шумориданд. Чунончи олицаноби маорифпаноҳ, ҳақоиқдастгоҳ, маҳдумии шайхулисломӣ Нуру-л-ҳаққи ва-л-ҳақиқати ва-д-дини Абдурраҳмони Ҷомӣ ин маъниро дар силки баён қашидаанд, ки

Қитъа:

*Пояи шеър бин, ки ҷун зи набӣ,
Нафий наъти паямбарӣ карданд.
Баҳри тасҳеҳи нисбати Қуръон,
Туҳмати ў ба шоирӣ карданд.*

Ва он гах ҳазрати Ҳақ, субҳонаҳу ва таоло, ба қалимаи «Ва мо алламноҳу-ш-шеъра ва мо йанбагӣ лаҳу»² домани исмати хотамуланбиёро аз олоиши ин тухмат мубарро³ гардонид, на ҷиҳати он аст, ки қаломи манзум ғилвоқеъ мазмум⁴ аст, балки мушъир⁵ ба он аст, ки муонидон⁶ Фурқони ҳамидро доҳили шеър надонанд ва соҳиби мақоми маҳмудро дар силки шуаро мунтазам нагардонанд. Ва агар на ҷунин будӣ, боястӣ, ки ҳаргиз байте ба забони илҳомбаёни он ҳазрат ҷорӣ нагаштӣ ва ҳол он, ки ба субут пайваста, ки дар рӯзи ҳарби Ҳунайн⁷ фармудаанд, ки

Шеър:

*Ана-н-набийю ло қазиб,
Ана ибну Абдулмутталиб.*

Ва аз саҳобаи кибор⁸ ва авлиёи рафғомикдор низ ашъори бисёр

¹ ишора ба Муҳаммад (с)

² Яъне: «Ва ба пайғамбар шеър наомӯхтаем ва ин барои ў шоиста нест». Сураи Ёсин, ояти 69.

³ мубарро – пок

⁴ мазмум – мазамматшуда

⁵ мушъир – ҳабардиҳанда

⁶ муонидон – сарқашон, душманон

⁷ Ҳунайн – номи маҳалле аст дар байни Тоиф ва Макка, ки дар он ҷо соли 8-уми ҳичрӣ мусулмонон бо мушрикон корзор карданд.

⁸ кибор – бузург

манқул аст, батахсис асадуллоҳи ғолиб Алӣ ибни Абитолиб, ки девони балоғатнишонаш машхур аст ва аёти фасоҳатоёташ бар алсина-ву¹ афвоҳ² мазкур.

Ва шеър бар анвө аст, чун қасидаву газал ва қитъаву рубой ва маснавӣ. Ва тоифае аз шуаро ба сабаби қасрати салоҳият бар ҷамеъи ин асноғ³ шеър гуфтаанд ва фирқае бинобар адами мулоимати табиат бар муморисати⁴ баъзе аз ин ақсом иктиро намудаанд ва лилоҳи-лҳамду ва-л-миннат, ки маҳорати олиҳазрати худовандӣ, муқаррабу-л-ҳазрати-с-султонӣ⁵ дар ҷамеъи анвои мазкура ба мартабае буд, ки агар шуарои мотақаддам⁶ замони муборакашро дарёфтандӣ, дафтари гуфтугӯйро дарҳам навишта, аз атрофи ҷаҳон ба оstonи фазилатошёнаш шитофтандӣ. Маснавӣ:

*Зиҳӣ, табъи ту устоди сухан,
Зи мифтоҳи килкат⁷ гушиди сухан.
Суханро, ки аз равнақ афтода буд,
Ба қунҷи ҳавон⁸ раҳт бинҳода буд.
Ту додӣ дигарбора ин обруй,
Кашидӣ ба ҷавлонгҳаҳи гуфтугӯй.
Сафоёб аз нури раъий Ту шуд,
Навоӣ зи лутфи навои Ту шуд.*

Ва агарчи он ҳазратро ба ҳасби куввати табиат ва қасрати қобилият ҳар ду навъи шеър – туркӣ ва форсӣ муюссар буд, аммо майли табъи даррокаш⁹ ба туркӣ аз форсӣ бештар буд. Мавлоно Лутфӣ,¹⁰ ки ба лутфи сухан ягонаи оғоқ буд ва пеш аз вай беҳ аз вай ба забони туркӣ қас шеър нагуфта, дар мабодии¹¹ синни рушду тамайизи он ҳазрат рӯзе ба мулоғиматаш расид ва илтимос намуд, ки аз натоҷиҳи абкори афкори¹² худ ба ҳондани ғазале маро баҳравар созед. Он ҳазрат ғазале ҳонда, ки матлааш ин аст. Ғазал:

¹ алсина – забонҳо

² афвоҳ – даҳонҳо

³ асноғ – навъҳо, ғуногун

⁴ муморисат – машқу тамрин кардан

⁵ мурод Алишер Навоист.

⁶ мотақаддам – пешгузашта, қадим

⁷ мифтоҳи килк – қалиди қалам

⁸ ҳавон – ҳорӣ, пастӣ

⁹ даррок – даркунанда, зудфаҳм, хушфаҳм

¹⁰ Мавлоно Лутфӣ – яке аз шоирони давраи темурии Ҳирот, ки бо Ҷомӣ робитаи устуворе дошт ва аз ҳамзамони Алишер Навоӣ буд.

¹¹ мабодӣ – аввалҳо

¹² абкори афкор – фикрҳои нав, фикри латиф

*Оразинг ёпгоч, кузимдин сочиалур ҳар лаҳза ёш,
Буйлаким, пайдо булур юлдуз, ниҳон булгоч қуёши.*

Чаноби Мавлави аз истими ин газали гарро¹ дар баҳри ҳайрат афтода, ба забон ронд, ки: «Валлох, ки агар мұяссар шудай, дах-дувоздаҳ ҳазор байти түркій ва форсия худро ба ин газал бадал мекардам ва хусули ин мұомиларо фавзи азим² мешуморидам». Дар зимистоне, ки ин амири³ хұсравнишон дар мұлозимати сұлтони Сохибқирон дар хиттаи⁴ Марв иқомат доштанд, хаёли татаббұыи қасидаи «Бахру-л-аброр» дар хотири отири⁵ он ҳазрат афтода, ин матлаъро ба лавҳи баён нигоштанд, ки

Байт:

*«Оташин лаъле, ки точи Хұсравонро зевар аст,
Ахгаре баҳри хаёли хом пухтан дар сар аст.*

Ва қосиде таъйин фармуда, қиҳати талаби ислоҳ назди ҳазрати ҳақоиқпаноҳи Махдумій,⁶ наввараллоху марқадаҳу⁷, ирсол намуданд. Он ҳазрат дар таърифи ин матлаъ ин рукъаро⁸ иншо фармуда, равон гардониданд, ки

Қитъа:

*Зихұ карда аз шавқи шаҳбози табъат,
Хұмоёни құдай ҳавои тазарві.
Зи Марвам фиристодай матлаи хуши,
К-аз аҳли сұхан мисли он нест марві.*

Алхақ, матлаестанвои лутфу зако аз маонии он толеъ ва осори хусни адо аз ибороти он ломеъ.⁹ Агар чунончи ғоҳе ба итмоми он пардозанд ва партави андеша бар такмили он андозанд, шак нест, ки байтулқасидаи назми айём ва воситату-л-иқді шұхуру аъвом ҳоҳад буд. Ҳақ, субҳонаху, аз ҳарчай набояд, масун¹⁰ дород ва аз ҳарчай нашояд, маъмун».¹¹

Ва дар вакте ки ҳазрати Махдумии ҳақоиқпаноҳи, наввараллоху марқадаҳу, аз сафари мубораки Ҳичоз ба роҳи Шом муроҷаат¹² фармуда буданд, ин рубой ба хотири анвори амири фазилатгустар

¹ гарро – ой

² фавзи азим – саодати бузург

³ амир – ишора ба Навой

⁴ хитта – вилоят

⁵ хотири отир – андешаи соғу бегубор, хотири равшан

⁶ ишора ба Ҷомай

⁷ Янье: Худованд қабрашро пурнур гардонад

⁸ рукъа – нома, мактуб

⁹ ломеъ – дурахшон

¹⁰ масун – махфуз

¹¹ маъмун – эмин

¹² муроҷаат – бозгашт, баргашт

расид. Назди он ҳазрат ирсол¹ намуданд, ки Рубоӣ:

*Инсоф бидех, эй фалаки миноғом,
То з-ин ду қадом хубтар кард хиром?
Хуршиди ҷаҳонтоби ту аз ҷониби субҳ,
Ё мояни ҷаҳонгарди ман аз ҷониби Шом.*

Он ҳазрат дар ҷавоб ин руқъаро қаламӣ карданд,² ки Рубоӣ:

*«Бо килки ту гуфт нома, к-эй ғоҳи хиром,
Сад тухфаи хуши ба Рум оварда зи Шом.
Гар пои ту дар миён набошад, нарасад,
Маҳҷуронро зи ҷониби дӯст паём.*

Чун руқъай шариф ба ҳатту иборати латиф мутазаммини³ рубоӣ:

*Чунон дар ҷавдату ҳусни баёни фард,
К-аз он беҳтар тасаввур кам тавон кард.*

- ба мутолиаи ин заиф расид, аз ҳар мисраъ бар дили маҳзун ва си-наи маҷрӯҳ дари тафриқае масдуд⁴ гашт ва боби ҷамъият мафтӯҳ.⁵ Ноираи⁶ шавқи висол иштиъол⁷ ёфт ва доъияи⁸ сафар муфзӣ⁹ ба давлати иттисол¹⁰ истиқмол¹¹ пазируфт. Хотир чунон меҳост, ки анқарип имзои¹² ин нийят ва таҳқиқи ин умнийят¹³ карда ояд. Аммо ба воситаи тамодии¹⁴ айёми рӯза ва тазоуфи¹⁵ ҷаҳонгардӣ, мавъуди¹⁶ ин мурод байд¹⁷ афтод. Ҳак, субҳонаҳу ва таоло, ҳамгионро тавфиқи масолехи¹⁸ диниву дунявиӣ рафиқ гардонод, вассалом».

Ва аз ҷумлаи манзумоти ин амири хучастасифот «Ҳамса»-и

¹ ирсол – фиристодан

² руқъаро қаламӣ кардан – ҳат навиштан

³ мутазаммин – шомил

⁴ масдуд – баста

⁵ мафтӯҳ – күшода

⁶ ноира – шӯъла, оташ

⁷ иштиъол – шӯълавар шудан

⁸ доъия – сабаб, ангеза

⁹ муфзӣ – пахншуда, ба ҷизе расида

¹⁰ иттисол – пайваст

¹¹ истиқмол – камол пазируфтан

¹² имзо – ичро

¹³ умнийят – мақсад, матлаб, орзу

¹⁴ тамодӣ – тӯлкашӣ

¹⁵ тазоуф – дучанд шудан

¹⁶ мавъуд – ваъдагоҳ

¹⁷ баъид – дур

¹⁸ масолех – кори ҳайр, кори салоҳ

туркист,¹ муштамил бар бисту ҳафт ҳазор байт, ки дар баробари «Панч ганч»-и Шайх Низомӣ шарафи тартиб ёфта ва дар он китоб маонии дақиқаву ҳаёлоти латифа² бисёр ангехтаанд³. Чунончи ҳазрати Махдумии ҳақоикпаноҳӣ дар таърифи он фармууданд, ки

Маснавӣ:

*Ба туркизабон нақише омад аҷаб,
Ки ҷодудамонро бувад муҳри лаб.
Зи ҷарҳ оғаринҳо бад-он килк бод,
Ки ин нақши матбӯъ⁴ аз он килк зод.
Бибаҳишуд бар форсӣ гавҳарон,
Ба назми дарӣ дурри назми равон,
Ки гар будӣ он ҳам ба лафзӣ дарӣ,
Намондӣ маҷолӣ⁵ сухангустарӣ.
Ба мизони назми муаҷҷазнизом,
Низомӣ қӣ будиву Ҳусрав қадом?!
Чу ӯ бар забони дигар нукта ронд,
Хирадро ба тамийизашон раҳ намонд.*

Ва айзан⁶ аз ғазалҳои туркӣ ҷаҳор девон муҳтавӣ⁷ бар бисту панҷ ҳазор байт мураттаб соҳтаанд. Девони аввалро, ки дар айёми танассуми насими сибо⁸ ба тартиби он пардохтанд, «Фароибу-с-сигар» ном ниҳодаанд ва девони сониро⁹, ки дар замони ҷавонӣ дар силки назм¹⁰ қашидаанд, мавсум¹¹ ба «Наводиру-ш-шабоб» гардонидаанд ва девони солисро,¹² ки дар синни вуқуф баъзе авқотро¹³ ба такмили он сарф намудаанд, «Бадоєъу-л-васат» ном фармуудаанд ва девони робеъро,¹⁴ ки дар айёми қуҳулат¹⁵ партави андешаи он ҳазрат¹⁶ бар

¹ ҳамсаи туркӣ – ҳамсаи Навоӣ, ки солҳои 1483-85 эҷод шуда, шомили панҷ маснавист: Ҳайрату-л-аброр, Лайлӣ ва Мачнун, Фарҳод ва Ширин, Сабъаи сайёра ва Садди Искандарӣ

² ҳаёлоти латифа – андешаҳои зариф

³ ангехтан – ба вуҷуд овардан

⁴ матбӯъ – мақбул, дилқаш

⁵ маҷол – фурсат, маврид

⁶ айзан – низ, ҳамчунин

⁷ мӯҳтавӣ – дарбаргиранда

⁸ сибо – қӯдакӣ

⁹ сонӣ – дуюм

¹⁰ силки назм – киноя аз гуфтани ашъори мавзун

¹¹ мавсум – номидашуда

¹² солис – сеюм

¹³ авқот – вактҳо

¹⁴ робеъ – чорум

¹⁵ қуҳулат – миёнсолӣ

¹⁶ ишора ба Навоӣ

назми он тофта, ба «Фавоиду-л-кибар» иттисом¹ ёфта. Ва аз ҷумлаи мусаннафоти² ин баргузидаи воҳибулатиёт³ рисолаи «Мизону-л-авзон» аст, ки ба забони туркӣ дар фанни арӯз навиштаанд. Ва алҳақ, қасрати⁴ маҳорати он ҳазрат дар дақоиқи шеър⁵ аз он рисола фахм мешавад, зоро ки чандин баҳри матбӯй, ки партави шуури шуарои мотақаддам⁶ бар он наяфтода, изофаи давоири⁷ арӯз кардаанд. Чунончи, аз мутолиаи он нусхай гиромӣ ин маънӣ мустафод⁸ мегардад.

Дигар аз манзумоти ин амири фарҳундасифот «Чиҳил рубой»-ст, ки дар тарҷумаи «Чиҳил ҳадис» гуфтаанд. Ва айзан дувисту шаст рубой, ки ҳар чаҳор мисрааш муқаффои мураддаф⁹ аст, дар тарҷумаи қалимоти фасоҳатоёти насруллаолӣ ба забони туркӣ дар силки назм қашидаанд ва зоҳирان ҳеч кас пеш аз он ҳазрат ба забони туркӣ рубой нагуфта буда, то бад-он чӣ расад, ки ҳар чаҳор мисрааш муқаффои мураддаф бошад! Ва девони қасоиду ғазалиёти форсии ин фориси¹⁰ майдони балогат шаш ҳазор байт аст дар ғояти равонию салосат¹¹ ва музайян¹² ба маонии хосу ҷавдати иборат ва бешоибаи¹³ такаллуфу ғоилаи¹⁴ тасаллуф¹⁵ ба андак муддате шуҳрати латофату диққати ин абёти бадеъойин ва манзумоти пурзебу тазийин ба мартабае расида, ки салотини соҳибтамкин аз ақсои билоди олам билқасд расулони сухандон ба доруссалтанаи Ҳирот фиристода, қуллиёти балогатоёташро мечӯянд ва дарвешони гӯшанишин дар атрофи диёри Арабу Аҷам ҳамвора дар ҳавои ашъори шавқомези он ҳазрат ба сар бурда, ба ҷидди тамом роҳи талаб мепӯянд. Лочарам, аз сарҳади Ҳитову Ҳутан то ниҳояти Руму Мағрибзамин бар алсина ва афвоҳи шоҳу гадо ва пиру барно, муслиму кофир, муқбили¹⁶ мудбир¹⁷ назми

¹ иттисом – ном гирифтан

² мусаннафот – таснифот

³ воҳибулатиёт – баҳшандай ҳадоё

⁴ қасрат – зиёдӣ, бисёрӣ

⁵ дақоиқи шеър – нозукии шеър

⁶ мотақаддам – пешгузашта, қадим

⁷ давоир – баҳрҳои мушобехи шеър

⁸ мустафод – маълум

⁹ муқаффои мураддаф – кофияҳои радифдор, ҳамқоғияву ҳамрадиф

¹⁰ фориси – савора, марди майдон

¹¹ салосат – дурустӣ, равонӣ

¹² музайян – зиннат дода шуда

¹³ шоиба – гумон

¹⁴ ғоила – даъво

¹⁵ тасаллуф – худситоӣ

¹⁶ муқбил – хушбахт

¹⁷ мудбир – бадбахт

латифаш мазкур аст ва бар алвоҳи замоири¹ саҳоифи хавотири чамеи тавоифи аном² аз хавосу авом³ шеъри шарифаш манқушу⁴ маствур⁵. Қитъа:

*Зикри чамили тустан дар атрофи барру баҳр,
Бе миннати хатиб, ки бар чўби минбар аст.
Дар сикка гарчи нест, vale нақии номи ту,
Бар лавҳи хотири ҳама чун сикка бар зар аст.*

Дигаре аз муаллафоти⁶ амири олигуҳар «Рисолаи муфрадот» аст, ки дар фанни шарифи муаммо ба забони форсӣ иншо намудаанд ва дар вазъу тартиби он нусхай гиромӣ ихтирое бағоят муфид фармудаанд, зеро ки дар ҳар амале аз аъмол муаммое ва муаммое, ки ба истишҳод⁷ овардаанд, шикофтани он мавқӯф⁸ нест, магар бар донистани аъмоле, ки баъд аз вай мазкур шуда. Лоҷарам, чун ин рисолаи бадеъойинро назди ҳазрати Маҳдумии ҳақоқпаноҳӣ, наввараллоҳу марқадаҳу, ирсол доштанд, он ҳазрат ин рукъаро дар таърифаш бар лавҳи баён нигоштанд, ки

Байт:

*«Расули дӯст ба дастам яке рисола супурд,
Рисолае, ки зи дил ранҷи дерсола бибурд.*

Алҳақ, на рисолаи наврасидае, ки соле дар раҳ карда, то пай ба сарвақти дурафтодагони орзуманд оварда, балки хилъате⁹ аз ҷомаҳонаи ғайб восил,¹⁰ зебо ба болои муқаддамони¹¹ аҳли дил.

Рубоӣ:

*Ба ҳар сатре зи насраши чун барӣ пай,
Шавӣ ориф ба асле куллӣ аз вай.
Чу назмаширо ба лавҳи дил нигорӣ,
Зи ҳар байте аз он номе барорӣ.*

Ҳақ, субҳонаҳу ва таоло, сарчашмаи он файзро аз олоиши макорех масун дород ва аз омезиши макоид¹² маъмун, вассалому валикром».

¹ алвоҳи замоир – сахифаи дилҳо

² аном – мардум

³ хавосу авом – одамони баландмартабаву оддӣ

⁴ манқуш – нақшбаста

⁵ маствур – навишташуда

⁶ муаллафот – таълифот

⁷ истишҳод – далелу шоҳид овардан

⁸ мавқӯф – вобаста

⁹ хилъат – ҷома, либос

¹⁰ восил – расандা

¹¹ муқаддамон – пешгомон

¹² макоид – макрҳо, хилаҳо

Ва филвоқеъ¹ латофати диккати муаммо дар ин вило² ба воситаи таваҷҷуҳи хотири файёзи амири хидоятнитимо ба мартабае расида, ки шарҳашро дар қалам натавон овард ва ба дараҷае тараққӣ намуда, ки аз он болотар тасаввур натавон кард. Аз шикофтани муаммиёташ ғунчаи дил чун дили ғунча аз насими сахарӣ шукуфтан гирад ва аз дарёфтани дақоқи ҳаёлоташ гулшани димоғ монанди димоғи аҳли гулшан аз шамими³ гулҳои тарӣ⁴ сифати атрият пазирад ва ин муаммо ба исми Сафӣ ...ва бадру иёб дохили муаммоёти амири комёб аст, ки

Байт:

*Чонфизо ҷун нағаси Исӣ гашт,
Аз сабо ҳар чӣ бар он дар бигзашт.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Шаҳриёр» зодаи зехни шарифи амири номдорест, ки:

*Шаҳриёре, ки дилозори ман аст,
Ҳам шаҳу ҳам маҳу ҳам ёри ман аст.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Хон» дар силки муаммоёти амири баландмакон интизом дорад⁵, ки

Байт:

*Он ки бо лаъли лаби ҷонбахши ҷонони ман аст,
Ҷун намояд ҳоли мушкин, зери лаб ҷони ман аст.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Шобур» дохили манзумоти амири муаййиди мансур аст, ки:

*Зи ашики беҳади галтони ман шудӣ маълум,
Ки бурҷи авҷи умедам ба хок реҳт нуҷум.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Ҳомид» аз натоиҷи табъи салими он ҳазрат аст, ки

Байт:

*Ҷун бибарад ҷом ба сӯи даҳан,
Қатрази лаб пок қунаҷ моҳи ман.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Ҳамза» аз ҷумлаи манзумоти амири хуҷастасифот аст, ки:

*Эй мугбача, раҳ гил шуда аз ҷаими тари ман,
Ҳишти сари ҳум бар раҳи майхона бияфкан.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Фарруҳ» дар силки муаммоёти Амири фарҳундасифот мунтазам⁶ аст, ки:

¹ филвоқеъ – дарвоқеъ

² вило – муддат, вакт

³ шамим – бӯи хуш

⁴ тарӣ – шодоб, тару тоза

⁵ интизом дорад – ҷой дорад

⁶ мунтазам – дохил

*Дар хазон бин бодро бе фарру сарв аз чо шуда,
Булбулаш бар ҳам зада минқору ногүё шуда.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Баҳо» дохили манзумоти амири хидоятинтимост,¹ ки

Байт:

*Эй фалак бехи нихоли тараби мо кандӣ,
Баргаш аз сарсари бедод ба хок афкандӣ.*

Ва айзан ин муаммо ба исми «Ҳисом» аз ҷумлаи муаммоёти амири олимақом аст, ки байт:

*Задӣ дар ҷашмам, эй турки шикорӣ,
Хаданги қайбурӣ, қ-афтод корӣ.*

Ва наздик ба санъати муаммост ёфтани алфози муносиб ҷиҳати забти вақоёни куллия. Ва он ҳазратро дар ин боб қалимоти хубу ибороти марғуб бисёр ба хотир расида. Ҷунончи дар таърихи вафоти Мавлоно Тӯтии² шоир фармудаанд, ки:

*Фасехӣ замон, Тӯтӣ, он шоире,
Ки будаши зи бикри маонӣ арӯс.
Чу тӯтӣ бирафт ин аҷаб турфа буд,
Ки таърих шуд фавти ўро «Ҳурӯс».*

Ва дар таърихи фавти Амир Султон Ҳасан ва писараши Мирзобек, ки ҳар ду ба воситаи шурби³ мудом аз олам накл карданд, ин қитъа ба назм оварданд, ки

Назм:

*Мир Султон Ҳасан, ки як соат,
Набудаши з-иштиғоли май дурӣ.
Мирзобек – нури дидай ӯ,
Буд масти шароби ангури.
Ки қазошон расид з-офати май,
Лек вақти ҳумору ранҷурӣ.
Буд мобайни фавташон даҳ сол,
В-ин бувад маҳзи сидқу машҳурӣ.
Гашт таърихи фавти он «Махмур»,
В-ин яке шуд «Аён зи махмурӣ».*

Ва навбате ба работи Фаҳриддини Бетакчӣ расида, ин ду байтро дар таърихи бинояш сабт фармуданд, ки

¹ интимо – тааллук

² Мавлоно Тӯтий – мурод Алии Туршезӣ (Шаҳобиддин Тӯтий) аз шоирону табиби ни рӯзгори Абулқосим Бобур буд ва дар мадҳи вай қасоиде низ дорад. Дар ҷавонӣ даргузаштааст ва дар Ҳиёбони Ҳирот дағнӣ карда шудааст.

³ шурб – шаробнӯшӣ

Қитъа:

*Ба нури сафо равшан аст ин мақом,
Лақад сора анворуҳо боҳираҳ.
Чу бонии Фаҳр асту худ фоҳир аст,
Лақад кона ториҳуҳо «фоҳираҳ».*

Ва дар таърихи фавти Амир Сайид Ҳасан фармудаанд, ки
Қитъа:

*Сари аҳли фано Сайид Ҳасан рафт,
Ки ҷои ў биҳшисти ҷовидон бод.
Пайи он покрав ҷустанд таърих,
Бигуфтам «ҷаннати покаш макон бод».*

Ва дар таърихи интиқоли қудваи арбоби яқзаву интибоҳ Ҳоча
Носириддини Убайдуллоҳ¹ ин қитъа дар силки назм кашидаанд, ки

Қитъа:

*Ҳочаи ҳоҷагон – Убайдуллоҳ,
Муришиди соликони аҳли яқин.
Шуд ба ҳулди барин,² ки дар фавташи
Соли таърих гашт «ҳулди барин».*

Ва дар таърихи фавти ҳазрати Маҳдумии ҳақоқпаноҳӣ
фармуданд, ки

Қитъа:

*Гавҳари кони ҳақиқат, дурри баҳри маърифат,
К-ӯ ба Ҳақ восил шуду дар дил набудаши мосивоҳ.
Кошифи сирри илоҳӣ буд бешак, з-он сабаб
Гашт таърихи вафоташи «Кошифи асрори Илоҳ».*

Ва дар таърихи фавти Паҳлавон Муҳаммади Абӯсаид³ гуфтаанд, ки
Қитъа:

*Муҳаммад паҳлавони ҳафт кишивар,
Ки дар даҳраши набуд ақрону⁴ амсол⁵.*

¹ Ҳоча Носириддини Убайдуллоҳ – маъруф ба Убайдуллоҳи Аҳрор, ки яке аз бузургтарин машоихи нақшбандӣ дар садаи нуҳуми хичрӣ аст. Дар ҷавонӣ аз Мавлоно Яъқуби Ҷарҳӣ ва Мавлоно Низомиддини Ҳомӯш иршоду тарбият ёфт. Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ мурид ва тарбиятёфтаи ў буданд.

² ҳулди барин – биҳшисти аъло

³ Паҳлавон Муҳаммади Абӯсаид – аз гӯштигиран ва айёрони бомаърифати давраи темурии Ҳирот буд. Аз илми адвор ва мусиқӣ иттилоҳ дошта ва дар маҷлиси ў аҳли шеъру муаммо ҳозир буданд. Миёни ў ва Навоӣ дӯстии устувор барқарор буда ва Навоӣ низ дар бораи ў рисолаи чудогонае навишта ба номи «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммади Абӯсаид», ки дар он ба порае аз аҳволи Паҳлавон ва робитаи худ бо ў сухан гуфтааст.

⁴ ақрон – қарин

⁵ амсол – мисл

*Сару сархалқаи аҳли тариқат,
Ки рафт аз қайди гетӣ форигулбол.
Зи баъди қутби олам, орифи Ҷом,
Ки ў маҳдуми даврон буд зи иқбол.
Пас аз соле сӯи ҷаннат хиромид,
Аз ин дерина-дайри мухталифҳол.
Агар пурсад касе таърихи фавташ,
Бигӯяш «баъди Маҳдумӣ ба як сол».*

Ва дар таърихи интиқоли қозӣ Низомиддин, баввааҳуллоҳу таоло аъла-л-ъиллийина, фармудаанд ки:

*Ба Мавлоно Низомиддини қозӣ,
Фалак чун аз қаҷӣ теги ҷафо ронд.
Зи бас, к-ӯ буд дар амри қазо рост,
Ба ҷои ростонаши ҷарх бинишонд.
Зи баҳри ҷавти ў таъриҳи ҷустам,
Фалак гуфто: «қазо бе ростӣ монд».*

Ва дар таърихи қатли Амир Муҳаммадамини Аббосӣ, ки ба сифати зулм иттисоф¹ дошт, дар овардани сари ў ба Ҳирот ин қитъа назм кардаанд, ки

Қитъа:

*Нуҳсад аз ҳичрат гузашта, аз суи Мозандарон,
З-иқтизои ҷарх бас амри гарibe рӯ намуд.
Золимеро қуиста сӯи шаҳраи «оварданд сар»,
Он чи оварданд, қатлашро ҳамон таъриҳ буд.*

Ва чун натоиҷи табъи мӯъҷазтиrozи он ҳазрат зиёда аз он аст, ки ин муҳтасар гунҷоиши тафсили он дошта бошад, хомаи дузабон инони баён аз он савб²гардонида, боз менамояд, ки ба юмни таваҷҷӯҳи хотири файёз ва ҳусни эҳтимоми ин амири соғизамир дар айёми давлати соҳибқирони гардунсарир пояи қадру манзалати шуарову фузало иртифоъ ёфта³, ба мунтаҳои⁴ мақосиду матолиб расиданд. Ва маҳмо амкан⁵ дар фасоҳату балогат қӯшида, дар мадҳу санои он ҳазрат кутуби манзум мураттаб гардониданд, балки ҳазрати ҳақоикпаноҳӣ Маҳдумӣ низ дар бисёре аз манзумоти хеш ин амири некӯандешро сутудаанд ва бад-ин ҷиҳат шеъри латофатшиори худро зебу зинат афзудаанд. Чунончи, асомии⁶ баъзе аз он нусахи гиромӣ

¹ иттисоф – мавсуф будан

² савб – тараф, самт

³ иртифоъ – баландӣ

⁴ мунтаҳо – интиҳо, авҷ

⁵ маҳмо амкан – ҳар қадар мұяссар афтад

⁶ асомӣ – номҳо

мастур мегардад: «Тӯҳфату-л-Аҳрор», «Сабҳату-л-аброр», «Лайлӣ ва Мачнун», «Юсуф ва Зулайҳо», «Хирадномаи Искандарӣ».

Ва асомии дигар кутуб¹, ки ба номи номии он Ҳазрат шарафи итмом² ёфта ва эроди онҳо дар ин мақсад муносиб бар ин чумла аст, ки навишта мешавад: «Рисола дар саноеъ ва бадои шуаро», «Рисолаи қофия» аз таснифоти оличаноби никобатпаноҳ Амир Бурҳониддини Атоуллоҳ, салламаҳуллоҳу ва абқоҳу.

Китоби «Лайлӣ ва Мачнун» ва «Хусрав ва Ширин» натоиҷи қалами сеҳрпардози Мавлоно Абдуллоҳ – хоҳарзодаи Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Маснавиёт»-и Мавлоно Алоуддини Кирмонӣ, «Қасидаи маснӯъ»-и Мавлоно Аҳлии Шерозӣ, «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоча Масъуди Гулистонӣ, «Сеҳри ҳалол» – манзумаи Мавлоно Фиёсиддин Муҳаммади Мавлоно Ҷалол, «Рисолаи муаммо»-и Мавлоно Шамсиддин Муҳаммади Бадаҳшӣ, «Рисолаи муаммо»-и Мавлоно Камолиддин Мир Ҳусайн. Ва, ҳамчунин, Амир Низомиддин Шайх Аҳмади Суҳайлий ва Амир Камолиддин Ҳусайн Алии Ҷалоир ва Мавлоно Низомиддин Астарободӣ ва Мавлоно Фасехуддини Соҳибдоро ва дигар фузалову шуаро қасоиди гарро дар мадҳу санои ин соҳибдавлати ҳидоятиентимо бисёр доранд ва тафсили онҳо мӯчиби татвил³ аст. Лоҷарам, ҳомаи сареуссайр⁴ рӯй ба иншои мақсади дигар ниҳод. Ва хува-л-ҳодӣ ило сабили-р-рашод.

Таҳия ва тавзехи Тоҳир Салимов

¹ кутуб – китобҳо

² итмом – анҷом

³ мӯчиби татвил – боиси дароз шудан

⁴ сареуссайр – тезҳаракат, тезрафтор

Хоҷуи Кирмонӣ

РАВЗАТУ-Л-АНВОР¹

**Ҳикояти султону-л-орифин Боязиди Бастомӣ², қаддасаллоҳу руҳаҳу³,
дар баёни олами вахдат⁴**

Масти шароби самадӣ⁵, Боязид,
Он ки задӣ наъраи «ҳал мин мазид»⁶.
Буд сабӯҳизада дар базми дил,
Бурда бурун базмгаҳ аз обу гил.
Хурда майи сармадӣ⁷ аз ҷоми чон,
Ҷуръаи он рехта бар «кун факон»⁸.
Сокини майхонаи масти шуда,
Бехабар аз олами ҳастӣ шуда.
Гашта равон мавқаби султонияш,
Вирди забон сураи субҳонияш.
Кард касе з-ӯ ба тақаллуф суол,
К-эй шуда сармасти майи лоязол⁹.
Шаб ба чӣ сурат ба сабоҳ оварӣ,
Субҳи муравваҳ¹⁰ ба равоҳ оварӣ¹¹.
Гуфт: «Мазан дам зи сабоҳу масо¹²,
З-он ки на рӯз асту на шаб назди мо.
Ҳаст масой-ш муҳаққақ сабоҳ,
Дар ҳарами қудс чи сакрон¹³, чи соҳ¹⁴?!

Мақсади ин роҳ зи манзил ҷудост,

¹ Давом аз шумораи гузашта.

² Боязиди Бастомӣ – Абӯязид Тайфур ибни Исо аз орифони номии садаи VIII-IX мелодӣ мебошад, ки соли 261/875 аз дунё гузаштааст.

³ Яъне: Ҳудованд руҳашро шод дорад.

⁴ вахдат – ягонагиву иттиҳод; вусули зеҳни солик ба мавқеияте, ки дар он кулли коинотро ҷилваи ҷамоли Ҳаққ бидонад.

⁵ самадӣ – бениёзӣ, сифати Ҳудованд; рубубият

⁶ Яъне: Оё афзун аз ин боз ҳаст. Порае аз ояти сивуми сураи Қоф.

⁷ сармадӣ – ҷовидонӣ, доимӣ

⁸ Яъне: Бишав (гуфт Ҳудо) ва (ҳастӣ) ҳаст бишуд. Порае аз ояти 82, сураи Ёсин

⁹ лоязол – тамомнашаванда, ҷовидон

¹⁰ субҳи муравваҳ – субҳи хӯшбӯй, субҳи муаттар

¹¹ ба равоҳ овардан – шом кардан, ба шом овардан аст.

¹² сабоҳу масо – субҳу шом

¹³ сакрон – масти, мастиӣ, даврони масти

¹⁴ соҳ – шакли қӯтоҳшудаи соҳиб аст, ба маъни рафиқ, ҷалис, ошно

Фурзай¹ ин баҳр зи соҳил чудост.
Нест дар ин дам, ки манам субҳу шом,
Шом дар ин хона кӣ орад ба бом?
Қулзуми тавҳид надорад канор,
Бодай таҳқиқ надорад хумор.
Мурғ, к-аз ин шуъба шавад нағмасоз,
Сабза надонад зи лаби чашма боз.
Нолай шавқ аз ҷараве дигар аст,
Накҳати ишқ аз нафасе дигар аст.
Ҳар қадаме лоики ин роҳ нест,
Ҳар ҳараме дархури ин шоҳ нест.
Мулки Сикандар ба гадо кай расад?!
Нури Сурайё ба Сухо² кай расад?!
Гавҳари ин баҳр ба мо додаанд
В-оташи моро зи ҳаво додаанд.
Ҷам кӣ бувад? Ҷуръачаши ҷоми мо,
Ғам чӣ бувад? Ҳомвар аз номи мо.
Шорехи ин фикҳ надорад қалом,
Тоири ин равза наёяд ба дом.
Шоми ҷигарсӯҳтаро бом нест,
Боми ғамандӯҳтаро шом нест.
Навбати ушшоқ надорад газал,
Қавли бузургон набувад ҷуз амал.
Ман ба азали роҳи абад мезадам,
Бехуд аз онам, ки на ҳ(в)ад мезадам.
Оҳи дили сӯҳта сози ман аст,
Роҳи Наҳованд³ Ҳичзори⁴ ман аст.
Ҳар кӣ аз ин парда надорад наво,
Бо дили Ҳочу бувадаш мочаро.

**Мақолати чаҳорум: Дар танбеху таҳдид ва ба ҷашми таъзим дар
мардум нигаристан**

Эй дили пуртоби ҷаҳонтоби ман,
Хоқи туам, гар набарӣ оби ман.
Дам бикушо, то ба кай ин бастагӣ?!
Гарм даро, то ба кай оҳистагӣ?!
Ҷойи ту бар садр нишон медиҳанд

¹ фурза – бандар, ҷое, ки коло дар арза мешавад.

² сухо – номи ситораи камнур дар Дубби асгар

³ Наҳованд – номи пардае ё шуъбаест аз мусиқӣ,

⁴ Ҳичзор – яке аз дувоздаҳ мақоми мусиқӣ

В-аҳли дарун¹ қалбат аз он мениханд.
 Тоқи баланд асту ту күтохдаст,
 Сина маяфroz² ба болои паст.
 Дида аз он рүй бувад пешбин,
 К-ү натавонад, ки шавад хешбин.
 Сар макаш аз хор, чу гул мебарй,
 Айш макун талх, чу мул³ мебарй.
 Гарқай ин оби муаллақ машав,
 Сокини ин хоки мутаббақ⁴ машав.
 Җаҳд макун, бү, ки ба манзил расй,
 В-ар нашавй гарқа ба соҳил расй.
 Беравиш он, к-ү ба сафар бозмонд,
 Кўрдил он, к-ү ба назар бозмонд.
 Чун ту вучуде зи адам барнахост,
 Шод бинаншасту ба ғам барнахост.
 Ҷанд бувад бори ҷаҳон бар дилат,
 Ҷанд вазад боди ҳаво бар гилат?!

Даргузар аз мулки Сулаймон чу бод,
 З-он ки нигин аз ту бихоҳад фитод.
 Ҳудхуди чонро зи Сабо⁵ боз хон
 В-он гаҳ аз ў холи сабо боз дон.
 Ҳозири ин хоки хатарнок бош,
 Заҳр нигар в-аз пайи тарёк бош.
 Подшахй, поси факирон бидор,
 Пир най, иззати пирон бидор.
 Чун ба шикор омадай, гўр бин,
 Шўриши шер аз гузари мўр бин.
 Чист дар ин раҳ, ки на бодаш барад?
 Бод бувад ҳар чӣ зи хокаш х(в)арад.
 Чун ба азал қолабат ангехтанд,
 Қалби ту бар қолаби ғам рехтанд.
 Сайрафии⁶ нақди дили хеш бош,
 Мояи дармони дили реш бош.
 Боз кушо ҷашму назар баста дор,

¹ Манзур сўфиён ва аҳли тасаввуф аст.

² маяфroz – (аз феъли афрохтан) баланд макун, боло макун

³ мул – май, бода, хамр

⁴ мутаббақ – табақа бар табақа, сар пӯшидашуда

⁵ Сабо – номи шаҳре, ки Билқис маликаи он буд.

⁶ сайрафӣ – симсаракунанда, касе ки тиллоро аз қалб чудо кунад.

Киса бипардозу камар баста дор.
Хоки ту аз баҳри гил овардаанд
В-оби равонат ба дил овардаанд.
То наравад оби рухат, хок шав
В-аз гилу хошоки ҷаҳон пок шав!
Роҳи ту дур асту туро пой суст,
Ҷомаи ин раҳ на ба болои туст.
Бош, к-аз омад-шуди ҳайли¹ хаёл,
Бо ту чӣ дастон қунад ин пири зол.
Ҳамҷу ман ин ҷом ту нӯшидай,
Ҳамҷу ман ин ҷома ту пӯшидай.
Сӯзиши ин соз ту дониву ман,
Бозии ин боз ту дониву ман.
Гар шудай Ҷам², макун озори мӯр,
З-он ки чу Баҳром³ шавӣ сайди гӯр.
Киштӣ аз ин мавҷ ба соҳил расон,
Маҳмил аз ин роҳ ба манзил расон.
Гавҳари мо аз дили дарё талаб,
Ганҷи равон аз дари дилҳо талаб.
Дар пайи ҳар Тур⁴ нигар Мусие⁵,
Бар сари ҳар маҳд⁶ бибин Иsie.
Гул нигар, ар ҳор ба ҷашм оядат,
Ранҷ қаш, ар з-он ки шифо оядат.
Даст барафшону зи Дастон⁷ мапурс,
Нӯҳ⁸ ба даст ору зи тӯфон мапурс.
Мардумаки дида шаву ҳ(в)ад мабин,
Нек назар боз қуну бад мабин.
Пашша надидӣ, ки қунад сайди пил,

¹ ҳайл – гурӯҳ, ҷамоа, лашкар

² Манзур Ҷамшед-шоҳи пешдодӣ аст, ки дар бисёр матнҳои классикӣ бо Сулаймон (а) омехта шудааст. Дар байти ҳозир ҳам ба иқтизио таносуби қалом Сулаймон (а) дар назар дошта шудааст.

³ Баҳроми Гӯр – шоҳи сосонӣ, ки аз шоҳони одил ҳонда шудааст ва бо ширкор кардани гӯр машхур будааст.

⁴ Тур – номи кӯҳе, ки Мӯсо (а) бар он дар муноҷот рафтӣ, ки ба Тури Сино машхур аст.

⁵ Мӯсо (а) дар назар аст.

⁶ маҳд – гаҳвора; ишора ба муъҷизаи дар гаҳвора сухан кардани Исо

⁷ Дастон – лақаби Рустам, паҳлавони машҳур аз «Шоҳнома»

⁸ Нӯҳ – ҳазрати Нӯҳ (а) яке аз паямбарони улулазм, ки баъди даъвати тӯлонии ўХудованд тӯфони азиме бар сари ҷаҳониён фиристод.

Сел надидӣ, ки барад оби Нил¹.
Мӯр агар з-он ки фаровон бувад,
Аз пайи танбехи Сулаймон бувад.
Курси қамар, к-оби сурайё барад,
Аз дили шаб иллати савдо² барад.
Дар қадаҳи он ки шафақ номи ўст,
Оби анор аз пайи сафро³ накӯст.
Ҳар чӣ дар ин мархила пардохтанд,
Бахри давои маразе сохтанд.
Чашми ҳақорат зи ҷаҳон боз гир,
То нашавӣ пеши ҷаҳоне ҳақир.
Навбатии пардаи ушшоқ бош
В-оинай сурати оғоқ бош.
Нақши ғариф аз назари хеш дон,
Лаззати нӯш аз гузари неш дон.
Сиккай Ҳоҷу зари ҷонӣ шинос,
Хотири ў ганчи ниҳонӣ шинос.
Об шумар, ҷӯйи равонаш шумор,
Гавҳари кон, ҷавҳари ҷонаш шумор.
Ганҷ талаб кун чу ба вайрон расӣ,
Панҷа ниҳон кун чу ба шерон расӣ.
Банда надидӣ, ки ба шоҳӣ расид,
Маҳ нашунидӣ, ки ба моҳӣ расид.

Ҳикояти Ҳасани Басрӣ⁴ ва Ҳабиби Аҷамӣ⁵, қудиса руҳаҳумо⁶, дар он

¹ Нил – номи дарёе дар Миср, ки аз дарозтарин рудхонаҳои олам аст. Ҳамчунин, ягона дарёест, ки аз ҷануб ба шимол ҷорӣ мешавад.

² савдо – сиёҳӣ, муаннаси савод

³ сафро – зардоб, мои зардтоб дар бадани инсон, ки дар ҳалтаҳаи заҳра ҷамъ мешавад.

⁴ Ҳасан писари Ясор мулаққаб ба Абӯсаид ва маъруф ба Ҳасани Басрӣ (тав. 641 ваф.728), ки аз зумраи тобеин мебошад. Ба ақидаи сӯфиён ў аввалин нафарест, ки барои тарвичи мазҳаби тасаввуф эҳтимом карда ва суханони ў илҳомбахши мардуми ҷӯёни ҳақиқат будаанд. Аз машҳуртариҳи қасоне, ки дар маҷлисҳои ў ширкат доштаанд, Робияи Адавия ва Ҳабиби Аҷамӣ мебошанд.

⁵ Ҳабиб ибни Аҳмади Аҷамӣ, ки бештар бо номи Ҳабиби Аҷамӣ ё Ҳабиби Форсӣ шинохта мешавад, аз зоҳидоне буд, ки дар Басра зиндагӣ мекарду ба ҳалқаи дарси Ҳасани Басрӣ шомил буд. Ўро ҳамчун муассиси тасаввуфи эронӣ шинохтаанд ва дар бораи ҳаёти вай маълумоти мушаххасе дар даст нест. Олимон соли вафоти ўро муҳталиф зикр кардаанд.

⁶ Яъне: Худованд руҳи ҳардуро дар биҳишти барину пок бидорад

маъний, ки сиҳҳати ният¹ матлуб аст на ҳусни иборат

Буд Ҳабиби Аҷамӣ дар намоз,
Шуд Ҳасани Басрияш аз дар фароз.
Дид, ки «ал-Ҳамд»² ба «ал-ҳамд»³ хонд,
Рахши қироат ба иборат наронд⁴.
Гуфт: «Намоз аз паси ин чун тавон,
К-ин аҷамӣ⁵ ҳаст шикастазабон».
Дур шуду кард ба танҳо намоз,
З-он ки кунад хос зи ом эҳтиroz⁶.
Дид ҳамон шаб чу фурӯ шуд ба хоб,
К-омадӣ аз ҳазрати иззат хитоб,
К-«эй Ҳасан, ар ҳусни иборат турост,
Сиҳҳати ният зи иборат ҷудост.
Тири фазилат шудат акнун зи шаст,
Ёфта будиву бидодӣ зи даст.
Фарра⁷ чӣ бошӣ ба ибороти хеш,
Ношуда қашшофи⁸ ишороти хеш.
Гар ту ҷудогона накардӣ намоз,
Пардаи тооти⁹ ту будӣ ба соз.
Дил чу дуруст аст, забонро биҳил¹⁰,
Номи забон аз чӣ барӣ пеши дил.
Рости дил зи равиш хостаст,
Гар ту ба дил қаҷ наравӣ, рост аст.
Ҳаст дар ин манзараи дилфурӯз,
Маҷмараи синаи ўудсӯз.
Нақди дилеро, ки ниҳӣ нодуруст,
Пеши ту қалб асту бари мо дуруст.
Эй шуда аз қӯйи муҳабbat гарӣ,

¹ сиҳҳати ният – дурустии ният

² Яъне: Сипос... (бо «ҳо»-и ҳуттӣ) оғози Қуръони карим, саршавии ояти аввали сурай Фотиҳа аст.

³ Алҳамд бо «ҳо»-и ҳавваз хондан ғалат мешавад ва он мутобики таҷвиду тартили Қуръон нест.

⁴ Яъне, дуруст қироат накард.

⁵ Одатан арабҳо шаҳси қундзабонро аҷамӣ мегӯянд ва лафзи «аҷам» ҳам ба маънои гайриараб (яъне қасе, ки ба арабӣ ҳарф зада наметавонад) аз ин ҷост.

⁶ эҳтиroz – хештанро аз ҷизе нигоҳ доштан, парҳез кардан

⁷ фарра – ба такаббур фирефта шудан, мағрур гардидан

⁸ қашшоф – кӯшоянда ва ҳалкунандай мушкилот

⁹ тоот – ҷамъи тоат, ибодатҳо

¹⁰ биҳил – бимон, бигузор

Рох надониста ба сўйи ҳабиб¹.
 Шарти мухабbat зи ҳабибон талаб,
 Нусхаи дору зи табибон талаб.
 Рав, ҳабари ганч зи вайронна чўй,
 Ҳоли дили шамъ зи парвона чўй.
 Муҳра ба даст ору ҳазар кун зи мор,
 Дастан гул банду гузар кун зи хор.
 Дар паси ҳар парда навозандаст,
 Дар раҳи ҳар сўхта созандаст.
 Қимати гавҳар кӣ кунад? Ҷавҳарӣ,
 Мулки саодат кӣ ҳарад? Муштарӣ.
 Гарчи пур аз бўйи баҳор аст боғ,
 Кай шунавӣ роиҳа аз ин димог.
 Тўтии хушхон, ки забон номи ўст,
 Шаккари ширини баён коми ўст.
 Айб макун гар шиканад дар сухан,
 Бад набувад тўтии шаккаршикан.
 Ҳаст забон булбули дастоннавоз,
 Дил гули садбарги гулистони ноз.
 Ганчи равон шуд дилу афъӣ забон,
 Фарқ басе бошад аз ин то ба он.
 Гар сари Ҳочу бувадат пойдор,
 Ганч ба даст ору ба афъӣ супор.

**Мақолати панҷум: Дар инқилоби умур² ва изтироби духур³ ва вусук⁴
 ба ҳазрати Раббу-л-арбоб⁵**

Чанд шавӣ, эй дили савдопараст
 Аз майи нӯшини ҳаво нимамаст?!
 Ҳоб зи ҳад рафту ту масти ҳароб,
 Вақт наёмад, ки дарой зи ҳоб.
 Афъии кажрав, ки зумурраднамост,
 Тез марав дар назараш, қ-аждаҳост.
 Ришта нигаҳ дор, ки хоҳад гусехт⁶,

¹ ҳабиб – дўстдошта. Ин чо Худованд дар назар аст.

² умур – чамъи амр, корҳо

³ духур – чамъи даҳр

⁴ вусук – эътимод, итминон

⁵ Раббу-л-арбоб – Парвардигори парвардигорон, Худои бузург, мурод Худои таъйолост.

⁶ гусехт – аз феъли гусехтан, канда шудан, пора шудан

Мурсала¹ биндоз² чу дурдона рехт.
Роҳ дароз асту туро ноқа³ ланг,
Фусса фароҳ асту туро сина танг.
Кист дар ин ҳалқа, ки тобе нахӯрд
В-аз лаби теги аҷал обе нахӯрд.
Чарҳ ҳамон аст, ки нӯшин равон⁴
Боз гирифт аз лаби Нӯшинравон.
Чоми Ҷам аз даст шуду Ҷам намонд,
Мулк дигаргун шуду хотам намонд.
Ҳалқанишион, ки дар ин хиргаҳанд,
Ҳалқасифат бар дари ин даргаҳанд.
Пардасароён, ки дар ин пардаанд,
Бар дари дил ҷон ба наво бурдаанд.
Ҳар дам аз ин парда навое зананд,
Роҳи дили пардасарое зананд.
Ҳар нафасе бода ба масти диханд,
Чоми тараб бар кафи дасте ниҳанд.
Шамъфурӯзони шабистони бом,
Лолафурӯшони гулистони шом.
Хуни хур аз қӯзай боме хуранд,
Оби шаб аз шишаи шоме хуранд.
Субҳ, ки оҳи сахарааш ҳамдам аст,
Аз ҷӣ хурад хуну чунин хуррам аст?!
Хусрави Парвез⁵ чу парвоз кард,
Хусравии мулки адам соз кард.
Хезу ту ҳам барги сафар соз кун,
Чашми азимат ба ватан боз кун.
Дил чи бар ин мулки мушавваш ниҳӣ,
Пой бар ин мори мунаққаш⁶ ниҳӣ.
Дашт гар он аст, ки Шабдез⁷ тоҳт,

¹ мурсала – гарданбанди дароз, гарданбанд

² биндоз – шакли қӯтоҳшудаи биандоз аст.

³ ноқа – шутур

⁴ нӯшин равон – ба маънои ҷони ширин

⁵ Хусрави дувум ё Хусрави Парвез (тав. 590 ваф. 637) бисту чаҳорумин подшоҳи сулолаи Сосонӣ ва аз машҳуртарин шоҳони ин сулола мебошад. Достони ишқи ў бо Ширин дар адабиёти форсӣ масал шудааст. Ўаз дasti писараиш Шерӯя зиндонӣ ва қатл шудааст.

⁶ мунаққаш – рангоранг, фиребанда

⁷ Шабдез – номи аспи Хусрави Парвез, ки гӯё ранги сиёҳ доштааст ва номаш ҳам маъхуз аз он буда.

Маҳд қадом аст, ки Шопур¹ соҳт.
 Ҷўй гар он аст, ки Фарҳод кард,
 Шир қадом аст, ки Ширин-ш х(в)ард.
 Гар бувадаш хона бар ин ҳафт хон,
 Гўр шавад тахтгахи гўри хон.
 Пири фалак пардаи пирон дарад,
 Ҷашмаи меҳр оби ҷавонон барад.
 Хирқаи он пири ҳавоӣ² мапӯш,
 Соғари ин турки хитоӣ³ манӯш.
 Домани ин оби мудаввар магир,
 Ҳона дар ин ҳоки мушаҷҷар⁴ магир.
 Раҳш бар ин қуллаи саркаш матоз,
 Ҷой дар ин тӯдай оташ масоз.
 Ҳок дар ин мартаи⁵ ҳокӣ мабез,
 Дона дар ин мазраи ҳокӣ марез.
 Ҳамдами он арқами нуҳсар машав,
 Сокини ин хонаи шашдар машав.
 Нуҳ сари он мор ба ҳанҷар бизан,
 Шаш дари ин дор⁶ ба бозу фикан.
 Ҷашм бар ин ҷашмаи ҷӯшон манех,
 Ҳуш бад-ин ғўли хурӯшон манех.
 Ҳотифи ҷонро ҳадафи дил мақун,
 Гавҳари конро садафи гил мақун.
 Шефтаи табъи муҳандис магард,
 Ҳамнафаси нафси муҳаввис⁷ магард.
 Дастихуши фикри сабуксар мабош,
 Пайсипари ваҳми сабукпар мабош.
 Шуъбада бо ҷарҳи мушаъбид⁸ мабоз,
 Арбада бо даҳри муарбид⁹ мабоз.

¹ Ин ҷо шояд манзур Шопур ибни Ардашер (282-241 то м.) бошад, ки яке аз шоҳони муктадири сулолаи Сосонӣ маҳсуб мешуд.

² Манзур осмон аст.

³ Манзур дунёст ва шоир дар байт дунёро ҷашмтанг (турки хитоӣ) ба маънои баҳолат оварда.

⁴ ҳоки мушаҷҷар – ҳоке, ки аз он дарахти бисёр мерӯяд.

⁵ мартаи – ҷароғоҳ

⁶ дор – ҳона, бошишгоҳ

⁷ муҳаввис – соҳибҳавас, қасе, ки ба дунболи ҳавову ҳавас афтодааст.

⁸ мушаъбид – шуъбадабоз, найрангбоз, ҳилагар

⁹ муарбид – бадмаст, арбадакор, он ки дар масти пайи озори инсонҳо бошад, бадхӯй

Даст бар ин домани пурхок зан,
Пой бар ин саркаши бебок зан.
Хок бар ин оташи кашшоф рез,
Гард бар ин обии¹ шаффоф рез.
Бигзар аз ин доираи дерпой,
Зӯр накун, то нашавӣ зери пой.
Чанд дар ин дастгҳи сарсарӣ²
Даҳраи³ ин даҳр ситамгар x(в)арӣ?!
Мехр маҷӯй аз фалаки муҳрабоз,
Дил бигусил з-ин хазафи⁴ муҳрасоз.
Хур, ки бувад хайрии ин сабзазор,
Дар чигари хора кунад хор-хор.
Тег хурӣ аз ваю гӯйӣ x(в)ар аст,
Зард кунад рӯяту гӯйӣ зар аст.
Кист, ки ҷарҳаш накунад зердаст,
Ё нашавад аз қадаҳи давр маст?
Қаҳти набот аст дар ин шӯраҷоӣ,
Нола фароҳ аст дар ин тантнӣ.
Сурхгули гулшани нилуфарӣ,
Хор намояд чу накӯ бингарӣ.
Фундуки уннобии ин бӯстон,
Ҳаст пур аз хуни дили дӯстон.
Ҳар кӣ дар ин пардаи симобӣ⁵ аст,
Фитнаи ин фундуки уннобӣ аст.
Дурдии ашқи шафақ аз дарди мост,
Ранги хур аз акси руҳи зарди мост.
Мехр, ки аз дасти фалак хун ҳурад,
Аз дили Ҳочу майи гулгун ҳурад.
Бо дили ман кинаи меҳр аз чӣ хост?
В-ин ситаму ҷаври фалак⁶ аз чӣ хост?
Мехри фалак кину нишоташ ғам аст,
Сури ҷаҳон назди хирад мотам аст.
Ҳар нафасам з-ӯ зараре мерасад,

¹ обӣ – қабуд, манзур осмон аст.

² сарсарӣ – мансуб ба сарсар – боди сарду саҳт, манзур нопойдории дунёст.

³ даҳра – ҳарбаи ҷӯбии сараш аз оҳан, ки бад-он дараҳт ва шоҳҳои онро буранд, доскалла

⁴ ҳазаф – чизи аз сағол соҳташуда, дар ин ҷо ба маъно паству фурӯмоя омадааст.

⁵ симобӣ – нуқрагун; пардаи симобӣ – дунё, фалак

⁶ Ба иқтизи маъно ва қоғия ин ҷо бояд калимаи «сипеҳр» биёяд, ки муродифи фалак аст.

Шукр, ки ризқ аз дигаре мерасад.
Гарчи надорам ба چаве дастрас,
Хаст умедам ба Худованду бас.

**Ҳикояти малики Кирмон, ки ихтилолу¹ инхитот
дар мамлакаташ роҳ ёфт**

Буд ба Кирмон малике номвар,
Бо манаш аз айни иноят назар.
Дахли ман аз хирмани эҳсони ў,
Сими ман аз дасти зарафшони ў.
З-абри кафаш учраву идрори ман
В-аз назараш гармии бозори ман.
Даври замон номай азлаш² бихонд
В-аблақи хукмаш зи равиш бозмонд.
Чархи бадаҳтар зи иродат бигашт
В-ахтараш аз бурҷи саодат бигашт.
Гардан гарданкашияш паст шуд,
Дастгахаш хамчу кафи даст шуд.
Рафта зи парвонаи ў нақши ол
В-омада дар рӯзи ҷалолаш завол.
Ман мутафаккир, ки аз ин инқилоб,
Баҳти ман ин лаҳза чӣ бинад ба хоб.
Ақли чаҳондида, ки пири ман аст,
Кошифи асрори замири ман аст.
Гуфт, ки «Эй дастхуши рӯзгор,
Ношуда донишвару омӯзгор.
Дар малике банд дили пардасоз,
Қ-аз амалу азл бувад бениёз.
Хони бақоят дигаре мениҳад
В-оби ҳаётат дигаре медиҳад.
Чанд шавӣ хоки раҳи ҳар даре,
Рӯй нихӣ бар дари ҳар доваре?!
К-ӯ чу ту муҳточи даре дигар аст,
Довари ў додгаре дигар аст.
Сайди касе шав, ки нагардад асир,
Дил ба шаҳе дех, ки надорад вазир.
Ҳочат аз ў хоҳ, ки муҳтоҷ нест,
Бар сари роҳи қарамаш боҷ нест.

¹ ихтилол – дармонда шудан пеши касе ё ба чизе

² азл – бекорӣ, бекор шудан, барканор шудан

Он ки ба шавкат маликаш мениҳӣ,
Шарҳи атову ниамаш¹ медиҳӣ.
Дил ба ҳавояш мадех, ар шуд фалак,
Милки яминаш² машав, ар шуд малак.
Шарм надорӣ, ки ғами нон хурӣ,
Қ-он чи насиби ту бувад, он хурӣ.
Ҳаст зи файзи қарами Зулҷалол,
Машраби арзок³ пур оби зулол.
Шоҳу гадо рӯзӣ аз Ӯ меҳуранд,
Мӯру малаҳ қисмат аз Ӯ мебаранд.
Мамлакаташ қобили тағиир нест,
Дар қарамаш иллати тақсир нест.
Бандай Ӯ шав, ки ҷаҳон з-они Ӯст,
Кавну макон хурдае⁴ аз хони Ӯст.
Ҳар кӣ чу Ҳочу ба дари дил расид,
Бӯйи гул аз боғи таваккул шунид.

Мақолати шашум: Дар эъроз аз мо сиваллоҳи⁵ ва истимдод⁶ аз арбоби қулуబ ва асҳоби ҳимам⁷ ва камоли назари эшон

Эй ки дам аз пири хирад мезанӣ,
Шарти хирад нест, ки ҳ(в)ад мезанӣ.
Роҳи Ҳудо гиру зи худ даргузар,
З-он ки ба худроҳ наёбад башар.
Беҳудӣ аз ғояти огоҳӣ аст,
Гулбуни фақр аз ҷамани шоҳӣ аст.
Хезу қадам бар сари оғоқ нех,
Таҳт бар ин торами шаштоқ⁸ нех.
Гард зи матмураи⁹ ҳастӣ барор,
Рӯй ба маъмураи мастиӣ дарор.
Рав ҳами ҳум гиру майи хом нӯш
В-аз қадаҳи зар майи зарфом нӯш.

¹ ниам – шакли ҷамъи неъмат, неъматҳо

² милки ямин – он чи ки танҳо ба як нафар тааллук дорад, моликияти як нафар

³ арзок – ҷамъи ризқ, рӯзихо

⁴ хурда – резаи ҳар чиз

⁵ Яъне: Ҳар чӣ гайр аз Ҳудо аст.

⁶ истимдод – ёрӣ хостан

⁷ Яъне: Инсонҳои соҳибдил ва соҳиби андешаҳои баланд.

⁸ Манзур дунёст.

⁹ матмура – таҳҳона, ниҳонхона, ҷои зеризаминиӣ, ки дар он ҳӯрокворӣ захира кунанд.

Лаъли равон хоҳу равонро бубин,
Дида фурӯ дӯзу чаҳонро бубин.
Фарки фано гарду бақоро талаб,
Даргузар аз хешу Худоро талаб.
Сар накашид, он, ки ба сар боз монд,
Сикка назад, хар кӣ ба зар боз монд.
Беш магӯ, к-он бути яғмову ман,
Дар раҳи ваҳдат набувад мову ман.
Ҳар нафасе майли касе мекунӣ
В-орзуи ҳамнафасе мекунӣ.
Ҳамдами субҳ оҳи сахаргоҳ бас,
Дар дили шаб меҳри руҳи моҳ бас.
Оташи талъат зи ҷароғи дил аст
В-оби равони ту зи боғи дил аст.
Мулки Сулаймон чун накӯ бингарӣ,
Нақш нигин асту дил ангуштариӣ.
Хотам агар ёфтай, Ҷам туйӣ,
В-ар шудай ганҷи гуҳар, ям туйӣ.
Ганҷ нигаҳ дору бияфқан тилисм,
Номи мусаммо бару бигзар зи исм.
Роҳраве, к-ӯ ба Ҳудо восил аст,
Дар раҳи беманзилиаш манзил аст.
Аз чӣ кунӣ такя бар ин чор тоқ,
Ҳезу бизан хайма бар ин нух равоқ.
Даргузар аз панҷараи шашдарӣ,
Баргузар аз манзараи чанбарӣ¹.
Об бар ин хирмани оташ фишон,
Ҳок бар ин лавҳи мунаққаш фишон,
К-ин фалаки заркаши зарбафтпӯш,
Ҳаст яке лурии² чанбарфурӯш.
Гоҳ дуруст ораду гавҳар барад,
Гоҳ дирам резаду анбар харад.
Даст ба якбора зи меҳраш бишӯй,
То нақунӣ дар сари ӯ обрӯй³.
Чанд ба ҳар сӯ чу сабо тоҳтан?
Ҳамнафас аз боди ҳаво соҳтан.
Ҳамдами худ бошу дам аз дил барор,

¹ чанбарӣ – доирашакл, ҳалқамонанд

² лурий – дузд, найрангбоз, беҳаё

³ Яъне: То обрӯйи ту дар сари ӯ нарезад.

Пойи дили сӯхта аз гил барор.
Хиргахи¹ афлок ба оташ бисӯз,
Дидаи сайёра ба новак бидӯз.
Рахт бурун афкан аз ин раҳтгоҳ,
Таҳт ба саҳро зан аз ин таҳтгоҳ.
Чони ҷаҳонбин зи ҷаҳон барқанор
В-аҳли ҳақиқат зи миён барқанор.
Хайма зан аз бодияи гил бадар,
Қаъбаи ҷон дар ҳарами дил нигар.
Мо ҳама маҳруру² ҷаҳон гарқи об,
Мо ҳама маҳмурӯ қадаҳ пуршароб.
Рӯйи дил аз хонаи гил тофта,
Ҳар ду саро бар дари дил ёфта.
Дасти ҷавоҳир ба ҷаҳон барғишон,
Аблаки³ эъроз⁴ бар айём рон.
Рояти маҳти зада бар боми чарҳ
В-оби хирад рехта дар ҷоми чарҳ.
Хурд кун ин шиши Ҷурӯро,
Қатъ кун ин риштаи пуртобро.
Душмани ҷон ин сабаъи⁵ нуҳсар аст,
Доми дил ин домгаҳи шашдар аст.
В-ин ҳама пайкон, ки дар ин аҷдаҳост,
Новаки оҳи дили пуртоби мост.
Ғуссаи ин шӯҳи ситамгар мабар,
Ишваи ин пири муаммар⁶ маҳар.
Ҳамдамӣ аз оҳи дамодам бичӯй
В-оби рӯҳ аз дидаи пурнам бичӯй.
Дар дили Ҳочу нигару ҷон бубин
В-аз сари ҷон бигзару ҷонон бубин.
Марди раҳӣ, домани марде бигир,
Зиндадилӣ, дар ғами дарде бимир.
Ҳар чи бад-он нури басар ёфтанд,
Аз назари аҳли назар ёфтанд.
Ҳар басареро назаре додаанд,

¹ хиргах – ҳаймаи бузургу мудаввар ва саропардаи бузург

² маҳрур – аз таб ёғазаб гармшуда

³ аблак – ҳар ҷизи дуранга, ин ҷо ба маънои аспи сиёҳу сапед омадааст.

⁴ эъроз – аз ҷизе рӯйгардон шудан

⁵ сабаъ – дад, дада, ҳайвони дараんだ

⁶ муаммар – он ки умри зиёд дошта бошад, солхӯрда

Хар назареро асаре додаанд.
Дам назад он, к-ӯ нафасе дарнаёфт,
Кас нашуд он кас, ки касе дарнаёфт.
Қатра ба баҳр ояду гавҳар шавад,
Мис чу ба иксир расад, зар шавад.

**Хикояти Ҳабиби Ачамӣ, раҳматуллоҳи алайҳи¹ ва он
муставчибулқатл², ки бар дораш карда буданд ва ба айни
назараш малхузи³ қарашмаи Ғуфрон гашт**

Күштание гашта чу тайху⁴ шикор
В-омада дар қайди уқобайни⁵ дор.
Дор зи хунаш шуда уннобгун⁶,
Хоки сиёсатгахи⁷ ў гарки хун.
Дид касе дар дами субҳаш ба хоб,
Чехра барафрӯхта чун офтоб.
Гашта хиромон ба гулистони хур
В-аз рухи ў равза шуда гарки нур.
Гуфт, ки бо он амали нописанд,
Кори ту чун гашт бад-ин сон баланд?
Ҳеч ба дастат неву ин дастгоҳ,
Ронда суи манзилу набрида роҳ.
Суд басе ёфтаву моя ҳеч,
Сар ба фалак барзадаву поя ҳеч.
Боргаҳат дархури бори ту нест,
Коргаҳат лоики кори ту нест.
Гуфт: «Зи дорам чу даровехтанд,
Бар сари роҳам ба сар овехтанд.
Буд Ҳабиби Ачамӣ даргузар,
Бар мани саргашта фитодаш назар.
Дид маро болу пар андохта,
Сар зи сари дор дарандохта.
Субҳифат теги дуо баркашид

¹ Яъне: Раҳмати Худованд бар ў бод.

² Яъне: Оне, ки қатлаш воҷиб шуда буд.

³ малхуз – мадди назар, мулоҳизашуда, дидашуда

⁴ тайху – парандаест, ки аз кабк хурдтар бошад, вале гӯшташ аз он лазистар, рангаш хокситарии моил ба зард ва зери болҳояш сиёҳ аст.

⁵ уқобайн – шакли тасниияи уқоб, уқобон; ду чӯбе, ки пӯсти муҷримро миёни он қашанд, ду чӯби баланде, ки муҷримонро миёни он банданд.

⁶ уннобгун – сурҳранг

⁷ сиёсатгах – ҷои қатл, кушторгоҳ

В-аз сари сидқам нафасе дардамид.
 Ҳашт биҳишт аз гузараш ёфтам
 В-ин ҳама з-он як назараш ёфтам.
 Ҳар назаре, к-аз сари сидку сафост,
 Чун ба ҳақиқат нигарӣ, кимиёст.
 Қулзуми гуфрон чу дарояд ба мавҷ,
 Завраки фуҷҷор¹ дарояд бар авҷ.
 Чун бивазад боди қабул аз чаман,
 Ҳанда занад хору ҳасак бар суман.
 Ҳар кӣ зи маънӣ ҳабаре ёфтаст,
 Аз дили соҳибназаре ёфтаст.
 Бар дари тавғиқ чи дарбон, чи мир,
 Дар раҳи таҳқиқ чи қӯдак, чи пир.
 Кори муҳиббон кӣ барорад? Ҳабиб,
 Доруи бемор кӣ созад? Табиб.
 Равзай ҷон рӯйи табиб асту бас,
 Майли равон сӯйи ҳабиб асту бас.
 Мард бувад, ҳар кӣ ҳабибаш Ҳудост,
 Зиндадил он қас, ки табибаш Ҳудост.
 Ҳар назаре, к-он назари сармадист,
 Нек бубин, к-аз назари эзадист.
 Дидаи Ҳочу, ки дари дил қушуд,
 Беназари лутфи илоҳӣ набуд.

Мақолати ҳафтум: Дар аҳволи нафси мутакаллим²

ва нишони мақоми тавҳид³ ба тариқи вусул⁴

Мо, ки май аз соғари ҷон ҳ(в)ардаем,
 Ҷони ҷаҳон дар сари дил кардаем.
 Нусхай нуҳ ҳулд⁵ фурӯҳондаем,
 Муҳраи шашруқъа⁶ барафшондаем.
 Рӯй дар оинаи ҷон дидаем,
 Гул зи гулистони хирад чидаем.
 Даст зи сарчашмаи ҷон шустаем
 В-аз ду ҷаҳон ҷашм фурӯҳ бастаем.

¹ фуҷҷор – ҷамъи фочир, бадкорон

² мутакаллим – нафаре аз аҳли қалом ва фалсафа

³ тавҳид – яктонастӣ, илм бар ин ки Ҳудой ягона аст; дар истилоҳи сӯфия таҳлиси дил ва таҷриди он аз гайри Ҳақ аст.

⁴ вусул – расидан, дар истилоҳи сӯфия ба Ҳақ расидан бошад.

⁵ ҳулд – биҳишт; нуҳ ҳулд – манзур нуҳ табақаи осмон аст.

⁶ мӯҳраи шашруқъа – манзур замин ва ончи дар он аст.

Гусл ба хунобаи чон кардаем,
Рўй ба меҳроби дил овардаем.
Гарчи зи чашми фалак афтодаем,
Чун гуҳар аз чашми малак зодаём.
Хонафурӯшони раҳи ваҳдатем,
Ҳалқабагӯшони дари давлатем.
Марҳалапаймои чаҳони ғамем,
Турратирози алами оламем.
Чуръакаши майкадаи мастием,
Несткуни мамлакати ҳастием.
Хориси¹ маҳрусаи² чону дилем,
Мушрифи маъмураи обу гилем.
Роҳбари бодияи гурбатем,
Фолиясои садафи курбатем³.
То нафасе ҳаст, даме мезанем
В-аз сари мастӣ қадаме мезанем.
Кӯйи ҳаробот зи мо шуд ҳароб,
Нилисипехр аз дили мо шуд сароб.
Ашки равон лолаи худрӯй мост,
Мурғи забон булбули хушгӯй мост.
Дидаи мо ҳуққаи гавҳарфурӯш,
Мантиқи мо тӯтии шаккарфурӯш.
Олами мо олами дарвешӣ аст,
Марҳами мо марҳами дилрешӣ аст.
Сурати мо маънии девонагист,
Маънии мо сурати фарзонагист.
Он ки фидои қадамаш гаштаем,
Сайди ҳарими ҳарамаш гаштаем.
Хонаи дил вақфи ғамаш кардаем,
Дурдии дардаш ба даво ҳ(в)ардаем.
Ҳоли дили мо ту чӣ донӣ, ки чист,
Нақши дили мо ту чӣ донӣ, ки чист?
Ғайб надонанд магар аҳли ғайб⁴,
Айб набинанд магар аҳли айб.
Синаи мо «Махзани асрор»-и ўст,
Дидаи мо «Равзай анвор»-и ўст.

¹ ҳорис – пособон, нигаҳбон

² маҳруса – нохия, сарзамин, хитта

³ курбат – ҳузн, ғам, андӯҳ

⁴ аҳли ғайб – онҳое, ки аз ғайб оғаҳӣ доранд, роздорони боргоҳи илоҳӣ

Гарчи ба маънӣ зи малак бартарем,
Дар раҳи сурат зи магас камтарем.
Нестиву ҳастии мо ҳеч нест,
Саркашиву пастии мо ҳеч нест.
Ин ҳама дорему надорем ҳеч,
Дона чӣ рӯяд, чу накорем ҳеч.
Ғам чӣ тавон ҳӯрд, ки ғамхораем,
Чора чӣ созем, чу бечораем.
Рав ба лаби ҷашмаву моро нигар,
Барг ба даст ору наворо нигар.
Дар гули сурӣ¹ нигару сур² бин,
Наргиси масти гули маствур бин.
Ҷома ба ҳаммор деху ҷом ҷӯй,
Дар дили танг ою дилором ҷӯй.
Ҷуз ту дар ин парда навосоз нест,
Сӯз ба даст ор, гарат соз нест.
Файри ту қас раҳ набарад сӯйи ту,
Эй ду ҷаҳон оинаи рӯйи ту.
Нест дар ин ҳона бурун аз ту қас,
Бӯйи ту ёбем дар ин қӯву бас.
Гар ту най ёр, бигӯ, ёр ку,
Ҷуз ту дар ин доира дайёр³ ку?
Ман, ки дам аз мантиқи Исӣ задам,
Қӯси сухан бар дари маънӣ задам.
Раҳт суи олами боло қашам,
Тири назар дар руҳи Ҷавзо қашам.
Гар зи пайи пири хирад меравам,
То ту нагӯй, ки ба ҳ(в)ад меравам.
Мерасад аз олами ҷонам навид,
Мезанадам дил дари боғи умед.
Гар дилам аз гул нафасе ёфтаст,
Он зи гулистони қасе ёфтаст.
Нағмаам аз пардаи хиргоҳӣ аст,
Рояти роям алами шоҳӣ аст.
Тухфаам аз фулки⁴ фалак мерасад,

¹ гули сурӣ – навъе аз раёҳини сурҳ аст, ки бисёр ҳушбуҷт, онро «гули мухаммадӣ» ҳам гӯянд.

² сур – шодӣ, нишот, курсандӣ

³ дайёр – даврзананда, гирдгарданда

⁴ фулк – киштӣ

Хилъатам аз мулки малак мерасад.
Гуфтаи Хочу гули боги дил аст,
Хотири ў нури чароги дил аст.
Ҳар чӣ кунун дар амал овардаам,
Айб макун, к-аз азал овардаам.
Гар набаше¹ дар чигар андохтам,
Сард магӯяш, ки на барсохтам.
Эй ки хирад сайрафии нақди туст,
Сикка дар он ҷо задай бар дуруст.
Муҳраи ин руқъа аз он ҷо диханд,
Суфраи ин буқъа² аз он ҷо ниҳанд.

Ҳикояти фариштае, ки дар сигари³ син ба хоб дида ва таъбири он

Дар сигари синну замони сабо⁴,
Буд дар оинаи вақтам сафо.
Табъи ман аз суҳбати омӯзгор,
Гашта мубарро зи ғами рӯзгор.
З-оташи фикрат чигарам пур зи тоб,
Омада ҷон бо дили ман дар хитоб.
Кай дил аз ин дафтари симинварақ,
Кай бувад он рӯз, ки хонӣ сабақ.
Чун фалаки пири ҷавоҳирфурӯш,
Кард ниҳон оинаи ҳафтҷӯш.
Шабрави хобам дари мардум бибаст,
Дидаам аз дидаи анҷум бибаст.
Дидам аз ин панҷараи тобнок,
Карда малак рӯй дар айвони хок.
Омада чун бадри мунирам ба бом,
Сӯйи ман оварда зи ҳазрат паём.
Талъате аз нур баророста,
Луъбате аз хур гарав хоста.
Манзараш аз хулди барин бурда об⁵,
Оразаш аз қурси қамар бурда тоб.
Гашта ҷаҳон равшану ҳ(в)ар нопадид,

¹ набаш – аслан набш аст, ба муктазои вазн «набаш» шуда, ба маънои шикоф, сӯроҳӣ

² буқъа – бино, иморат, сарой, мақом

³ сигар – хурдӣ, хурдсолӣ

⁴ сабо – хурдсолӣ, тифлиӣ

⁵ об – обрӯ пеш гузаштан, бехтар будан



Шаб шуда ноёбу саҳар нопадид.
Дар назарам доди такаллум бидод,
Дар дили ман чашмаи чон баркушод.
Субҳдам аз партави он офтоб,
Заррасифат гарм бичастам зи хоб.
Боз намудам ба муаббир тамом,
Гуфт, ки «Эй тӯтии ширинкалом,
Мулки сухан з-они ту хоҳад шудан,
Ақл санохони ту хоҳад шудан.
Тири ҳадиси ту ба Ҷавзо расад,
Номи баландат ба сурайё расад».
Аз сухани ваҳӣ бибояд гузашт,
З-он ки дар ин хиттаи фирӯзадашт.
Ҳомили¹ мактуб чу кардӣ нузул,
Муҳр шуд ин нома ба номи Расул.
Гӯш кун ин нуктаи фарруҳсуруш²,
Ақл бувад пеши худованди хуш.
В-он гули мушкин, ки дамад з-ин чаман,
Бо ту бигӯям, ки чӣ бошад: Сухан.
Хуш дили Хоҷу, ки аз ин лолазор,
Тоза шудаш чон ба насими баҳор.

(давом дорад)
Таҳия ва тавзехи Баҳром Раҳматов

¹ ҳомил – бардоранда, кашонанда

² фарруҳсуруш – хучастахабар, некпай

Қоонии Шерозӣ

ПАРЕШОН¹

Ҳикоят

Дӯсте шикоят ба ман овард, ки фалон омил² доми ҷавр³ ниҳода ва доди бедод дода. Гуфтам: «Шукр кун, ки чун ҷавраш ба ғоят расад, давраш ба ниҳоят расад, чӣ одати дунёи данӣ⁴ он аст, ки ҳар судашро ҳусроне⁵ аст ва ҳар камолашро нуқсоне:

*Хешро сӯзад дар нақӯбинӣ,
Ҳар кӣ аз зулм оташи афрӯзад.
Дидай, к-оташи аз ҷинор ҷаҳад,
Ҳама пайванди хештан сӯзад.*

Ва ло шак(к) ҷандонки дар қиёмат мазлумро масубату⁶ аҷр аст, золимро укубату заҷр аст. Ва ҳакимон гуфтаанд: «Ҳар ғалабае мӯчиби начот аст, магар ғалабае дар зулм, ки боиси ҳалокат аст».

*Эё бехабар аз пурсии фардои қиёмат,
Имрӯз макун зулм, бикун радди мазолим⁷.
В-ар радди мазолим нақунӣ, гуфтамат имрӯз,
Фардост, ки мазлум кунад ҳанда ба золим.*

Ва голибан, таҷрибат кардаем, ки ахли зулм ба масобати⁸ уммати Нӯҳанд, ки чун нофармонӣ аз ҳад баранд, латмаи тӯфон ҳӯранд. Ҷуз ин фарқ нест, ки он тӯфони об буд ва ин оташ. Он аз танӯри гил барҳост ва ин аз танӯри дил, аз он ба Ҷудӣ⁹ ҳалос шуданд ва аз ин ба ҷуд¹⁰:

*Макун аз зулму ситам ҳеч дилеро ғамгин,
Ё чу кардӣ, бикун аз ҷуди фаровон шодаши.
Хонаеро макун аз тешаи бедод ҳароб,
Ё бифармой бад-он гуна, ки буд, ободдаши.*

¹ Давом аз шумораи гузашта.

² омил – пешкор, маъмур

³ ҷавр – ситам, зулм

⁴ данӣ – паст, ноҷиз, беарзиш

⁵ ҳусрон – зиён, зарап, осеб

⁶ масубат – подош

⁷ мазолим – бедодихо, ситамгариҳо, зулмҳо

⁸ масобат – монанд

⁹ Ҷудӣ – номи кӯҳе, ки киштии Нӯҳ пас аз тӯfon бар он нишастан.

¹⁰ ҷуд – ҷавонмардӣ, саховат

Алқисса, басе барнаёмад, ки омил маъзул¹ шуд ва касони ҳоким ба мусодараташ² мубодарат³ чустанд ва чандонаш ранча доштанду шиканча карданд, ки ҷароғи умраш бимурду оташи зулмаш фурӯ нишаст:

*Золимо, тарсамат, ки худ рӯзе,
Шавӣ аз зулми дигарон мазлум.
Хони неъмат зи пеш бардоранд,
Худ бимонӣ чу дигарон маҳрум.*

Одати Анӯшервон он буд, ки агар тане аз дӯстони ягона аз бӯстони бегона себе бурдӣ, вайро осебе кардиву гуфтӣ:

*Ҷавр агар кам қуниву гар афзун,
З-он зиёнҳо расад дар охирни кор.
Эй басо дудмон⁴, ки хоҳад сӯҳт,
Оташи ар андак аст, агар бисёр.*

Ҳикоят

Ҳам дар ин сол ба Исфаҳон рафтам, яке аз аҳли Чормаҳол⁵ бо ин ки наздик ба муҳол аст, бад-ин навъ баёни ҳол мекард, ки: Соле дар Исфаҳон чунон қаҳтии азим афтод, ки гадоён нақши нон надидандӣ, магар дар курси офтоб⁶ ё бар суфраи ағниё⁷, лекин дар хоб. Ва ҳар гоҳ қассобе ба нудрат⁸ гӯсфанде куштӣ, бечорагон бар сари қатраи хунаш ҳазор хун кардандӣ ва устухони каъбашро⁹ каъбулғизол¹⁰ шумурдандӣ.

*Маозаллаҳ, чунон қаҳтӣ, ки қасро
Агар бар лаб ҳадиси нон гузаштӣ.
Зи шавқи номи нон то рӯзи маҳшар,
Дамодам дар даҳонаши об гаштӣ.*

Қазоро рӯзе бар дари масҷиде интизори рӯзии мақсум¹¹ мекашидам. Ногоҳ зане дидам, дар зевари арӯсон ва ҷилваи товусон ва ҷамоли парӣ ва хироми кабки дарӣ. Надонистам ҷодари сафед бар сар карда буд ё сафедии андомаш дар ҷодар асар карда буд, ки гуфтӣ

¹ маъзул – аз кор барканор шудан

² мусодарат – ҷарима

³ мубодарат – иқдом кардан

⁴ дудмон – хонадон, насл, сулола

⁵ Чормаҳол – аз музофоти Исфаҳон, ки чор ноҳияро дар бар мегирад: 1. Ноҳияи Рӯз. 2. Ноҳияи Қиёර. 3. Ноҳияи Миздаҷ. 4. Ноҳияи Кидмон. Бо номи «Маҳоли арбаа» низ машҳур аст.

⁶ курси офтоб – гирдаи офтоб

⁷ ағниё – дунёдорон, тавонгарон

⁸ нудрат – ягон-ягон, гоҳ-гоҳ

⁹ каъб – устухони поёни пой, ошиқи пой

¹⁰ каъбулғизол – навъе аз ҳалвои хуб

¹¹ мақсум – тақсимшуда

хирмани настаран¹ аст ё домани ёсуман². Чун ба ман расид, дасте бар пуштам ниход ва чанге сим дар муштам ва ҳанӯзам муайян нест, ки ба симам мусоидат кард ё ба соиди³ симинам. Ва пас аз додани сим симое намуда, имое⁴ кард, ки ҳар ғаме ба дил доштам, ба шодӣ бадал шуд.

Нодир аст он гадо, ки нафребад,

Бадри симову бадраи⁵ симаши.

Магар он кас, ки нест дар ҳама ҳол,

Одате ҷуз ризову таслимаши.

Пас гуфт, эй мард ин ҳама ишваву ришва барои он аст, ки бо ҳам назди қозӣ равем ва гӯй айюҳалқозӣ⁶, ин зан аз они ман аст, ҳолӣ бетааммул талоқаш гӯед, ки маро таҷаммул нест ва ӯро таҳаммул. Маро фикри ҷон асту ӯро зикри нон, ман дар фикри гадоияму ӯ толиби ҷудоӣ, ман аз мардум садақа ҳоҳаму ӯ аз ман нафақа ва дар ин қаҳтсол мардуми ҳадақаро⁷ садақа надиҳанд, то ба мардуми хориҷӣ чӣ расад. Бо ҳуд гуфтам, ин иқрор сахл асту инкораш бағоят ҷаҳл ва аз ин ғофил, ки дар он ишва рангест ва дар он ришва найрангэ. Бо ӯ ба қозӣ рафтamu талоқаш гуфтам. Чун азми омадан кардам, зан аз зери ҷодар тифлаке ширхора баровард, ки айюҳалқозӣ бифармоед, ки тифли хешро ба туфайли хеш бибарад, ки маро шир дар пистон нест ва қувват дар шабистон. Ночор ба ҳукми қозӣ қӯдакро аз ӯ гирифтам ва ба ҳар сӯ, ки рафтам, маҳласе⁸ надидаму мухлисе наёфтам, ки тарбияти қӯдакро дар уҳда гирад. Ночор дар масчиди ҷомеъ ӯро бар замин гузоштаму гузаштам, ки баякбор ҷамъе аз каминам даромаданду бар заминам заданд. Ҳанносам⁹ ҳонданду канносам¹⁰ гуфтанд. Алхосил бӯқаламуне¹¹ шудам ба ҷандин ранг, пуштам аз мушт кабуд ва суратам аз силӣ¹² нилий¹³, рӯям аз тапонча сиёҳ, ришам аз ҳайу¹⁴ сафед ва гулӯям аз фишурдан сурх.

Зуҳд аз он, ки зоҳидон бувад безор,

¹ настаран – гуле аст ҳушибӯй, ки рангҳои сурху сафед дорад

² ёсуман – номи гулест, ки ранги зард, сафед ва кабуд дорад

³ соид – соки даст; аз оринҷ то кафи даст

⁴ имо – ишора

⁵ бадра – ҳамён, кисаи пул

⁶ Яъне: Эй қозӣ

⁷ ҳадақа – мардумаки ҷашм, сиёҳии ҷашм

⁸ маҳлас – ҷои ҳалосӣ

⁹ ҳаннос – шайтон, бадкор

¹⁰ каннос – касе, ки кораш ҳолисозии мағоки ҳоҷатхона аст.

¹¹ бӯқаламун – порҷаи абрешиими рангоранг, ки рангаш гуногун ба назар мера-сад. Ин ҷо ба маъни аз шармандагӣ сурху сафед шудан аст.

¹² силӣ – тапонча, шаллоқ

¹³ нилий – кабудранг

¹⁴ ҳай – оби даҳон, туф



*Ки расонанд ҳалқро озор.
Фирқаи ҳилабозу зишту фузул,
Карда тазиеъ¹ шаръи поки Расул.
Шаръро доми мақру шайд² кунанд,
То ки озори Амру Зайд кунанд.
Ҳар яке ҳалқро зи хубси тамом,
Ба қироат ҳаме дижад даином.
Нисбати малъанат дижанд ба ҳалқ,
Айни малъун адо кунанд ба ҳалқ.
То ки омӣ бад-он қироати шум,
Бештар гирдашон кунанд ҳуҷум.*

Оқибат гуфтанд: «Эй наснос³ худонашнос, чаро аз иқоби ҷазо напурсӣ ва аз азоби Ҳудо натарсӣ, ки то ба ҳол даҳ тифли хурдро дар масcid андохта ва аз талбис⁴ бо иблиси лайн дарсоҳтаву надонӣ, ки саранҷом Ҳудои Ҷалимат⁵ ба азоби алим⁶ гирифтор кунад ва ба оғот мукофот ёбӣ. Бо он ки дар он даъво санаде надоштанд, ҳар даҳ тифлро дар сабаде ниҳоданду гуфтанд: «Сабадро бар сар гиру по аз масcid берун неҳ, ки агар ин бор ба ҷанг ойӣ, рӯи ҳалосӣ нест».

*Дар дилам ҳаст дусад уқда зи асрори қазо,
Ки ба сад қарн қас аз вай гираҳе нақиояд.
Қ-аз чӣ рӯ марди тавонгар зи Ҳудо фарзанде
Ба дусад назру дуо ҳоҳаду маҳрум ояд?
В-он гадоро, ки ба як қурсаи нон муҳтоҷ аст,
Ба яке лаҳза даҳ авлод ато фармояд.*

Ночор ба ҳукми таҳаккӯм⁷ он сабадро бар сар ниҳода, аз масcid берун шудам ва ҳамаи рӯз ҳайрон будам, то ба мақбараи Тахти пӯлод⁸ расидам, сабадро аз сар баргирифтам, он гоҳ мӯзаро аз по қашидам ва то нафас доштам, давидам. Ташибагиям ба мартабае голиб шуд, ки қалб дар қолабам афруҳта шуду нафас аз гояти илтиҳоб⁹ сӯхта, то пас аз ҷустуҷӯи бисёр ҷӯе ҷустаму оташи дил нишондам, вале ҳанӯз бар

¹ тазиеъ – зоеъ кардан, талаф кардан

² шайд – фиреб, мақр, хила

³ наснос – маҳлуқи афсонавие, ки гӯё нисфаш одамшакл аст.

⁴ талбис – ҳилаву найранг

⁵ Ҷалим – доно

⁶ алим – дарднок

⁷ таҳаккӯм – ҳукмшуда, қазо, тақдиршуда

⁸ Тахти пӯлод (ё Тахти фӯлод) – номи қабристонест дар Исфаҳон, ки бо номҳои «Лисону-л-арз» ва «Бобо Рукниддин» маъруф аст. Таъриҳнигорон замони пайдоиши ин қабристонро тақрибан қарни чоруми ҳичрӣ навиштаанд.

⁹ илтиҳоб – изтироб; ҳашм; сӯзиш, барафрӯхтагӣ

канори чӯ нишаста будам ва узор аз губори роҳ нашуста, ки саворе даромаду митҳара¹ ба ман дод, ки обаш кунам, обаш бурд. Савор бар ман ҳамла овард ва тозиёнае чандам бар сар зад. Чун дasti сitez надоштам, по ба гурез гузоштам, то харобае пайдо шуд, бадон ҷо пинҳон шудам. Қазоро поям ба сӯроҳӣ рафта, ба сар даромадам, ҳоле бехуш шудам. Чун ба ҳуш омадам, ҳудро дар ҳучрае дидам, ҷуъам² зоидулвасф³ голиб шуд. Резай нону заллаи хоне толиб шудам. Ночор ба талаб бархоста, кӯзаи равған ва сабади тухми мокиён дар он ҷо ёфтам. Лочарам, чун ҳирсам чира буду нафсам хира, нахуст захираро бағал аз равғану кулоҳ аз тухм анбоштам. Пас, ба фароғат нишастаму камар ба ҳӯрдан бастам, то аз ҳӯрдани байзаву равғанам ҳайза⁴ ориз шуд, он гоҳ ақл бо нафс маориз шуд, ки ҷаро дар вакти оз ҷашми қаноат боз накунӣ ва анҷоми кор дар оғоз набинӣ:

*Гоғили имрӯз, эй нағси ҳарис,
К-ат ба фардо даст надҳад оғия.
Шеър мегӯй ба нодонӣ, vale
Сахт метарсам бибозӣ қофия.*

Ночор ба мӯчиби тақозои табиат бархостаму аз ҳар дар роҳи начоте ҷуста, то даре баста ёфтам. Аз равзана нигоҳе карда, манҷале дар он ҷо дидам аз ҷашмаи ҳуршед афрӯҳтатар ва аҷуза бар канораши аз оташ сӯҳтатар. Гуфтӣ, дояи бани ҷон(н)⁵ аст ё таърихи оғариниши ҷаҳон, гесӯ шамида, қомат ҳамида, дандонҳо рехта, лабҳо овехта, дила намнок, ҷеҳра ғамнок, парраи бинӣ аз зону гузашта ва мӯи абрӯяш пардаи сафед бар ораз фурӯ ҳишта, ҷорӯби мижгонаш замин рӯфтӣ ва ҷонааш ба иона сухан гуфтӣ, ҷуз сухан гуфтани гоҳ-гоҳ муносибате бо инсон надошт ва ҷуз зуртаидамодам ва сурфаи паёпай мушобиҳате бо ҳайвон на.

Филҷумла, дар қушудаму бар аҷуза салом кардам. Алайке боз гуфт. Ҳостам башитоб даргузарам, фарёд баровард, ки эй ҷавон, ҳамоно қомати чун камонам дидӣ, ки чун тир аз вай гузаштӣ ё субҳи аҷалам наздик шуд, ки шамъи вучудам бо остини таарруз қуштӣ.

*Ҷавоно, магзар аз тирон бад-ин ноз,
Ки тирон ҳам ҷавон буданд з-огоз.
Битарс аз рӯзгори нотавонӣ,
Мазан лоғ аз ҷавонӣ то тавонӣ.*

¹ митҳара – ибриқ, офтоба

² ҷуъ – гуруслагӣ

³ зоидулвасф – берун аз васф, васфношуданӣ

⁴ ҳайза – қай намудани ҳӯрок, ҳӯрокро қабул накардани меъда

⁵ бани ҷон – шайтонзодагон, чиниён

*Зи тирон дар ҷавонӣ ибрате гир,
Ки гиранд аз ту ибрат чун шавӣ тир.
Ба тирон дар ҷавонӣ ром шав, ром,
Яке з-огоз бингар сӯи анҷом.
Ҷавон будем мо ҳам рӯзгоре,
Ба рӯх ҳар як чу хуррам навбаҳоре.
Ҳазони тирӣ омад бо дами сард,
Зи дамсардӣ-ши барги умр шуд зард.
Ҷавоно, сайъ кун, то дар ҷавонӣ
Ба тирӣ зиндадил ҳудро расонӣ.*

Ҳолӣ аз он суханонам ҳолате ғарибу хичлате ациб даст дод, пои азимат дар пеш ниҳода, бо вай дар канори оташ нишаста, гарми сухбат шудем, гармии сухбат дар ман ва гармии оташ дар равған асар кард, то ба ҳадде ки чун ҷисми ошиқ гудохта шуд ва чун ашки мазлум дар доманам фурӯҳ реҳт, аҷуза доманам тар дид, гумони дигар кард. Мардона муште ба сарам зад, ки Ҳудо маргат диход. Мардумони камчигарро монӣ, ки чун бо қасе ситетанд, дар домани ҳуд бимезанд. Қазоро бад-он латма¹ байзаҳои мокиён ҳам дар қулоҳам шикаста шуд ва зардаи онҳо чун барози² ширхорагон бар сару рӯям реҳт, аз хичлат барҳостаму ғурехтам, то ба қалъае расидам. Яке аз ғуломони ҳоким дар он ҷо буд, ба бандагии хешам даъват кард, иҷобат кардам. Рӯзи дигар маро бо бозу юз ба шикор бурд, иттифоқан дар он рӯз шикоре ҷуз дар арсаи ҳаёл наёфтем, инони азимат битофтем. Дар роҳ аҳли деҳаро бо ҳочаам собиқаи муҳаббате буд, ба даъваташ бурд, боз ва юз ба ман дод, ки ту аз пеш ба ҳона рав, ки ман аз пас биёям. Чун фарсанге роҳ рафтам, боз тапидан гирифт ва ҷандон болу пар бар сару рӯям зад, ки ҷашмам хира шуд ва ҳашмам чира, пару болаш фурӯҳ баста, ба ҳӯрчинаш нуҳуфтам, ногоҳ ба қабилае гузаштем. Сагони қабила ба ҷониби тозӣ ҳамла оварданд, аз хиффати ақл³ қалодааш⁴ барнагирифтам, то сагонаш пора-пора карданд, чун ба манзил расидам, боз мурда буд, оғози ҷазаъу фазаъ кардам. Ҳочаамро зане солиҳа буд, дилаш бар ман бисӯҳт ва дар уҳда гирифт, ки маро назди ҳоча шафоат кунад, кӯдаки ширхора дар бағал дошт, ба ман дод ва ҳуд ба табхи таом машғул шуд, кӯдак бетобӣ соз кард ва гирия кардан оғоз ниҳод, тақлиди аҷоиз⁵ ҷоиз шумурдам, ки вақте аз эшон шунида

¹ латма – зарба, такон

² бароз – начосат

³ хиффати ақл – камақлӣ, сабукии ақл

⁴ қалода – гарданбанд

⁵ аҷоиз – занони тир

будам, ки тарёк¹ мӯчиби таскини атфол шавад, мушти тарёк дар халқаш рехтам, то нафасаш қатъ шуд:

*Одаме, к-ўро набошад таҷрибат,
Бар чунон одам шараф дорад сутур.
Мехурад мискин намак бар ҷои қанд,
Таъми ширинро намедонад зи шўр.
Мухтасар гўям ба ҳар коре, ки ҳаст,
Кўри бино беҳтар аз бинои кўр.*

Чун зан боз омад, ки кўдакро шир дихад, вайро мурда дид, гиребонро дариду дар гиребонам овехт, ман аз ҳавл беҳуш шудам. Занро дил бисўхт, мулотифат кард. Ба хуш омадам. Гуфт: «Эй бадбаҳт, агарчи ҳалоки фарзанд бар ман бағоят саҳт аст, лекин таассуф бар амри гузашта суд надорад, зеро ки тири рафта ба камон боз наёяду сухани гуфта ба даҳон. Акнун дил қавӣ дор, ки шарбати гусса бинӯшам ва парда бар ин қисса бипӯшам». Чун шаб шуд, хочаам бо холе табоҳ аз роҳ расид. Суроги бозу юз гирифт. Зан ба ширинзабонӣ узрҳои писандида гуфт, аз он до ки хочаам бо вай тааллук дошт, тамаллуқаш дар ўасар кард. Маро гуфт: «Шафоати зан дар бораи ту бад-ин шарт мақбул аст, ки имшаб ҷароғе барафрузиву то субҳ чаҳим аз хоб бидӯй. Гови кориям, ки ранҷур аст, алаф дихӣ, то талаф нашавад. Ва аспи савориям, ки кӯфтаи роҳ аст, тимор дорӣ, то бемор нагардад ва чун говро мушриф ба ҳалокат бинӣ, забҳаш кунӣ, то ҳаром нагардад». Ман ба мӯчиби фармон рафтам ва то наздики субҳ нахуфтам хоб бар ман галаба кард, лахте дида бар ҳам ниҳодам, магар бархе нагузашта буд, ки беихтиёр аз ҷой частам, ҷароғ бо остин күшта шуд. Эҳсоси тарафдуди нафасе кардам, гумон бурдам, ки говро нафас дар гулӯ пешида, бархостаму сараш буридам. Чун субҳ шуд, дидам гов мурда ва аспро ба ҷои гов күштаам, гуфтам: «Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун»². Он рӯз дар хона пинҳон шудам, чун шаб шуд, гурехтам ва то имрӯз, ки се сол тамом аст, ҳанӯзам бим боқӣ аст, ки мабодо бо хочаам талоқӣ³ даст дихаду ба талоғӣ⁴ мо фот⁵ дasti таарруз⁶ аз остини мукофот баркашида помоли офтам дорад ва ҳанӯзам аз қазои илоҳӣ шикоят бар забон ва бо ҳар касам, ин ҳикоят дар миён аст».

Гуфтам: «Эй абллаҳ, ҷаро аз қазо шикоят кунӣ! Аз ҳирсу шаҳвати

¹ тарёк – широбаи талхи хушкшудаи афюн

² Яъне: Ҳамоно, мо аз они Ҳудоем ва ҳамоно мо ба сӯи Вай бозҳоҳем гардид (сурай Бақара, ояти 156). Ҷумлае, ки дар вақти мусибат ба забон меоваранд

³ талоқӣ – мулокот, дидор

⁴ талоғӣ – ҷуброн кардан

⁵ мо фот – он чи аз даст рафтааст.

⁶ таарруз – дароздастӣ, ба амри коре пардохтан

хеш шикоят кун, ки туро муставциби ин ҳама уқубат кард, акнун истиғфор кун, ки боқии умр аз кайди занон дар қайди амон бошӣ».

*Ҳар сифла¹, ки ҳирсу шаҳват андӯҳт,
Сад ғам расадаши зи ҳар канора.
Монанди ту, эй гадо, ки ҳирсат
Шуд раҳзани дил ба як назора.
В-он гоҳ шудӣ асири шаҳват,
Аз ишиқи зане бад-ин қавора².
Сад садма³ расидат аз пайи ҳам,
Чун донаи субҳа дар шумора.
В-он тарз давиданат пай зан,
Чун гурбае аз қафои фор⁴.
В-икорори дурӯғ пеши қозӣ,
Нокарда зи ақл истишора⁵.
Он гоҳ ба макри зан намудан,
Ҳаммолии⁶ тифли ширхора.
В-он зарбати ҷӯбу сангъ даином,
Ҳаммолии қӯдакон дубора.
В-афкандани қӯдакони мискин,
Дар мақбара аз барои чора.
В-он митҳараро ба ҷӯ фикандан
В-он ҷангӣ пиёда бо савора.
В-аз бом ба ҳуҷра уфтодан
Монанди муazzин аз манора.
В-он равгану тухмро нуҳуфтан
Зери багалу даруни шора⁷.
В-он байза⁸ шикастанат ба дастор
В-он гармии равган аз шарора.
В-он тарз саворият чу гӯлон
Бар пушт самандро ҳавора.
В-он лошаи бозро гирифтан,*

¹ сифла – пасту фурӯмоя

² қавора – аҳвол, ҳол

³ садма – латма; осеб

⁴ фора – муш

⁵ истишора – машварат, пурсидан

⁶ ҳаммол – бар дӯш гирифтан

⁷ шора – дастор, амома

⁸ байза – тухм

*Ованг¹ чу мешій² аз қанора³.
 Он гоҳ нұхұфтанаши ба хұрчин
 Чун вачхұ шабаҳ⁴ дар истиора.
 В-он бастани юз⁵, то сагонаши,
 Аз хаим кунанд пора-пора.
 Он гоҳ наёзмуда додан,
 Тарек ба тиғли гоҳвора.
 В-он хоби сахаргаҳони бегоҳ,
 В-он күштани шамъ чун ситора.
 Нокардани шохи говор фарқ,
 Аз гүши чаҳоннаварди бора⁶.
 В-он асп ба қои ғов күштан,
 Бе рухсату шұру истихора⁷.
 В-он рұз шудан ба хонаи гайр,
 Бе вачхұ кирояву ичора.
 Ин үмла зи ҳирсу шаҳвати тустан,
 Эй дуни ҳариси ... хора.*

Хикоят

Бодапаймое шунидам, ҳамвора сози ишрат соз кардій ва бо ҳар сабехе⁷ дар сабохай сабұх⁸ оғоз ниҳодій, дар ҳар күчо шахсавори арса⁹ малоҳате ёфтій, бо вай шатранчи мулойбат¹⁰ бохтій ва ҳар қүчо байдаки¹¹ ҳусни париухе дидій, дуасба бад-он қо тохтій ва ҳар гоҳ, ки як пилпое¹² даркашидій, рафтори фарзиній¹³ пеш гирифтизу гүфтій:

*Бигзор, ки то май хураму масть шавам,
 Чун масть шавам, ба ишиқ побаст шавам.
 Побаст шавам, ба куллій аз даст шавам,
 Аз даст шавам, нест шавам, ҳаст шавам.*

¹ ованг – овехта, муаллак

² меш – ғов

³ қанора – чангак, гүштовез

⁴ юз – ҳайвоне шабеҳи паланг

⁵ бора – асп

⁶ истихора – талаби хайр кардан

⁷ сабех – хубрұю сафедчехра, зебо

⁸ сабұх – шароби субхгоҳай

⁹ арса – фазо; майдон, саҳро

¹⁰ мулойбат – бозй

¹¹ байдак – пиёдаи шатранч

¹² пилпо – навъе аз қоми шароб

¹³ фарзин – вазири шоҳ дар шатранч

Боре чанде нагузашт, ки ба оби дусола обрӯйи сисола барбод дод, то мардуди касон шуд ва матъуни¹ хар лисон².

*Бода дод обрӯй ў барбод
В-он ба гафлат, ки ҳар чи бодо бод.
Ҳар киро бода соҳт девона,
Чӣ ғам аз таъни хешу бегона.
То ки барҷост ақлу донишу ҳанг³,
Ҳаст парвои ному қиссаи нанг.
Лек чун рафт, ақлу донишу ҳуш,
Наравад панди оқилон дар гӯши.*

Лочарам, сармоян умри азиз, ки фасли ҷавонӣ аст, ба васли ҷавонон сарф кард, то даҳлаш ба қуллӣ ҳарҷ ва эътибораш байналаҳбоб⁴, чун ҳамзай вasl дар дарҷ сокит шуд.

*Чун косаю киса гашт ҳарду
Аз бодаву зарру сим холӣ.
Чуз зуҳду вараъ чӣ чора дорад,
Дурдиқаши ринди лоуболӣ?⁵*

Ночор салоҳ дар он дид, ки чанде ба изҳори ислоҳи кор қӯшад ва ҳар қучо буте содаву бате⁶ бода бинад, аз он ҷашм пӯшад. Бошад, ки ба изҳори тақво кораш тақвият пазираდ ва ба тарки ҳамру замр⁷ амраш сурат гирад, то чанде бад-ин андеша тарки афроҳ⁸ гуфту қадҳи ақдоҳ⁹. То ба ҳаддे, ки ҳар қучо зоҳиде, номаш ҷустӣ ва ҳар қучо шоҳиде, аз домаш ҷастӣ ва аз он ҷо, ки даъвияш содик набуду дилаш бо забон мутобиқ, ҷандонки ба ҷои таҷарруъ¹⁰ тазарруъ¹¹ кардӣ ва ба танассук¹² тамассук¹³ ҷустӣ. Аз ҳеч рӯи фалоҳ¹⁴ надидӣ ва аз ҳеч сӯе бӯи начоҳ¹⁵ нашунидӣ. Филчумла, аз изҳори порсой норасоии баҳташ беш шуд ва аз ин маънӣ хотираш реш.

¹ матъун – мавриди таъна қарор гирифта

² лисон – забон

³ ҳанг – маърифату доноӣ

⁴ байналаҳбоб – миёни дӯстон

⁵ лоуболӣ – саҳлангор, беилтифот, бепарво

⁶ бат(т) – сурохии шароб; зарфи шаробе, ки ба мурғобӣ монанд аст.

⁷ замр – савту навои най; асбоби тараб

⁸ афроҳ – фараҳу шодӣ

⁹ қадҳи ақдоҳ – бадиҳо, зарар ва ҳабисиҳои шаробхорӣ

¹⁰ таҷарруъ – ҷуръа-ҷуръа нӯшидан

¹¹ тазарруъ – зориву илтимос кардан

¹² танассук – ибодат

¹³ тамассук – ҷанг задан; пойбанд шудан

¹⁴ фалоҳ – растагорӣ, ҳайру некӯӣ

¹⁵ начоҳ – пирӯзӣ, комёбӣ

*Махзи куфр аст ҳарфи имонӣ,
Ки туро бар сари забон ояд.
Тарки он ҳарф гӯю хомуш бои,
К-аз забонат ба ҷон зиён ояд.*

* * *

*Чун забонат нест бо дил оинго,
Лофи имон махзи куфр асту дагал.
Зишт бошад порсой худпараст,
Сабҳааш¹ дурд асту мино дар багал.*

Шунидам шабе дар вакти муночот, ки ба ҳазрати Дўст арзи ҳочот мекард, беихтиёр охи риёсӯз аз дил бароварду гуфт: «Рабби ъомилно бифазлика ва ло туъомилно биъадлика²». Филхол пайки инобаташро лаббайки иҷобат далел шуд ва даъвои бандагияшро раҳмати худовандӣ кафил омад:

*Эй он ки кушиоди кор ҳоҳӯй,
Бо ҳазрати Дўст бастагӣ ҷӯй.
Чун дўст дили шикаста ҳоҳад,
Дар ҳар ду ҷаҳон шикастагӣ ҷӯй.*

Ҳикоят

Якеро гуфтанд: «Дар дунё чӣ ҳоҳӣ?» Гуфт: «Ҷисми урён ҳоҳам, то дар қиёмат Ҳудовандам ҳуллаи³ биҳишт пӯшонад ва ҷашми гирён, то обаш оташи дўзах фурӯ нишонад»:

*Эй бародар, ҷомаи урӣ⁴ талаб,
К-аз даридан вораҳӣ в-аз дўхтан.
Ҳам бияғион обе аз баҳрайни ҷаҳим,
То амон ёбӣ ба ҳашар аз сӯхтан.*

Ҳикоят

Дарвешеро пурсиданд, ки роҳати дунё дар чӣ донӣ? Гуфт: «Дар ду чиз: аввал – тӯшае, ки аз заҳмати ҳалқам боз дорад ва дувум – гӯшае, ки аз заҳмати ҳалқам бениёс орад». Гуфтанд: «Агар дар қабули яке аз ин муҳтор шавӣ, қадом як ихтиёр қунӣ?» Гуфт: «Қабули гӯша қунаму тарки тӯша гӯям, зоро ки заҳри муҷоате⁵ ҷашидан авлотар аст аз миннати ҷамоате қашидан».

*Дар сарои ҳештган мурдан зи ҷуъ,
Бех, ки сӯи нокасон кардан руҷуъ.*

¹ сабҳа – тасбех

² Яъне: Ҳудоё, бо фазлат бо мо рафтор қун, на бо адлат.

³ ҳулла – либос

⁴ урӣ – безинат, оддӣ

⁵ муҷоат – гуруснагӣ

*Он ки ҳар рӯзаш расад рӯзӣ зи гайб,
Айб бошад, гар шавад розӣ ба айб.
Гуфт шахсе бо Алии муртазо,
К-«Эй замират оғаҳ аз сирри қазо.
Гар касе бандад зи ҳар сӯроҳи ҳалқ,
Аз кучо рӯзӣ-ш ҷӯядроҳи ҳалқ?»
Дар ҷавобаши гуфт он мири аҷал(л):
«Ризқаш ояд з-он тараф, к-ояд аҷал».*

Ҳикоят

Вақте аз Шероз азимати Ироқ кардам ва ба ночор қиссаи Ироқ ва ғуссай фироқ бо дӯстон дар миён овардам, яке аз дӯстон, ки бо ман беш аз ҳама ёри гор ва рафиқи шафiq буд, баъд аз иттифоқи видою падруд, ки миёни дӯстон як ҷиҳат маъхуд аст, беш аз дигарон дар қафоям нигарон шуд ва ин байт бихонд:

*Бидонад, ҳар кӣ қанд аз дӯстон дил,
Ки дил қандан зи ҷон корест мушкил.*

Ин бигуфту чандон аз таассуф нолид ва пешонӣ аз талаҳхуф¹ бар хок молид, ки шӯраш дар ман асар кард, гуфтам: «Эй дӯсти дерин, ин ҳама ҷазаъ² бе ҳикмате ва ин ҳама фазаъ³ бе маслиҳате нест». Гуфт: «Аз он нолам, ки бори сафар баста ва курбати⁴ ғурбатро бар роҳати ватан гузидай». Гуфтам: «Эй ёри ҷонӣ, донӣ ки ҳеч оқил қулфати сафарро бар улфати ҳазар⁵ тарҷех⁶ надиҳад ва меҳнати ғурбатро бар муҳаббати ватан тафзил⁷ наниҳад, лекин дар ин шаҳр ҳасудон бисёранд, ки нодонии ҳудро бо доноии дигарон насанҷанд ва бе мӯчибе аз арбоби камол биранҷанд, аబоби муонадат⁸ боз қунанду ғайбат кардан оғоз ниҳанд ва бесобиқа, ҳусумате сози муотабат⁹ созанд. Акнун ба ҳукми ақл тарки рафиқе гуфтан беҳ аз таъни фариқе¹⁰ шунуфтган¹¹ аст.

*Баски аз душманон малӯл шудам,
Чашм бастам зи дӯstonи ватан.*

¹ таҳаллуф – афсӯс, дареғ

² ҷазаъ – ношикебой, бетобӣ

³ фазаъ – тарс, бим

⁴ курбат – андӯҳ, хузн, ғам

⁵ ҳазар – муқобили сафар; мақом

⁶ тарҷех – бартарӣ, афзуний

⁷ тафзил – бартарӣ

⁸ муонадат – душманий, муҳолифат

⁹ муотабат – сарзаниш, итоб

¹⁰ фариқ – ғурӯҳ, даста

¹¹ шунуфтган – шунидан

*Дар шаби тира хона беҳ торик,
К-аз chargi адү шавад равшан.*

Хикоят

Шұридаеро гуфтанд: «Дар күчо хусбай?» Гуфт: «Хар күчо шаб шавад».

*Хар киро болин зи хоро бошаду бистар зи хок,
Хар күчо, к-ы шаб ба рұз орад, надорад ҳеч бок.
Мунъим ар бими ҳалокаши ҳасту фикри хонумон,
Эй хуш он бехонумон, к-аи нест фикре құз ҳалок.*

(давом дорад)
Тахия ва тавзеки Иzzатбек Шехимов

Индекси обуна 20237

КАМОЛИ ХУЧАНДИ

(Фаслномаи илмӣ-адабӣ)

Мусаҳҳеҳон:

Иzzатбек Шехимов, Нӯъмонҷон Нематов

Навбатдор:

Аличон Ҳочибоев

Муҳаррири техникӣ:

Абдумаҷид Абдусамадов

Фаслнома дар Вазорати фарҳанги ҶТ номнавис шудааст. Шаҳодатномаи

№0223/МЧ аз 10 феврали соли 2015. Суроғаи идора: 735700,

Хуҷанд, кӯчаи Гагарин, 132. e-mail: kamoli-khujandi@mail.ru

Ба матбаа 23.05.2016 супорида шуд. Ба чоп 27.05.2016 имзо шуд.

Андозаи коғаз 70x100 1/16. Чопи оғсет. Қоғази «Снегурочка».

Чузъи чопӣ 13,75. Ҳуруфи Times New Roman Tj.

Супориши №4124. Төъдод 300 нусха.

Матбааи «Ношир»,

Ҷумҳурии Тоҷикистон,

735714, ш.Хуҷанд, кӯчаи Сейтвелиев, 2

тел.: (83422) 5-65-95

www.noshir.tj

**فخر الدین نصر الدین اف،
دکتر زبان و ادب فارسی**

تحقیق در معرفت عارفان همنشین با خواجه کمال خجندی

مقاله در کمال شناسی تحقیق تازه به شمار می آید. مؤلف در معرفت عارفان مجالس با خواجه کمال خجندی مهم ترین سرچشمۀ های خطی، مناقب، تنکره ها، دیوان خود شاعر، آثار ارزشمند تاریخی و عرفانی را مورد پژوهش قرار داده از بطون منابع اسناد جالبی را در تبیین عرفاء همنشین با شیخ کمال خجندی به دست آورده است. ضمن معرفی هر عارف ترجمه حال موجزی از ایشان را نیز به قلم آورده است.

در حاصل تحقیق تأکید گردیده که معرفت عارفان مجالس با خواجه کمال می تواند در شناخت هر چه بیشتر احوال، آراء، مقام اجتماعی، مکتب عرفانی، وضع علم و ادب در نیمه قرن هشتم، تصحیح اشعار، پیوند شاعر به علوم قرآنی، فقه و حدیث سندهای تازه را پیشاروی اهل تحقیق قرار بدهد.

**عارف نوشاهی،
دکتر زبان و ادب فارسی**

چند نسخه خطی تازه یاب مطلع سعدین و مجمع بحرین

مؤلف مقاله نسخه شناس نسخه دکتر عارف نوشاهی سه نسخه ناشناخته مطلع سعدین و مجمع بحرین کمال الدین عبد الرزاق سمرقندی را، که تا حال در تصحیحات صورت گرفته از آنها استفاده نگردیده است، معرفی نموده است. دو نسخه اول از کتابخانه ملک عبد العزیز مدینه منوره، شعبه شیخ الاسلام عارف حکمت بوده تحت شماره 99/902 و 100/902 نگاه داشته می شوند. از اینها نسخه اول قبل از وفات مؤلف کتابت یافته است.

نسخه سوم در دانشگاه پنجاب لاہور در شماره Pe II 4/6385 قرار داشته، خیلی نادر می باشد. نسخه به قلم مؤلف تصحیح پذیرفته است. قابل تأکید است که این نسخه ها اسناد جالبی را در تصحیح متن اثر در خود دارند. به این موجب به معاملات علمی کشیدن و در تصحیحات جدید کتاب به کار گرفتن آنها بس مهم می باشد.

نفایس الفنون فی ارائی العیون شمس الدین محمد آملی، که به علم امثال بخشیده شده است مورد قیاس و مقابله قرار داده است. محقق ثابت ساخته که این دو کتاب در چندین موقع ضرب المثل و مقالات شرح یافته هم گون دارند و این نکته نشان دهنده آن است که شمس الدین محمد آملی ضمن تالیف اثر خود بی شبّه بر اثر رشید الدین وطواط نظر داشته است. مؤلف چنین عقیده دارد که هر چند وطواط در تالیف لطائف الامثال و طرافت الاقوال بر آثار پیشینیان خود، از جمله به اثر میدانی نظر داشته، اما در زبان و ادبیات فارسی تاجیکی از اولین نفرانی است که به فرهنگ نویسی امثال و حکم اساس گذاشته است و این پدیده پس از او ادامه یافته است.

مخبره خان صابر او، محقق زبان فارسی

کاوشنی در مکتب واژه سازی کمال خجندی

مؤلف مقاله مسئله استفاده بردن و ساخته شدن عباره‌های ریخته و فرازیالاگی را با استفاده از واژه‌های سامتیکی که در اشعار کمال خجندی مقام خاص دارد، بررسی نموده است. تحقیق و آموزش موضوع محقق را به این نتیجه رسانیده که شاعر با نبوغ خاصه خود در واژه سازی از تعبیرات مذکور در افاده آرای عرفانی اش استفاده کرده است.

صدرالدین میرزا یوف، دکترای زبان و ادب فارسی

معرفی قدیمترین نسخه آثار صائب الدین خجندی

محقق ارزش علمی یکی از قدیمترین نسخه‌های خطی آثار صائب الدین علی ابن محمد خجندی اصفهانی را که تحت شماره 10196 در کتابخانه شورای ملی ایران زیر عنوان مجموعه رسایل صائب الدین جای دارد، مورد بررسی قرار داده است. به تأکید مؤلف در نسخه مجموعاً سی و چهار کتاب و رساله صائب الدین خجندی گرد آورده شده است. نسخه از لحاظ قدمت زمان از دیگر نسخ آثار صائب الدین برتری دارد. همچنین گفته می شود که در نسخه آثار تا کنون شناخته نشده مؤلف ثبت شده است.

تاكيد گردیده که نسخه دارای ارزش و اهمیت زیاد علمی و ادبی بوده، می تواند برای هر چه تمام تر شناختن احوال و آثار و جهان بینی صائب الدین خجندی زمینه‌های بنیادی را فراهم آورد.

او من بعد در شعر بیبل دهلوی به اوج خود رسیده است. همچنین تاکید می‌شود که برای درست درک کردن شعر اسیر شهرستانی باید به نکته‌های مهم زیرین اهمیت داد: هنر شاعری و مضمون آفری، کلمه سازی، تعبیرآفرینی، استفاده صناعات بدیعی. مؤلف تاکید نموده که شناخت درست اشعار و افکار سخنور بر پایه نکته‌های مذکور از جانبی کار محقق را آسان و از جانبی دیگر درک و فهم اشعار شعرای سبک هندی را سهل می‌سازد.

لقمان بایمت اف،
دکترای علم تاریخ

دلایل اسارت و تحویل بیس به اسکندر

در این نوشتار نگارنده بر پایه گزارش‌های مورخین و نویسندهان عهد باستان و ضمن تحلیل نظرات دانشمندان خارجی، قصد دارد موضوعاتی چون تاریخ اسارت بیس، سرانجام کار او، دلایل تحویل بیس توسط سپیتمان و یارانش را مورد بحث قرار بدهد.

نگارنده تاکید بر آن دارد، که قتل آخرین شاهنشاه هخامنشی داریوش سوم توسط سطرب بیس از زمرة سختترین جرم‌های سیاسی و اخلاقی زمان هخامنشها محسوب می‌شود. سپیتمان و یارانش به خوبی می‌دانستند، که اسکندر به حتم حکم قتل بیس را صادر خواهد کرد. از نظر سروران سعدی سطرب بیس دیگر حقوق معنوی سمت فرمانداری کلی سپاه اقوام آریای را در جنگ ضد اسکندر نداشت. از سوی دیگر، سعدیان، باختریان و سکایها نیک می‌دانستند، که اسکندر مقدونی فقط و فقط استیلاگر و مستبد جدیدی است، نه آزادکننده سرزمین ایشان. رهبران جدید در موضعی به نام نوته که تصمیم گرفتند، برای دفاع میهن و مردم جنگ جدید و گسترده‌ای را علیه مقدونیها سازمان دهند. به همین خاطر سپیتمان و یارانش تصمیم گرفتند در سر وقت تا از شر بیس «خلاص» بشوند و او را از بهر تأمین سعادت مردم و امنیت سرزمین خویش قربان کردند. این عمل و تصمیم سروران از نظر سیاست و آیین کشورداری آن روزگار و نیز از دید دیپلماسی واقعاً منطقی بود.

معرفت انوراوا،
محقق زبان و ادب فارسی

لطائف الامثال و طوات و تشكل امثال نویسی فارس و تاجیک

لطائف الامثال و طرائف الاقوال رشید الدین وطوات در فرهنگ نویسی امثال و حکم در ادبیات فارسی تاجیکی تاثیر شاخص دارد. پژوهشگر راجع به مقام این فرهنگ در این راستا بحث کرده است. محقق اثر وطوات را اساسا با فن دوازدهم

معرف نامه مقالات

عبدالولی محکم اف،
محقق زبان و ادب فارسی

نگاهی به ترجمه‌های روسی بوستان

مؤلف راجع به ترجمه‌های روسی یکی از شاھکاری های ادبیات فارسی بوستان شیخ سعدی تحقیق انجام داده است. طبق کاوش‌های محقق ترجمه روسی بخش های جداگانه بوستان از عصرهای پازده و دوازده آغاز می گیرد، ولی در ابتدای عصر سیزده این جریان اوچ بیشتر کسب می نماید. نتیجه پیگیری‌ها مؤلف را بر این اندیشه آورده که بوستان شیخ سعدی نه تنها در بین سخن وران و سخن دوستان، بلکه در میان ارباب سیاست عصر سیزده نیز شهرت یافته است. همچنین مؤلف مقاله تأکید نموده که برای معرفی ترجمه‌های مستقل بوستان نقش مجلات ادبی و علمی روسی نیز نظررس می باشد.

بهرام رحمت اف،
محقق زبان و ادب فارسی

شیخ کمال خجندی و فانی

در مقاله تاثیر اشعار شیخ کمال خجندی به غزلیات فارسی اساس گذار ادبیات ازبک علی شیر نوانی (فانی) مورد بررسی قرار گرفته است. محقق تاثیر کمال خجندی را بر غزلیات فانی بر دو اساس به بررسی کشیده که یکی تاثیر مستقیم و دیگری غیرمستقیم است که به واسطه شعرای دیگر صورت گرفته است. به اشاره محقق آموزش تبععات فانی نه تنها برای تجسم پهلوهای نااموخته اشعار فارسی او بلکه برای معین کردن برخی خصایص اشعار کمال خجندی نیز مهم به نظر می رسد. از جمله به این واسطه می توان بعضی مسئله‌های متن شناسی اشعار خواجه کمال را نیز به بررسی گرفت.

عزت بیک شیخیم اف،
محقق زبان و ادب فارسی

نگاهی به شعر میرزا جلال اسیر

مؤلف در مورد خصوصیت‌های شعر و جهان بینی یکی از شعرای نامدار سبک هندی میرزا جلال اسیر شهرستانی پژوهش انجام داده است. محقق بر آن است که میرزا جلال یکی از نمایندگان مکتب مشکل بیان سبک هندی بوده طرز سخنوری

مندرجه

تحقیق

عبدالولی محكم اف. نگاهی به ترجمه‌های روسی بوستان 5
بهرام رحمت اف. شیخ کمال خجندی و فانی 13
عزت بیک شیخیم اف. نگاهی به شعر میرزا جلال اسیر 22
لقمان بایمت اف. دلائل اسارت و تحویل بیس به اسکندر 32
معرفت انوراوا. لطائف الامثال و طوایف و تشکل امثال نویسی فارس و تاجیک 41
مخبره خان صابراؤا. کاوشی در مکتب واژه سازی کمال خجندی 51
صدرالدین میرزایوف. معرفی قدیمترین نسخه آثار صائب الدین خجندی 56
فخرالدین نصرالدین اف. تحقیق در معرفت عارفان همنشین با خواجه کمال خجندی 61

ترجمه و سرچشمہ شناسی

علی شیر نوائی. وقف نامه اخلاصیه 77
محمدود ابن عمر زمخشری. بهار خوبان 83
خیرالدین زرکلی. بھرہ مندان فضیلت 95
"نگارستان" معین الدین جوینی 99
"تذکرة الخواتین" ملک الكتاب شیرازی 103
چند نسخه خطی نازه یاب مطلع سعدین و مجمع بحرین 105

بزرگان علم و ادب

محمود وراق هروی 109
خلیل ابن احمد 112

متون

نظمی عروضی سمرقندی. در علم طب و هدایت طبیب (تهیه و توضیح فخرالدین نصرالدین اف) 123
سنائی غزنوی. سیرالعباد (تهیه و توضیح مخلصه نور الله یوا) 150
خواندمیر. در بیان فضیلت شعر و عظم شأن شعرا (تهیه و توضیح طاهر سلیم اف) 166
خواجوی کرمانی. روضة الانوار (تهیه و توضیح بهرام رحمت اف) 179
حکیم قانونی. پریشان (تهیه و توضیح عزت بیک شیخیم اف) 199

مؤسسة دولتی مرکز علمی کمال خجندی

کمال خجندی

فصلنامه علمی – ادبی
شماره 2(6) 2016

خجند - 2016

CONTENT **Research**

Abduvali Makhkamov. A Glance at the Russian Translations of «Bustan» .	5
Bahram Rahmatov. Shaykh Kamal Khujandi and Fani	13
Izzatbek Shekhimov. A Glance at Mirza Jalal Asir's Poem	22
Luqmon Baymatov. The Evidences of being captured and Delivery of Bess to Iskandar	32
Ma'rifat Anvarova. «Lataif-ul-amsal» by Watwat and the Development of Persian-Tajik Writing of Fables	41
Mukhbirakhon Sabirova. Some Researches on Word Building of Kamal Khujandi	51
Sadriddin Mirzoyev. Introduction of the Most Ancient Copy of the Works of Soinuddin Khujandi	56
Fakhreddin Nasriddinov. The Study of Knowledge of Fellow mystics of Khaja Kamal Khujandi	61

Translation and Studies of Literary Sourses

Alisher Navai. Vaqfname (Devotion Letter) «Ikhlosiya»	77
Mahmud ibn Umar Zamakhshari. Spring of Righteous People (Translated by Fakhreddin Nasriddinov)	83
Khayriddin Zirikli. People Rewarded by Wisdom	95
«Nigaristan» of Muinuddin Juvayni	99
«Tazkirat-ul-khawatin» by Malikulkuttab Shirazi	103
Some Newly Found Written Copies of «Matla'i sa'dayn wa majmai bahrain»	105

Great Representatives of Science and Literature

Mahmud Varraqi Hiravi	109
Khalil ibn Ahmad	112

Texts

Nizomi Aruzi Samarqandi. On the Science of Medicine and Guidance of the Phisician (reviewed and commented by Fakhreddin Nasriddinov)	123
Sanai Gaznavi. Sayr-ul-ibad (Prepared and Commentary of Mukhlisa Nurullayeva)	150
Khandamir. On Virtue of on Virtue Poetry and Greatness of Status of Poets (reviewed and commented by Tohir Salimov)	166
Khaju Kirmani. Rawzat-ul-anwar (Prepared and Commentary of Bahram Rahmatov)	179
Hakim Qaani. Parishan (Prepared and Commentary of Izzatbek Shekhimov).	199

State Institution of Scientific Center of Kamal Khujandi

KAMAL KHUJANDI

Scientific and literary chronology

№ 2(6) 2016

Khujand – 2016



Мақбараи рамзии Камоли Хуҷандӣ
The symbolic mausoleum of Kamal Khujandi
مقبره رمزی کمال خجندی

KAMAL KHUJANDI

Scientific and literary chronology



№ 2(6) 2016